

**ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТИИ ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ**

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ**

**MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
INSTITUTE OF CULTURE AND INFORMATION**

**ПАЁМНОМАИ
ФАРҲАНГ
НАШРИЯИ ИЛМИЮ ТАҲЛИЛӢ
2012
№ 1 (18)**

**ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ
НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
2012
№ 1 (18)**

**HERALD OF CULTURE
SCIENTIFIC AND ANALYTICAL EDITION
2012
1 (18)**

**ДУШАНБЕ
«ИСТЕДДОД»
2012**

**DUSHANBE
«ISTE'DOD»
2012**

ББК-71. я5+78.3+85.3 (2 тоҷик)
П-12

ВВК-71. я5+78.3+85.3 (2 tajik)
P-12

П-12 **Паёмномаи фарҳанг: наширии илмию таҳлилии Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот.** с. 2012 № 1 (18) / Муҳаррири масъул **Қ. Бӯриев.** – Душанбе: «Истеъдод», 2012. -128 с.

Нашри маҳсус: Маводи конфронсҳои илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ баҳшида ба таҷлии «Наврӯзи байналмилалӣ», 20 март ва 3 апрели соли 2012, дар Пажӯҳишгоҳи илмӣ - тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот.

Р-12 **Herald of culture: Scientific and analytical edition of research - institute of culture and information./ Managing editor: Q.B. Buriev - Dushanbe: «Iste'dod», 2012 # 1 (18). 128 p.**

Муҳаррири масъул:
Қурбоналий Бӯриев, номзади илмҳои таърих

Ҳайати таҳририя:

Сафар Сулаймонӣ – доктори илмҳои педагогӣ, профессор.
Сайдали Муҳиддинов - доктори илмҳои таърих, профессор.
Муллоаҳмадов Мирзо – доктори илмҳои филологӣ, профессор.
Аскар Абдураҳмонов - номзади илмҳои санъатшиносӣ, профессор.
Сафар Шосаидов – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент.
Авғонов Қурбон – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент.
Комилзода Шариф - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент.
Пайванди Гулмурад – номзади илмҳои филологӣ, дотсент.
Раҳимов Дишод – номзади илмҳои филологӣ, дотсент.
Камолзода Саифиддин – номзади илмҳои педагогӣ.
Пивоварова Наталя - номзади илмҳои таърих
Ҷӯраҳон Обидпур – профессор.
Сафар Гулназаров, Ҳасани Муҳаммадӣ, Эгамов Қосим.

Managing editor:
Qurbanali Buriev, Candidate of History

Editorial board:

Safar Sulaimoni – doctor of education, professor.
Saidali Muhiddinov- doctor of history, professor.
Mulloahmadov Mirzo – doctor of philology, professor.
Askar Abdurahmonov – candidate of art history, professor.
Safar Shosaidov – candidate of education, associate professor.
Avghonov Qurbon – candidate of education, associate professor.
Komilzoda Sharif – candidate of education, associate professor.
Paivandi Gulmurod – candidate of philology, associate professor.
Rahimov Dilshod – candidate of philology, associate professor.
Kamolzoda Saifiddin – candidate of education.
Pivovarova Natalia – candidate of history.
Jurakhon Obidpur – professor.
Safar Gulnazarov, Hasani Muhammadi, Qosim Egamov.

Наширия ба забонҳои тоҷикий, русӣ ва англисӣ ба табъ мерасад.
Издание печатается на таджикском, русском и английском языках.
Edition is printed in Tajik, Russian and English

УДК 37 точик + 396

*Сулаймонӣ С.,
д.п.н., профессор*

ПАЖӮҲИШИ НАВРӮЗ ВА ҶАНБАҲОИ МУХТАЛИФИ ОН ДАР ФАРҲАНГШИНОСИИ МУОСИР

«Ба созмони байналмилалии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва муассисаҳои фарҳангии он пешниҳод мекунанд, ки доир ба иқдомоти худ ҷиҳати иҷрои лоиҳаи илмӣ, фарҳангӣ ва таълими ҳамасола гузории таҳия намуда, минбаъд онро ба ҷашни навбатии рӯзи байналмилалии Наврӯз манзур намоянд». (Аз баёнии Наврӯз 2012 .- Душанбе. -15 марта.)

Ба фармудаи Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон «*Ба ҷаҳониён маъруф кардан Наврӯз*» яке аз вазифаҳои пажӯҳишӣ мо мебошад.

Ба ишораи олимонаи устод Акбар Турсон: «*Ба таъриху таъбири фарҳангшиноҳтии худи ҷашни Наврӯз рӯҳ оварда, нахуст бархе аз ҳудважаҳои муҳими иди бостониамонро шарҳу тафсир додан даркор аст, ки ба қиёс дар сартосари ҷаҳон беназираанд*» (2, с.19).

Воқеан таҳқиқ нишон медиҳад, ки дар бораи Наврӯз иттилооти зиёде мавҷуданд, ки онҳо барои равшан кардани пайдоиш, моҳият, ҷашнгирии ин иди бузург ҳамчун манобеи муҳим хидмат менамояд. Қаблан дар ин замина иттилооте, ки дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Осор-ул-боқия»-и Абурайҳони Берунӣ, «Зайн-ул-ахбор»-и Маҳмуди Гарdezӣ, «Наврӯзнома»-и Умарӣ Хайём оварда шудаанд хеле муҳиманд ва арзиши бештареро доро мебошанд. Ҳамин аст, ки ҳар гоҳ сӯҳан аз Наврӯз ояд пажӯҳандагон асо-

сан ба ин китобҳо ручуъ мекунанд, омӯхтан, такя кардан ба ингуна манобеъ хеде муҳим мебошад. зоро онҳо аз сарчашмаҳои муҳим ва аввалиниҳо маҳсуб мёбанд.

Фарҳанги Наврӯз низ беш аз ҳама, дар шеъри форсӣ инъикос ёфтааст. «*Бад-он маъно метавон гуфт, ки ҳеч девон ва ё маҷмӯаи шерие нест, ки дар он Наврӯз васф нашуда бошад, яъне шеъри мо на танҳо Аҷамро, балки расму ойину ҷашнҳои онро ҳам зинда кард ва зинда нигоҳ дошт. Зикри Наврӯз ва синошии он, албатта, дар шеъри форси тоҷикий аз устод Рӯдакӣ шурӯъ мешавад ва минбаъд дар осори шоирони дигар идома мёбад*» (8, с.84).

Ҷашнгирии Наврӯз баъд аз истиқлолият мазмуну маъни тоза қасб кард, ки ин имкониятест барои таҳқику баррасии он аз дидгоҳи фарҳангшиносӣ имкониятҳои хуб ба амал омад. Чорабиниҳои наврӯзӣ шакли густурда пайдо намуд ва рӯзи ҷашни Наврӯз ҳамчун иди миллӣ ба рӯзи истироҳат табдил дода шуд. Наврӯз дар Ирону Афғонистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Қирғизистон, Турманистон ва сойири кишварҳо ба таври густарда истиқбол гирифта мешавад. Бо таваҷҷӯҳ ба инки ҳавзат ҷашнгирии Наврӯз афзудааси, тақиқу баррасии он аз дидгоҳҳои фарҳангшиносӣ яке аз дигар масъадаҳои илмии рӯз мебошад.

Фарҳангшиносон бояд инро бештар таҳқиқ карда, барномаҳои фароғатиро тибқи суннату маросимҳои наврӯзӣ оро диҳанд. Ва ниҳоят бо ташаббусу сиёсати дурандешонаи Давлати Тоҷикистон ва талаби кишварҳои ҳамазабон, ба вижа Ирону Афғонистон Наврӯз иди байналмиллалӣ ӯзлон шуд, ки боиси ифтихори мо –тоҷикон ва тамоми мардуми мутамаддини олам гардид. Ин ҳам яке аз дигар проблемаҳои фарҳангшиносии мо дар ин робита аст. Бояд дигар фикру андешаҳо ҳам ҷаҳонӣ бошад. Ҳамин нуктаро Президенти кишвар, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карда, мегӯянд: «Имрӯз Наврӯзи аҷдоди мо на танҳо дар кишварҳои ориёӣ, балки дар сарзаминҳое низ ҷаин гирифта мешавад, ки дар замони худ аз сарҷашмаҳои турбарақат ва ҷовидонаи фарҳангӣ мӯҳтаждаро баҳравар шудаанд. Мо ҳоло аз он ҳушибахтем, ки тамоми ҳалқҳои Осиёй Миёна дар рӯзи ин ҷаини фарҳунда ҳамдигарро ба ифодаи тоҷикии «Наврӯз муборак» табрик мекунанд. Ин нукта бори дигар тасдиқ мекунад, ки милллати мо дар тамоми таърихи худ нақши паҳнкунандай тамаддуниро бозидааст». Бо таваҷҷӯҳ ба чунин андеша мо бояд бештар решоҳои таъриҳӣ, аҷдодӣ, ориёни онро таҳқиқ намуда, аз дидгоҳҳои илми мусоири фарҳангшиносӣ онро решаковӣ намоем.

Бояд гуфт, ки тартиб додани «Наврӯзнома»-ҳо ва ё маҷмӯаҳои наврӯзӣ дар фарҳанг муосири мо ба ҳукми анъана даромадааст. То имрӯз якчанд наврӯзномаҳо ба табъ расидаанд, ки муҳими баҳадаф буданд ва аз ҷониби хонандагон хуб истиқбол шуданд. Ин маҷмӯаҳо дар бедории шавқу завқ ва тарбияи ҳудшиносию зебошиносии мардум нақши муҳим доранд ва онҳоро ба ҳунари манзаранигории шуарову удавои мо ошно месозанд. Гузашта аз ин, маҷмӯаҳои наврӯзӣ барои беҳтару хубтара гарму

рангингтар гузаронидани ҷорабинҳои наврӯзӣ ва баҳорӣ-маҷлису ҷамъомад, базму баҳсҳо, муюшираву байтбаракҳо ва нерӯзмоҳои мухталиф маводи басо судманд медиҳанд ва мардумро аз варақгардонии девону маҷмӯаи шоирон ва кофтани ёфтани ашъори наврӯзию баҳорияҳо озод мекунанд, то вақти қимати онҳо беҳудаю ройгон сарф нашавад. Дигар, онҳо барои ташхису баррасии ин мавзӯъ дар осори адабон ва умуман, адабиёти тоҷик имконият фароҳам месозанд.

Лозим ба ёдоварист, ки созмондии фаъолиятҳои иҷтимоио фарҳангӣ баҳшида ба Наврӯз хеле муҳим аст ва таҳқиқу баррасии он аз дидгоҳҳои фароғатшиносӣ барои баронмарезӣ ва коркарди роҳкориҳо муғид мебошанд.

Устод Акбари Турсон ба аҳамияи фаъолиятҳои иҷтимоии фарҳангии Наврӯз ишора фармуда мегӯяд: «Дар зимни ин аз ду үнсuri муҳими ойини ҷаин ёдовар шудан бамаврид бувад, ки фаъолияти хоси **иҷтимоио фарҳангӣ** даъват мекунад...ва афзуда мегардад, ки «...онҳо ба шуури **иҷтимоио фарҳангии** асри мо роҳ ёфта, аҳамияти хоси башардӯстӣ пайдо карда метавонанд» (2, с.31).

Ба назари инҷониб дар иртибот бо наврӯзпажӯҳӣ чунин фаъолиятҳои илмӣ ба таври феҳриствор пешниҳод мегардад:

1. Таҳқиқ дар иртибот бо фарҳангӣ Наврӯз дар самтҳои хонаводагӣ, маҳаллӣ, минтақай, миллӣ ва байналмиллалӣ сурат гирад. Боз дар доҳили чунин соҳтор раҳёфти фарҳангҳои ҷудогона (фарҳангӣ як қавм, як маҳалл, як авлод) синну сол касбу кор ва ҷанде дигар вижагиҳо ба назар гирифта шавад.

2. Символикаи (сумбули) Наврӯз такмил дода шуда, ҷавобгӯи арзишҳои байналмилалиро тавонад бозгӯ намояд. Дар намоди Наврӯз бояд симо

ва хуввияти иронй тацаллй гардад. Дар он бештар ҳамон ваҳдатгарой ва фарҳангофаринии мардумони иронй инъикос пайдо кунад. Эъломи Куруши Кабирро тавонад ба намоиш гузорад. Эҳёи дўстиву рафоқати б қадар байни миллатҳоро битавонад посӯҳ диҳад. Кишврҳо, ки имрӯз бештар чудоиталабанд, битавонад онҳоро бо ҳам бипайвандад. Бинед танҳо байни мо худи тоҷикон чи қадар фосила афтодааст. Мо аз фарҳанг зиндагии тоҷикони Осиёи марказӣ камтар иттилоъ дар даст дорем. Дар ин росто, сиёсати фарҳангии мо таҷиди назар меҳоҳад. Маҳз мо тоҷикон набояд бигзорем, ки байни миллатҳо рахна шавад, туркману қргизу дигар миллатҳоро ба монанди Куруши Кабир бо ҳам наздик намоем, чунки маҳз мардумони иронй аз чунин фарҳанг гояҳои миллӣ сарфароз аст. Агар таъриҳро ба хотир биоварем, воқеан чунин аст. Танҳо ҷодаи абрешим ҳамсоягӣ, ҳамбастагӣ, фарҳанг забони муштаракро ташаккул дод ва муттаҳид соҳт. Мо бояд аз назари фарҳангшиносӣ рӯи ин масъалаҳо бешар тақиқ намоем.

3. Бояд минбаъд рӯи Наврӯзгоҳи ҷаҳлӣ андеша ронем. Фиқу андешаҳо тағиیر дода шавад. Табиати кишвари мо, экология, рӯду дарёҳо, расму суннатҳо, меҳмондӯстӣ, хунари дастӣ ва ҷанде аз фаровардаҳои миллӣ имкон медиҳад, ки чунин кор роҳандозӣ шавад. Боз кардани ҷодаҳои туристӣ, фароғатгоҳои дар сатҳи байналмилалӣ ҷавобғӯ дошта барои ин амр муҳим аст, ки рӯи он таҳқиқу пажӯҳиш бояд бештар сурат гирад.

4. Худи ширкати сарони давлатҳои форсизабон-Тоҷикистону Ирон ва Афғонистон таҷаллигари эҳтиром ба арзишҳои миллии ориёихо ва эҳтиром ба ин миллати сарфароз аст.

5. Аноҳито Ҳудои борварӣ ва ободониву баҳору наврӯз саршор аз **обу** гиёҳ аст. Агар хуб мешуд, мұчассамаи Аноҳиторо ба унвони сумбули **Наврӯзи башар** дар ҷое мегузоштанд, беҳтарин армуғон барои миллатҳо мешуд.

6. Аз баъзе «ташаббусҳо», ки барои Наврӯз хос нестанд, онҳоро таҷиди назар мешояд. Монанди говкӯшӣ, бузкашӣ, хурусчанг ва дигар «ҷаенгҳо» ки аз аносури бегонаи барои Наврӯз аст.

7. Хубу мешуд, ки як барномаи фароғатии вижайи наврӯзӣ таҳия карда мешуд. Файр аз раксу бозӣ, ки мо аз он фаровон дорем, китобхонӣ, қиссагӯи наврӯзӣ, мавлавиҳонӣ ҳофизҳонӣ, ҳаттотӣ ва сойири фаъолиятҳои иҷтимоию фарҳангӣ роҳандозӣ гардад.

8. Дар иртибот бо мероси наврӯзӣ ҷанде садҳо осор ба мо боки мондааст. Аммо мо натавонистаем онҳоро аз назари фарҳангшиносӣ мавриди баҳрабрдорӣ қарор диҳем. Наврӯзнигорӣ дар иртибот бо фарҳангшиносӣ вориди илми мо нашудааст. Ба ишораи Президенти Ирон, ҷаноби оғои Аҳмадинажод *«Арзииҳои наврӯз илоҳӣ ва инсонӣ аст»*. Мо агар илоҳиёти фарҳанг наврӯзро баррасӣ намоем, хеле пешрафт мекунем. Маънавиёти мардум боло меравад, тарбияти инсонҳо бештару хубтар роҳандозӣ мегардад. Мо ҳоло танҳо ба моддиёт таваҷҷӯҳ дорем. Ба ишораи Президент *«Инсонҳо дунболи зебоиҳо аст. Наврӯз ба дӯстӣ, адолат даъват мекунад. намоди раҳмати изадӣ аст... Наврӯз инсонӣ, илоҳӣ, адолат, шиқ, покӣ аст»*.

Дар рӯзи ҷаҳни Наврӯз Президенти мӯҳтарам Эмомали Рахмон дар охири суханронӣ ишора фармуданд, ки:

*Эй Ҳудованди замину осмон,
То ба наврӯзи дигар моро расон!*

Ба фикрам, чунин шиор метавонад ифшогари ҳам зиндагии осмонию

ва ҳам заминии мо бошад. Ин шиор ва наврӯзсароҳои мо партавафшон бобояд дар кули саросари наврӯзгоҳҳо шад.

Калидвожаҳо: Наврӯз, пажӯхиш, фаъолият, иҷтимоӣ-фарҳангӣ, фарҳангшиносӣ, фароғатшиносӣ, дӯсти, адолат, фарҳанг.

Манобеъ:

1. Эмомалӣ Раҳмон. Наврӯз – мунодии сулҳу оромӣ // Омӯзгор. -2012. - 30 март.
2. Акбари Турсон. Боз ин ҷавонист заминрову замонро!// Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. – Душанбе, 2012. - С. 23-33.
3. Амир Фаридуни Гургонӣ. Наврӯз. – Техрон: Суруш, 2004. - 134 с.
4. Анҷумани Наврӯз: дастури омӯзишӣ; Пажӯхишгоҳи рушди маорифи АТТ. - Душанбе, 2012. - 118 с.
5. Баёни Наврӯз 2012. - Душанбе. - 15 март //Омӯзгор. - 2012. -30 март.
6. Мансури Раствори Фасоӣ. Фирдавсӣ ва ҳувиятшиносии эронӣ. – Техрон: Интишороти Тархи нав, 2002.- 406 с.
7. Меҳрдод Баҳор. Пажӯхиш дар асотири Ирон. - Техрон: Нашри нав, 2009. - 234 с.
8. Саидзода, Ҷ. Аҳамияти байналмилалии Наврӯз // Анҷумани Наврӯз: дастури омӯзишӣ; Пажӯхишгоҳи рушди маорифи АТТ. -Душанбе, 2012. - С. 82-86.
9. Сулаймонӣ, С. Фарҳангшиносӣ: назария ва амалия. - Душанбе: Ирфон, 2012. - 454 с.
10. Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. – Душанбе, 2012. - 190 с.
11. Шаъбонӣ, Ризо. Одоб ва русуми Наврӯз. - Душанбе, 2008. - 229 с.

УДК 37 таджик + 396

**Сулаймони С.,
д.п.н., профессор**

ИССЛЕДОВАНИЕ НАВРУЗА И ЕГО НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Навруз - весенний праздник Нового года - дружно отмечают все народы на Великом Щелковом Пути. Он широко и красочно празднуется в Иране, Азербайджане, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, в западных провинциях Китая, у курдов в Турции, у татар и башкир на юге России. Традиции празднования Навруза примерно одинаковы во всем регионе и сохранены столетиями. За исключением того, что в последние десять лет день Навруза стал официально признанным и выходным днем. Появилась и современная атрибутика: с концертами в парках и скверах, торговыми ярмарками, национальными конноспортивными состязаниями. Все эти традиции и новшества нуждается в культурологическом исследовании.

Ключевые слова: Навруз, исследование, деятельность, социокультурное, культурология, досуговедения, дружба, справедливость, культура.

UDK 37 tajik + 396

*Sulaimoni S.,
doctorate of education*

RESEARCH NAVRUZ AND ITS SCIENTIFIC DIRECTIONS IN MODERN CULTURAL SCIENCE

Nouruz - a spring holiday of a new year - all people on Great Silk Road. It is widely and colorfully celebrated in Iran, Azerbaijan, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, in the western provinces of China, at Kurds in Turkey, at Tatars and the Bashkir in the south of Russia. Traditions of celebrating of Nouruz are approximately identical in all regions and are kept by centuries. Except that last ten years Navruz's Day became officially recognized and the day off. There were also modern attributes: with concerts in parks and squares, trade fairs, national horse-racing competitions. All these traditions and innovations need researching.

Keywords: Nouruz, research, activity, social cultural, science, friendship, justice, culture.

УДК 37 тоҷик+396+902.7

*Бӯриев Қ.Б.,
н.и.т.*

НАВРҰЗИ ОРИЁЙ ОЛАМГИР ГАШТ

Наврұз аз дастовардҳои муҳими инсоният дар олам шинохта шуд. Ичлоисияи 64 – уми Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид оиди «Рӯзи байналмилалии Наврӯз» эълон шудани 21 – уми март Қатънома қабул кард ва минбаъд он ҳамчун ҷашни байналмилалӣ таҷлил мегардад. Ачдодони мо зиёда аз 5500 сол пеш, баробаршавии шабу рӯз, бедоргардии табиат ва вобастагии онро бо гардиши офтоб муайян намуда, дақиқан ба 365 рӯзу рубъе аз он (яъне рубъе аз рӯз, ё ин ки баробари чаҳоряки рӯз) тақсим ва моҳҳои рӯзҳои ҳафттаро номгүзорӣ намуданд. Ин дастовард ба кулли инсоният муғид ва созгор омад. Муҳиммияти ин дастовард пеш аз ҳама дар он буд, ки акнун одамон метавонистанд ҳаёти худро аз ҳатарҳои табиӣ

хифз ва муҳити атрофро ба манфиати рушди ҷомеаи инсонӣ равона намоянд ва бо шароити табиии азалий тавъям умр ба сар баранд. Ин имконият мебод, ки ба сардиҳои зимистон омодагӣ гиранд ва захирай хўроку пӯшокӣ ҳудро то мавриди расидани он тайёр намоянд. Дар фасли баҳор бо фарорасии Наврӯз ба қиштукор оғоз намояд ва барои ҳуд ва аҳли оила захирай ҳаётан муҳимро парвариш, гирдоварӣ ва нигоҳдорӣ кунанд. Пайдоиши тақвим ба тақдирини минбаъдаи инсоният муносиб ва мувоғиқ омад ва ба рушди кулли соҳаҳо оғози хуб баҳшид.

Наврӯз қадимтарин оини ҳалқиятҳои иронитабор буда, давраи пайдоиши он, тибқи сарчашмаҳои мӯътамад ба замони ҳукумронии сулолаи Пешдоидиён рост меояд. Пешдоидиён аввалин

сулолай ҳукумрони ориёи маҳсуб ёфта, таҳминан ҳазораҳои V – IV и пеш аз мелод (дар ин масъала ақидаи олимон гуногун аст), дар минтақаи паҳновари Аврусиё, сарҳади он дар гарб аз кӯҳҳои Алп ва соҳилҳои баҳри Миёназамин, дар шарқ то минтақаи сарҳади имрӯзai Ёқутистон, аз шимол аз минтақаи вилояти Перм, Киев дар ҷануб то Ҳиндустон ва Ӯқёнуси Ҳинд тӯл қашида будааст. Дар ин минтақаҳо ҳалқиятҳо мезистаанд, ки забони ба ҳам наздик доштаанд¹ ва ба гурӯҳҳои андроновӣ (афанаасевӣ, тозабоғёбӣ, замонбобоӣ, фёдровӣ, хисорӣ, фарғонагӣ ва баъдтар масаггетҳо, сакоиҳо, скифҳо, сарматҳо) шомил будаанду имрӯзҳо дар кулли ин минтақаҳои паҳновар аз худ аҳромҳо, ёдгориҳо бо нишонаҳои хоси фарқунандай фарҳангии ҳочагӣ боқӣ гузаштаанд. Онҳо як маркази асосии идоракуни номиналӣ дошта, яъне ҳудмухтор буда, ба ҳамдигар ҳангоми душворӣ (ҷанг), ҷашнҳо (таҷлили ҷашнҳо (Наврӯз, Мехргон), тӯйҳои оли-таборон, иду маросимҳои ягона), мотам (аз ҳаёт рафтани шоҳон ва ҷангварони номӣ) ва сабқату мусобиқаҳо ҷамъ ме-гаштаанд. Дину оинҳои онҳо низ бо ҳамдигар монанд буд. Саркардагони онҳо пайвастагии қавии ҳешутаборӣ доштаанд. Аз ин рӯ, ба як шоҳ, ки аз авлоди шоҳаншоҳон буд, итоат мекардаанд, аммо дар корҳои идоранамоии заминҳои худ ҳудмухтор будаанд. Шоҳи шоҳон заминҳои худ ва хидматгорону тобеъони ҳудро дошт. Аммо фарзандони шоҳони дигар вазифадор буданд, ки замоне дар дарбори шоҳӣ вазифаҳои гуногунро иҷро намоянд ва бо ин роҳ тобеъияти ин ё он шоҳзода муайян мешуд. Дар сурати иҷро нанамудани

1. Ба ақидаи Геродот (асри V пеш аз мелод) аксарияти кулли ин ҳалқиятҳо ба забони иронӣ ҳарф мезанданд.

низами муайяншуда, шоҳ метавонист шоҳзодагони чудогонаро ҷазо диҳад ва ё онҳоро ӣаваз намояд. Марказҳо, ки аз онҳо бοқӣ мондаанд бо ҳашамату бузургии худ олимонро ба ҳайрат меоваранд. Аз ин марказҳо Аркаим (Челябинск), Дарбанд (Догистон), Намозгоҳ, Анау, Нисо, Марв (Туркманистон), Балх (Афғонистон), Саразм (Панҷакент, Тоҷикистон), Тахти Ҷамшед, Истаҳр (Ирон), Кули об (назди баҳри Сиёҳ), Қурғон (Украинаи ҷанубӣ), Қапчагай (Қазоқистон), Ҳоразм, Афросиёб, Бухоро (Самарқанд, Ӯзбекистон) ва гайраҳоро ном бурдан мумкин аст. Номгӯи бештари ин шаҳрҳои ҳаробгаштаи ориёй дар мақолаи Н.Н. Нематов, С.П. Толстов, В. Массон, В. Сарианидӣ ва дигарон инъикоси ҳудро ёфтааст². Ба ақидаи академик Н.Н. Нематов, дар давоми асри XX ҳафриётҳои археологии доираи ҳавзаҳои гуногуни маданий ҳазораҳои V - I - и пешазмелодӣ гузаронида шудаанд, ки дар асоси бозёфтҳои (далелҳои археологӣ) бадастомада (дарёфтшуда) тадқиқотчиён оид ба омӯзиши тамаддуни то ориёй ва замони ориёни давлатдории Ориё, Марғиён, Ҳоразм, Суғд ва Ҷоҳари ҳазораи V-I то мелод ёдгориҳои бузург: Анау, Намозгаҳтеппа, Олтингеппа, Тоголок, Улуғтеппа, Қаратеппа, Гонур, Самбар, Келлели, Геоксюр, Язтеппа, Саразм, Замонбобо, Даҷти Қозӣ, Мӯъминобод, Чуст, Диљварзин, Эйлатан, Шӯрадашт, Қайроқкум, Сапалли, Джарқутан, Бӯстон, Молали, Кучуктеппа, Бешкент, Тулҳари қадим, Аруктаи қадим, Вахш, Шортуғай, ҳавзаи Давлатобод, ҳавзаи Фарруҳобод, Даҷтлӣ ва гайраҳо муайян ва қисман омӯхта

2. Нематов Н.Н. Арийская «Золотая подкова»// Нематов Н.Н., Мукимов Р.С., Ҳакимов Н.Г., Воднев В.В., Мандельштам А.М. Ариана и Арианведжа./Под. общ. ред. Академика Н.Н. Нематова. – Ҳуджанд: Ношир, 2006. – 712 с.

шудаанд. Дар ин тадқиқотхо сахми археологони машхур В.М. Массон, В.И. Сарианиди, И.Н. Хлопин, А.Н. Манделштам, А.А. Аскаров, Е.Е. Кузмина, Ю.А. Заднепровский, А.И. Исаков, Л.Т. Пянкова, И.С. Максимов, Г.Н. Лиситсина, Э.В. Сайко ва дигарон бузург аст.

Дар ин минтақаҳои пахновар 16 вилояти «Арианам Вечаҳ» (Пахноии Ориёно)-и «Авасто»-и арзи вучуд доштаанд. Аз чумла Бохтар/Бахтӣ, Суғд/Сугда, Марв/Маргуш, Ориё/Харайва (Ҳирот), Дрангиана/Зранка ва ё Хайтумат (вилояти Заранҷ – назди кӯли Ҳомун), Ариана/Ориё, Қандаҳор/Хархватӣ, Тӯрон, Кобул/Паропамис, Паруапарисайа, Хоразм/Хваразм (ба ақидае бархе аз олимон Саразм), Озорбойҷон/Антралагон ва ғайраҳо. Ин номгӯи камтарини он вилоятҳое мебошад, ки дар «Авасто» омадааст. Аммо то ба имрӯз минтақаи ҷойгиршавии баъзе аз манотики авастой номушаҳҳас ва номаълум мондааст.

Пас гуфта мешавад, ки қисми зиёди минтақаҳои ориёнишин берун аз вилоятҳои дар «Авасто» инъикосгашта мондаанд. Мумкин аст, ки «Авасто» танҳо ҳамон вилоятҳоеро, ки дини зардуштиро гаравидаанд ва ё ҳамсарҳади он будаанд, инъикос намуда бошад. Яке аз парокандашавии ориёитаборон агар замони Фаридун шуда бошад, парокандагии дуюми он замони дини зардуштиро гаравидани қисме аз онҳо ба амал меояд. Аз ҳамон замон истилоҳи «девпарастон» яъне муҳолифони Зардушт пайдо мегардад. Ба ақидаи Р. Шарофзода «он қисмати бузурги ориёён» - ро ташкил медод. Аз чумла, минтақаҳои бузурги Тӯрон, Хоразм, Сибириё, минтақаҳои болои Бахри Сиёҳ, пахноии Дон, минтақаҳои назди Бахри Миёназамин аз ин доира берун мондаанд. Ба ақидаи олимони замони муосир марказҳои бузурги

ориёй дар ҷануби Русияи имрӯза ва Украинаи имрӯза ҷойгир буда, онҳо дар ҳазораҳои IV - II пеш аз мелодӣ ба минтақаҳои нисбатан ҷанубтар кӯч баста, муқими ғаштаанд. Аммо, то ин замон, анъана ва оинҳои гунонгун дар ҷавҳари ҳалқиятҳои ориёй ба вучуд омада рушд ёфтаанд. Аз ин рӯ, ойини наврӯзӣ низ зодаи ин давраи қадимаи ориёист, дар минтақаҳои бузурги ориёй ва атрофи он пахн ғашта, азизи ҳамқавмон ва ҳамзабонон ғашта буд. Наврӯз ба замони пешазхутутии инкишофи ориёитаборон марбут аст. Давраи Пешдодиён Наврӯз аввало дар доираи дарбор ва баъд дар байни мардум ҷаҳон карда мешуд. Асосгузори солшумории ориёиёнро Каюмарс (ба ақидаи Берунӣ, Фирдавсӣ, Ҳайём, Истаҳрӣ, Масъудӣ, Ҳамзай Исфаҳонӣ, Балҳӣ, исо ал-Кисравӣ ва дигарон) гузаштааст. Дар ин замон даври гардиши Офтоб муайян карда шуда, ҳар моҳ номи худро мегирад. Пас аз Каюмарс Ҳушанг ва Тахмурас ҳукумронии ориёноро ба ўҳда мегиранд ва дар замони Тахмурас ҳату савод пайдо мегардад. Ба ақидаи бархе аз олимон, Истаҳр дар замони Ҷамshed ҷои нишasti шоҳон буд. Алалхусус Истаҳрӣ дар китоби ҳуд «Мулк-ул-ар вал анбиё» оид ба подшоҳии Тахмурас таъқид менамояд: «Вай (Тахмурас) аввалин қасе буд, ки ба подшоҳӣ барҳост ва дар Истаҳр бар таҳт нишаст. Ва аз ин рӯ, Истаҳрро сарзамини шоҳ ҳонанд». Истифодай ҳат дар давраи Тахмурас роиҷ ғаштааст. Ба ақидаи Р. Шарофзода «Ва ибтидои он (яъне ҳат) ба адвори қадим, то замони Тахмурас меравад»¹. Аммо баъдтар ў дини ростинро инкор намуда, ба дини офтобпарастӣ мегаравад. Аз ин рӯ, мардум аз ў эътиқоди

1. Шарофзода Р. Таърихи номаҳои Аҷам. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010. – С. 86. (216 с.).

худро мекананд ва бародари ў Чамро ба таҳт меҳонанд. Чунин аст ба таҳт омадани Чам. Таҷлили Наврӯз, ки пештар аз ин оғоз гашта буд, дар замони Чам ранги наву тозаеро ба худ касб менамояд ва аз он замон то ба имрӯз ҷаши гирифта мешавад. Кисравӣ дар рисолаи худ «Китоб-ул- маҳосин вал-аздод», мегӯяд «Наҳуст касе, ки Наврӯзо ойин гузошт, подшоҳиро бунёд ва рамзи давлатдориро барқарор ва нуқраву тилло ва дигар маъданҳоро ба даст овард, аз оҳан силоҳ соҳт, асп ва дигар марқабро ром кард, садафу мушку анбар ва дигар накҳатҳоро пайдо кард, қасру күшкҳо соҳт, корез ва обёрий кард – Ҷамшеди Кайёни буд. Наврӯзо асос гузошт бад-он сабаб, ки ў дар ин рӯз оламро ба даст даровард ва кишвари Эроншаҳҳро, замини Бобулро барқарор кард. Наврӯз оғози барқароршавии ҳокимијат буд. Дертар шакли мувоғиқ гирифт, расму оин шуд». Ба қавли Маҳмуди Гардезӣ: «Ҷамшед Наврӯзо ба шукрони ин, ки Худованд гармову сармо ва бемориву маргро аз мардумон гирифт, ҷаши кард». Дар замони ҳукумронии Кайёниён «Наврӯз» аллакай ҷашинаи ҳалқиятҳои ориёйтабор буду дар саросари даштҳои паҳновари Авруосиё ҷаши гирифта мешуд. Ин ақида бо далелҳо ва маводи тақиқотии бостоншиносӣ асоснок карда шуда бошад ҳам, аммо ақидаи олимони асри XX дар бораи пайдоиш ва паҳнгардии мардумони ориёй каме дигар аст. Агар мо пайдоиши ориёйёнро дар ҳазорахои V – IV - и пеш аз милод аз сарчашмаҳои мавҷуда омӯзем, аксари ин олимон бар он ақидаанд, ки ориёиҳо дар паҳнони даштҳои Авруосиё, ҳусусан, паҳнони даштҳои ҷануби Украина (Киев ва ҷануби он то баҳри Сиёҳ), ҷануби Русия (поёноби ҳавзаи Волга, Кама (Перм) ва ҷануби он, Челябинск, умуман ҷануби минтақаи

Сибириё, Кавказ), Қазоқистон то атрофи кӯли Байкалу ва ҷануби Ёқутистон паҳн гашта, умр ба сар мебурдаанд ва ба минтақаҳои имрӯзai иронитаборон дар ҳазораи II-и пеш аз милод кӯч ба-стаанд. Ин нуктаи назар дар рисолаҳои бостоншиносони рус (археологҳои рус) аз қабили С.П. Толстов, В.М. Массон, В.И. Сарианиди, А.П. Окладников В.А. Ранов, И.Н. Хлопин, А.Н. Манделштам, А.А. Аскаров, Е.Е. Кузмина, Ю.А. Заднепровский, А.И. Исаков, Л.Т. Пянкова, И.С. Максимов, Г.Н. Лиситсина, Э.В. Сайко, К.Ф. Смирнов, А.Д. Грач, Б.В. Ковалевская, Б.Н. Граков, Б. Ставитский, А.А. Росляков, Г.Н. Бонград-Левин, Э.А. Грантовский, ин-чунин Геродот, В.В. Струве, М. Бойс, Ф. Грене, А.Д. Грач, И. Бернштам, Б. Литвинский, В.А. Лившиц, С.Н. Соколов, Т.В. Гампредидзе, В.В. Иванов ва дигарон оварда шудааст. Дар онҳо марқазҳои бузурги ориёй амсоли Кӯли об, Трипол, Лука, Врублевская, Кукутена ва дигарон (Украина), Дарбанд (Догистон), Арқаим (ки тарзи соҳти шаҳр ба салиби ориёй мушобех аст) дар Челябинск, бозёфтҳои ориёи аз наздикии Перм, бозёфтҳо аз Пазирик, Тыва, Ёқутистон, болооби Енисей, бозёфтҳои назди Байкал, Муғулистан, Туркистони Шарқӣ ва дигарон таҳқиқ гаштаанд, ки берун аз доираи нишондоди Истахрӣ ва аксар олимони шарқ мемонанд. Ба ақидаи академик Н.Н. Нематов, ки пайдоиши ориёйтаборонро васеътар аз минтақаҳои имрӯзai он медид¹, чунин аст: Ҷамъияти ориёиҳо (аз сабабе, ки нуфузашон зиёд мегардад) маҷбур буд кӯчиши хурду бузург ба минтақаҳои

1. Нематов Н.Н. Арийская “золотая подкова” Евразии (попытка культурно-антропологической концепции)//Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы Международной конференции. Книга 1. – СПб: Издат. Госэрмитажа, 2002. – С. 62 – 64.

озод ва камодами даштҳо ва кӯҳҳои Авруосиё тавассути Қафқози шимолӣ ва ҷанубӣ ба ҳавзаҳои рудҳои Днепр, Дунай ва қаторкӯҳҳои Карпат (бозёфтҳои мадании Трипол-Лука-Врублевская-Кукутена), ба Ҷанубу Шарқии Урал (ёдгориҳои Аркаим), ба даштҳои байни руди Волга ва Енисей (маданияти этникии андроновӣ) оғоз намояд. Қайд кардан ҷоиз аст, ки то замони Геродот (асри V то милод) дар минтақаҳои даштҳои Авруосиё ва ҳусусан шимоли Бахри Сиёҳ, Украинаи Ҷанубӣ, Қафқоз, Ҷануби Русия, Қазоқистон скифҳо ва ҳамсоягони онҳо бо забони иронӣ ҳарф мезадаанд ва давлатдорӣ мекардаанд. Гурӯҳҳои дигари Ориёҳҳо ба Ҳиндустони Шимолӣ, минтақаҳои наздикуёнусии Афғонистон ва Ирон, ҷануби Каспий, ҷануби Қафқоз, Осиёи Хурд, тавассути гулӯгоҳи Дарданел ба Фракия ва ҳавзаи баҳри Эгей пахӯн гаштанд¹. Инро дар таъриҳ кӯчиши бузурги ориёйён меноманд. Дар ин кӯчиши бузург онҳо тавонистаанд маданият ва ҳунари волои худро дар минтақаҳои бузурги Авруосиё байни ҳалқиятҳои гуногун пахӯн намоянд ва то имрӯз натиҷаи онро мо дар бозёфтҳои археологии бостоншиносон мебинем. То ба имрӯз дар фарҳанги мардуми ин минтақаҳо баъзе рукнҳои ориёй побарҷой аст. Аз ҷумла сӯзонидани ачуза ва партофтани олоти шикастраву кӯҳна аз хона, соҳтани сабадчаҳои гул ва оро додани дӯшизахо барои интихоби номзад, обпошии ҳамдигар ва пешвозигрии соли нав 14 март (то замони Пётри I дар Русия ва Украина) ва гайраҳо мебошанд.

1. Негматов Н.Н. Ариана Ч.1//Негматов Н.Н., Мукимов Р.С., Ҳакимов Н.Г., Воднеев В.В, Мандельштам А.М. Ариана и Арианведжа./Под. общ. ред. Академика Н.Н. Негматова. –Худжанд: Ношир, 2006. - С. 16 – 17.

Ба ақидаи Н.Н. Нематов, «Давраи дуюми инкишофи таърихи чуғрофии Осиёи Миёна ин қарнҳои неолит, энеолит ва биринҷ мебошад. Он аз ибтидои гузариши ҷамоаҳои инсонӣ, ки ба аз ҳуд намудани намудҳои ҷамъоварии ҳочагӣ (ғундоштани меваҷоти ёбӣ, решай гиёҳҳо, шикори ибтидой ва г.) ва ҳочагии истеҳсолӣ- қишоварзию ҷорводорӣ оғоз ёфта, ба ин роҳ инсонро ба унсури фаъоли минтақаҳои ҳурди табиии Осиёи Миёна (Копеттоғи (Кабутакӣ) Шимолӣ), Мурғоби Поён, Зарафшони Миёна ва гайратро ба водию даштҳою ба ҳочагидориҳои қишоварзӣ ва ҷорводорӣ мубаддал соҳтааст. Ҳамин тавр, ду минтақаи таърихи географӣ ташаккул мейбанд: қишоварзии муқимиӣ ва ҷорводории бадавӣ (кучӣ). Дар аввалинаш қасабаю маданияти қишоварзон пайдо мешаванд, ки мавзеоти зеринро дар бар мегиранд: Анав, Намозгоҳ, Ольтинтеппа (дар доманакӯҳҳои шимолии Копетдог), ҷорӯҳи қасабаҳои Геоксюр (воҳаи Мурғоби Поён) ва Саразм (Зарафшони Миёна), баъдтар қасабаҳои дорои маданияти сафолӣ, Даշтӣ дар болооби Амударё ва дигарон. Ин зуҳурот ибтидои ташаккули минтақаҳои табиии алоҳидай таърихи мадани маскуншавии аҷоди қадимаи мо ба шумор меравад². Ин давра ба ақидаи мо ба давлатдории минбаъдаи ориёҳҳо замона гузоштааст. Ва ин сулолаҳо дар минтақаҳои гуногуни «Паҳнони ориёно» ҳукумронӣ намудаанд. Масалан, замоне шаҳри Дарбанд (акидае ҳаст, ки онро падари Анушервони Одил соҳтаст) ва ё Аркаим маркази шоҳаншоҳии ориёҳҳо маҳсуб мейфт.

Пайдоиши Наврӯз ба пурзӯршавию рушди соҳаи қишоварзӣ, коркарди

2. Нематов Н.Н.Ориёҳҳои бузург. Эрониёни шарқӣ// Нематов Н.Н. Тоҷикон, Тоҷикистони таъриҳӣ. Тоҷикистони мусоир. – Душанбе, 1993. – С. 7-8. (48 с.)

усулҳои нави соҳавӣ, тухмиҳои гуногун, обёрии заминҳо барои киштукор, пайдоиши тақвими киштукори зироатҳо ва зиёдшавии мардуми муқимӣ тавъам аст. Зардушт низ ин рукни наврӯзиро дар «Авасто» сурудааст. Пайдоиш ва рушди дини Зардуштӣ ба замони Кайёниён марбут аст. Шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ низ онро таъкид менамояд. Нисбати ба замони авастой вобаста намудани Наврӯз, ба ақидаи мо дар замони Сосониён решаш мегирад ва он яке аз ҷашиҳои муборак аз нуктаи назари дини зардуштӣ дар ҳаёти мардумони ориёитабор шинохта мешавад.

Таҷлиили оини наврӯзи и пешазавастоӣ бо далелҳои таъриҳӣ низ исбот мегардад. Олимон-археологҳои шинохтаи дунё ба он ақидаанд, ки аз минтақаҳои зисти ҳалқиятҳои ориёитабор, ҳудуди ҳазораҳои IV-II-и пеш аз мелод, ки мавриди ҳафриётҳои бостишиносон қарор гирифтаанд, асбобу анҷоми зиёде ба даст овардаанд, ба яке аз рукнҳои мавҷудияти оини наврӯзӣ далолат медиҳад. Ин бозёфтҳои олимон бештар аз шикастапораҳои сафолини масолехи ҳочагӣ, ҳайкалчаҳои гуногун (ба ақидаи баъзе аз олимон ҳудоҳои гуногун: модарҳудо, ҳудои фаровонӣ (Аноҳито) ва ғ.), ташҳои оташ ва ғайра иборат будаанд, ки бо фарорасии соли нав яъне Наврӯз ҳамаи асбобу анҷоми хона аз нав карда шуда, кӯҳнаи он аз хона партофта мешуд. Яъне, бо орзуу умеди фардои хуш, ҳонавода тамоми анҷоми доштаашро азnav менамуд ва аз масолехи зисти кӯҳан озод мегашт. Ин рукни наврӯзӣ то замони Сосониён арзи вучуд дошта бо омадани аъроб ва турктаборон ба гӯшаи фаромӯшӣ рафт.

Далели дигар он аст, ки дар ҳазораи III – пеш аз мелод, ҳангоми ҳафриётҳои бостоншиносон рисолае ба даст омад, ки бо номи «Рисолаи кишоварзӣ

(агрономӣ)» маълуму машҳур аст. Дар он тақвими мушаххаси киштукор ва замонҳои ба он мувофиқ дақиқан коркард шуда, замони гирдоварии ҳосил ва роҳу тарзҳои нигоҳдории он мушаххасан нишон дода шудаанд. Ин бозёфт аз он далолат медиҳад, ки оини наврӯзӣ, ки худ оини кишоварзон аст, пеш аз зуҳури «Авасто» арзи вучуд доштааст. Аз дигар ҷониб, маълумотҳои дақиқе вучуд доранд, ки китобҳои Зардушт аз 21 наск иборат буда, оид ба тамоми соҳаҳо ва илмҳои замонааш мавод пешниҳод менамудааст. Ба ақидаи падидовари «Геапоникӣ» (асри X дар Аврупо)¹ аз китобҳои Зардушт оид ба кишоварзӣ, минералология, ситорашиносӣ, ҳайвоншиносӣ, ҷуғрофӣ, ки истифодабаранди он Арасту будааст, маълумот расидааст. Яъне, «Авасто» бо бузургиву ҳашамат ва паҳноиву дарбаргирии илмҳои гуногуни замонааш машҳур ба дунё гашта будааст. Ин нуктаро Абулқосим Фирдавсӣ дар «Шоҳнома»-и безаволи ҳуд таъкид намуда, мегӯяд: «Зи ҳар донише Занд ёри ман аст» ё «Нигоҳ кун бад-ин номаи пандманд»². Аммо сад афсӯс, ки то замони мо аз ин асари бузурги Зардушт (ки дар 12000 пӯсти гов бо зарҳал навишта шуда буд) ҳамагӣ 5 наски³ нопурраи он бокӣ мондааст. Пас, ҳулоса кардан мумкин аст, ки замони пайдоиши «Авасто» ва Зардушт қадимтар аз он аст, ки мо онро қабул намудаем? Оё, ҳазораи III-и пеш аз миљод асарҳои Зардушт аллакай вучуд доштаанд? Ин суolҳоест, ки посухи бо-

1. Геопоники: Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X века. - М., - Л., 1960. - 400 с.

2. Шарофзода Р. Таърихи номаҳои Аҷам. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010. – С. 87. (216 с.).

3. Қисматҳои «Авасто»: «Ясно», «Виспарад», «Вандидод», «Яштҳо» ва «Хурдавасто», нусхай қадимтарини дастнависи Авасто, ки то замони мо расидааст ба соли 1278 мансуб аст.

стоншиносон ва тадкиқотхой бунёдиро дар ин саңт нигарон аст.

Наврӯз ҹашни мубораки ориёист ва дар худ руқнҳои ҳаётан муҳим барои инсонро инъикос менамояд. Бо гузашти замон, албатта, руқнҳои нав ба оинҳои наврӯзи ворид карда мешуд. Солҳое низ буданд, ки зери таассуби аҷнабиён ҹашни Наврӯз таҷлил намегашт. Ин пеш аз ҳама ҳамлаи ғоратгаронаи Искандар ва парокандашавии давлати абарқудрати Ҳаҳоманишиҳо, ҳамлаи арабҳо ва шикасти Сосониён, ҳамлаи муғулҳо, ки баъди онҳо шаҳрҳои бузург Тирмиз, Балх, Нисо, Марв, Хоразм, Ҳамадон, Нишопур ва садҳо шаҳрҳои хурду бузург несту нобуд карда шуда, Самарқанду Бухоро, Чочу Насаф, Ҳуҷанду Оҳангарон, Ошу Ҷалолобод, Ҳиваю Панҷакент наవад дар сади аҳолии худро талаф дод ва ҷамъулҷам тоҷикон зиёда аз даҳ миллион нуғузро танҳо дар шаҳрҳои бузург ва зиёда аз онро дар шаҳру вилоётҳои хурд талаф додааст. Солиёни зиёд Наврӯз ҹашн гирифта нашуд ва бештарин руқнҳои он рӯ ба фаромӯшӣ ниҳод. Давраи Шӯравӣ низ таъсири манғие дар таҷлили ҹашни Наврӯз гузашт. Танҳо дар оҳири замони Шӯравӣ ҹашни Наврӯз иҷозат дода шуд.

Имрӯз, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибистиқлолиро ба даст овард ва ҹашни Наврӯз дар арсаи ҷаҳон ҳамчун ҹашни байналмилалӣ шинохта шуд, моро лозим аст, ки руқнҳои аввалияни онро бичӯем ва тавассути он арҷузории худро ба ориёҳои қадим, ташаббускорони пуръҷози Наврӯз намоем ва онро бо рангу оҳангӣ аҷдодӣ оро дихему дастоварди бебаҳои гузаштагонамонро пешкаши инсоният гардонем.

Наврӯз – ҹашни миллии мост. Мо бо он мефаҳрем, ки аҷдодони мо дар тамоми соҳаҳои замона пешқадам ва намунаи илму фарҳанги волои

замонҳои қадим ва асрҳои миёнai инсоният будаанд. Мисоли равшани он сабки “Ҳаракатҳои ҳайвоноти ваҳшӣ” ё “Сабки ваҳшӣ” (“Зверинный стиль”) ва нақши онҳо дар фулузотҳои миси-ну нуқрагин ва тиллой мебошад, ки тавассути ин ҳунари пуръҷози худ, дили ҳазорон ҳамзамонон ва олимони замони мусирро тасхир намудаанд. Онҳо аввалин давлатдорони замони қадим, ташкилкунандай аввалин аморатҳо (империяҳо), тамаддунҳо, дастовардҳои бузурги илмию амалий, табибон, ҷуғрофидонон, ситорашиносон, риёзийётдонон, табиатшиносон, заминкушоён, ҷорводорон ва китобнависони нахустини ҷаҳони кӯҳан, инчунин шаҳрсозон, зотпарварон, тухмипарварони моҳири замона будаанд. Файр аз китobi “Авасто” аз онҳо то ба имрӯз асарҳои зиёди илмӣ, шаҳрҳои нахустини инсоният, ҳунарҳои гуногун (амсоли “Сабки ваҳшӣ”), пайконҳои сепарра, зоти аспҳои тозаасл (Ориёй, Фарғонагӣ, Нисоӣ, Марвӣ, Ҳутталонӣ ва ғ.) ва истифодай он дар ҷанг, яроқҳои ҷангӣ ва заминкушоҳо, аробаҳои ҷангӣ, тухмиҳои ҳушсифати зироатҳо ва файраҳо нишона мондааст.

Яке аз руқнҳои муҳим аз замони пайдоиши Наврӯз, ин барпонамоии маҳфилҳои ништу шодмонӣ, ки тавъам бо суруд, мусиқӣ, ракс, базлагӣ ва зиёфат буд. Ҷашни наврӯзи аз қадимулайём бо номи шоҳи Пешдо-диён Ҷамшед пайвастааст ва замони Ҷамшед бо базмҳо ва маҳфилҳо худ машҳур ба олам гашта, то ба имрӯз аз «Базми Ҷам» ё «Базми Ҷамшедӣ» бо гурур ва ҳавас ёд менамоянд ва он тавъам бо ҳушҳоӣ, суруд, раксу бозӣ аст. Суруду мусиқӣ дар ин ҷашиҳо мақоми аввалияро дошт. Дар базмҳои наврӯзӣ тамоми аҳолӣ – зану мард, пиру ҷавон, навозандагон, сарояндагон, бозигарон, ширинкорон, латифагӯён ширкат ме-

варзиданд. Базмҳо таърихи тўлонӣ дошта, ҳанӯз аз давраи подшоҳии Ҷамшед маъмул буданд. Яке аз базмҳое, ки дар замонҳои бостон роиҷ будааст, аз рӯзгори Ҷамшед то ба имрӯз дар байни мардум бо номи «Базми ҷам», «Базми Ҷамшедӣ» машҳур аст ва ҳоло низ мардум ба ҳамин ном ёд мекунанд. Оҳангсози маъруфи тоҷик Борбади Марвазӣ саҳми бузурге дар оғариниши оҳангҳои наврӯзӣ гузоштааст. Ўдар ҳамкорӣ бо дигар устодони мусиқӣ Накисои Ҷангӣ, Саркаб, Саркаш, Бомшод, Ромтин Гесуи Навогар, Фитна ва дигар таронаю оҳангҳои тавсифӣ, мавсимию маросимӣ, сурудҳои ҳамосӣ-таъриҳӣ эҷод менамояд. Зиёда аз сӣлаҳни Борбад, ки ҳар қадом ба сана, маросимҳои ҳалқии он айём омаданд, дар осори адабию таъриҳӣ ва мусиқӣ ба тартиби зерин ҷойгиранд: «Ганчи ғов», «Ганҷбод», «Ганчи сӯхта», «Шодуравони Марворид», «Тахти Тақдис», «Нокусӣ», «Аврангӣ», «Моҳ бар кӯҳ», «Мушкдон», «Ороиши Ҳуршед», «Нимрӯз», «Сабздори сабз», «Сарвистон», «Сози Наврӯз», «Нӯшинбода», «Марвои нек», «Мехргонӣ» ва гайраҳоянд. Ҷои маҳсусро дар эҷодиёти ў “Хусравониёт” ва «Сози Наврӯз», аз муҳимтарин суруду мусиқиҳои баҳшида ба Наврӯз ишғол менамоянд. Саҳми Борбад дар базмҳои Ҷамшедии замони Сосониён басо бузург буд.

Шаъну шуқӯҳи базмҳои Ҷамшедӣ дар аҳди Сомониён низ хеле баланд буд, ки дар ин бора Рӯдакӣ чунин гуфтааст:

*Яке базми ҳуррам биёростанд,
Маю руду ромишгар хостанд.*

Оид ба баргузории базмҳои Ҷамшедии асрҳои миёна Ҳофизи Шерозӣ зикр кардааст:

*Умратон бодо дароз, эй соқиёни
базми Ҷам,
Гарчи ҷоми мо нашуд пурмай ба
даврони шумо!*

Баъзе аз руқнҳои наврӯзӣ низ аз замони тоавастоӣ арзи вучуд доштанд. Масалан, аз болои оташ ҷаҳидан, маросими обрезон, гулоб пошидан, қувваозмоҳои гуногун, барпонамоии озмуни ҳунармандон, тоза кардани хона, сӯхтани ашёи кӯҳна, шикастани кӯза, оғози қишлоқор ва гайраҳо. Рукни сӯхтани ачӯза ва ё шикастани ҷиҳози кӯҳна, ки яке аз оинҳои қадимтарини инсоният шинохта шудааст, имрӯзҳо дар бисёр минтақаҳои Авруосиё барпо мегардад. Тавассути он гуё тамоми заرارрасонҳо ва бадиҳоро аз ҳаёти оила дур меандозанд. Масалан, дар Русия 14 март ҳамчун соли нави қадима то замони ҳукумронии Пётри I ҷаҳни гирифта мешуд, ё ин ки то имрӯз дар вилоятҳои ҷудогони Русия сӯхтани “Аҷузаи ҳасин” ва ҳамзамон дар оташи он сӯзонидани ашёҳои кӯҳна баргузор мегардад, ки он оғози худро аз замони ориёён гузоштааст.

Рукни ҳоси наврӯзӣ ин суманакпазист. Ба ақидаи мо ин ҳам решай қадима дорад. Замонҳои пеш гандум дар ҷоҳро ва ҳумҳо нигоҳ дошта мешуд. Бо омадани гармӣ як қисми гандуми намкашида албатта месабзид. Истифода намудани он гайриимкон буд. Ҳамзамон, то расидани ҳосили дигар барои нигоҳдории оила ҳӯрок лозим буд. Занони ориёён роҳи ин душвориро асрҳо мечустанд ва дар охир онро ёфтанд ва он ба яке аз руқнҳои наврӯзӣ мубаддал гардид. Ҳурише, ки аз сафедаи гандум омода мешуд, фарогири тамоми витаминҳо барои ҳаёти инсон муҳим ва муғид буд. Аз ин рӯ, ориёён аз қадим на танҳо усули тайёрнамоии суманакро қашф намуданд, балки, бо

ин роҳ таъминнамоии витаминҳои ҳаётан муҳим барои зистро низ кашф намуда то ба имрӯз онро нигоҳ медоранд.

Як хусусияти хоси ҷашни Наврӯз барои шоҳ дар он буд, ки ўпанҷ рӯзи берун аз моҳҳоро (12 моҳ, 30 рӯз) 360 рӯзро ташкил медод) ба речай зайл истифода менамуд. Ў дар ӯпанҷ рӯзи аввал ҳамроҳи хосу ом ба таҷлили ҷашни Наврӯз банд мешуд. Ӯпанҷ рӯзи аввал шоҳ ба тобеъони худ, хосу ом тӯхфаҳо тақдим менамуд ва зарурати мардумро мешуниду иҷро менамуд. На танҳо шоҳ тӯхфа Медод, балки ўниз аз мардум тӯхфаҳо мегирифт. Ва рӯзи шашум, ки рӯзи хос аст ба рӯзи аввали Фарвардинмоҳ рост меомад ва аз ҳамин рӯз сол оғоз мегашт. Дар ин рӯз дехқон ба қиштукор ва шоҳ ба ҷашни хоса мепардоҳт ва он барои шоҳ як рӯз давом менамуд.

Ин ақидаҳо пеш аз ҳама таҳқиқи масоили зеринро тақозо менамояд:

1. Таҳқиқ ва муайяннамоии таърихи пайдоиш ва паҳнгардии Наврӯз-ҳамчун анъанаи оламшумули ориёй.

2. Муайяннамоии руқиҳои авалия ва авлавияти онҳо дар ҳалқиятгардиву паҳнгардии ин ойини аҷдодӣ.

3. Муайяннамоии руқиҳои гояҳои инсонгароӣ, ҳамзистӣ, ҳамгароӣ, дӯстиву рафоқат, таълимию тарбиявӣ, илмию маънавӣ ва гайра.

4. Муайяннамоии макони пайдоиш ва замони ҳукмронии Ҷамshed, ҳамчун падидовари Наврӯз.

5. Муайяннамоии роҳҳои самараноки тарғиби гояҳои наврузӣ ҳам дар Тоҷикистон ва берун аз он.

Муҳимтарин аз руқиҳои Наврӯз ин пирӯзист, пирӯзии нав бар кӯҳна, нур бар торикӣ, ростӣ бар дурӯғ. Аз ин аст, ки Зардушт, асоси дини худро дар «Пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек» диддааст. Наврӯзо рамзи ҳаёт ва пайвастагӣ бо табииат медонанд. Ҷашни фарҳундаи Наврӯз моро бо ойин ва анъанаҳои фарҳангии аҷдодӣ мепайвандад ва аз таърихи пурғановати гузаштагонамон гувоҳии барҳақ медиҳад, аз сӯй дигар ба ояндаи умедбахш рахнамун ва бо тамоми ойинҳо, маросиму суннатҳои хоси худ аз пайванду ягонагии мардуми тоҷик ва тамаддуни башар дарак медиҳад. Наврӯз ин рӯзи мурод, рӯзи баҳшиши гуноҳҳо, рӯзи ҳамдигарфаҳмӣ, ба висол расидани ошиқону дилдодагон, рӯзи ёдоварӣ ва дуо ба рӯҳу арвоҳи гузаштагон аст. Ҳадаф аз таҷлили Наврӯз эҳёи нерӯи тоза, қудратманӣ ва саодат дар ирода ва оғози пурбаракат, заҳматҳо ва талошҳо барои ояндаи миллат аст. Беҳтарин рӯз дар ҳаёти ҳар инсон ва қушоишҳое, ки мардум ба ҳамдигар онро орзӯ мекунанд, дар рӯзҳои Наврӯз амалӣ ҳоҳад гашт. Дар ҳамин рӯз, ба ақидаи кулл, Ҷамshed Наврӯзо ойин кард ва таҷлили онро замина гузошт. Ба ақидаи олимони қуҳан, дар ҳамин рӯз Яздони пок оламу одамро оғаридааст.

Рӯзҳои мо Наврӯз дар Тоҷикистон, Ирон, Афғонистон, Покистон, Туркия, Озорбайҷон, Албания, Босния, Герсоговиня, Ҳиндустон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Курдистон, Татаристон, Ҷошқирдистон ва дигар мамлакатҳо ҳамчун иди миллӣ ҷашн мегиранд.

Калидвожаҳо: Наврӯз, руқи, ҷашн, таъриҳ, сарҳад, бозёфт, тақвим, асосгузор, ориёй.

**УДК 902.7+396+37 таджик
Буриев К.Б., кандидат исторических наук.**

АРИЙСКИЙ НАВРҮЗ ЗАВОЁВЫВАЕТ МИР

Наврӯз один из древнейших праздников мира. Исторически доказанно, что Наврӯз предшественник всех празднеств и народных ритуалов. Многие археологи и историки пришли к мнению, что Наврӯз был распространён на обширной территории Евразийской степи: от Карпат до Якутии, от Перми до границ Индийского океана, где была распространена арийская раса. Ими были созданы древнейшие города Аркаим, Дербент, Персеполь, и многие другие.

Наврӯз в себя включает много обрядов и традиций. Одно из них вынос старых вещей из дома и подготовка суманак-пищи посвящённой Наврӯзу. Основателем Навруза многие учёные считают Йимы (Джамшеда) Пешдадийца-царя первых династий. До появления Навруза был открыт Каюмарсом солнечный календарь, и каждый месяц получил своё название, как и неделя и дни месяца. Археологи в своей изнурительной работе нашли материальное обоснование праздника Навруза в великом поясе Евразии, Центральной Азии и прилегающей к ним территории. Обряды и празднования Навруза год за годом обогащались, вспряли духом после вражеских завоеваний, и завоевали серце самих победителей. И это одно из достоинств и привелегий Навруза – его отмечают многие великие мужи мира.

Ключевые слова: Навruz, обряд, праздник, история, границы, артефакт, календарь, основатель, ариец.

**UDK 902.7+396+37 tajik
Buriev K.B., Candidate of History**

ARYAN NAVRUZ WINS THE WORLD

Navruz is one of the most ancient holidays in the world. Proved historically that Navruz is the predecessor of all feasts and national rituals. Many archeologists and historians have come to opinion that Navruz has been extended in extensive territories of Eurasian steppe: from Carpathians to Yakutia, from Perm to borders of Indian ocean where the Aryan race has been extended. They were create ancient cities of Arkaim, Derbent, Persepolis, and many other things.

Navruz has many ceremonies and traditions. One of them carrying out old things from the house and preparation sumanak-food devoted Navr_zu. Many scientists consider as founder Navruza Jomi (Jamshed) Peshdadits' czars of the first dynasties. To occurrence of Navruza has been open by Kajumars solar calendar, an every month has received the names, as well as week and days of month. Archeologists in the wearisome work have found material foundation of Navruz holiday in a great belt of Eurasia, the Central Asia and territories adjoining to them. Ceremonies and celebration of Navruz was enriched for years and years, animate spirit after enemy gains, and has won winners heart. And this one of advantages and privileges of Navruz mark many great men of the world.

Keywords: Navruz, a ceremony, a holiday, history, borders, an artefact, a calendar, the founder, Aryans.

УДК 396+37 точик+902.7

Ёров Ф., н.и.п.,

Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

НАВРҮЗИ АҶАМ ҶАШНЕ АЗ УМҚИ ҚАРНҲО

Наврӯз, ки кӯҳантарин аз идҳои оғаридаи инсон дар рӯи замин ба ҳисоб меравад то ҳанӯз падидаҳои зебои бostonии худро ҳифзу нигоҳдорӣ карда, тӯли қарнҳои мадид аз насл ба насл voguzori намудааст. Аз сарчашмаҳо ва ривояту қиссаҳо, ки то замони мо расидаанд метавон ҳулоса намуд, ки ручӯи ҷашни мазкур решай таърихии ҳешро аз аҳди қадимаи замони Зардушт оғоз бахшида, минбаъд бо мурури замон бо нигоҳдории асолати ибтидоии худ давра ба давра ташаккул ёфта, беҳтарин расму анъаноти ҳалқову соқинони империяи бузурги Сосониёнро таҷассум намудааст.

Таърихи ташаккули инсон бозгӯи он аст, ки об, замин ва офтобу оташ сарчашмаҳои асосии зиндагии инсон маҳсуб меёбанд. Маҳз дар ҳамин замина ҷашни Наврӯз низ арзи ҳастӣ намудааст. Чун инсон бидуни эҳсоси гармӣ, ки он бо нури равонбахшу тавонбахши офтоб ва ҳарорати ҷонгуздози оташ тавъам мебошад, дар маркази ҷашни Наврӯз низ ҳамин падида, яъне оташ аз мақому манзалати маркази барҳӯрдор гардидааст. Бо ифодаи дигар, Иди Наврӯз, ки пеш аз 5000 солро фаро гирифтааст, маҳсули эҷоди табиат ва таҳаюли инсон буда, дар раванди ташаккули ҳеш ҳамеша омезишёбии мазмuni мантиқи табиат ва инсонро таҷассум менамояд. Зоро табиат, ки ифодакундандаи фаслҳои сол мебошад дар як давраи шакливазкунии ҳеш баъд аз фориг шудан аз сардиву сармо, нармигу гармиро дар хидмати

инсон вомегузорад. Дар навбати худ инсон, ки бо камоли миннатпазирӣ аз неъмати атокардаи табиат баҳраёб мегардад, ин атой табиатро бо номи зебову рӯҳнавозӣ фасли баҳор номгузорӣ намудааст ва дар зери ин мағҳум, ки асосан аз зебоиҳои табиат манша мегирад орзӯ омол, шодиу нишоти ҳешро инъикос карда, умед ба фардои неки садоатвор менамояд. Ва беҳуда нест, ки маҳз дар ҳамин фасл илҳоми аҳли адаб ба ҳурӯш омада, беҳтарин осори ҳешро меофаранд. Дар радифи оғаридаҳои шоирону нависандагон тавсифи Наврӯз мақому манзалати хосса дорад. Бешак, дар адабиёти пурғановати форсу тоҷик душвор аст адаберо пайдо кардан, ки Наврӯзо тараннум накардаву дар авсоғи он чизе эҷод накарда бошад. Дар радифи ҳазорҳо таълифоти ба Наврӯз бахшидаи аҳли адаб, рисолай безаволи ҷанбаи фалсафӣ ва илми доштаи «Наврӯзнома»-и Умарӣ Ҳайём мақоми ба худ хос дорад. Дар ин асар шоир, файласуф, нуҷумшинос ва риёзидони маълуму машҳури қарни ёздаҳи форсу тоҷик Умарӣ Ҳайём бо маҳорати ба худ хос ба истифодай оқилонаи маҳҳазу сарчашмаҳои мавҷудаи таърихио иҷтимоии замони худ оид ба Наврӯз асаре оғаридааст, ки мӯҳтавои он то замони мо аҳамияту воқеяни аслиашро аз даст надодааст. Иттило-оте, ки аз рисолаи Умарӣ Ҳайём дар васфи Наврӯз бармеояд ҷашни мазкур ҷашни тақвимии оддӣ нест, балки ма-росимест, ки аз ибтидой бедоршавии табиат оғоз шуда, ҳамзамон дар худ

мөхру садоқат ва муҳаббату самимияти инсонхоро тачассум менамояд. Тибқи солшумории шамсии ҳичрй, ки 21 марта солшумории мелодий ба якуми моҳи ҳамал мутобик аст баробарии шабу рӯз фароҳам меояд, ки маҳз ҳамин падидаи табиат асоси иди Наврӯзро созмон додааст. Пӯшидаю пинҳон нест, ки оғози рӯз аз тӯлуи офтоб шурӯъ мешавад вале дар табиат бошад, рӯзи нав аз омадани баҳор ва зиндашавӣ аз хоби гарони фасли сармо бедоршавии он арзи ҳастӣ менамояд. Бо ифодай дигар замоне, ки офтоб ба лонаи ибтидоии ҳуд-бурҷи ситораи Парвин ворид мешавад ва ба ҳамин васила аз лиҳози фарогирии вақт шабу рӯз дар табиат баробарвазн мегарданд. Дар ҳамин иртибот дар «Наврӯзнома»-и Умарӣ Хайём ривояте оварда шудааст, ки гӯё оғози олам дар лаҳзае оғарида шудааст, вақте ки офтоб аз болои Парвин гузашта, равшанӣ ва торикӣ аз ҳам барангехтанд ва рӯзу шаб арзи ҳастӣ намуданд. Бинобар ин, 21 март ҳамчун оғози Соли нав қабул гардида, ибтидо ва интиҳои тамоми олами зинда шинохта шуд. Чун аз мантиқи ин ривоят бар меояд дар ҳоле, ки падидаҳои табиат барои оғози рӯзи нав созгор аст бо истилоҳи Наврӯз номгузорӣ нагардидани ҷашни мазкур мавриди таваҷҷӯҳ хилоғи мантиқ ҳоҳад буд. Зеро ин ҷашни ҷашни баҳор, ҳуший, муҳаббат, самимияту садоқат, ахлоқи ҳамида, поқии ҷисму рӯҳ ва адолату баробарии инсонҳо маҳсуб меёбад. Иди Наврӯз бо шаклрангивазкунии табиат оғози корҳои қишоварзӣ ва тарадуди марди дехқон барои заминагузории ҳосили оянда робитаи бевосита дорад. Вале аз ибтидо то ба имрӯз ҷашни мазкур дар ҳуд ҳамчунон ифодагари муҳаббати инсонхоро ва Офтоби само ва ҳамтои он дар замин Оташ ифода менамояд. Дар ин ҳолат мусаллам аст, ки инсон

воқеан ҳам бидуни ин ду падидаи табиат рӯзгори солим дошта наметавонад. Ҳамин аст, ки эътиқоду меҳри одамон ба ин манбаъҳои ҳароратбахш дар маркази ҷашни оғаридаи онҳо-Наврӯз ҷойгузин шудааст.

Бояд гуфт, ки дар рӯзи Наврӯз ориёҳои бостонӣ ба марқадаи гузаштагони хеш саҷда карда, рӯҳи онҳоро ёдоварӣ мекарданд, ки баъдҳо ин маросимро дини навтаъсиси Зардуштиён пазирафта дар оини хеш чун талаботи ҳатмию бетаҳир муқаррар намуд.

Моҳи марта зардуштиён ба ифтиҳори гузаштагони хеш «фарвардин» номгузорӣ кардаанд. Онҳо ҷунин меҳисобиданд, ки дар рӯзҳои аввали моҳи мазкур рӯҳи ақвоми пешгузаштагонашон ба замин дар шакли паррандаҳо фуруд меоранд. Ҳусусияти фарқазири моҳи «фарвардин» дар он аст, ки маҳз дар ҳамин моҳ табиат дашту ҳомун, қӯҳу саҳро, марғзорҳоро сабзпӯш карда, ба дараҳтону гиёҳҳо гулу муғчаро ато менамояд. Ин падидаҳои рангомезӣ табиат дар равонияти одамон ва фарогири эҳсосоти зебопарастии онҳо низ бетаъсир намемонад. Ҳамин аст, ки амвочи эҳсосоти зебопарастии инсонҳо дар оғариниши шеъру тараннуими сурудҳо инъикоси воқеӣ пайдо мекунад. Мисраҳои зерини сурудае амсоли:

Чун дараҳти фарвардин туришкуфта
шуд ҷонам,
Домане зи гул дорам бо шикаст
маяғионам.

Қобили зикр аст, ки Соли навро дар Форси қадим ва дигар мамолики парастишкунандай дину ойини Зардушти ҳангоми таҷлили Иди Наврӯз маросимҳое риоя карда мешуданд, ки ба гиромидошти ёдбуд ба

хотираи гузаштагони ҳар як оила робитай бевосита доштанд.

Таърихи Наврӯз ба анъанаи кишоварзони миңтақаи Шарқи Наздик ва Осиёи Марказӣ фурӯ рафта, ҳамчун ҷузъи чудонопазири фарҳанги кишварҳое, ки дини Исломро мепарваранд табдил ёфтааст. Аз замони бостонӣ то аҳди мо қиссаи зебое дар бораи шоҳзода Сиёвуш расидааст, ки гӯё ў асосгузори шаҳри Бухоро будааст. Вале бо тӯҳмати ноҳақ кушта шуда, дар қисмати дарвозаи шарқии шаҳри Бухоро дағн карда шудааст. Ин ривоят аз таваҷҷӯҳи шоири абарзиндаи форсӯ тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ дар канор намонда, тасвири шоиронаи онро дар асари безаволи «Шоҳнома» ба қalam додааст. Дар «Шоҳнома» омадааст, ки аз қатраҳои хуни бо тӯҳмат күштани Сиёвуш дар табиат лолаҳоे баромадаанд, ки то ҳанӯз бо номи «Хуни Сиёвуш» маълуму машҳуранд ва тибқи ривояти форсӣ рӯзи ба ҳалокатрасии Сиёвуш рӯзи Наврӯз номида шудааст. Аз ривоятҳо ва дигар далелҳои аз забон ба забон расидаи мардумӣ метавон ҳулоса кард, ки ҷашни Наврӯз ҳанӯз аз ибтидои пайдоишаш ба ягон дину мазҳаб робита ва пайванде надорад. Воқеяти пайдоиши он бевосита аз табиат падидаҳои марбут ба он, аз ҷумла заминдорӣ марбут буда, то ба имрӯз ин падидаҳо асолати ҳудро аз даст надодаанд.

Бояд гуфт, ки таърихи Наврӯз ба рӯҷӯи ҷадвали солшумории кишоварзӣ алоқамандии зич дорад ва аз идҳои калисои Григорианӣ, Арабӣ ва Яхудӣ бо он фарқ мекунад, ки ба ин ва ё он рӯйдоди таърихӣ ва ё ҳодисае, ки таҳавулотбахши ҷомеаи инсонӣ ҳамрадиф нест. Ин ҷадвал аз мавқей ҷойгиршавии офтоб ва сайёраҳои қайхон маншав гирифта, дар асо-

си таҳқиқотҳои илми астрологӣ ва астрономӣ ба вучуд омадааст.

Зимнан, то ба имрӯз мардуми форсзабон аз он ифтихор доранд, ки ҷадвали солшумории Зардуштӣ, ки яке аз қадимтарин ҷадвалҳои ҷанбаи илмидошта ба ҳисоб меравад то ҳанӯз моҳияти ҳудро гум накарда дар муҳосибаи вақт ва ҷобаҷогузории ба фаслҳо саҳҳияти зиёд дорад. Ҳарчанд ҷадвали солшуморӣ бо номи Зардушт номгузорӣ шуда бошад ҳам, он ба оини Зардуштӣ робитаи комил на-дорад, танҳо бо номи асосгузори дини ошташпарастӣ паёмбар Зардушт номгузорӣ карда шудааст, ки дар сарҷашмаҳои бостонии юнонӣ бо номи Зорастр-Писари Ситорроҳо инъикос шудааст. Ин тақвим, ки то айни замон дар Афғонистон мавриди истифода қарор дорад аз бисёр ҷиҳат бо тақвими қадимаи Зардуштӣ шабоҳати зиёд дорад. Тақвими форсҳои қадим асосан дар заминаи сайёраи Зуҳал, ки онро форсҳо Кайвон, ки маънӣ «Ҳокими вақт»-ро дорад низ ном мебаранд. Ҳар як сол тибқи муқаррароти ин тақвим рамзи ҳоссай ҳайвони муқаддас –паноҳдиҳандай сол дорад, ки то ба имрӯз ҳастии ҳудро аз даст надодааст. Ҷунончӣ: ғов, ҳарчанг, шеър, қаждум, тир, моҳӣ ва гайра. Шоҳони форс ҳангоми нишастан ба таҳти шоҳӣ қасам ёд мекарданд, ки ба тақвими муқаддас тағйирот ворид наҳоҳанд кард. Шояд ҳамин устуворӣ буд, ки Иди Наврӯз то аҳди мо таърихи зиндаи даврони қадимаро ҳифзу дастраси ҳазорҳо наслҳои минбаъдаи ҷомеаи инсонӣ гардонидааст.

Алҳол ҳалқияту миллатҳои гунонгиши ба Ислом робитадоштаю аз он дар канорбуда, сокини мамолики Шарқи наздикбудаю аз он фарсҳо дур истиқоматдошта, Наврӯзро ҳамчун ид таҷдид менамоянд. Агарҷӣ

дар ҳар як кишвар ба Наврӯз то андозае ҷомаи миллӣ пӯшонанд ҳам вале мазмуну мундариҷаи қадимаи он –муҳабbat ба табииат, обу замин, офтобу оташ, меҳру садоқати инсонӣ, шукргузорӣ аз неъматҳои яздонӣ ва амсоли ин маросимҳои Наврӯзӣ дар маркази таҷдиди ҷашини мазкур боқӣ мондааст. Масалан, дар Афғонистон тайёри ба ин ид 40 рӯз пеш оғоз ме гардад. Дар мақбараи Имом Алӣ, ки дар шаҳри Мазори Шарифи вилояти Балхӣ ин кишвар ҷойгир шудааст, аз ҳар гӯшаю қанори мамлакат камбизоатону факирон, бенавоёну маъюбон ҷамъ меоянд. Муддатҳои мадид вақти ҳудро бо умде, ки Ҳудованд намоз ва назру ниёзи онҳоро мешунавад тоату ибодат менамоянд. Қиссае ҳаст, ки гӯё маҳз дар ҳамин рӯз Ҳудованд намози аз сидқӣ дил ҳондаи ҷунин одамонро мешунавад ва умеди барҳе аз онҳо ҷомаи амал пӯшида шифои комил мейбанд. Ин қисса боварио муҳаббати инсонҳоро ба Иди Наврӯз таҷассум менамояд.

Дар Тоҷикистон Наврӯзо ҳамчун иди баҳор, иди зебоӣ иди тантанаи дехқонон ва кишоварзон мешиносанду дӯст медоранд. Дар ин рӯзҳо дехқонон ҳайвоноти ҳонагии ҳудро ба намоиш мегузоранд, оид ба навъҳои муҳталифи варзиш - «паҳлавонӣ», аспӯдавонӣ, мусобиқа оид ба дурӯзаводиҳии санг, лиқакбозӣ ва ҷовандзорӣ ташкил менамоянд, дұхтарон бошанд аз гулҳои баҳорӣ дастагулҳо аз гули лола (чавғостун) мечинанд. Дар рӯзҳои Иди Наврӯз либоси нави идона пӯшида, дастурхонро бо ҳафтсуну ҳафтшин оро дода, ба меҳмонӣ мераванд ва ҳамаро бо ҳӯроки идона суманак зиёфат медиҳанд.

Одамон дар рӯзи Иди Наврӯз либосҳои наву зеборо ба бар намуда, ҳӯрокҳои болаззат мепазанд. Ҳама аз ҳурд то қалон дар бозиҳои идона шир-

кат варзида, ҳурсандӣ менамоянд ва ба ҳонаҳои яқдигар ба меҳмонӣ рафта ба яқдигар тӯхфа тақдим менамоянд, ҳамдигарро табрик гуфта, бо фарорасии баҳор муборакбод менамоянд. Дар ин рӯз ҳама гуноҳои яқдигарро баҳшида-оштӣ мекунанд ва суханони ширине, ки аз қалб мебарояд ба яқдигар мегӯянд. Наврӯз – ин баҳор вақте ки дарахтон либоси арӯсӣ ба бар мекунанд. Ин овози форами карнай ва сурнай ба гӯш мерасад, ин овози ширини кӯдаконе, ки пироҳани зебову шинам ба бар намудаанд ва ба сӯи ид равона мебошанд. Ин аз шом дастарҳони идона дар ҳонаҳо ороста ҳамчун рамзи фаровонӣ ва меҳмоннавозӣ. Тавассути ин ид чи қадар анъанаҳои муқаддас аз як насл ба насли дигар гузаштааст.

Наврӯз – иди умедҳо барои хушбахтӣ, саодат, ибрози меҳру муҳаббати одамон ба яқдигар аст. Хушбахтона, ҳашамату бузургӣ ва асрори воқии ин ид, ки дар тӯли асрҳо ошкору ниҳон назокату латофати ҳудро ҳифзу нигоҳдорӣ намуда, то ба замони морасидаанд, аз насли мусоир тақозои онро дорад, ки ба мазмуну мӯҳтавои рангини он боз ҳам тобишҳои бештар баҳшида, ба рӯҳи давру замон мутобиқ гардонад. Дар баробари чун ниёғон таҷлил намудани иди мазкур, ҳамчунон дар маркази он мазмуну тобиши шукргузории соҳибистиқлолии кишвари азизро ҷойгузин намояд. Ҳамвора ба ин, дар интиҳо месазад аз он нуктаи муҳим ёдовар шуд, ки инсонҳо ва давру замонаҳо меоянду мераванд, шаклу мазмуни нав ба бар менамоянд, вале ормону дарҳости Наврӯз: «факат қаломи нек гуфтан, амали ҳайр анҷом додан, дар бораи некиу саҳоватпешагӣ фикр кардану сайъу талош варзидаан, имкон фароҳам меоранд то Некӣ бар бадӣ, ҳайр бар шарр пирӯзӣ ёбад!», ҷовидона ва бетағириро хоҳад монд.

**УДК 37 таджик+396+9 таджик
Ёров Ф., кандидат педагогических наук**

«НАВРУЗ АДЖАМА – ПРАЗДНИК ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ»

Статья вкратце рассматривает историю происхождения данного торжества. Подчеркнув, его глубокие корни, автор статьи отмечает, что празднование Навруза в день весеннего равноденствия связано с возникновением календаря солнечного летоисчисления, который появился у народов Средней Азии и Ирана пять тысячелетий назад, задолго до возникновения ислама. Цитируя фрагменты из ценнейшего произведения великого мыслителя, философа и поэта Омара Хаяма «Навруз-намэ», автор убежден сугубо в иранском происхождении этого древнейшего народного праздника. Кроме того, согласно бесценного календаря, разработанного Омаром Хаямом еще в XII веке, год начинался весной 20 или 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда день уравнивается с ночью и весна окончательно вступает в свои права. Наступает пора новой полевой страды, время забот и надежд земледельца. Этим, по мнению автора, Навруз отличается от мусульманского Нового года, так как в основе мусульманского календаря лежит лунный годичный цикл. Так как год по солнечному календарю содержит 365 (366) дней, а лунный – 354 (355) дней, начало лунного года и все даты лунного года относительно солнечного перемещаются примерно на 11 дней вперед.

В статье внимание также акцентировано к нынешнему положению этого праздника в жизни таджикского общества.

**UDK 37 tajik+396+9 tajik
Yorov F. candidate of education**

NAVRUZI AJAM - A HOLIDAY FROM ANCIENT DAYS

The article "Ajam Nowruz - a holiday from time immemorial," briefly reviews the history of the origin of this celebration. Stressing its deep roots, the author notes that the celebration of Nowruz, the vernal equinox is associated with the occurrence of a solar calendar, chronology, which appeared among the peoples of Central Asia and Iran, five thousand years ago, long before the rise of Islam. Quoting excerpts from the most valuable works of the great thinker, philosopher and poet Omar Khayam "Nowruz-Namah", the author believes purely in the Iranian origin of this ancient folk festival. Furthermore, according to the priceless calendar developed by Omar Khayyam in the XII century, the year began in the spring of 20 or 21 March, the vernal equinox, when day is equalized with the night and spring finally comes into its own. There comes a time to harvest the new field, while worries and hopes of the farmer. This, in my opinion is different from the Nowruz Muslim New Year, as the basis of the Muslim lunar calendar is the annual cycle. Since the year on the solar calendar has 365 (366) days, and the moon - 354 (355) days, the beginning of the lunar year, and all dates of the lunar year with respect to the sun moved about 11 days in advance.

The article also drew attention to the current situation of the holiday in the life of Tajik society.

УДК 396+8 точик 1+809

Обидов Д., д.и.ф.

ТАЧЛИЛИ НАВРҮЗ ДАР АФГОНИСТОН

Рўзи аввали фарвардинмоҳ ва ё нахустин рўзи Соли нави хуршедӣ, ки ба 21-22-юми марта солщумории милодӣ баробар аст, дар аксар мамолики қитъаи Осиё ба унвони Наврӯз ёд мешавад ва ин рӯзро дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз чумла дар Афғонистон ба масобаи яке аз бузургтарин ва зеботарин ҷашиҳои бостонии миллий ва ёдгори арзишманди тамаддуни бошукуҳи Ориёён ҳар сол бо ҳашомати хоса ид мекунанд ва дар таҷлили он на民政дагони тамоми табақоти аҳолии мамлакат бидуни тафриқоти ҷинсиашон ширкат меварзанд.

Мардуми Афғонистон Наврӯзо, ки аз гузаштаҳои дур, аз аҳди нахустин фармонравои пешдодӣ Ҷамшед (Ямо) то ба имрӯз аз наслҳо ба наслҳо интиқол ёфтаю посдорӣ шуда, ҳуввияти миллий ва фарҳангии худро ҳифз карда меояд, на факат ба унвони пешонии сол, қосиди баҳор, мабдаи эҳё ва растоҳези табиат ва сароғози фасли зоишҳо, балки ба ҳайси як падидай пасмовари зебоиҳо, сарсабзииҳо, тароватҳо ва тару тозагиҳо ва мазҳари якпарчагӣ ва ҳамдилию ҳамфиркии одамон низ таҷлил мегиранд. Ба ақидаи онҳо Наврӯз бо умедҳо ва орзуҳои фаронон ҳамроҳ буда, инсонро ба ояндаи фараҳбахш дилгарм ва раҳнамун месозад, шавқи ўро нисбат ба зиндагии босаодату пурсамар ва кору фаъолиятҳои судманд афзун мегардонад. Зиёда аз ин мардум Наврӯзо, ки бо номҳои «Наврӯзи оламафрӯз», «Наврӯзи дилафрӯз», «Наврӯзи хучистапай», «Наврӯзи ҷамшедӣ», «Наврӯзи ҷалолӣ» ва амсоли инҳо маълум аст, лаҳзаи падруд бо ғамҳо, ранҷҳо, ноҳушиҳо ва изтироботи соли гузашта, рӯзи мубо-

рак ва рӯзи шодмониҳо, сарфарозиҳо ва самимиятҳо ба шумор медиҳанд. Масалан, дар порчаҳои зерини назми ҳалқӣ дар бораи фаро расидани Наврӯз ва таърифи тавсифи вижагиҳо ва шоистагиҳои рӯҳпарвару нишотовари он омадааст:

Наврӯз фаро омада бо ахтари
фирӯз,
Бо ахтари фирӯз фаро омада
Наврӯз.
Мутриб, биё сози дигар боз ба по
кун,
Бошаҳд, ки ҳар лаҳза ганимат дар
ин рӯз.

Ё ки:
Наврӯз, Наврӯз, Наврӯз, Наврӯз,
Фаро омад зи нав айёми Наврӯз.
Ба ҳар ҷо бингарам, Наврӯз
бинам,
Дар ин гоҳу дар ин шому дар
ин рӯз.

Ва ё ин ки:
Барҳез, ки меравад зимистон,
Бикишӣ дари сарою бӯстон.
Барҳез, ки боди субҳи Наврӯз,
Дар богча мекунад гулағишон.
Хомӯшии булбулони мушитоқ,
Дар мавсими гул надорад имкон.
Бӯи гули бомдоди Наврӯз,
Ояд ба машом аз гулистан.

Мардуми Афғонистон ба ин боваранд, ки Наврӯз инчунин фурсатест барои ёд кардан аз гузаштаҳо, фаромӯшшудаҳо, андешидан аз некиҳо ва бадиҳо, аз иштибоҳот ва ғалатҳо. Наврӯз ҳамчунин намод аст, намоди росткориҳо ва раҳой аз

банди ҳар чӣ, ки зишт ба назар мерасад. Наврӯз рӯзи пирӯзист, пирӯзии нав бар кӯхна, нур бар торикӣ, ростӣ бар дурӯғ. Наврӯзро ҳастию пайвастагӣ низ медонанд. Вай ба масобаи як расми анъанавии фарҳангӣ наслҳои имрӯзаро аз як сӯй бо таъриҳ ва аз сӯй дигар бо ояндаи умебахш мепайвандад ва бо тамоми оинҳо ва маросиму суннатҳои хоси худ аз пайванду ягонагии маънавии мардуми Афғонистон ва аз фарози мушаххасоти тамаддуни башарии онҳо дарак медиҳад. Ба замми ҳамаи ин Наврӯз рӯзи мурод, рӯзи ба ҳам омадан ва ба висол расидани ошиқону дилдодагон ва рӯзи дуо ба арвоҳи гузаштагон аст. Ҳадаф аз таҷлили Наврӯз аз бар кардани нируи тоза, қудратмандӣ дар ирода ва шурӯй намудан ба корнамоиҳо, талошҳо ва барномаҳои ояндаи худ аст. Метавон гуфт, ки беҳтарин рӯз ва рӯзгоре, ки мардум орзу мекарданду мекунанд, ҳамин рӯз ва рӯзгори Наврӯз будаасту мебошад. Дар ҳамин рӯз хурshed аз бурчи дувоздаҳгона ба бурчи ҳамал интиқол мёёбад ва ҳулул мекунад ва шабу рӯз баробар мешавад ва ҳаво ба мӯътадилий ва гармӣ рӯ меоварад. Дар ҳамин рӯз Ҷамshed Наврӯзро оин карда, ба таҷлил гирифтааст. Мегӯянд, ки дар ҳамин рӯз Яздони пок оламу одамро оғаридааст. Ҳамчунин ҷандои ҷаҳони мазҳабие, ки боиси суур ва шодмонии мусулмонон гардидаанд, дар ҳамин рӯз гӯё иттифоқ афтодаанд, аз қабили бо салоҳиди Худованд дар кӯҳи Ирфон ба ҳам пайвастани ҳазрати Одам ва Момо Ҳавво; наҷот ёфтгани киштии ҳазрати Нӯҳ ва ҳамроҳонаш аз тӯфон; берун омадани ҳазрати Юсуф аз ҷоҳ; озод шудани ҳазрати Мӯсо ва ёронаш аз дасти Фирӯзӣ ва гарк гардидаи Фирӯзӣ ва ҳамроҳонаш ба дарё; зуҳури ҳазрати Имом Маҳдӣ ва пок намудани замин аз зулм ва беадолатӣ; интиҳоби ҳазрати Алӣ ибни Абӯтолиб ба ҷонишинии

ҳазрати Муҳаммад (с) ва ғайра. Дар ин бора дар руబои ишора шуда:

*Наврӯз шуду ҷумла ҷаҳон гашт
муаттар,
Аз бӯи ҳуши лолаву насрину
санавбар.
Бар таҳти хилофат бинишаст
он шаҳи аброр,
Домоди Набӣ, Шери Ҳудо,
соқии Кавсар.*

Мардуми Афғонистон инчунин мӯътакиданд, ки агар ҳар фард Наврӯзро бо шодию нишот ва покиу озодагӣ ва фаровонии нозу неъмат истиқбол на-мояд, Соли Нав барояш то охир соли ҳушӣ ва соли пурфайзу бобаракат хоҳад шуд. Бино бар ин онҳо ҷанд рӯз қабл аз ҷаши дар ҳонаҳои худ омодагӣ мегиранд: дару девори утоқҳояшонро аз гарду ҷанг пок мекунанд, қолину гилем ва палосҳои фарши ҳонаҳояшонро мемафшонанд, зарфҳои мисиро сафед мекунанд, косаву пиёлаҳои догиро дур меандозанд, коло мешӯянд ва либосҳои нав медӯзонанд.

Ҳангоми вуруди Соли Нав аҳли ҳар ҳонавода дастархонҳоро мекушоянд, зарфҳои мамлӯ аз меваро наздик меоранд. Қулчаҳои равғанӣ, нонҳои ширин, фатирҳои ширӣ ва таомҳои аз ҳамин қабилро ба рӯи ҳонҳо мегузоранд. Аксарияти ҳонаводаҳо кӯшиш мекунанд, ки дар аснои ҳулули Соли Нав бедор бошанд, шамъ ё ҷароғ низ фурӯzon бошад, шир ё ширбиринҷ ором-ором рӯи дег бичӯшад, то зиндагии ҳушу рӯшноиву сафедрӯiro дар Соли Нав насиб шаванд.

Мардум ҳони ҳафтсинро, ки аз ҳафт наవъи маводи ғизой - сабзӣ, сир, сирко, самароқ суманақ себ ва санҷид иборат аст, бо нияти нек ба умеди он, ки то оҳири сол танашон солиму ризқашон фаровон бошад ва бо мақсади ин ҳушӣ, ки

тамоми сол чамъяти дўстон чамъ бошад, истеъмол мекунанд ва маҳз бо ҳамин нияту орзуҳо ба ҳамсоягон, ба хешу ақориб ва дўстонашон мефиристанд.

Субҳи рӯзи Наврӯз одамон барвақт аз хоб мехезанд ва пас аз сўхбати кўтоҳ ширинӣ ба даҳан мекунанд ва баъдан ба ҳамдигар об мепошанд ва сипас бо пайравӣ аз оини ниёғон гарди кудуратро аз синаи дилҳо мезудоянд, ранҷуғаму андӯҳро ба канор мениҳанд ва бо мақсади пазироӣ аз Наврӯз ва Соли Нав либосҳои тозаи худро пӯшида, бо чеҳраҳои кушод ва бо дилҳои пур аз шодио нишот ва сурур гурӯҳ-гурӯҳ ба мелаҷойҳои ҷашнкадаҳо ва сайргоҳҳо мераванд ва ба хотири эҳтирому бузургдошти Наврӯз ва Соли Нав мелаю маъракаҳои идона барпо менамоянд, ба ифтиҳори ҷашни Наврӯз ва Соли Нав каф мезананд, ракс мекунанд ва суруду таронаҳо меҳонанд.

Одамон дар мелаю маросимҳо ҳамдигарро бо ҷашни Наврӯз, бо Соли Нав ва баҳори нав табрику таҳният мегӯянд, самимитарин таманиёт ва беҳтарин орзухояшонро ба яқдигар, ба ёру дустон ва хешу ақориби худ тақдим медоранд. Дар рӯзи ҷашн ибораҳои «Наврӯз муборак», «Ҳар рӯзи шумо Наврӯз, Наврӯзӣ шумо пирӯз» ва монанди инҳо қариб аз даҳони ҳар фард ба гӯш мерасад. Дар сайргоҳу мелаҷойҳои шаҳрҳои марказии мамлакат намоиш додани наслҳои зотии ҳайвоноти аҳлий, аз қабили гови дӯшой, барзагов, буққа, асп, шутур, гӯсфанд, буз, мурғ ва гайра ва қадр кардани навъҳои беҳтарини онҳо бо ҷоизаҳои муносиби молӣ ва моддӣ низ аз расму ривоҷҳои миллӣ ва воситаҳои дилхушию саргармиҳои мардум дар иди Наврӯз аст.

Дар рӯзҳои ҷашни Наврӯз аз ҳама бештар кӯдакон ва наврасон сархушу масрур мебошанд ва онҳо ин ҷашниро бо аспаксавориҳо, ҷархифалаксавориҳо,

гудипаррониҳо (бодпарракпарониҳо), хондани суруду таронаҳои Наврӯзӣ, гулгардониҳо ва тамошои ҳар гуна бозию мусобиқаҳои шавқовар пазироӣ менамоянд.

Дар баязе ҷашнгоҳҳо бачаҳо дар майдонҳо оташ меафрӯзанд, аз болои он ин тарафу он тараф мечҳаанд ва ин суханонро ба забон меоранд:

*Зардии рӯи ман аз ту,
Сурхии рӯи ту аз ман.*

Дар мелаҳои Наврӯзӣ ба ҷуз нағмаи дастаҳои созу суруд ва рақс ва афруҳтани оташҳо анвои мухталифи бозиҳои миллии варзиш, монанди гӯштингирӣ, бузкашӣ, аспдавонӣ (пойга), найзабозӣ, дорбозӣ, чӯббозӣ, белбозӣ, тӯббозӣ, ҷавгонбозӣ, шамшерзанӣ, сангакандозӣ ва гайра намоиш дода мешаванд. Ба гайр аз ҳамаи ин ғовдавонӣ, шутурчангӣ, қушқорчангӣ, сагчангӣ, кабкчангӣ, ҳурӯсчангӣ, бедоначангӣ, тухмчангӣ ва монанди инҳо аз воситаҳои дилхушию саргармиҳои мардум дар ин ҷашни ба шумор мераванд.

Ба муносибати бузургдошти Наврӯз ва Соли Нав аҳли тамоми қасбҳо шоистатарин ҳунари дастони худро дар мелаҷоу сайргоҳҳо ва бозору кучроҳо мавриди фуруш карор медиҳанд. Масалан, наҷҷорон, оҳангарон, кулолҳо, доирасозон, гудисозон (лӯхтаксозон) ва бозичасозон асбобҳои бозиро, ки барои қулбакашӣ» ва «Рӯзи дехқон» ид мекунанд, ки мақсад аз он таъмини сарсабзию ободонии қишвар ва даъвати зореин ба кору фаъолиятҳои қишоварзӣ мебошад.

Бояд гуфт, ки дар таҷлили ҷашни Наврӯз «Мелаи ҷандаболо», ки ҳар сол ба муносибати иди Наврӯз дар маркази вилояти Балхи бостон - шаҳри Мазори Шариф баргузор мешавад ва

он бо номхой «Чашни гули сурх» ва «Мелаи гули сурх» низ маъмул аст, аз шоистатарин падидаҳои фарҳангӣ ба шумор меравад. «Мелаи ҷандаболо», ки бо воқеаи барафроштани ҷанда (туғ ё байрак) и мазори ҳазрати Алӣ ибни Абӯтолиб - ҳалифаи ҷаҳоруми ислом иртибот мегирад, аз бузургтарин ва бошукуҳтарин мелаҳои Наврӯзӣ дар Афғонистон аст. Ин маросим ба ҳайси яке аз мушаххасаҳои Наврӯзи давраи исломӣ дар тӯли садсолаҳо дар бобати ҷашиғирӣ Наврӯз дар Афғонистон нақши муҳим бозида меояд. Маросими мазкур дар солҳои пеш, дар замоне, ки дар Афғонистон сулҳу оромӣ ҳукмрон буд, хеле ботантана ва бо шӯру ҳалҳала мегузашт. Дар он солҳо ба ин ҷаши аз таъомми нуқоти Афғонистон ва аз мамолики ҳориҷӣ - Эрон, Покистон, Ҳиндустон, Тоҷикистон (Помир) ва гайра меҳмонон иштирок мекарданд. Ин анъана имрӯз низ ба қадри имкон идома дорад.

Манбаъҳои китобӣ ва шифоҳӣ событ менамоянд, ки пайдоиши «Маросими ҷандаболо» бо қашфи мазори ҳазрати Алӣ, ки дар аҳди салтанати Темуриённи Ҳирот қарор дошт ва дар қарияи Ҳочаҳайрони Балҳ (шаҳри Мазори Шарифи ҳозира) дар қарни понздаҳум бо ибтикори Султон Ҳусайн Бойқаро ба вуқӯй пайвастааст, алоқаманд мебошанд. Ҷунончи, дар ривояте омадааст, ки гӯё рӯзе Мирзо Султон Ҳусайн Бойқаро ҳазрати Алиро дар хоб мебинад ва дар хобаш ба ў мавҷудияти марқади ҳазрати Алӣ дар қарияи Ҳочаҳайрони Балҳ аён мегардад. Бо амри Султон Ҳусайн Бойқаро кофтуков сурат мегирад ва ниҳоят аз даруни мазори гумноме часадеро дармеёбанд ва эълон мекунанд, ки часади мазкур мутааллиқи ҳазрати Алӣ буда, замоне бо қӯшиши Абӯмуслими Ҳурӯзӣ аз Начаф ба Балҳ интиқол дода шудааст.

Султон Ҳусайн Бойқаро бо маслиҳати вазири донишмандаш Амир

Алишер Навоӣ ин мазорро мутабарру-ку муқаддас дониста фармон медиҳад, то болои мазор гунбадҳои мӯҳташаму зебо эъмор гарданд. Бо пешниҳоди Амир Алишер Навоӣ Султон Ҳусайн Бойқаро амр мекунад, ки чун Наврӯз мусодиф бо интиҳоби ҳазрати Алӣ бар ҳилофати исломӣ мебошад ва барои ин ки ҳамаи аҳли Ҳурӯзӣ аз мавҷудияти марқади ҳазрати шоҳи вилоятмоб дар Балҳ огоҳ шаванд ва аз тарафи дигар, оғози баҳор асту мардуми Балҳ дар қарияи Ҳочаҳайрон дар канори Даشتӣ Шодиён рӯи сабзаҳои наврастӣ ва гулҳои шақоиқӣ сурх барои ҷашиғирӣ Наврӯз гирд меоянд, ҳамасола аҳолии шаҳрҳо дар Балҳ ҷамъ шаванд ва бо барафроштани ҷандаи ҳазрати Алӣ Наврӯз ва Соли Навро ба таҷлил гиранд ва барои саодати миллат ва кишвари худ дуо кунанд. Ин амрро ҳамагон мепазиранд ва иҷрои онро барои худ воҷиб медонанд.

Ҳамин тавр, бо қашфи марқади ҳазрати Алӣ қарамуллоҳу ваҷҳаҳу дар давраи авчи шукуфоии тамаддуни Темуриёни Ҳирот қарияи Ҳочаҳайрон ба номи Мазори Шариф ва зиёратгоҳу мелаҳои ҳамасолаи мардуми Афғонистон дар Наврӯз ва Соли Нав табдил мейбад ва рӯз ба рӯз ободтару зеботор мешавад.

Саволе ба миён меояд, ки ба асоси қадом ақидаву пиндоштҳо афроштани ҷандаи ҳазрати Алиро ба Наврӯз оварданд ва онро ба унвони «Маросими ҷандаболо» ба таҷлил гирифтанд, ки он то имрӯз идома дорад ва чил рӯз таҷлил мегардад? Ҳамчунин аз чӣ сабаб бошад, ки созмондиҳандагони «Маросими ҷандаболо» Наврӯзро, ки ба ҳайси оғози сол, иди баҳор ва рӯзи ниҳолшинонӣ, мелаи қулбакашӣ ва ҷаши дехқон мешинохтанду мешиносанд ва таҷлил мекарданду мекунанд, рӯзи дуо ба арвоҳи

гузаштагон ва ёдбуди бузургмардони дунёи ислом хонданд?

Посух ба ин саволҳо чунин аст: ташкилу тадвири «Маросими ҷандаболо» танҳо ба ифтихори дар рӯзи Наврӯз ба ҷонишинии ҳазрати Муҳаммад Мустафо салаллоҳу алайҳи ва саллам интиҳоб шудани ҳазрати Алӣ ва ба муносибати дар ҳамин рӯз ба таҳти ҳилофат нишастани ў ва бо максади огоҳ соҳтани мардум аз ҳақиқати вуҷуди оромгоҳи эшон дар қарияи Ҳочаҳайрони Балҳ ба вуқуъ напайвастааст. Ба фикри мо, тавассути ташкилу баргузории «Маросими ҷандаболо» созмондиҳандагони он инҷунин хостаанд маросиму суннатҳои Наврӯзии ниёғонашонро бо пиндоштҳо ва ақидаҳои исломиашон пайванд дидҳанд ва ҳифз намоянд. Онҳо ин корро ҳамчунин барои тарвичу интишори мағкураи тавҳид ва яккапарастӣ ва арҷ гузоштани шахсияту мақоми ҳазрати Алӣ дар назари мардуми мусулмон ва басич соҳтани онҳо ба тарафи Мазори Шариф ҳамчун шаҳри умедворону эҳтиёҷмандон ба ҷо овардаанд.

Воқеан ҳам, созмон додани «Маросими ҷандаболо» обрӯю эътибори ҳазрати Алиро дар назари мардум боз ҳам баланд бардошт, вай Алиро ба мардум наздиктар карду мардумро ба Алӣ. Маросими мазкур бори дигар ба тасвив расонид, ки мардуми мусулмон Алиро ҳамчун шахсияти бузург, мутабаррук, мушкилкушои ҳамаи мушкилиҳо, авлиё, Шери Ҳудо ва Шоҳи Мардон аз наздик мешиносанд. Аз ҳама мухимтар созмондиҳандагони «Маросими ҷандаболо» бо ташкили ин маросим максад доштанд шаҳомати ҷаҳони Наврӯзо, ки аз аҳди Ҷамshed боқӣ мондааст, афзун гардонида, ба ҳамин васила ба умри ин падидай бостонӣ тадовим бахшанд. Бегумон бо созмон додани «Маросими ҷандаболо» ҷаҳони Наврӯз таҷдид гардид, шуқӯҳу ҷалоли он афзуд

ва обрӯю эътибораш дар назди мардуми мусулмон зиёд шуд. Ва ниҳоят, «Маросими ҷандаболо» мақом ва шӯҳрати шаҳри Балҳро низ хеле боло бурд. Тавассути ин маросим шаҳри Балҳ асолати қадимӣ ва ҳамчун шаҳри ободу зебо ва маркази тамаддуну фарҳанг будани худро нигоҳ дошт.

Латифи Пидром - донишманди Афғонистонӣ - дар бораи сабаб ва мақсаду натиҷаҳои таҷлили Наврӯз ва «Маросими ҷандаболо» ибрози ақида намуда, фармудааст:

«Балҳ аз оғози рӯзгори Ориёҳо то замони Ҳурисони исломӣ ва асри Сомониён маркази аслии баргузории ҷаҳони Наврӯз будааст. Дар рӯзгори нахустин ҳулафои исломӣ таваҷҷӯҳ онҷунон ба Наврӯз вуҷуд надошт. Бо қиёми силсилаи Тоҳириёну Саффориён ҷаҳони Наврӯз дубора равнақ ёфт. Қашғи мазори мансуб ба Амирулмӯъминин дар рӯзгори Темуриёни Ҳирот дар шаҳри Мазори Шариф ва бинои бошукуҳе, ки барои он соҳтаанд, шаҳро ҳам аз назари миллӣ ва ҳам аз назари мазҳабӣ дар маркази таваҷҷӯҳи мардуми Афғонистон қарор дод. Таъриху тақаддус дар ин шаҳр даст дар дasti ҳам гузориданд, то ҷаҳонҳои миллӣ ва мазҳабиро дар оstonи Балҳ бо шуқӯҳу ҷалол баргузор кунанд ва он хотираҳои қавмиву диниро тадовim бахшанду зинда нигоҳ доранд».

Қобили ёдоварист, ки дар мавриди таблиғу ташвиқи қашғи мазори ҳазрати Алӣ ва басич соҳтани мардум ба зиёрати ў баъзе аз шоирон ва фарҳангииён Ҳирот нақше бозидаанд: онҳо рой додаанд, ки ҳақиқатан ҳам мазори қашғшуда оромгоҳи ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб қарамуллоҳу ваҷҳаҳу мебошад. Масалан, дар чунин замоне, ки бо ҳиммати Мавлоно Биной - шоир, олим ва мӯҳандиси он рӯзгор таъмири бошуқӯҳи мазор ба итном мөрасид, Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ бо

як шеъри худ мардумро мутаваҷчехи ҳақиқати вучуди часади ҳазрати Алӣ дар он оромгоҳ сохта, гуфтааст:

*Гӯянд, ки марқади Алӣ дар
Наҷаф аст,
Дар Балх биё, бубин, чӣ
дорулишараф аст.
Чомӣ, на Адан бичӯй, на
Байт-ул-ҷабалайн,
Хуршид якею нури он ҳар
тараф аст.*

Чандай ҳазрати Алӣ дар рӯзи аввали Наврӯз бо шӯру ҳалҳалаи зиёд, дар миёни фарёди ҳазорон марду зан, дар байни наъраҳо ва дуоҳо соатҳои ҳаштуними субҳ, ҳамчун рамзи ҳосилот, баракату фаровонӣ, ҳушбахтӣ, некӣ, қушояндау осонкунандай мушкилиҳо, сиҳатмандиҳо ва амсоли инҳо дар шаҳри Мазори Шариф бо хондани суруди «Рӯзи Наврӯз» барафрошта мешавад ва он дар давоми чил рӯз ҳамчунон барафрошта мебошад. Матни суруди ёдшуда ба ин қарор аст:

*Рӯзи Наврӯз аст, Ҳудоҷон, ҷанда
боло мешавад,
Аз қаромоти Саҳиҷон¹ кӯр бино
мешавад.
Мо на танҳо волаи гулҳои сурҳат
гаиштаем,
Оламе бар гунбади сабзи ту шайдо
мешавад.*

*Рӯзи Наврӯз аст, Ҳудоҷон, ҷанда
боло мешавад,
Аз қаромоти Саҳиҷон кӯр бино
мешавад.
Андар ин фасли баҳор он сад ҷаман
гул медамад,
Аз саҳоби раҳмати ҳақ қатра даре
мешавад.*

1. Саҳиҷон – ҳазрати Алӣ аст.

*Рӯзи Наврӯз аст, Ҳудоҷон, ҷанда
боло мешавад,
Аз қаромоти Саҳиҷон кӯр бино
мешавад.*

*Ай ватан, озоду шоду ҳурраму
зебостӣ,
Ишқи покат дар дили ҳар кас дуболо
мешавад.*

*Рӯзи Наврӯз аст, Ҳудоҷон, ҷанда
боло мешавад,
Аз қаромоти Саҳиҷон кӯр бино
мешавад.*

Хеле ҷолиб ба назар мерасад, ки барабари барафроштани ҷандаи ҳазрати Алӣ мардуми ба зиёратомада пояҷӯби бо тикки ҳушсифат ороёфтаи онро бо дастонашон нарм-нарм сила мекунанд ва мебӯсанд. Ҳамзамон барои саодату оромии ватан ва ҳамватаёнон ва барои ҳушбахтии худ ва аҳди оилаашон дар Наврӯз ва Соли Нав даст ба дуо боло мекунанд. Дардмандон аз он ба дардашон дармон ва шифо металабанд, ки ба асари ҳамаи ин шӯру фарёдҳо ва наъраҳо ҳамҳамаи ачибе ба фазо мепечад.

Ҳамчунин ҳангоми барафроштани ҷанда мардум ҳутбаҳо эрод менамоянд, ҳайрот мекунанд ва садақоти зиёд медиҳанд, ба дуо ва ниятҳои холисона ҳайру баракатро дар ризқ ва маҳсулоти Соли Нав аз борғоҳи Ҳудованд ҳоҳон мешаванд. Қиссагӯён, маддоҳон ва ровиён мардумро бо хондани ашъори дилангез ва нақли афсонаву ривоятҳои фолклорӣ аз корнамоиҳои ҷангварон, паҳлавонон ва қаҳрамонони номвар соатҳо саргарму андармон месозанд, ки қисме аз ин асарҳо ба ҳазрати Алӣ ва шахсияти ў ихтисос доранд.

Пас аз зиёрати мазори ҳазрати шоҳи вилоятмоб мардум ба Даҳти Шодиён мераванд, то аз мусобиқаи пуршукӯҳ

ва ҳаячонбахши бузкашй ва дигар бозиҳои миллӣ дар рӯи гулҳои шақоиқи сурх дидан намоянд. Ҳунарнамоиҳо бо мусиқӣ ва бо созҳои маҳаллӣ танини хосеро дар фазои шаҳри Мазори Шариф эҷод менамоянд.

Чандай мубораки ҳазрати Алӣ баъд аз чил рӯз бо маросиме поён карда мешавад ва бо поён карданӣ он «Маросими ҷандаболо» ва ё «Ҷашни гули сурх» низ хотима мёёбад.

Ногуфта намонад, ки дар ҷашнгирӣ Наврӯз ва ташкилу тадвирӣ он сурудҳо нақши муҳим мебозанд. Ба воситаи сурудҳо одамон дар мелаҷою сайргоҳҳо, дар маҳфилҳо, дар ҷамъомадҳои дӯстон, дар меҳмононҳо ва дар нишаствҳои оиласӣ ҳамдигарро бо иди Наврӯз ва Соли нав ва баҳори нав табрику таҳният мегӯянд, самимитарин таманийт ва беҳтарин орзухояшонро ба ҳамдигар иброз медоранд. Тавассути сурудҳо дуҳтарон ва писарони ҷавон бо шеваҳои диловез афсонаҳои ишқҳои поку оташини худро замзама мекунанд, ниёзмандиҳои ҳаёт, умедҳои саркаш, орзухои хира ва гунг ва ормонҳои дериаи хешро дар оғуши сабзи табиат ба табиитарин ва сoddатарин шева баён месозанд. Инак, мутаваҷҷеҳ мешавем ба як суруди ошиқонаи Наврӯзӣ, ки дар васфи маъшуқа аз тарафи ҷавони ошиқ бо лутфу ҷаззобияти маҳсус гуфта шудааст:

*Пироҳани зардӯз,
Пӯшидаи имрӯз.
Дар мелаи Наврӯз,
Бар қомати мавзуну расоят*
маза мета.

*Оям ба дари ту,
Гирам ҳабари ту,
Курбони сари ту,
Ҳар меҳру вафо, нозу адоят*
маза мета.

*Пироҳани зардӯз,
Пӯшидаи имрӯз.
Дар мелаи Наврӯз,
Бар қомати мавзуну расоят*
маза мета.

*Бо шеваю тамкин,
Бо хандаи ширин,
Бар ошиқи мискин,
Эй шӯҳаки дурдона, ҷафоят*
маза мета.

*Пироҳани зардӯз,
Пӯшидаи имрӯз.
Дар мелаи Наврӯз,
Бар қомати мавзуну расоят*
маза мета.

Илова бар ин, бо хондани сурудҳо ҷавонони наврас маросимҳои гулгардонӣ ташкил мекунанд, ба муносибати ҷашни Наврӯз ва Соли Нав аз падару модарон ва хешу ақрабои худ тӯхфаҳо ва «идӣ»-ҳо мегиранд.

Хулоса, мардуми Афғонистон Наврӯзро, ки муҳимтарин ҷузъе аз фарҳангӣ ниёгонамон аст, арҷ мегузоранд ва гиромӣ медоранд. Онҳо ҷунин мешуморанд, ки тамоми ҳодисҳо ва рӯйдодҳои фараҳбахш, ки дар давоми Соли Нав ҳам дар табиат ва ҳам дар ҳаёти ҷомеа ба вучуд меоянд, аз Наврӯз маншаш мегиранд. Наврӯз гузашта аз ин ки маъни оғози баҳор ва пешонии Соли Навро дорад, мағҳумҳои хушбахтӣ ва пирӯзию шодию нишотро низ ифода мекунад, ки шоирие ҳамин маъниро дар мисраъҳои зер ба назар гирифта, гуфтааст:

*Ҳамасола баҳти ту пирӯз бод,
Ҳама рӯзгори ту Наврӯз бод!*

Маъхаз ва манобеъ:

1. Азиз Балико. Оини хучистаи Наврӯз ва наврӯзӣ // Фарҳанги мардум, №2, с.1359 x., сах. 1-3.
2. Азим Лимар. Ба сӯи фарҳанги шукуфоии халқ // Фарҳанги мардум, №2, с.1357 x., сах. 5-7.
3. Аҳмад Човид. Наврӯз дар таъриҳ, дар анъанот, дар адабиёт // Савобун, №6, с1366 x. сах.9-11.
4. Истами Одилёр. Мелаҳои наврӯзӣ ва асбоби бозиҳои атфол // Фарҳанги мардум, №3-4, с.1363 x., сах. 103-104.
5. Латиф Нозимӣ. Халқ бидуни фарҳанг вучуд надорад // Фарҳанги халқ, №1, с.1357 x., сах. 10-11.
6. Латифи Пидром. Ҷашни гули сурҳ дар Афғонистон // Ошно, №4, с.1371 x., сах. 31-33.
7. Маҳдии дуогӯй. Иди Наврӯз // Фарҳанги мардум, №2, с.1362 x., сах. 121-129.
8. Миряҳё Юсуфӣ. Пайдоиши иди Наврӯз // Фарҳанги мардум, №3, с.1365 x., сах. 1-13.
9. Муҳаммададмин. Арзишҳои маънавӣ ва фикрии халқ Фарҳанги халқ, №6, с.1358 x., сах. 28-33.
10. Муҳаммад Аъзами Сиистонӣ. Мардумшиносии Сиистон. Кобул, 1368 x.

УДК 396+37 таджик+8 таджик 1

Обидов Д., доктор филологических наук

ПРАЗДНОВАНИЕ НАВРУЗА В АФГАНИСТАНЕ

Навруз в Афганистане одно из основных национальных праздников. Празднику готовятся за долго до его прихода. Много традиционных и старинных игр, и разнообразные музыкальные и фольклорные обычай празднования Навруз отмечает исследователь. Одно из основных направлений празненств Навруза в Афганистане соприкасается в религии ислам. Населения всевозможными путями обязательно делает подношения для ушедших и приглашает этому трапезу гостей.

UDK 396+37 tajik+8 tajik 1

Obidov D., doctorate of filology

CELEBRATING OF NAVRUZ IN AFGHANISTAN

In Afghanistan Navruz is one of the fundamental national holidays. To a holiday prepare for long before its coming. Many traditional ancient games, and various musical and folklore the custom of celebrating of Navruz is marked by the researcher. One of the basic directions of Navruz festivals in Afghanistan have respect to Islam. The population by every possible ways necessarily give gifts for guests and invite visitors for meals.

Keywords: Afghanistan, Navruz, Custom, tradition, folklore, music, religion.

УДК 396+37 точик

Тугаев М.

НАВРҮЗ – ИДИ БАЙНАЛМИЛАЙ

Наврӯз оғози сол, қашни бузурги бедории табиат ва эхёи анъана миллии мардумони эронитабор мебошад.

Наврӯз қашни пирӯзӣ ба торикий, рӯзи фарҳундатарин ва муборактарини сол аст. Ин қашн рӯзи оғози табиат ва фасли рӯши гулҳоро навид медиҳад ва намоише аз ҷовидонагии оғариниш ва халлоқият мебошад. Наврӯз қашни ба дилу дидай мардуми мо наздик, як қашни ориёй ва миллист, ки бар асоси вазъи табии минтақа ва иқлими кишвари мо ва бар пояи эътиқодҳову боварҳо ва ҷаҳонбинии фалсавии мардумони эронитабор бунёд ёфтааст.

Қашни Наврӯз аз қадимтарин ва густурдатарин идҳои мардуми эронитабор буда, умри дарози бештар аз панҷҳазорсола дорад. Тавре ки аз номи он бармеояд, Наврӯз «рӯзи нав» маънӣ дошта, дар аввали соли нави ҳуршедӣ ба истиқболи соли нав барпо мешавад. Наврӯз қашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, аёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор ворид шуд, соли нав фаро мерасад.

Дар таърихи 18 феврали соли 2010 дар ҷаласаи 64-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид таҳти фасли 49, ки унвони «Фарҳанги ҷаҳон»ро дорад, қарорномаи «Рӯзи ҷаҳонии Наврӯз» ба тасвив расид. Аз нигоҳи ҳисоби ситорашиносӣ Наврӯз рӯзест, ки офтоб ба бурҷи барра (ҳамал) ворид мешавад. Ва дар ҳамон дақиқаву сония Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид таҳти фасли 49, қарорномаи «Рӯзи ҷаҳонии Наврӯз» ба тасвиврасонид. Он бо пешниҳоди кишварҳои Тоҷикистон, Эрон,

Озарбойҷон, Афғонистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркия ва Туркманистон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар қарорнома гуфта мешавад, ки ҳамасола дар тамоми ҷаҳон 21 март ҳамчун Рӯзи байналмилалии Наврӯз таҷлил гардад.

Наврӯз аз бузургтарин қашнҳои мардумони эронитабор, аз ҷумла тоҷикон ба шумор меравад, ки бо фарҳанги қавму миллатҳои дигари Осиёи Марказӣ низ бо ҳамин ном гузаштааст.

Доир ба қашни Наврӯз бисёр китобату рисолаҳои зиёде иншо шудаанд. Таърихи ин қашн, маросим ва урғу одатҳои мардуми он диққати аҳли илмро ҳазорсолаҳо боз ин ҷониб ба ҳуд мекашад. Шоирон дар васфи Наврӯз ашъори ҷовидонӣ оғаридаанд. Дар адабиёти шифоҳии ҳалқамон суруду таронаҳои дилнишини наврӯзӣ басо фаровон буда, кам инсонеро дучор шудан мумкин, ки аз ин баҳри беканор бебаҳра монда бошад. Мусикии наврӯзӣ аниқтараш фолклори мусиқии қашнӣ, дар мавзезҳо ва ноҳияҳои ғуногуни Осиёи Миёна, Эрон, Афғонистон Ҳинду Покистон, Хитой ва бисёр кишварҳо васеъ густариш ёфтааст, ки то имрӯз тадқиқотчиёнашро интизор аст.

Қашни Наврӯз барои бисёр ҳалқҳо муштарақ буда, дар рамзҳои вай орзу омоли мардумони меҳнатӣ таҷассум ёфтааст. Тоҷикон, форсҳо, курдҳо, пуштунҳо, балучҳо, օзарҳо, ўзбекҳо ва даҳҳо ҳалқҳои дигар Наврӯзро қашни мегиранд, ба шарафии он тантана меороянд.

Наврӯз пешонии соли нав, оғози тақвими шамсии ниёғонамон мебошад. Ба шаҳодати сарчашмаҳо қашни Наврӯз таърихи ҳафтҳазорсола дорад. Дар тӯли асрҳои гузашта ин қашн борҳо ба таъқиб

дучор гардида, гохе бо айби он, ки аз хад зиёд урфӣ ва барьакс динӣ манъ ҳам шудааст. Таъриҳ ба ҷашни Наврӯз борҳо гул-гулшукуфиро низ ато намудааст. Файласуфон-алломаҳои бузурги ҳалқамон чун Мусо ибни Исо Ал-Кисравӣ, Абу-абдулло Рӯдакӣ, Абуалий ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Муҳаммад Наршахӣ ва маҳсусан Умарӣ Хайём борҳо ба ҷашни Наврӯз ва маросимҳояш рӯ оварда, онро хеле бо самимияти бузург сутудаанд ва ҳақиқати таъриҳро нишон додаанд.

Наврӯз ҳар сол ба сарзамини тоҷикон орзуҳои нав меорад. Ин ҷашни пешқадами миллий ба мазмуни тоза ба тоза имрӯз боз ҳам ғанитар гардидааст. Ҷашни Наврӯз қайҳост, ки аз ҳудуди миллий берун рафта ва дар фарҳанги миллии дигар ҳалқҳо пазируфта шудааст. Тадқиқот ва муҳоҳидаҳо нишон додаанд, ки бисёр ойинҳо ва рамзҳои наврӯзӣ дар фарҳанги ҳалқҳои ҳиндӯаvrupoy (бештар славянӣ) таъсири муайян гузоштааст, ки ин аз умумияти ягонаи пайдоишӣ ҳалқҳои мазкур шаҳодат медиҳад.

Маросими наврӯзӣ аз рамзҳои рангоранг ва пурҳикмат бой аст. Як қатор рамзҳои ҷашнӣ дар дастарҳонҳои идонаи «ҳафтсин» ва «ҳафтшин» гирд омадаанд. Боз аз гулҳои баҳман, сиёҳгӯш наврӯзӣ, бойчечак, бойканҷак, асп, дұхтари зебои сол (арӯси сол-Баҳор), Ҳоча Насридин (Афандӣ) ва монанди онҳо барин рамзҳои наврӯзӣ ёдовар бояд шуд, ки барои ҳар як инсони дилогоҳ азиму мағҳум аст.

Роҷеъ ба таъриҳу пайдоишӯ баргузории ин ҷашни кӯҳанбунёд дар сарҷашмаҳои таърихию адабӣ ва бадей маълумотҳои зиёде зикр гаштаанд, ки донишмандони тоҷику эронӣ ва хориҷӣ дар асоси онҳо мақолоту рисолаҳои арзишманд таълиф намудаанд. Маълумотҳои мустақим ва арзишмандро дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Наврӯзнома»-и Умарӣ Хайём, «Осор-ул-Боқия» ва «Ат-Тафҳим»-и Абурайҳони Берунӣ,

«Зайн-ул-Аҳбор»-и Абулсаиди Гардезӣ, «Ал-маҳосин вал аздод»-и Кисравӣ ва ҷанде метавон пайдо кард, ки ба иттифоқ Ҷамшеди пешдодиро бунёдгари ҷашни Наврӯз хонданд.

Дар дарбори подшоҳони сосонӣ Наврӯз хеле бошукуӯҳ ва бодабдаба таҷлил мегашт. Намояндагони 23 қишвар ба ҳузури шоҳ мерасиданд ва аз тарафи қишварҳои ҳуд ҳадяҳо тақдим мекарданд. Аз ин тӯҳфаҳо бахши бузурге ба ҳазинаи қишвар ворид мешуд. Кисравӣ дар китоби «Ал-маҳосин вал аздод» дар бораи тақдими ҳадяҳо чунин навишистааст: Аз Ҳинд фил, шамшер, мушқу васоили қишоварзӣ аз Тибету Ҷин мушқу анбар, абрешим ва ранг, аз соҳилҳои рӯди Синд товус ва тутӣ, аз дарбори Рум фаршу порчаҳои алвон, эҳтиёчи саворкорони эронӣ, аз қишварҳои ҳамҷавор ва Миср асбобҳои зебо ва тезрав, гусфанд, шутур, оҳу, ҳари ваҳшӣ зарофа ва гайра.

Таҷлили ҷашни Наврӯз дар давраи ҳукumatдории Сомониён бо шукуӯҳи тоза идома ёфтааст, ки дар ин бора до нишмандон дар сарҷашмаҳои адабӣ ва таъриҳӣ ёдовар шудаанд. Шоирони забардаст чун Рӯдакиу Фирдавсӣ, Дақиқӣ оид ба ҷашни Наврӯз бо меҳру муҳабbat сухан гуфтанд ва тасвири зебии баҳорро ба қalam додаанд.

Дар тӯли садсолаҳо Наврӯз ва ойину маросимҳои марбути он вобаста ба идеологияи давлатҳои ҳукмрон борҳо ба тағироту дигаргуниҳо дучор шудааст ва мардуми тоҷику ҳалқҳои дигари эронӣ дар ҳама давру замонҳои душвору пур аз ҷангу оғатҳо аз таҷлили ин ҷашни зебои ниёғони ҳуд даст накашидаанд.

Оину суннатҳои тоҷикон дар айёми Наврӯз инҳоянд, ки аксари онҳо то имрӯз роҷеъанд.

Гулгардонӣ. Аз омадани Наврӯз пеш аз ҳама бо иҷрои анъанаи гулгардонӣ ба дигарон ҳабар медиҳанд. Онҳо як - ду ҳафта қабл аз Наврӯз гурӯҳ шуда,

ба кўху пуштаҳо рафта, гулҳои баҳорӣ: бойчечак, сиёҳгӯш ва гули зардакро чида ба деха меоранд ва хона ба хона гашта, ба мардум сурудхонон муждаи омадани Наврӯзро мерасонанд. Соҳибонаҳо гулҳоро буй кашидаву ба ҷашм мемоланд ва ба бачаҳо кулчаю қанду мавиз, дар баъзе ҷойҳо гандуму нахуд медиҳанд. Яке аз сурудҳое, ки дар ин маврид месароянд, ин аст:

*Гул овардем ба меҳмонӣ,
Ту қадри гул чӣ медонӣ?
Агар донӣ, мусулмонӣ,
Баҳори нав муборак бод!*

*Гул овардем аз он поён,
Хаварат мекунем, дехқон,
Буте галла ба гулгардон,
Баҳори нав муборак бод!*

*Гули зардак сано мега,
Санои кибриё мега,
Ба ҳар паҳлӯ дуо мега,
Баҳори нав муборак бод.*

Чуфтбаророн. То солҳои 1950-ум дар ноҳияҳои минтақаи Сугд, Ҳатлон, водии Ҳисор ва баъзе вилоятҳои тоҷикнишини Ўзбекистон дехқонон то фарорасии ҷашни Наврӯз маросими чуфтбаророн барпо мекарданд. Рӯзи аввал дехқонон дар хонае ҷамъ омада, дастҷамъона оши палав пухта меҳӯрданд ва аз Куръони Шариф суроҳо тиловат мекарданд ва ба ҳаққи Бобои Дехқон дуою фотиҳа мекарданд. Сипас онҳо ба сари замин рафта, ба шоҳҳои барзаговҳо равғани загир молида, ба сару гардани говҳо орд мепошиданд, ки рамзи хайру баракат ва фаровонии ҳосилро ифода мекард. Рӯзи аввал каме шудгор мекарданду яке аз мӯйсафедони қалонсoltарини деха ба тариқи рамзӣ ва муборакии кор чанд мушт гандум мепошид.

Фолгирий. Оини дигар, пешбинӣ кардан бо роҳи сабзонидани 12 навъи ғалладона: гандуму ҷаву нахӯду боқило, загир, наск, мош ва ғайра.

Ин навъи ғалладонаҳоро дар зарфҳои гуногун дар шароити хона месабзониданд ва аз суръату қайфияти сабзиши онҳо фол мегирифтанд, ки қадом навъи ғалладона дар ин сол нашъунамои хуб карда ҳосили фаровон ҳоҳад дод.

Хонабуророн. Мардум як ҳафта пеш аз фарорасии Наврӯз кӯрпаву палосҳоро аз хона берун бароварда, ҳонаро рӯфтаю тамиз мекунанд, кӯрпаҳою пардаҳоро мешӯянд ва хушбӯй мекунанд. Девори хонаҳоро сафед намуда, тозаву озода месозанд. Дегу зарфҳоро шуста тоза мекунанд. Зоро ҳонаву дари тоза рамзи соли наву иқболи нав аст.

Чаҳоршанбесурӣ. Маросими чаҳоршанбеи охирин, ки онро ҷоршанбеи сурук низ меноманд, дар ҷоршанбеи охирини сол гузаронида мешавад. Дар ҷорраҳае алав афруҳта, ҳурду қалон аз болояш мечахиданд ва ба оташ муроҷиат карда мегуфтанд: ранҷурию ранги зарди ман аз они ту, сурхию ҳуррамии ту аз они ман. Бо иҷрои ин амал онҳо бовар доштанд, ки дар соли нави оянда тандуруст ҳоҳанд буд. Ин гуна маросимҳо то нимаи садаи гузашта дар воддии Ҳисор, дар Истрравшану Ҳучанд, Самарқанду Бухоро ва дигар шаҳрҳои тоҷикон мушоҳида мешуд.

Маросими обрезон. Аз давраҳои хеле қадим дар байни мардумони ориёй ойине маъмул буд, ки пеш аз фарорасии соли нав - Наврӯз мардум шустушӯй намуда, ҳудро поку тоза менамуданд.

Тибқи навиштаҳои фолклоршиноси маъруфи тоҷик Рӯзӣ Аҳмад сардори оила пеш аз баромадани офтоб ба даст кӯза, ё ягон зарфи обро гирифта, ба лаби ҷашма ё рӯди об мерафт. Баъди шустушӯй зарфро пури об карда, сипас аз болои он се бор ҷаҳида: «ҳарҷӣ

дарду бало дорам, об бибар» - мегуфт. Оби тозаро оварда ба остонаи дарво-заю дари хонаи худ мерехтанд ва баъзе амалҳои рамзомезро ичро мекарданд.

Мардумони Самарқанди бостонӣ дар арафаи соли нав ба рӯди Оби раҳмат - рафта оббозӣ намуда, ин суннати аҷдодиро ба ҷо меоварданд. Дар дехаҳои Рӯшони Бадаҳшон пеш аз тоза кардани хона ва пухтани ҳӯрокҳои идона соҳибхоназан ё мард саҳарии барвакт ба ҷашма барои об меравад. Ҳамон кас, ки барои оббиёри меравад, аз хона то сари ҷашма ё дарё ва аз он ҷо ба хона ба қасе сухан нагӯяд. Он ҳангоми обгирӣ ба сатил ҷанто сангча меандозад, ки ин сангчаго рамзи бобаракат шуданро ифода мекунанд. Обро ба хона оварда як қисмашро ба ҳамир меандозанд ва як қисми дигарашро барои пухтани боч истифода мебаранд ва қисми боқимондаашро ҳамаи боқимондаи аҳли хонавода кам-кам менӯшанд, ки он шугуни нек ҳисоб мешавад.

Обро мардум дар қатори оташу бод ва хок ҳамчун як унсури муқаддаси табиат, дорои нерӯи поккунандай айбу гуноҳҳо, нопокиҳо ва зиштиҳо медонистанд. Об рамзи ҳаёти поку беолоиш ва оромию сулҳу субот низ мебошад.

Суманакпазӣ. Суманак навъе аз ҳӯроқи наврӯзӣ аст, ки аз сабзаи гандум пухта мешавад. Ҳуди сабза рамзи эҳёи табиат, зебогиу осоиштагии ҳаёт ба шумор меравад. Дар аввал сабзаи онро тайёр менамуданд, ки тарзи тайёр кардани он чунин аст. Гандумро аввал 3 рӯз ба об тар менамуданд. Вакте ки гандум неш мебаровард онро ба табак пахн менамуданд ва рӯяшро ба докан тоза мепӯшониданд. Рӯзе, ки борон меборид онро ба берун мебароварданд ва боз бурда ба хонае, ки қаси бегона ба он ҷо надарояд мегузоштанд. Вакте ки гандум сабз мешуд бояд онро қасе намедид, зоро пай мегалтид.

Чунин қоида низ вучуд дорад, ки одамони азодор набояд гандум сабзонанд. Тибқи боварҳо, агар шаҳси азодор ё мотамдор гандум сабzonад, решоҳои сабза мисли хун сурх мешудааст, ки онро «сабза вайрон шуд» гуфта мепартофтанд. Рӯзи муайяни суманакпазӣ 3-4 нафар занҳои ҳамсоя бо машварат дар хонаи яке аз ҳамсояҳо ҷамъ мешуданд. Маъмулан онҳо бегоҳӣ ҷамъ мешуданд, ва суфраero боз карда, сабзаҳоро мегузоштанд, онҳоро зиёрат мекарданд, сипас ояте аз Куръони карим тиловат карда, дар ҳаққи Пири Пухта(гар) дуо мекарданд ва сабзаҳоро мебуриданд. Дар бегоҳӣ сабзаҳои буридашударо ба дег меандохтанд то ҷашми қаси бегона набинад, то ки пай наафтад. Баъди ин ба таги дег оташ меафрӯҳтанд. Ба дег ҳафт дона санг меандохтанд, ки рамзи бобarакat шуданро ифода мекард.

Субҳ, вақте ки суманак тайёр мешуд, мардумро даъват карда, рақсу бозӣ мекарданд, духтарҳо ҳойпарӣ ва бачаҳо гӯшtingirӣ менамуданд. Занҳо ба воситаи доиранавозӣ суруди машҳури «Суманак»-ро суруда рақсу бозӣ мекарданд.

*Суманак дар ҷӯши мо кафча занем,
Дигарон дар хоб мо дафча занем.*

*Суманак бӯи баҳор аст,
Суманак авҷу барор аст,
Мелаи шабзиндадор аст,
Иди наврӯзӣ муборак!*

*Суманак дар ҷӯши мо кафча занем,
Дигарон дар хоб мо дафча занем*

*Суманак ширини ёр аст,
Суманак аҷаб нигор аст,
Суманак зеби баҳор аст,
Иди наврӯзӣ муборак!*

*Суманак дар ҷӯши мо кафча занем,
Дигарон дар хоб мо дафча занем.*

Ба гайр аз ин дар аксари гүшаю канори Тоҷикистон дар байни мардуми тоҷик бисёр маросимҳои дигари наврӯзӣ пахн гаштаанд. Яке аз ин маросимҳо пухтани ҳӯрокҳои анъанавии наврӯзӣ мебошад. Масалан, дар водии Ҳисор, водии Кӯлоб, Панҷакент, Бадаҳшон аз намудҳои гуногуни галладона ба монанди гандум, нахӯд, лубиё ва баъзе гиёҳо мислирайхон пӯдина, шулҳа, чафъарӣ, пиёз, шибитак ҳӯрок мепазанд, ки бо номҳои гуногун маълуманд. Дигар маросимҳои наврӯзӣ ба монанди сайри наврӯзӣ, оштиқунонӣ, бозиҳои варзишӣ ва гайра мебошанд.

Ҷӣ тавре ки дар боло қайд намудем, Наврӯз иди байналмилалӣ буда, дар бисёр мамлакатҳои Шарқ аз тарафи ҳалқу миллатҳои гуногун қайд карда мешавад. Бо вучуди он, ки ҷашиғирӣ Наврӯз дар аксарияти мамлакатҳои ҷашиғиранд хусусиятҳои умумиро дорад, дар баробари ин хусусиятҳои хосро низ ба худ дорост.

Ҷаши Наврӯз дар ватани он Эрон бо як ҳашамату шукӯҳи бузург қайд карда мешавад. Яке аз суннатҳои наврӯзӣ дар Эрон тайёр кардани суманак мебошад. Ҷӣ тавре ки дар асари фолклоршиноси Эрон Ризо Шаъбонӣ «Одоб ва русуми Наврӯз» омадааст, дар аксарияти миңтақаҳои Эрон ду ҳафта пеш дар зарфи маҳсус гандумро мере зананд ва ба болои он порчай сафедеро меандозанд ва ҳар рӯз об мепошанд, то он даме, ки донаҳо неш мезананд. Барои он, ки донаҳо тезтар сабзанд, онҳоро гоҳ-гоҳ дар офтоб мегузоранд. Дар ин рӯҳо баъзехо ба дасту пой ва сари худ ҳино мебанданд. Тухми мурғро обаз ва ранг мекунанд. Маросими дигар маросими ҷаҳоршанбесурӣ мебошад. Ин рӯзи охирини сол ба амал меояд. Одамон бояд дар ин шаб ба соли кӯҳна ҳайрухуш намоянд ва сару либоси худро аз нав кунанд, чизи кӯҳнаро парто-

янд. Оташ дар ин маросим рамзи гарм кардани ҷаҳон, барҳам додани сармова пажмурдагӣ аз тан будааст. Яке аз маросимҳои дигари эронӣ балогардонӣ буда, қисматҳои зеринро дар бар мегирад: кӯза шикастан, испанд дуд кардан, ба саҳро рафтан, тухми мурғшиканӣ. Дар сурғаи наврӯзии «ҳафтсин» оина, тухми рангкардашуда, сабза, дар зарфи обдоре моҳии зарин, гули сунбул, себ, дар табақе мағзу мавиз ва китоби Қуръони маҷидро мегузоранд, ки ҳар қадоми он рамзу маънии худро дорад.

Наврӯз дар Қирғизистон.

Дар Қирғизистон соати дақиқи фаро расидани Наврӯз мушахҳас нест. Ҳамчунин расме нест, ки ба манзили дӯстону ошноён бираванд ва онҳоро табрик гӯянд.

Наврӯз ба фаро расидани субхи 21-март шурӯъ шуда, бо ғуруби офтоб ба поён мерасад. Дар пойтаҳти қишвар Наврӯз ба ибтикори Ҳукумат ва дар рустоҳо бо ибтикори пирони дех таҷлил мегардад.

Дар ин рӯз бозиҳои варзишӣ, маҳфилҳои фарҳангӣ ва адабӣ баргузор мешавад. Дар барҳе аз шаҳрҳо саворон ба либоси миллӣ ва силоҳои қадима дар кӯчаҳо гардиш мекунанд. Дар рустоҳо ҷавонон бештар ба аспдавонӣ машғул мешаванд, ки аз бозиҳои мавриди алоқаи онҳост.

Дар шаҳрҳои бузурги Бишкек, Ҷалолобод, Ош, Талас бозорҳои фурӯши анвои муҳталиф доир мегардад. Дар рустоҳо занон ғизоҳои идона пухта, ба мардум ба таври ройгон медиҳанд.

Наврӯз дар Афғонистон

Ҷаши Наврӯз дар саросари Афғонистон бо шукӯҳ таҷлил мегардад. Аммо Наврӯз дар Балҳ аз вижагӣ ва шеваҳои хос барҳудор аст. Аз ҷумла, ҷаши Наврӯз дар Балҳ ҷиҳил

рӯз давом мекунад. Дар оғози Наврӯз мардуми Балх дар ҳарами Ҳазрати Амир чамъ меоянд ва парчами бузурге барои истиқбол аз Наврӯз афрошта мешавад. Истиқболи Наврӯз дар Балх ба он хотир, ки теппаҳои ин мавзех саросар лолапӯш мешаванд, инчунин бо номи «Иди Гули сурх» машҳур аст.

Аз дигар вижагиҳои Наврӯз дар Балх ойин ва суннатҳои миллии мардуми он чост. Аз ҷумла ба қасоне, ки тоза издивоҷ намуданд, ба муносибати Наврӯз ҳадяҳо дода мешавад. Аёдат аз хонаводай афроде, ки фавт кардаанд низ аз фарзҳои Наврӯз аст.

Ба муносибати Наврӯз суфраи ҳафтсин ороста мешавад. Дар тӯли ҷиҳил рӯз бузургдошти мардони бо номи Балх баргузор мегардад. Ҳамчунин, қиссаҳонҳо ва гӯяндагони беҳтарин ҳунари ҳудро намоиш медиҳанд.

Пас аз анҷоми ҷашн парчами наврӯзӣ поён оварда ва даруни порҷаи зар печонида, то Наврӯзи оянда нигоҳдорӣ мешавад.

УДК 396+37таджик+902.7

Тугаев М.

НАВРУЗ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК!

Навруз – международный праздник. 18 февраля 2010 года на 64-м собрании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, согласно 49-й главе, которая называется «Всемирная культура», принято решение «О международном дне Навруз». Это решение было принято по инициативе Таджикистана, Ирана, Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Туркменистана. 21 марта «Навруз» празднуется как международный день.

UDK 396+37tajik+902.7

Tughaev M.

NAVRUZ IS AN INTERNATIONAL HOLIDAY.

Navruz is an International holiday. On 18th – of February, in 2010 on the 64th meeting of General Assembly Organization of United Nations according to 49th chapter which named is “World Culture” took decision about “International Day of Navruz”. This decision was accepted by initiative of the countries as Tajikistan, Iran, Azerbaijan, Afghanistan, Kirgizstan, Turkey, and Turkmenistan. In 21st - of March “Navruz” is celebrated as an International Day.

Наврӯз дар Покистон

Назаре вучуд дорад. ки дар ин сарзамин Наврӯз ҳазор сол қабл таҷлил мешуд. Дар Покистон рӯзи аввали Наврӯзо «Олами рӯшнӣ» меноманд, ки он бо фаро расидани ҳут тамоми оламро мунавар месозад. Дар ҳоли ҳозир низ дар бархе аз хонаводаҳои ин сарзамин Наврӯз ба увони ҷашни динӣ пазирифта шуда, онро бо дуо ва дуруд истиқбол мекунанд.

Дар аёми Наврӯз шабҳои шеър ва рақси само доир мегардад. Наврӯз дар Покистон «Ҷашни гули сурх» ва дар тақвимҳо «Иди Наврӯз» номидা мешавад. Суфраи Наврӯзӣ ороста мешавад, ки Қуръон, ойина, шамъ, гул, сабзичот ва парчами Ислом аз ҳатмиёти он мансуб мегарданд. Ҳамчун анвои фаровони ғизо ва ширинӣ омода мегардад ва миқдори бештари он ба номи Ҳазрати Алӣ ба мардум ҳайрот мегардад.

Лутфу нармии сухан аз дигар вижагиҳои Наврӯз аст. Зиёрати оромгоҳи ҳешовандон, дидор бо ҳешону дӯстон дар иди Наврӯз русуми мордуми ин кишвар аст.

УДК 902.7+396+37 точик

Рахимов Д., н.и.ф.

МУАЙЯН КАРДАНИ ЗАМОНИ ФАРОРАСИИ НАВРҮЗ ДАР ГОҲШУМОРИҲОИ МАРДУМИ ТОЧИК

Одамон аз давраҳои бостон саъю кӯшиш менамуданд, ки гузаштани вактро бо воҳиду ченакҳои гуногун нишонагирий ва андоза кунанд. Аз замонҳои қадим, ки тақвимҳои мукаммал ҳанӯз ба тартиб дода нашуда буданд, мардуми тоҷик ҳисоби фаслҳои сол, эътидолҳои баҳорию тирамоҳӣ ва қисмҳои вактро дар давоми шабонарӯз аз муҳоҳидаи тақроршавии ҳодисаҳои табият, гардиши ҷирмҳои осмонӣ ва рафтори ҷонварон муайян мекарданд. Таҷрибаҳо ва муҳоҳидаҳо ба-тақрор аз насл ба насл мегузаштанд, баъзе қонуниятҳои табий қашғ шуда, тақвимҳои гуногун мураттаб мегардиданд. Аммо дар баробари ҷорӣ гаштани солшумориҳои шамсию қамарӣ ва дертар тақвими григорияни гоҳшумориҳои мардумӣ низ то миёнаҳои садаи ҲХ ва ҳатто то ба рӯзгори мо арзи вучуд ва иҷрои вазифа кардаанд.

Роҷеъ ба тақвиму гоҳшумориҳои анъанавии ҳалқи тоҷик муаррихону мардумшиносон аз қабили М.С. Андреев, Н.А. Қисляков, М. Раҳимов, И. Муҳиддинов, У. Ҷаҳонов, М. Забиров, М. Ҳолов, Р. Аҳмадов, Н. Шакармамадов, М. Эшонқулов ва дигарон дар китобу мақолоти ҳуд маълумотҳои пурқимати таърихио этнографӣ оварда, аҳамият ва мавқеи онҳоро дар ҳаёти мардуми кӯҳистон баррасӣ кардаанд. Ҳаксусан, рисолаи илмии М. Ҳолов бо унвони «Тақвимҳои қишоварзии тоҷикони кӯҳистон» ва мақолаи М. Раҳимов «Ҳисоби вақт дар байни тоҷикони ҳавзаи дарёи Хингоб» ҷолиби таваҷҷӯҳ ва қобили истехсон аст, ки дар бораи солшумориҳои анъанавии

тоҷикон, баёни фаслу қисмҳои замон дар фарҳанги суннатӣ ва ҷашни маросимҳои қишоварзии тоҷикони кӯҳистон маълумоти муғифде медиҳанд.

Мардуми тоҷик, чи тавре ки қайд шуд, замони баробаршавии шабу рӯз ё ҳуд эътидоли баҳорӣ, фарорасии ҷашни Наврӯзо аз рӯйи нишонаҳои зиёде муқаррар менамуданд. Дар шаҳрҳои қалону ҳурд, ки мардуми босавод бештар буданд, асосан бо тақвимҳои шамсию қамарӣ сарукор доштанд. Аммо аҳолии деҳаву навоҳии кӯҳистон барои таъини замону қисматҳои рӯз гоҳшумориҳои суннатии табииро ба кор мебурданд.

Тавре ки маълум аст, тибқи тақвими ҳичрии шамсӣ, соли нав ҳамон соату дақиқаву сонияе фаро мерасад, ки офтоб ба бурҷи барра (ҳамал) во-рид шавад. Ҳаким Умарӣ Ҳайём дар «Наврӯзнома» дар мавриди таъини замони фарорасии Наврӯз ва бунёд гузаштани ҷашни мазкур ҷунин на-виштааст: «...аммо сабаби ниҳодани Наврӯз он будааст, ки ҷун бидонистанд, ки офтобро ду давр бувад, яке он ки ҳар сесаду шасти панҷ рӯз ва рубъе аз шабонарӯз ба аввали дақиқаи Ҳамал боз ояд, ба ҳамон вақту рӯз, ки рафта буд, бад-ин дақиқа натвонад омадан, чи ҳар сол аз муддат ҳаме кам шавад. Ва ҷун Ҷамшед он рӯзро дарёфт Наврӯз ном ниҳод ва ҷашн ойин овард ва пас аз он подшоҳон ва дигар мардумон бад-ӯ иқтидо карданд»¹.

1. Умарӣ Ҳайём. Наврӯзнома, дар маншаш ва таъриху одоби ҷашни Наврӯз. Тасҳех ва таҳшии Мұчтабо Минуй. Төхрон: Интишороти Асотир, 1380 ш. С.2.

Тахвили сол ва фарорасии Наврӯз ҳар сол дар доираи якчанд соат тағйир меёбад. Дар ҳамин замон нуқтаи эътидели баҳорӣ ба вуқӯй меояд, яъне шабу рӯз аз лиҳози дарозии вақт баробар мешаванд. Бино бар таҳқиқоти табиатшиносон, эътидоли баҳории шабонарӯзӣ 63,6% дар рӯзи 20-уми март мувофиқ меояд ва 32,8% дар 21-уми март, дар рӯзи 19-уми март 3,6% мебошад.¹

Дар гузашта дар минтақаҳои гуногуни кӯҳистон тоҷикон тақвиму гоҳшумориҳои худро доштанд, ки ба мушоҳидаҳои гардиши офтобу моҳ, сайёраву ситораҳо, нишонаҳои табиию дастсоҳт, афтиши сояи ҷисмҳо ба нуқтаҳои муайян, нишонаҳои табиию дастсоҳт ва кӯчидану рафтори ҷонварон асос ёфта буд.

Тақвими «Офтоб дар мард»

Яке аз тақвимҳои хоси мардуми Бадаҳшони Тоҷикистон ҳисоби «офтоб дар мард», ба замони мардуми маҳаллӣ хирпичор мебошад. Ҳисоби вақт аз рӯйи узвҳои бадани инсон аз гоҳшумориҳои қадимаи тоҷикон буда, дар Қаротегину Дарвоз, Ванҷу Язғулом, Ишкошим, Рӯшон, Шуғнон, Ваҳон, инчунин дар байни тоҷикони водии Фарғона (Сӯҳ) аз ҷониби мардумшиносон ба қайд гирифта шудааст. Ин навъи тақвимро тоҷикони Афғонистон ва ҳатто дар Покистон ҳам истифода мекарданд. Онро сокинони ин минтақаҳо бо номҳои «ҳисоби мард», «офтоб дар мард», «панҷоҳи мард», «нишонҳо» ва монанди инҳо низ номбар мекунанд. Тибқи ҳисоби ин тақвим, офтоб дар ҳар як узви бадан якчанд рӯз меистад. Масалан, се рӯз дар камар, се рӯз дар зону, дар пою нохунҳо ва ғайра².

1. Heydari-Malayeri M. A concise review of the Iranian calendar. Paris Observatory homepage. In: <http://aramis.obspm.fr/~heydari/divers/ir-cal-eng.html>. P. 3.
2. Барои маълумоти бештар ниг. Холов М. Тақвимҳои қишоварзии тоҷикони кӯҳистон. Душанбе: Ирфон: 2006.

Мувофиқи тасаввуроти тоҷикони ҳавзаи дарёи Хингоб, Наврӯз замоне фаро мерасад, ки офтоб ба нишонаи «дил» ворид шавад. Ин айём се рӯз давом карда, иди *Соли нав ё Сари сол* барпо мегашт³. Дар ҳисоби сокинони баъзе дехаҳо Наврӯз дар давраи «камар» ё «кордафсон» (рон) фаро мерасидааст. Мутобики ҳамин тақвим аксари мардум корҳои дехқониро оғоз мекарданд ва ё анҷом медоданд. Иҷрои бархе аз маросимҳои мавсимӣ ва расму одатҳо низ аз рӯи ҳамин гоҳшуморӣ сурат мегирифтаанд.

Дар Бадаҳшон, ки тақвими «офтоб дар мард» (хирпичор) корбурди васеъ дошт ва дорад, низ нишонаи «дил» замони тахвили соли нав ба шумор мерафтааст.⁴

Ситораҳо ҳамчун нишонаи таъини фарорасии баҳор

Мардуми тоҷик аз қадиму лайём гардиши сайёраҳову мавқеи ситораҳо ва таносуби ҷойгиршавии онҳоро мушоҳида намуда, замону фасли солро муайян мекардаанд. Махсусан, фарорасии соли нав ва дигар айёми наҳсу саъдро сокинони дехоти кӯҳистон аз рӯйи мушоҳидаҳои чирмҳои осмонӣ анҷом медоданд.

Дар дехаҳои Ушхарв ва Шкеви ноҳияи Дарвоз мардум пагоҳии барвақт, пеш аз субҳидам ба ҷониби гарб, ба сўйи нишонае дар кӯҳсор, ки «Наврӯзгах» номида мешуд, назар карда пайдоиши се ситораи равшанро мушоҳида мекарданд. Агар ин ситораҳо намудор шаванд, он гоҳ фарорасии Наврӯз собит мешуд ва мардум 7 рӯз Соли навро ҷашн мегирифтанд⁵.

Ҳамин гуна қуллаи Наврӯзгах дар ҳавзаи дарёи Хингоб низ мавҷуд буд,

3. Рахимов М.Р. Исчисление времени у таджиков бассейна река Хингуя в XIX – начале XX века // Советская этнография. №2, 1957, стр. 75.
4. Шакармамадов Н., Шакармамадов О. Наврӯзи Бадаҳшон (расму оинҳо). Ҳоруг, 2002. С.11.
5. Этнография таджиков Каратегина и Дарваза. Душанбе: Дониш, 1966, с. 195.

ки мардумони дехоти наздик эътидоли баҳоронаи офтобро аз рўйи он мушоҳида мекарданд. Чун баробаршавии шабу рўз дар баҳор фаро мерасид, онҳо мегуфтанд: «*афтов дар хунаи баҳор расӣ*» ва «*шаву руз яг гараменد*». Одамон чунин меҳисобиданд, ки дар ин айём офтоб з рўз дар як нукта истода, пас аз он ба самти шимол ҳаракат мекунад¹.

Сокинони дехаи Қалъаи Лаби Оби Қаротегин низ дар айёми Наврӯз дар гарб намудоршавии се ситораро мушоҳида мекарданд. Ба ақидаи онҳо офтоб дар ситораи аввал як рўз, дар ситораи миёна (дуюм) – ду рўз ва дар ситораи охирон (сеюм) як рўз (ҳамагӣ 4 рўз) меистод. Пас аз он фасли зимистон ба охир расида, баҳор медаромад ва иди Наврӯз ҷашн гирифта мешуд.

Сокинони ҳавзаи дарёи Хингоб ба мисли дехаҳои Қаротегину Дарвоз пеш аз тулӯи офтоб дар самти гарб пайдошавии се ситораи дурахшонро мушоҳида мекарданд. Барои ин чойи маҳсус интиҳоб шуда буд, ки онро «наврӯзгах» ё «нишонаҷогаҳ» меномиданд. Агар ин се ситора намудор шаванд, Наврӯз фаро мерасид ва агар нашаванд, мушоҳидаро давом меданд. Пас аз пурра пайдо шудани ин се ситора дар ин дехот иди Наврӯз бо тантана ҷашн гирифта мешуд².

Расидани сояи офтоб ба нуктаҳои муайян

Шевай дигари таъйини таҳвили сол дар байни аҳолии кӯҳистон мушоҳидаи ҳаракати офтоб ва афтиданни сояи он ба нуктаҳои муайян ба шумор мерафт. Асосан гардиши офтоб аз рўйи чойҳои нишонашуда дар қаторкӯҳҳо, куллаҳо, дараҳтон, сангҳо ва ғайра мушоҳида

мешуд, ки офтоб дар паси онҳо ғуруб ё тулӯй мекард. Ҳисоби рӯзҳои солро мардум ба чуз аз нуктаҳои тулӯй ва ғуруби офтоб, равиши сояи қуллаҳои кӯҳ, ҳамчунин аз равзан ба нишонаҳои гуногуни хонаҳои анъанавӣ расидани нури офтоб ва ғайра муайян мекарданд. Яке аз қӯҳсансолони дехаи Сорчи ноҳияи Роштқалъа Ҳудоёров Файзула (85 сола) гуфтааст: «Ҳангоме ки аз равзанаи хона офтоб рост ба болои шаҳсутуни хона меафтад, мегӯянд, ки «офтоб дар мард афтод», яъне офтоб қувват гирифт ва метавонем, ки ба Наврӯз тайёрӣ бубинем»³.

Мардумшинос Кисляков Н.А. гоҳшумориҳои сокинони ноҳияи Тавилдараппо баррасӣ намуда, навишистааст, ки: «гардиши солонаи офтоб бо аломатҳои маҳсус дар даруни манзил нишона шуда буданд. Ин аломатҳо аз рўйи афтиши нури офтоб аз равзани болои хона муайян мешуданд»⁴. Ҳамин гуна таҷрибаҳоро М.С. Андреев ва А.А. Половцов дар Ваҳону Ишкосим мушоҳида кардаанд. Мардуми ин минтақа нуктаи таъйини фаслу вақтҳои рӯзро офтобнишон меномиданд.⁵

Дар водии Ҳуф фарорасии соли нав аз рўйи сояи қуллаи Чироқ чунин муайян карда мешуд. Агар сояи ин қулла, ки баҳорон дар водӣ аз поён ба боло ҳаракат мекард, бори якум ба қабристони Одна-маҷад мерасид, он аз фарорасии соли нав дарак медод. Дар дехаи Вистуч фарорасии Наврӯзро аз афтодани сояи қуллаи Чироқ дар оғили Қурбонмаҳмад, ки дар сари роҳи Адарҷода то Бисчиғ, наздикии қабристони Одна-маҷад воқеъ буд, мефаҳмиданд.⁶

3. Шакармамадов Н., ҳамон китоб, с. 10.

4. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обряды, связанные с земледелием, у таджиков бассейна реки Хингуо // Советская этнография. №1, 1947. с. 113.

5. Андреев М.С., Половцов А.А. Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии // Сборник музея антропологии и этнографии при императорской Академии наук. №9, СПБ, 1911. С. 27.

6. Андреев М.С. Таджики долины Ҳуф, вып. II, Сталинабад, 1958. С.320; Холов М., ҳамон асар, с.55.

1. Холов М. Тақвимҳои кишоварзии тоҷикони кӯҳистон. Душанбе: Ирфон: 2006, с. 78.

2. Рахимов М.Р. Исчисление времени у таджиков бассейна реки Хингуо в XIX – начале XX века // Советская этнография. №2, 1957, стр. 77.

Дар кисми ғарбии дехаи Сафедорони нохияи Тавилдара қуллаи Наврӯзгах мавҷуд аст, ки аз ҷануб ба самти шимол ҷойгир шудааст. Аз замонҳои қадим мардум мушоҳида кардаанд, ки офтоб дар фаслҳои гуногуни сол дар нуктаҳои муҳталиф ғуруб мекунад. Ҷойи ҷамъиятии мушоҳида аз рӯйи ҳаракати офтоб масҷиди деха ба шумор мерафт. Дар девори ғарбии масҷид, каме аз сақф пасттар ду тирезачаи начандон қалон бо номи «дарича» ва дар девори шарқии он як тирезача мавҷуд буд. Ин тирезачаҳо на танҳо барои даромадани равшаний ва ҳамчун сӯроҳии дудбаро хизмат мекарданд, балки маҳсус барои мушоҳидаи тулӯй ва ғуруби офтоб сохта шуда буданд. Аз ин тирезачаҳо тулӯй ва ғуруби офтобро дар рӯзи эътидоли баҳорӣ (инчунин тирамоҳӣ) мушоҳида кардан мумкин буд. Вакте ки офтоб ба миёнаи Наврӯзгах расид, мардум ба ҳисоб мегирифтанд, фасли зимистон поён ёфт ва айёми эътидоли баҳорӣ фаро расидааст. Ин айём тақрибан 21-22 март ба вуқӯй меомад ва мардум он рӯзро бо номи Сари Сол ё Наврӯз ҷашн мегирифтанд.¹

Назар ба иттилооти мардумшиносон М.Рахимов ва Н. Кисляков, ҷунин қулла ё нуқтаи Наврӯзгах дар бисёр ҷойҳо, аз ҷумла дар Тавилдара, Дарвозу Қаротегин муқаррар шуда буданд. Мувоғики маълумоти М.Эшонкулов, дар Қӯҳи Дарвеши Зарафшон (Панҷакент) роғе вучуд дорад, ки онро мардум «Наврӯзгах» меноманд. Дар охирҳои зимистон мардум аз ҳамин роғ намоён шудани офтобро мушоҳида мекарданд. Ҳамин ки аз тарқиши он офтобро диданд, он рӯзи аввали Наврӯз ҳисоб мешуд.²

Дар Ваҳон, дехаи Ямг санг мавҷуд аст, ки мардум онро «офтоббин» ном

1. Рахимов М.Р. Исчисление времени ..., с. 80.
2. Эшонкулов М. История земледельческой культуры горного Согда (с древнейших времен до начала XX в.). Душанбе: Деваштич, 2007, с. 392

мебаранд. Ҷанд рӯз пеш аз ҷашни Наврӯз мӯйсафедони ин деха ба воситаи ин санг фарорасии Наврӯзо мушоҳида мекунанд. Ин олоти сангӣ дар ҳамворӣ ҷойгир шудааст ва дар миёнҷои он сӯроҳие мавҷуд аст, вакте ки офтоб во-риди он гашт, одамон пай мебаранд, ки аллакай Наврӯз фаро расидааст. Ин мушоҳидаи мардум танҳо аз 18 то 21-уми март ба амал меояд. Тибқи иттилоъи гӯянда – Бандишоев А., ин тарзи муайянкунии вақт аз даврони қадим инҷониб идома доштааст.³

Ҳамин ҷуна санг-олоти муайянкуниандай вақт дар дехаи Рини нохияи Ишкошим мавҷуд будааст.⁴

Сокинони дехаи Каҳдараи нохияи Рашт номи қуллаэро «Сангӣ Даврон» номидаанд. Вакте ки офтоб ба «Сангӣ Даврон» мерасид, мардуми ин деха фарорасии айёми Наврӯзо муайян мекарданд. Ривоят мекунанд, ки «Даврон» ном ҷавони ҳузарбе дар ин деха дар замонҳои гузашта зиндагӣ мекардааст. Ӯ дуҳтари зебоero дӯст медорад. Аз онҳо фарзанде [ба олам] намеояд. Ҷун онҳо ҳамдигарро дӯст медоштанд, то поёни умр бефарзанд бо ҳам умр ба сар мебаранд. Даврони бефарзанд барои абадӣ гардонидани номи худ ҷандин сол заҳмат қашида, муайян менамояд, ки нури ҳуршед ба қуллаи ёлае, ки рост омад, айёми Наврӯз фаро мерасад. Даврон сангӣ бузурги лӯлашаклро тарошида, ҷанд сол заҳмат қашида, ба ҳамон қулла бароварда, сангро наасб менамояд. Ҳар сол ҳуршед, ки ба он қулла ва санг расид, айёми Наврӯз фаро мерасад ва сокинони ин дех ҷашни Наврӯзо бо фараҳу шодӣ таҷлил намуда, Даврони бефарзандро ба некӣ ёд мекунанд ва барои ҳамин ҳам он қулларо «Сангӣ Даврон» ном кардаанд⁵.

3. Маълумот аз бойгонии муаллифи макола; гӯянда: Бандишоев А., сокини д. Ямҷи н. Ваҳон, 22-сола.

4. Мукимов Р., Қаримов М. Традиция, Пережившая тысячетия. В кн. «Навруз как явление мировой культуры». Душанбе, 2012. С.109.

5. Аҳмадов Р. Фолклори маросимҳои мавсимиини тоҷикони Осиёи Марказӣ. Д.: Дониш, 2007, с. 97.

Дар байни мардуми водии Хуф, тибки иттилоъи М.С. Андреев, Соли нав ду маротиба дар як сол ба қайд гирифта мешуд. Азбаски дар вақти эътидли баҳорӣ офтоб аз як нуқтаи муайян ба нуқтаи дигари ниҳоӣ ҳаракат мекард ва эътидоли тирамоҳӣ ба вуқӯй меомад, мардум баробаршавии шаборӯзии аввалро Сари соли бухор ва дуюмиро Наврузи тирамо меномиданд.¹

Ин гуна нишонаҳо дар деҳоти кӯҳистони тоҷик зиёд буданд ва то густариш ёфтани тақвими мелодӣ вазифаи худро иҷро менамуданд.

Мушоҳидаҳо ва таъйини вақт аз рӯи кӯчи мавсими Ҷаҳонгарон

Дар баробари мушоҳидаҳои ҷирмҳои осмонӣ ва гардишу айтиданни сояи офтоб дар мавзеъҳои муайян мардуми тоҷик инчунин кӯчиши рафтари ҷонварони мухталифро мушоҳида карда, фарорасии баҳорро таъйин менамуданд. Ин мушоҳидаҳои фенологӣ барои муайян кардани замони фарорасии мавсими баҳор, оғози корҳои қишоварзӣ, қишизи зироат, молдорӣ, боғдорӣ ва гайра истифода мешуданд. Ҷунончи, аҳолии деҳоти ҳавзаи дарёи Хингоб дар оғози баҳор парида омадани парандай хурд – санговдавакро мушоҳида кардаанд. Дар ин айём инчунин паррандаи дигар шоҳник парида меомадааст, гамбузки хурди сиёҳ – говак пайдо мешудааст, гулҳои зардаку сиёҳгӯш – гули ҷоғузак мерӯидаанд.

Тибқи боварҳо, одаме, ки бори аввали дар баҳор бо санговдавак рӯбарӯ мешавад, бояд аз ахволу саломатии мурғи афсонавӣ – Симург чунин пурсон шавад: «Эй, санговдавак, Симург дар пушти кӯҳи Қоф чи тавр зиндагӣ дорад?». Ривояте маъмул буд, ки санговдавак тухм гузашта аст ва Симург онҳоро паҳш намуда, чӯча бароварда қалон кардааст.²

1. Андреев М.С. Таджики долины Хуф ..., с. 167.
2. Рахимов М.Р. Исчисление времени ..., с. 83.

Мардумони шаҳри Бухорои шариф, Самарқанд, Шаҳрисабз ва сокинони водиҳои Ҳисору Зарафшону Фарғона бо дидани лаклак бар он бовар буданд, ки баҳор расидааст, ҷашни Наврӯз наздик аст. Чунки лаклак қосиди баҳору Наврӯз буда, одамони аз сармои зимистон дилтанг гардида баробари дидани ин паррандаи сафеди гардандарози зебо шоду масрур мешуданд, ки фасли баҳор расидааст.³

Дар даврони қадим дар дигар шаҳру навоҳии Осиёи Марказӣ лаклак муждарасони баҳор ба шумор мерафт. Ҷуноне ки Е.К. Боровкова қайд кардааст: «Лаклак аз қишварҳои дур бо худ баҳорро, шодию иқболро меовард... Бо омадани лаклак корҳои қишоварзӣ ва гайра шурӯй мешуд. Аз ин рӯ, мардум омадани онро бесабронса интизор мешуданд ва дар бораи парида омадани лаклак суруду тарона ва шугуну боварҳои зиёде эҷод кардаанд»⁴.

Ҳамин гуна тасаввурот дар Ҳисори бостонӣ низ мушоҳида шудааст. Рӯзҳои Наврӯз лаклакҳо ба Ҳисор парида меомаданд, кӯдакон бо назорати онҳо бо як овоз суруд меконанд:

*Чу лаклак бар Ҳисор омад,
Ба ҳар шоҳи ҷанор омад,
Ба дехқон вақти кор омад,
Баҳори рафта боз омад.⁵*

Дар водиҳои Ҳисору Қаротегин ва Ҳатлон аз замонҳои пеш пас аз чилаи қалону чилаи хурдаки зимистон ва айёми ҳаждаҳи бузкуш ва дувоздаҳи қабқрав Соли нав фаро мерасид. Аз мушоҳидаҳои мардумони ин диёр маълум мешавад, ки пеш аз Наврӯз давраи 12-рӯзai дувоздаҳи

3. Аҳмадов Р., ҳамон асар, с.97.

4. Боровкова Е.К. Аист и связанные с ним приметы и поверья у местного населения // Сборник научного кружка при Восточном Факультете САГУ. Вып I, Ташкент, 1928, с. 43.

5. Забарова М., Дӯстов З. Таҷили Наврӯз дар Ҳисори Шодмон // Дар ҷустуҷӯи фарҳангӣ водии Ҳисор. Душанбе, 1992, с. 69.

кабкрав кабкон аз водиҳо парида ба сӯйи кӯҳсор мерафтаанд.

Ба ҷуз аз омадани лаклаку санговдавак ва дигар паррандаҳо мардум дар фарорасии Наврӯз рафтари чонварони хонагиро низ ба назар мегирftаанд. Чунончи, сокинони Дарвоз мушоҳида кардаанд, ки дар айёми Наврӯз гурбахо (ва дигар чонварон) ҷуфт мешаванд. Ба лаҳчай мардуми таҳҷоӣ «пишико дар талаби яқдигар занаменد» ё ки «пишико мав гараменد» мегуфтанд.¹

Кӣ салоҳияти муайян кардани вакъtro дошт?

Муайян кардани замони фарорасии соли нав кор ҳар кас набуд. Онро шахсони ҳисобдон, мӯйсафедони ботачриба, пиру ҳалифаҳо ва рӯҳониён, ҳисоб карда мебаромаданд ва аз рӯйи нишонаҳо ба оммаи мардум эълом мекарданд. Дар маҳалҳои Бадаҳшон аз фарорасии идҳо яке аз бузургсолони деха аз рӯи тулӯй ё гуруби офтоб ва ё нишонаи сояи он дар ҷое ҳалифаро оғоҳ мекунад ва ў рӯзу соати ҷашнгирии идро таъйин мекард.²

М.С. Андреев ва А.А. Половцов дар китоби «Мавод доир ба қавмҳои эронии Осиёи Миёна» роҷеъ ба тақвимҳои мардумӣ ва нишонаҳои ташхиси замону фаслҳо дар Ваҳону Ишқошим сухан ронда, шоир ва мутафаккири тоҷик Носири Ҳусравро асосгузори ингоҳшуморӣ гуфтаанд.³

Дар байни мардуми кӯҳистон шахсони босаводу доно салоҳияти таъйини замони фарорасии соли навро доштанд. Нақл мекунанд, ки дар гузашта дар дехаҳои миёнаоби дарёи Ваҳон пир Замрад зиндагонӣ мекард, ки ў ситорашинос ва ҳисобдони бузург будааст. Ў замони фарорасии

Наврӯзро муайян мекардааст ва пир Сайид Абдураҳмонхон аз дехаи Ширгин ба назди Замрад одами худро баҳрои фаҳмидани рӯзи фарорасии соли нав мефиристодааст. Пас аз гирифтани мактуби ҷавобӣ Абдураҳмонхон ба ҳамаи муриҷҳои худ фарорасии Наврӯзро хабар медод.⁴

Дар баъзе дехоти водии Қаротегин соли наvrо «Соли нави охуни мулло Хошок» ё «Наврӯзи охуни мулло Хошок» меномиданд. Зоро мулло Хошок тақвими суннатиро хуб медонистааст ва давраҳоро муайян карда, ба мардум хабар медодааст. Аз ин сабаб одамон даврай баҳориро ба номи ў нисбат додаанд.

Дар дехаҳои Қалъаи Лаби Об, Кулглик, Лангаришо, Қизило, Ҳазорчашма, Қўли Офтобрӯ, Қўли Соярӯ, Яҳакпаст ва ғайра аз рӯи тақвими Мулло Хошок, Мулло Маҳмадкарим ва Мулло Фирдавсӣ рӯзҳову фаслҳоро ҳисоб мекарданд ва ҷашнҳои Ҳут ва Наврӯзро муайян менамуданд. Дар бораи шахсияти Мулло Маҳмадкарим ва Мулло Фирдавсӣ касе маълумот надоштааст. Онҳо ҳисобдонҳо ва ситорашиносони ҳалқӣ буда, дар асрҳои пеш зиндагӣ карда будаанд.⁵

Ба ин монанд дар дехаҳои Бобои Валий, Дараи Гӯсфандак, Қалъаи Дашиб ва Элоки ноҳияи Файзобод мардум ҳисоби вақт ва фарорасии Соли Навро аз рӯи тақвими домулло Толиб муқаррар мекарданд.

Мунодии Наврӯз

Аз замонҳои қадим барои даъват кардан ба ҷашну сур ва маросиму маъракаҳо шахсони муаяйн муваззаф буданд, ки онҳоро мунодӣ, ё худ ба

4. Муҳиддинов И. Обряды и обычай припамирских народностей связанные с циклом сельскохозяйственных работ // Древние обряды верований и культуры народов Средней Азии. М., 1986. с. 71; Холов М. Ҳамон асар, с.60.

5. Таджики Каратегина и Дарваза. С. 188-189.

1. Холов М., ҳамон асар, с.26.

2. Шакармамадов Н., ҳамон асар, с.12.

3. Андреев М., Половцов А., ҳамон асар, с. 27

қавли мардум чорчай меномиданд. Чунин шахсон замони фарорасии Наврӯз эълон карда, мардумро ба идгоҳ даъват менамуданд ва замону макони баргузории мусобиқаҳои варзишию хунариро ба мардум мерасониданд. Мунодӣ бо асп кӯча ба кӯча гашта, одамонро хабар мекард. Аммо шакли нисбатан қадими даъват ё эълони фарорасии Наврӯз дар водии Яғноб бокӣ мондааст. Тибқи иттилоъи Т.Ёрзода, дар Яғноб субҳи Наврӯз як пири донишманд ва дехқони асил ба болои бом, ё ягон баландӣ баромада, пайдо шудани нури офтобро интизорӣ мекашад. Ҳамин ки нури офтоб пайдо шуд, пири хирадманд бо садои баланд ба мардум рӯй оварда чунин мегӯяд:

*Хой мардумон, имрӯз Наврӯз!
Офтоб аз хонаи зимиштон
баромад,
Ба дари хонаи баҳор даромад!
Турна омад, соли нав даромад!*

Мардум бо шунидани ин муроҷиат ҳама ба майдони идгоҳ рафта, ҷой тайёр мекунанд. Аз пайи оростани дастархони наврӯзӣ ва ҳар хел нӯшу неъмат мешаванд ва гайра.¹

Дар шаҳри Ҳисор дар замонҳои пеш фарорасии Наврӯзо ба тарзи дигар эълон мекардаанд. Дар ин бораи сокини кухансоли дехаи Ҳисор, мӯйсафеди 96-сола Абдуҳалим Раҳимов дар бораи ҷаҳни Наврӯз дар Ҳисори тоинқилобӣ чунин ҳикоя мекунад: «моҳи ҳамал, вақте ки офтоб ба тарозу шуд, тӯпҳои назди дарвазаи арки қалъа ва рӯйи деворҳои он шиллик мекарданд. Бек ба ошпазону нонвойчиёни шаҳр фармон дода буд, ки рӯзҳои ид ба баҷагон бепул як коса ошу якто нон диханд».²

1. Ёрзода Т. Фолклори Яғноб. Душанбе: Империал-Групп, 2007, с. 296-298.

2. Забарова М., Дустов З., ҳамон асар, с.69.

Боварҳо роҷеъ ба фарорасии Наврӯз

Дар мавриди фарорасии Наврӯз, маҳсусан, замони таҳвили сол мардумшиносону муҳаққиқони фолклор ривояту боварҳои гуногунро сабт намудаанд, ки бо вучуди бофтаву ҳаёлӣ будани онҳо, паҳлӯҳои дигари муносибати мардум оид ба таҳвили сол дар онҳо бозтоб шудаанд. Чунончи, дар лаҳзаҳои даромадани соли нав мардум кӯшиш мекарданд, ки ҷаҳоншиносон ба одамони накурӯй ва манзараҳои тозаву озода расад. Мардум дар арафаи Наврӯз дарвозаҳои худро воз менамуданд ва кӯшиш мекарданд, меҳмони аввалин баъди таҳвили сол мард бошад. Дар ин лаҳзаҳо ҳамчун шугуни нек нахуст шир ё гулингоб менӯшиданд. Бо умеди он ки соли нав барояшон хушу гуворо гузарад, аз асалу шириниӣ ва мураббоҳо ҷошнӣ мегирифтанд.

Вобаста ба Наврӯз дар байнӣ мардуми қишоварз ва молдори тоҷик як силсила ақидаҳо ва фолу пешгӯҳо арзи ҳасти намудаанд, ки дар онҳо ҷаҳонбинӣ ва муносибати тоҷикон роҷеъ ба ҳодисаҳои табиат ва ҳосили заҳмати дехқонон ифода ёфтаанд. Масалан, дар арафаи Соли Нав раъду барқ шавад, сокинони бисёр мавзеи қуҳистони тоҷикнишини Варорӯд берун баромада, ба бом ҷумчаеро мепартофтанд. Сипас баромада медиданд, ки агар ҷумча пару афтода бошад фоли нек медиданд ва агар баръакс даҳонаш воз бошад гумон мекарданд ва ҳадс мезаданд, ки соли пешомад камбориш шуда, ҳосили қишоварзӣ рушд намекунад, мардум азият ҳоҳанд қашид. Ё худ дар рӯзҳои наврӯзӣ агар турнаҳо бенизому баланд парвоз кунанд, соли дехқонӣ камҳосил меояд ва тирамоҳаш бардавом ҳоҳад шуд. Агар турнаҳо паст парвоз намоянд, бар он бовар буданд,

ки сол орому бобаракат ва серборону серхосил хоҳад шуд. Ё худ агар мардум дар айёми Соли Нав лаклакро аз пешаш бинанд, фоли нек мегирифтанд ва агар аз қафояш бинанд, ношод мешуданд, ки соли деҳқонӣ камҳосил хоҳад шуд.¹

Граф А.А. Бобринский, яке аз маъмурони Русияи подшоҳӣ, ки дар ибтидои садаи 20 ба Бадаҳшон омада буд, шоҳиди бовару эътиқод ва расму ойинҳои ачибе шудааст. Ӯ дар китобаш «Қӯҳистониёни болооби Панҷ» навиштааст, ки дар Ишкошим дар соли нав як нафар пеш-пеш карда ҳарро ба хона медароварад. Ӯ ба аҳли ҳонавода муроҷиат карда мегӯяд: "инак ман ба назди шумо соли на-вро овардам". Ба китфи мард ва бо-лои ҳар орд мепошанд. Дар як гӯши ҳона ҷав ва дар кунҷи дигараш коҳ гузашта шудааст, агар ҳар ба сӯйи коҳ равад, соли ноҳуб хоҳад шуд. Аммо агар ҳар ба тарафи ҷав майл кунад, сол неку бобарор мешудааст. Касе, ки ҳар надошт, ба ҳона гӯсфанд ё ғоворо медаровард.²

Дар боварҳои баъзе тоҷикон Наврӯз ҳамчун рӯҳ ё фариштае тасаввур мешуд, ки дар замони муайян вориди ҳонаҳо мегардidaаст. Дар байнӣ тоҷикони ҳавзаи дарёи Кешкруӯд (Қашқадарё) ақидае ҳаст, ки «Наврӯз шомгоҳон, ҳамзамон бо рӯшан гардидани ҷароғи ҳонаҳои мардум аз роҳ хоҳад расид. Зеро ба пиндори басо бостонӣ, равони гузаштагон ба равшани ҷароғ ва оташ фуруд меоянд ва бо худ пайгоми Наврӯзи Парвардигорро меоваранд. Бар асоси ҳамин ғуна бовар аст, ки ҷароғро дамдами нишастани ҳуршед фурӯзон мекунанд.³

1. Аҳмадов Р., ҳамон асар, с. 387.

2. Бобринский А.А. Горы верховьев Пянджа (Ваханцы и ишқашимцы). Очерки быта. М.: 1908, с. 98.

3. Раҷабӣ Р. Наврӯз дар Кешкруӯд. Техрон, 1384 (бо ҳуруфи форсӣ). С. 21.

Ақидаву боварҳо роҷеъ ба Наврӯз зиёданд ва мақолаи алоҳидаву баррасии чудогонаро тақозо доранд. Дар фароварди сухан дар асоси маводу баррасиҳои дар боло овардашуда тарзу шевai таъйини фарорасии соли навро метавон ба гурӯҳҳо чунин табакабандӣ кард:

1.Ҳисоб аз рӯйи солшумории эронии ҳуршедӣ (ба бурчи барра ворид шудани офтоб);

2.Тақвими «офтоб дар мард» (расидани офтоб ба нишонаи "дил");

3.Мушоҳидаи намудор гаштани ситораҳо дар ҷойи муайян;

4.Расидани сояи офтоб ба нуқтаҳои муқарраршуда (сяси қуллаву шахҳо ва сангҳо ба иморатҳо);

5.Дар паси нишонае тулӯъ ё гурубардани офтоб (дар паси қуллаҳо, ҳарсангҳо, тарқишиҳо)

6.Намудор шудани шуои офтоб аз сӯроҳиҳо (аз равзана, роғҳо, сангҳои сӯроҳ);

7.Мушоҳидаҳои фенологӣ ё худ кӯчишу рафтори ҷонварон, инҷунин рӯйдани гиёҳу гулҳои баҳорӣ (санговдавақ, лаклак, парасту, қабқ, ғурба, ғамбуск).

Ҳамин тарик, дар байнӣ тоҷикони қӯҳистон тақвиму гоҳшуморӣ, муайян кардани замони фарорасии соли нав ва бовару эътиқодоти марбути он таърихи қадима дошта, то ба рӯзҳои мобо иҷрои вазифаи худ омада расидааст. Дар ҳоле ки дар тақвимҳои қадимаи эронӣ рӯзҳои қабиса мавҷуд буданд, ҳар сол 5-6 рӯз пештар меомад ва замони баргузории Наврӯз ҳар сол дертар ё барвақттар эълом мешуд. Аммо дар гоҳшумориҳои анъанавии тоҷикон бар пояи ҳаракати офтоб ва афтиши сояҳои ҷисму ашёҳо ба нишонаҳои муайян нисбатан дақиқтар муқаррар мегашт.

Калидвозажо: Наврӯз, соли нав, ҷашн, гоҳшумориҳои мардумӣ, тоҷикони қӯҳистон, боварҳо.

**УДК 396+37 таджик +902.7+8 таджик
Рахимов Д., кандидат филологических наук**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО ГОДА – НАВРУЗА ПО ТАДЖИКСКИМ НАРОДНЫМ КАЛЕНДАРЯМ

Таджикские народные календари носят следы глубокой древности. Этие календари сохранились, хотя и в изменной форме, еще в середине XX в. Судя по работам таджикских и русских этнографов и фольклористов, наступление весеннего равноденствия определились по природным и фенологическим признакам. Горные таджики в период наступления нового года наблюдали за поведением домашних животных, прилетом птиц, цветению растений и по другим явлениям природы. А также движение солнца являлось мерилом времени наступления весны у таджиков долины Зеравшана, Ферганы, Карагина и Дарваза, горного Бадахшана других местностей. Годовое движение солнца определяли по специальным знакам, нанесенным в определенных местах: внутри жилых домов, в мечетях, во дворах и тд. Определяли наступление Навруза и по восходу и заходу солнца за высокие скалы и ущелья, так называемых Наврузгах.

Одной из самобытных и очень древних форм земледельческого народного календаря является исчисление времени года и сроков наступления сельскохозяйственных работ соответственно частям человеческого тела. С вступлением солнца в знак «сердца» наступил новый год и жители Бадахшана праздновали Шогун-бахор (Навруз).

Ключевые слова: Навруз, новый год, праздник, народные календари, горные таджики, поверья.

**UDK 396+37 tajik +902.7+8 tajik
Rakhimov D., Candidate of Philology**

DEFINITION OF APPROACH OF NEW YEAR - NAVRUZ ON TAJIK NATIONAL CALENDAR

The Tajik national calendars bears traces of an extreme antiquity. These calendars have remained, though in a deformation form, in middle XX century. The Judge on works of the Tajik and Russian ethnographers and specialists in folklore, approach spring equinox were defined to natural and phenological signs. Mountain Tajik in approach of new year observed of behavior of domestic animals , to arrivals of birds, flowering plants and other natural phenomena. As well as sun movements was a criterion of time of approach of spring in Zeravshan, Fergana, Karategin and Darvaz valleys, mountain Badahshan and other districts. Annual sun movements defined on special signs, putting in certain places: in apartment, houses, in mosques, in court yard etc. Have defined approaches of Navruz and on rising and sunset for high rocks and gorges, so-called Navruzgoh.

One of original and very ancient forms of an agricultural national calendar is computation of time of a year and terms of approach of agricultural works according to parts of a human body. With the introduction of the sun as a sign of "heart" there has come new year and inhabitants of Badahshan celebrated Shogun-bahor (Navruz).

Key words: Navruz, new year, a holiday, national calendars, mountain Tajik, popular belief.

УДК 396+792+78 точик
Обидпур Ч., профессор

НАВРҮЗ ВА РАҚСУ МУСИҚИ

Наврӯзи байналмилалии точикон, ки 21 – марты ҳар сол ҷаши гирифта мешавад, тақрибан беш аз панҷ ҳазор сол пеш бо инкишофи дехқонӣ пайдо шудааст. Наврӯз дар аҳди Ҳаҳоманишиён такмил ва ривоҷ ёфта, ба ҳукми анъана даромад ва ба иди расмии мардуми ориёй табдил ёфт. Дар васфи Наврӯз Саъдӣ Қосимӣ чи хуб гуфта: «Наврӯз зеботорарин, волотарин, гаронбаҳотарин, муқаддасотарин ва бузургтарин шинономаест, ки дар он садои қалби ҳар як точик инъикос ёфтааст. Таърихи Наврӯз – таърихи фарҳанг, таърихи ойин, таърихи хулқ, таърихи анъана, таърихи одат, таърихи мардум буда, оинаест, ки мо дар он ҳудро мебинем ва дар он ҳудро мешиносем» [3, с. 22].

Ҷаши Наврӯз, дар аҳди Сосониёну Сомониён боз ташаккул ёфт ва ба ҳукми анъана даромад. Дар васфи Наврӯз шеър мегуфтанд ва ромишгарон онҳоро бо оҳанг месуруданду мерақсиданд. Дар ин аёми силсилаи сурудҳо баҳшида ба Наврӯзхонӣ аз тарафи ромишгари бузург Борбади Марвазӣ дар замони ҳукмронии шоҳ Ҳусрави Парвиз рушд ёфт ва машҳур гардид. Тавре дар маъхазҳо омадааст, 30 лаҳни Борбадӣ ба силсилаи «Ҳусравониёт» мансуб буда, аз онҳо як қисмашон дар васфи Наврӯзу баҳор будааст.

«Сояи Наврӯз», [2, с. 136] ки аз силсилаи сурудҳои Борбад будааст, ба Наврӯз мансуб аст. Дар ин суруд мавсими баҳор, Наврӯзи хучистапай, гулу лола, шодиву тараби мардум дар рӯзҳои иди навбаҳор васф гардидааст. Ба мисли ин суруд боз даҳҳо сурудҳои дигар мавҷуд будааст, ки бисёри онҳо то асри 13, то забт намудани муғулҳо дар байни мардуми Эрону Ҳурросон

ва Мовароуннаҳр маъмул будааст. Боз ҷандин сурудҳои дигари Борбад аз ин силсила ба монанди «Роҳи Мовароуннаҳрӣ», «Роҳи гул», «Роҳи Ҳусравонӣ» [2, с. 67], «Гулистон» [5, с. 369], «Дана» [5, с. 381], «Дилнавоз» [5, с. 404] ва ғайра, ки ҳама дар васфи баҳору Наврӯз будаанд, дар рӯзҳои ҷаши суруда мешуданд. Ин сурудҳоро дар асрҳои 9-10 мардуми Бухорову Самарқанд ва бальзе ноҳияҳои Ҳурросон дар рӯзҳои иди баҳор месуруданд. Мутаассифона мисли дигар асарҳои Борбад, оҳангут матни онҳо то ба давраи мо омада нарасидааст.

Олимӣ вазншиноси эронӣ Ҳусейн Алии Маллоҳ дар китоби «Пайванди шеър ва мусиқӣ» дар бораи наврӯзхонии пеш аз ислом ҷунин нигошта: «Яке аз анвоъи таронаҳое, ки пардоҳтан ва хонданаш ба рӯзгорони пеш аз ислом мерасад, таронаҳои наврӯзхонӣ аст... ва то қунун ҷанд навъ наврӯзхонӣ дар нуқоти мухталифи қишвар шунида ва навишкааст» [1, с. 162].

*Гул дар гулистон омад,
Булбул ба бӯстон омад.*

Яке аз ойину суннатҳои точикон дар аёми Наврӯз суманакпазӣ ва дар васфи Наврӯз сурудҳонӣ аст. Аз баски суманакро танҳо занҳо мепазанд, 5-10 зану духтарҳо дар гирди дег ҷамъ шуда, бо кафлес ба навбат дегро кофта меистанд. Дар ин маврид байти «Суманак дар ҷӯш...»-ро бо усули дойранавозӣ ҳамчун нақароти суруд ҳама якҷоя месароянд. Баъди сурудани нақарот, зани яккаҳон чор мисраъ шеъри дигарро дар ҳамин зарбу усул

танҳо ичро мекунад, ки матни он ҳам дар васфи суманак мебошад. Дар ин маврид духтарҳо бо навбат ба рақс мебароянд. Матни суруд дар васфи суманаку баҳор буда, оҳангаш дар зарбу усули шӯхи «уфар» ичро карда мешаванд, ки ин бошад.

*Накарот: Суманак дар ҷӯши мо кафча занем,
Дигарон дар хоб мо дафча занем.*

*Яккахон: Суманак назри баҳор аст,
Чашни ҳар шабзиндадор аст,
Дилхушӣ соле ба кор аст,
Иди наврӯзӣ муборак!*

*Накарот: Суманак дар ҷӯши мо кафча занем.
Дигарон дар хоб мо дафча занем,*

*Яккахон: Орзӯ дар дил хурӯшад,
Суманак дар дег ҷӯшад,
Дилхушӣ ҷома бипушад,
Иди наврӯзӣ муборак!*

*Накарот: Суманак дар ҷӯши мо кафча занем,
Дигарон дар хоб мо дафча занем.*

*Яккахон: Суманак ширин бо ёр аст,
Суманак аҷаб ниғор аст.
Суманак зеби баҳор аст
Иди наврӯзи муборак.*

*Накарот: Суманак дар ҷӯши мо кафча занем.
Дигарон дар хоб мо дафча занем.*

Ҳамин тарз боз яккахон чанд шеърро дар оҳанг месарояд ва накаротхонон низ накаротро давом медиҳанд.

Таронаҳои Наврӯзӣ хеле зиёданд ва дар онҳо васфи Наврӯз, аёми баҳор, шукуфтани гулу лола, сабзу хуррам гаштани дашту саҳро, аз замин баромадани сумбулу савсан, сабз шудани боғу дилафрӯз шудани лола суруда мешаванд. Аз шунидани чунин шеъру суруд мардум кайфият мебаранд. Ин чанд таронаҳои мардумӣ низ дар зарбу усули «уфар», шӯҳ суруда мешаванд:

*Фасли Наврӯз аст, айёми баҳор,
Гул шукуфтму гашт олам лолазор,
Дашту саҳро сабзу хуррам
гаштааст.
Аз насими соғ, ҳавои бегубор.*

*Иди Наврӯз асту фасли навбаҳор ,
Ҳалқа дар ҷӯши карда, нарғис
косадор,
Сумбулу савсан баромад аз замин.
Чехра бикишод ҳамчун
ёри маҳҷабин.*

*Оби раҳмат омаду Наврӯз шуд.
Бог сабзу лола дилафрӯз шуд.
Ҳар ки аз ҷон хизмати устод кард,
Ёфт илму дар ҷаҳон фирӯз шуд.*

*Рӯзи Наврӯз асту булбул дар
чаман,
Аз фироқи баргу гул гӯяд сухан.
Ҳар саҳар мо ёди ёрон мекунем,
Синашон сад чок аст баҳри Ватан.*

Рубоиёти Наврӯзиро духтарону занҳо (6-8 нафар) ҳангоми дӯхтани чодари гулдӯзӣ бештар дар шакли суруд бо усули дойра ичро мекунанд. Баъзан онҳоро духтарҳо ба навбат қироат мекунанд. Рубоӣ низ дар як навъи «уфар» суруда мешавад ва дар ҳавои он рақс мекунанд. Ин ҷо аз рубоиҳои мардумӣ, ки дар васфи Наврӯзу баҳоранд, чанд намуна меорем.

*Наврӯза ба навбаҳор кай мебинам,
Гулҳора ба шаши қатор кай мебинам,
Гулҳора ба шаши қатор дар фасли баҳор.
Дунёра ба як қарор кай мебинам.*

*Наврӯз шуду чу гул ҳама хандонем.
Ин лаҳзаи умрро ганимат донем,
Шодона ба маҳфили ҷавонӣ оед,
Гулбазми арӯси сол бо ҳам хонем.*

*Ҳар гул ба чаман хандай зебо дорад.
Ҳар хандай гул сози дилоро дорад,
Наврӯзи чаман ба гул дилорост ҳаме,
Ҳар бог ба худ булбули шайдо дорад,*

*Наврӯз расиду шоду ҳуррам гаштем,
Аз рафтани дай ҷумла бе ғам гаштем,
Дидему ҷашидем ба сад меҳнату ғам,
Охир ба гули баҳор ҳамдам гаштем.*

*Наврӯз шуду гул ба чаман ҷилвагар омад.
Аз мугчай ҳар шоҳ ниҳоди самар омад.
Наврӯз шуду ҷумла ҷаҳон гашт муаттар,
Аз бӯи гулу сабзаву райҳону санавбар.*

Дар иди Наврӯз бо дубайтиҳои Наврӯзӣ ба духтарон изҳори мухаббат мекунанд. Маъшуқаҳои худро бо Наврӯз муборакбод мегӯянд. Чунки

бе ишқ Наврӯз кӯхнарӯз аст, яъне ўро шод карда наметавонад. Ин чо ду дубайтиро намуна меорем.

*Муборак бод Наврӯзат, гули ман,
Баробар шуд шабу рӯзат, гули ман,
Бигӯ, то кай баробар аз ҷудоӣ,
Дили мову ту месӯзад, гули ман.*

*Гули ман, иди Наврӯзат муборак.
Чунин ҷашини дилафрӯзат муборак,
Маро Наврӯз бе ту кӯхнарӯз аст.
Чу ман ёри бадомӯзат муборак,*

Яке аз анъанаҳои хуби Наврӯз гулгардонӣ мебошад. Бачаҳо як ҳафта пеш аз Наврӯз ба талу пуштаҳо рафта гулҳои худрӯйи зардак, бойчечаку сиёҳгӯшро чида ба деха меоварданд ва дар рӯзӣ Наврӯз хона ба хона гашта, сурудҳонон ба мардум муждан омадани Наврӯзро мерасонданд. Инак яке аз матни он сурудҳо.

*Баҳор омад, баҳор омад,
Баҳори лолазор омад,
Ба дехқон вақти кор омад,
Баҳори нав муборак бод!*

*Гули сиёҳгӯш сувор омад,
Гули зардак қатор омад,
Гули савсан баҳор омад,
Баҳори нав муборак бод!*

*Гули сиёҳгӯши ҳафтрангай,
Ҳуроқи қабки дилтангай,
Ҳамеша бар сараши ҷангай,
Баҳори нав муборак бод!*

*Гули зардак сано мега,
Ба ҳар паҳлӯ дуо мега,
Дуои мустаҷо мега,
Баҳори нав муборак бод!*

Иди Наврӯз дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ ҷаҳни динӣ шуморида шуда, гузаронидани онро расман иҷозат на-медоданд. Вале дар деҳот иди Наврӯзо ҳамчун иди баҳор, вақти киштукори дехқонӣ ҷаҳни мегирифтанд. Шоирон дар васфи баҳору Наврӯз шеър иншо менамуданд ва композиторон онҳоро ба оҳанг медароварданд. Овозхонон бошад, ин сурудҳоро месароиданд ва дар фонди радио сабт менамуданд.

Айни ҳол дар фонди Радиои тоҷик зиёда аз 100 суруду таронаҳо дар васфи баҳору Наврӯз сабт гардида, маҳфузанд, ки як миқдори онҳоро композиторон дар ашъори шоирони класик, муосир ва ҳалқ эҷод намудаанд. Ин ҷо ҷанде онҳоро номбар мекунем: Зиёдулло Шаҳидӣ «Бӯи гул» (шеъри М.Турсунзода), Ёкуб Сабзанов «Гули рӯи баҳор» (шеъри Ф.Анзорӣ) ва «Душанбеи баҳорон» (шеъри Ф.Анзорӣ), Дамир Дӯстмуҳаммадов «Наврӯз» (шеъри Б.Рахимзода), «Суманак ва базми Наврӯзӣ» (шеъри А.Бобоҷон), Фозил Солиев «Бихандад лола» (шеъри Рӯдакӣ) ва «Баҳор» (шеъри М.Миршакар), Фаттоҳ Одина «Лолаи руҳсорӣ ёр» (шеъри Ҷомӣ), Зайниддин Зулғиқоров «Навбаҳор» (ҳалқ), Миратулло Атоев «Наврӯз» (шеъри Б.Рахимзода) ва «То баҳорон» (шеъри К.Насрулло), Шоҳназар Соҳибов «Суруди баҳорон» (шеъри М.Фарҳат), Ҷӯраҳон Обидпур «Суруди Наврӯзӣ» (шеъри А.Бобоҷон), ҳор «Баҳори Нозанин» (шеъри Н. Баҳорӣ) ва «Наврӯз» (шеъри Н.Ҷӯраҳонзода) ва гайра намуна аз онҳоянд.

Инҳо ва дигар сурудҳои ҳалқиро овозхонон Н.Рауфова, Н.Раҳматова, Д.Холов, Ч.Исмоилов, Ш.Муллоҷонова, М.Эргашева, С.Қосимова, Д.Алиев, Ф.Ҳакимова, Ӯ.Зиёев, Д.Баҳромов, К.Курбонов ва ҷанд тани дигар сароиданд. Ҳамчунин дар фонди радио сабтҳо бо овози дастаҳои ҳунарӣ, овоз-

хонони ғайри қасбӣ аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурий маҳфузанд. Қобил ба қайд аст, ки дар фонди радио ҳамчунин сурудҳои зиёди ҳалқӣ дар мавзӯи баҳору Наврӯз маҳфузанд. Айни ҳол миқдори зиёди сурудҳои мардумӣ аз тарафи композиторон ба нота сабт гардидаанд ё ки барои овозхону оркестрҳо такмил дода шудаанд.

Дар давраи Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон иди Наврӯз ҳамчун иди миллии тоҷикон ба расмият даромад ва онро мо ҳар сол ҷаҳни мегирем. Ҳар сол шеъру сурудҳои нав ба нав дар васфи иди Наврӯз эҷод мегарданд.

Ичлосияи 64-уми Ансамблэяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид бо райъи аксарият қарор намуд, ки Наврӯз сар карда аз соли 2010 чун «Рӯзи байналмилалии Наврӯз» дар тамоми ҷаҳон таҷлил мегарад, яъне чун ҷаҳни байналмилалий шинохта мешавад [4, с. 23].

Ин ҳушҳабар тамоми мардуми тоҷикро шод гардонид ва 25 марта соли 2012 иди Наврӯзи байналмиларибо шукӯҳу шахомати олӣ дар Тоҷикистон дар майдони Наврӯзгоҳ ҷаҳни гирифтанд. Ба ин муносибат Шабакаи 1-уми телевизиони тоҷик барои суруди беҳтарини Наврӯзии 2012 озмуни ҷумҳурияйӣ (январ-март) эълон намуд, ки дар он зиёда аз 200 нафар овозхон иштирок варзидаанд. Дар озмун сурудҳои композиторон, оҳангсозон ва мардумӣ суруда шуданд. Ғолибони озмун бо тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд.

Ба андешаи мо иди Наврӯз дар ҳаёти маънавии ҳалқи тоҷик ниҳоят азизу мӯътабар аст, ба сабаби он ки «Наврӯз аз маъруфтарин ва маҳбуторин ҷашинои мардумии тоҷик ва дигар ҳалқҳои эронитабор ба шумор мераванд. Яъне, Наврӯз - ҷойи воҳурӣ ва муносибати мардум,

чое, ки ҳам зану мард ва ҳам пиру ҷавон гирд меоянд, шодиу ҳурсандӣ мекунанд, лазати эстетикӣ мебаранд, ёдоварӣ аз гузаштагон менамоянд ва пайванди ҳудро бо табиат баён мекунанд (6, с. 25).

Оре, ба гуфти шоир:

*To ба гардун сухани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.*

Калидвоҷа: Нарӯз, дафча, суманак, гул, баҳор, чаман, овозхон, суруд, оркестр.

Адабиёт:

1. Маллоҳ Ҳусейн Алӣ. Пайванди шеър ва мусиқӣ.- Техрон, 1367ҳ. – 258 с.
2. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.3// ЭМТ. - Душанбе, 2004.
3. Ҳамроzi ҷавонон /Маҷалла барои ҷавонон ва донишҷӯён.- 2011. - №3 (53).
4. Таронаҳои Наврӯзӣ /Гирдоварӣ, тадвин ва тадқиқи Р. Аҳмад ва С.Фатҳулоҳ.- Душанбе: «Адиб», 2011.
5. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, Ҷ.1 // ЭМТ.- Душанбе, 1988.
6. Раҳимов, Д. Нигоҳе ба ҷашиҳои миллӣ ва ойинҳои суннатии тоҷикон.- Душанбе: Истеъдод, 2011. - 94 с.

УДК 396+792+78 таджик 2

Обидпур Дж. профессор

НАВРУЗ, ПЕСНИ И ТАНЦЫ

Международный праздник Навруз отмечается ежегодно 21 марта с 2010 года по принятии резолюции ООН. Празднование Навруза нельзя представить без песни, танца, музыки, декларирования стихов.

История Навруза – это история культуры, традиций, обычаяев народа, в котором как в зеркале себя узнаёт. Праздник Навруз получил свое развитие в эпоху правления Сасанидов и Саманидов и сохранился в традиции народа. Великий музыкант Борбад из Мерва написал цикл песен «Хусравониёт», некоторые из них посвящены Наврузу, такие как «Сояи Навруз» и другие. Эти песни исполнялись в дни празднования Навруза весной в Бухаре, Самарканде и других местностях Хорасана.

Народные песни «Суманак», рубаи Навруз «Бахор омад» и другие исполняются в дни празднования и встречи Навруза.

Свыше 100 песен, посвященные Наврузу, находятся в (музыкальном) Золотом фонде таджикского радио. Песни таджикских композиторов З. Шахиди, Ё. Сабзанова, Д. Дустмухамедова, А. Бободжанова и других посвящены Наврузу. Песни в исполнении Н. Рауповой, Н. Рахматовой, Д. Холова, Дж. Исмоилова, Ш. Муллоджановой, М. Эргашевой, С. Косямова, Д. Алиева, Ф. Хакимовой, У. Зиёева, Д. Бахромова, К. Курбонова и других певцов хранятся в музыкальном фонде таджикского радио.

25 марта 2012 года Международный праздник навруз был торжественно проведён на площади «Наврузгoh» и показан по 1 каналу телевидения. Телевидение ТВТ провёл конкурс певцов на лучшую песню о Наврузе, где участвовало свыше 200 участников. На конкурсе прозвучали народные песни и песни композиторов и авторов.

Ключевые слова: Навруз, бубен, суманак, цветы, весна, долина цветов, певец, песни, оркестр.

**UDK 396+792+78 tajik 2
Obidpur J. professor**

NAVRUZ, SONGS AND DANCES

The international holiday of Navruz is marked annually on March, 21st since 2010 after acceptance of the resolution of the United Nations. It is impossible to present celebrating of Navruz without songs, dance, music, declaring of verses.

The history of Navruz is a cultural history, traditions, customs of the people in which is up the mirror of learns. Navruz holiday has had development during an epoch of governing of Sasanjon and Samanjon and has remained in tradition of the people. Great musician Borbad from Merv has written minstrelsy "Husravoniyot" some of them devoted Navruz, such as "Sojai Navruz" and others. These songs were executed in days of celebrating of Navruz in the spring in Bukhoro, Samarkand and other districts of Khurasan.

National songs of "Sumanak", quatrain of Navruz and others are executed by "Bahoromad" in days of celebrating and a meeting of Navruz.

Over 100 songs devoted by Navruz, are in (musical) Gold fund of the Tajik radio. Songs of the Tajik composers Z.Shahidi, Y.Sabzanov, D.Dustmuhamedov, A.Bobodzhanov and others are devoted Navruz. Songs performed by N.Raupova, N.Rahmatova, D.Holova, J.Ismoilova, S.Mullodzhanova, M.Ergasheva, S.Kosymova, D.Aliev, F.Hakimov, U.Ziyoev, D.Bahromov, K.Kurbanov and other singers are stored in musical fund of Tajik radio.

On March, 25th, 2012 the International holiday Navruz has been solemnly spent on the "Navruzgoh" and shown on channel 1 on television. TVT was held by competition of singers on gold songs about Navruz, where participated over 200 participants. At competition national songs and songs of composers and authors have sounded.

Keywords: Navruz, a tambourine, sumanak, flowers, spring, a valley of colours, the singer, songs, an orchestra,

УДК 396+902.7+37 тоҷик

Зубайдов А., н.и.т.

САҲМИ МУСИҚӢ ДАР РИСОЛАТИ ФАРҲАНГИИ НАВРӮЗ

Наврӯз – ҳақиқитарин, табиитарин, қадимтарин ва зеботарин ҷаҳони Соли Нав дар рӯи замин аст. Решаҳои он ба қаъри ҳазорсолаҳо фурӯ рафтаву дараҳти сарсабзи он аз сарчашмаҳои хело қадим об меҳӯрад. Ин ҷаҳони оғарниши ва эҳёи оламу одам, бунёдгари меҳру саҳо, тарғибари неки-ву накӯкорӣ ва созандагист. Наврӯз оғози Соли Нав ва ибтидои таквими

нав аст. Аҷдодони мо таърихи пайдоиши наврӯзро ба шоҳаншоҳони асотири ориёй Каюмарсу Ҳушангу Тахмурас ва Ҷамшеду Фаридун нисбат медоданд. Ибн – ал Балхӣ дар «Форсинома»-аш оғозӣ ҷаҳони наврӯзро ҷунин ба қалам додааст: «Ҷамшед таҳт бунёд кард ва он рӯз ҷаҳон орост ва наврӯз ном ниҳод»... Абӯрайҳони Берунӣ низ дар «Осорул-бокия» ҳақиқат будани ин суханро

тасдиқ менамояд. Ӯ наврӯзро «оғозгох ё пешонии соли нав» меномад.

Ҳәkim Фирдавсий ба бунёдгузори наврӯз будани Ҷамшед саҳт мўътакид аст:

*Ба Ҷамиеđ – бар гавҳар афционданد,
Мар он рӯзро рӯзи нав хонданд.
Сари соли нав Ҳурмузи фарвадин,
Баросуда аз ранҷ тан, дил зи кин.
Бузургон ба шодӣ биёростанд,
Маю чому ромишгарон хостанд.
Чунин рӯзи фарруҳ аз он рӯзгор,
Бимонда аз он хусравон ёдгор...*

Умарӣ Хайём низ дар «Наврӯзнома» Ҷамшедро қашшофи рӯзи нав хондааст: «...сабаби ном ниҳодани наврӯз аз он будааст, ки Офтоб дар 365 – шабонарӯз ва рубъи аввали дақиқаи ҳамал боз ояд ва чун Ҷамшед он рӯзро дарёфт, наврӯз ном ниҳод ва ҷаши ойин овард ва пас аз он подшоҳон ва дигар мардумон ба ӯ иқтидо карданд ва он рӯзро ҷаши соҳтанд...»

Рӯзи якуми соли нави ҳуршедӣ ибтиди Фарвардин аст ва аз ин рӯ онро «рӯзи нав» меноманд. Дар ин айём шабу рӯз баробар шуда, табият аз нав эҳё меғардад. Тамоми мавҷудоти олам ба ҷӯшу ҳурӯш меояд. Бобои дехқон бо сад ният донаҳои ризқи ояндаи мардумро ба замин мепошад. Дар ин рӯз бо дақиқаву лаҳзаҳои воридшавии офтоб ба бурчи ҳамал (барра) соли нав оғоз мейбад.

Бино ба маъхазҳои паҳлавӣ наврӯз аз даврони Сосониён, дар гоҳшумории зардуштӣ ҳамчун оғоз ва сари сол қарор гирифт. Шаш рӯзи аввали моҳи фарвардин оғози наврӯз аст, ки аз оғарниши олам маншъ мегирад. Рӯзи шашуми Фарвардин Наврӯзи Бузург – анҷоми оғарниши ҷаҳон аст. Наврӯз – ҷашини қадима буда, ҳатто пеш аз дини зардуштӣ ва китоби «Авасто» вучуд доштааст.

Аз ҳафриёт ва сангнигораҳои замони ҳаҳоманишиён дармеёбем, ки наврӯз бо

иштироки шоҳон ва мардумони гуногун-миллат дар Наврӯзгоҳи Бузург бо шуқӯҳу шаҳомати ҳоса, бо созу наво ва рақсу тарона ҷаши гирифта мешудааст.

Тасвири Наврӯз дар китоби муқаддаси «Авасто», осори давраи Сосониён «Корномаи Ардашери Бобакон», «Хусрав ва гуломи донои ӯ», «Дараҳти Асурик», «Ёдгори зарирон», андарзномаҳо, «Достони Менуи хирад», «Ёдгори Бузургмehr» ва ғайра хело ҷолибу рангин инъикос ёфтааст. Дар ин маъхазҳо ва дигар осори ниёғонамон ба монанди «Траникномак» (kitobi surudxo), «Даруки ҳварсандӣ» (дастури ҳурсандҳо), «Сроти Ҳусравоин» (Ҳусравоин) ва ғайра дар бораи мусикӣ, силсила-surudҳои наврӯзии замони Сосониён, ҷашиҳои пуршукӯҳи дарборӣ, бо иштироки ҳофизону ромишгарон ва раққосон маълумоти рангин дода шудааст.

Дар замони давлатдории Сосониён (222-651), ба ҳусус дар давраи ҳукмронии Ҳусрави Парвиз (590-628) илму адабу фарҳанг ва санъати овозхониву ромишгарӣ ба авҷи аълояш расида буд ва беҳуда нест, ки онро давраи «Заррин» (тиллой) меномиданд. Ҳунарварони бузург чун Борбади Марвазӣ, Накисои Чангӣ, Саркашу Сарқаб ва Ромтин Бомшод доди ҳунарро дода буданд. Сардори дастаи ромишгарони дарбори Ҳусрави Парвиз (590-628) Борбади Марвазӣ дар ҳунёгарӣ ягонаи даврон буда, суруду оҳангҳои зиёд эҷод намудааст. Тахмин намудан ҷоиз аст, ки дар асоси «фаҳлавиёт»-и ӯ «фалак»-и имрӯза ва сурудҳои фалакӣ ба вучуд омада бошанд. Силсила-surudҳои «Ҳусравони»-и Борбад иборат аз 7-дастон, ки 30 сурудро дарбар мегирифт ва ба Ҳусрави Парвиз баҳшида шуда буд, ба пайдоиши «Ҳафт дастгоҳ»-и Эронӣ сабаб гардид. Агар ҳафт дастон ифодагари рӯзҳои ҳафта бошанд, 30-лаҳҳи Борбадӣ, ки аз 30-суруду оҳанг ибора-

танд, ба 30-рүзи мох бахшида шудаанд. 360-суруду таронахой ў, ки асоси тақвими мусикии Борбадиро ташкил медод, рүзхой солро таҷассум мекард. «Дувоздаҳпарда»-и Борбад барои ба вуҷуд омадани «Дувоздаҳмақом», 6 – овоз (Наврӯз, Моя, Шаҳноз, Салмак, Гардуния, Гавашт), 48 – гӯша, 24 – шӯъба ва «Шашмақом»-и имрӯза бунлодгузор будааст.

Аввалин суруду таронахой наврӯзӣ ва наврӯзномаҳои мусикӣ низ ба Борбад нисбат дода мешаванд, ки бо супориши шоҳаншоҳони Сосонӣ эҷод мешуданд. Борбад дар ин сурудҳояш ҷаҳнгирии Наврӯз, рӯзҳои ҷаҳннороиро дар дарбор бо тамоми шукӯҳу шаҳоматаш тасвир намудааст. Силсиласурудҳои наврӯзии ў гуногунлаҳну гуногунранг буда, қарib дар ҳамаи жанрҳои мусикии дар замони ў мавҷуда эҷод гардидаанд. Ҳуди ў эҷодгари жанру лаҳнҳои гуногун ва суруду оҳангҳои зиёд мебошад. Асоси сурудҳои Борбад дар «Готҳо», «Яштҳо» ва «Ясноҳо»-и Авесто реша доштанд.

Силсиласурудҳои «Хусравонӣ», «Каркӯйӣ», «Лоскавӣ», «Уроманиӣ», «Рустактранак», «Марвӣ» ва гайра ба Хусрави Парвиз бахшида шудаанд.

Силсиласурудҳои оҳангҳои Наврӯзии Борбади Марвазӣ «Навбаҳорӣ», «Най бар сари баҳор», «Най бар сари шишам», «Найрез», «Наврӯз» ва гайра базмӣ буда, асосан ҳангоми раксу бозӣ дар ҷаҳнҳои наврӯзии дарбор ичро мешуданд. Оҳангӣ «Най бар сари Кисро» маҳсус барои Хусрави Парвиз ва ҷадди ў эҷод гардидааст.

Суруду оҳангҳои «Наврӯзи хоро», «Насри Наврӯзи Хоро», «Нимрӯз», «Наврӯзи Аҷам», «Наврӯзи Сабо», «Наврӯзи Бузург», «Наврӯзи Муғон», «Наврӯзи шаҳриёрон», «Ороиши Хуршед» ва гайра, ки табииати оҳангашон орому рӯҳнавоз ва муфарраҳ буд, дар

лаҳзахои оромӣ, нишастҳо, истироҳати шоҳ ичро мегардиданд. Дар ин оҳангҳо шодиу нишот, ғаму андӯҳ, талҳию ширинии ҳаёт чунон моҳирона оmezish дода шуда буданд, ки шунавандаро аз як ҷиҳат мутаассир ва аз тарафи дигар болидарӯҳ месоҳтанд.

Сурудҳои Нӯш, Нӯшинбод, Нӯшинлабон дар базмҳои пуршукуҳи шоҳонаи наврӯзӣ баъд аз нӯшбодҳо ичро мегардиданд. Садои латифу нахифи созҳои мусикӣ ва овози маргуладори Борбад ба ҳам печида, ба дидаҳо нур ва ба дилҳо фараҳу сурур мебахшиданд.

Суруду таронахой «Нози Ширин», «Нуҳуфт», «Нози Наврӯз», «Боги Ширин», «Сарвистон», «Сарви сиҳӣ», «Бӯстонафрӯз» ва гайра маҳсус барои ҳамсар ва маъшуқаи шоҳаншоҳ Хусрав эҷод гардида буданд. Низомӣ мефармояд:

Чу дар парда қашидӣ «Нози
Наврӯз»,
Ба наврӯзӣ нишастӣ давлат
он рӯз.

Инчунин сурудҳои «Наврӯзи бузург», «Наврӯзи Кайқубод», «Наврӯзи Раҳовӣ», «Наврӯзи Сабо», «Наврӯзи хурдак», «Наврӯзи бӯстоноро» ва гайра низ аз силсилаи сурудҳои Наврӯзии Борбад мебошанд.

Суруду таронахой Борбади Марвазӣ, ки тараннумгари ишқи поку зебоӣ, саршор аз накҳати гулҳои баҳорӣ, ифодагари меҳру ихлос ва тарғибагари сулҳу дӯстианд, маҳсули илҳоми саршори ў аз Баҳору Наврӯз будааст.

Бояд гуфт, ки дар замони Сосониён дастаҳои ҳунарӣ ва ансамблҳои маҳсуси тарона ва рақси занона низ амал мекарданд, ки суруду оҳангҳои рақсии «Чомасароёни Наврӯзӣ», «Пойқӯbonи Наврӯзӣ», «Сурудгӯёни Наврӯзӣ» ва гайра аз ҷониби онҳо бо маҳорати баланд ва малоҳату назокати ба ҳудашон хос ичро мегардиданд.

Баъд аз истилои араб ва суктуи давлатдории Сосониён (651) Наврӯз ҳам, дар баробари дигар таҳрибкориҳои онҳо заари чиддӣ дид. Масалан дар замони уммавиҳо мардуми эронзамин барои ҷашни Наврӯз ва Мехрғону Сада ба ҳалифаи араб андоз месупориданд. Лекин дар давраи аббосиён Наврӯз ҷашн гирифта мешуд.

Баъди ба сари ҳокимиют омадани сулолаи бузурги Сомониён, ки Сомониёнро аҷоди худ меҳисобиданд, суннатҳои наврӯзӣ бо рангу ҷилои нав эҳё гардид. Ҷӣ тавре, ки аз маъхазҳо дармеёбем наврӯз дар замони Сомониён бо тамоми шуқӯҳу ҷалолаш ҷашн гирифта мешуд, зеро фарҳангу тамадуни бузурги ориёй дар Наврӯз таҷассум ёфта, ин ҷашн сарҷашмадори санъати оламшумул ва адабиёти бостонии тоҷикон ба ҳисоб меравад.

Асусгузори давлати Сомониён – Исмоили Сомонӣ бо кӯшишу ҷалолашҳои зиёд давлати мутамарказ ва нерӯманди тоҷикон – Оли Сомонро ташкил дод ва бо така ба суннатҳои замони Сосониён, ҷашни Наврӯзо аз нав эҳё намуд.

Дар шеъри оламгири форсӣ аз устод Рӯдакӣ сар карда, то Фирдавсио Саъдиву Ҳофиз, Мавлонои Румиву Низомӣ, Анвариву Ҷомӣ, Бедил ва дигар бузургони назм Наврӯз бо тамоми нафосату малоҳаташ таҷассум гаштааст.

Классикони адабиёту мусикии тоҷик Абӯҳафси Суғдӣ, Абулаббоси Бахтиёр, Рӯдакӣ, Абубакри Рубобӣ ва дигарон силсилаи суруду таронаҳои наврӯзиро эҷод намудаанд. Масалан оғаридаҳои устод Рӯдакӣ «Омад баҳор», «Гули баҳорӣ», «Бихандад лола», «Ҷӯи Мӯлиён», «Гули сурҳ» ва гайра шуқӯҳбахши базму тантанаҳои наврӯзии дарбори Сомониён буданд.

Баъди аз байн рафтани давлатдории Сомониён низ, Наврӯз садсолаҳои минбаъда дар тамоми кишварҳои ори-

ёинажод, бо риояи ҳамаи суннатҳояш таҷлил мегардид. Дар рисолаҳои мусикии Котиби Хоразмӣ, Форобӣ, Ибни Сино, Ҷомӣ, Кавқабии Бухорӣ, Дарвешалии Чангӣ ва дигарон дар бораи қавонини мусикӣ, созҳо, суруду оҳанг, хунёгарони давру замони гунонгун, «Дувоздаҳмақом» ва гайра сухан меравад, ки тавассути онҳо дар бораи суруду оҳангҳои Наврӯзӣ низ маълумот дода шудааст. Дар рисолаҳои мусикии асри XIX дар бораи «Шашмақом» маълумот дода шудааст, ки суруду оҳангҳои Аҷам, Наврӯзи Аҷам, Наврӯзи Сабо ба он мансубанд.

Дар замони ҳокимиюти Шӯравӣ наврӯзро ба идҳои динӣ мансуб доноста, расман истиқбол гирифтани онро манъ намуда буданд. Лекин мардум онро бо тамоми шуқӯҳу шаҳомат ва суннатҳояш ҷашн мегирифт.

Ақли солим исбот намуд, ки Наврӯз ба ягон дину мазҳаб ва қавмияти одамон робита надорад. Бинобар ин аз солҳои 80-уми асри гузашта сар карда Наврӯз дар Ватани мо Тоҷикистон бо тамоми суннатҳо ва суруду таронаҳояш таҷлил мегардад, ки туи садсолаҳо аз боду бӯронҳои таъриҳи гузар намуда, то ба имрӯз саломат расидаанд.

Чунон, ки фолклоршинос Рӯзӣ Аҳмад қайд мекунад: «Наврӯз ва ҷашнгузории он яке аз суннатҳои писандидаи маъруфу машҳури тоҷикон мебошад, ки мақомаш дар адабиёти ғании классикӣ, фарҳангӣ рангину наzarрабои мардуми даризабон тасвир ва идома ёфтааст. Мардум, алалхусус дехқонон аз қадимулайӯм дар арафа ва рӯзҳои Наврӯзи бошукӯҳ таронаҳои мекарданд, ҳамдигарро бо фаро расидани Соли нав – сари сол табрик гуфта, тӯҳфаҳо эҳдо менамуданд».

Хушбахтона бисёри таронаю рубоиҳои қадима аз даҳон ба даҳон гузашта то замони мо расидаанд, ки имрӯзҳо низ вирди забонанд:

*Наврӯз шуду лолаи хуширанг
баромад,
Булбул ба тамошои дафу чанг
баромад.
Мургони чаман ҷумла бикарданد
парвоз,
Мурғи дили ман аз қафаси танг
баромад.*

Турна, ки рамзи баҳору наврӯз аст ва дар байни мардум ҳамчун парандай баҳосият эътироф гардидааст, дар таронаҳои мардумӣ тараннум ёфтааст:

*Турна қатор меояд,
Аргамчинвор меояд.
Фасли баҳор меояд,
Мавсими кор меояд.*

Агар фасли баҳор бебориш ва хушк меомад, мардуми водии Рашиду Дарвоз ва Кӯлоб бо номи «Ашаглон» маросим барпо намуда, марду зан ҳамовоз шуда ин таронаро месуруданд:

*Ашаглони ростина,
Оста бичунбон остина.
Гандуми сабзум қоқ шиидай,
Худо бурезон боруна.*

Ин гуна таронаҳо дар байни мардумони вилояти Суғд ва тоҷикони вилоёти Самарқанду Сурхандарё ва Қашқадарё бо номи «Сусхотун» машхуранд.

Суруду таронаҳо ва суннатҳои Наврӯзӣ хело зиёданд, лекин дар масъалаи яке аз суннатҳои Наврӯзӣ «Ҳафт син» ва «Ҳафт шин» мо ҷонибдори ақидаи фолклоршиносӣ шинохтаи тоҷик Дилшод Раҳимов ҳастем, ки дар ҳақиқат ҳарфи «шин» арабӣ буда ба суннатҳои Наврӯз бегона аст. «Ҳафт син» бошад, ин ҳафт синӣ (чинӣ, яъне табаки хитойӣ) аст, ки дар он барои Аҳуро Маздо ва шаш фариштаи муқаддас (амшоспанҷон – эзадон) тухм, шир, сабза, сикаҳои

нукрагин, испанд ва ғайра мегузоштанд, ки онҳо рамзи оғариниши олам, покиву бегуноҳӣ, сарсабзиву фаровонӣ, солимӣ ва ғайра буданд.

Имрӯзҳо низ шоирон дар васфи Наврӯз шеър мегӯянду ҳофизону хунёгарон оҳангутарона эҷод мекунанд. Яке аз ғазалҳои Ҳофизи Шерозӣ бо матлаъи зерин оғоз меёбад:

*Зи кӯйи ёр меояд насиими боди
Наврӯзӣ,
Аз ин бод ар мадад хоҳӣ ҷароги дил
барафрӯзӣ.*

Ба ин ғазали дилошӯб ҳофизи мардумии Тоҷикистон, шодравон Одина Ҳошим оҳанг бастааст, ки суруди пуршӯру дилошӯбе эҷод шудааст ва бо садои марғуладору маҳмалини ў ба дилҳо суруру ба тан рӯху тавони тоза мебахшад.

Фарҳанги Наврӯзӣ – таҷассумгари фалсафаи ҳудшиносӣ, шинохти ҳастӣ, ростику дӯстӣ, некиву покӣ, бародариву баробарӣ, ваҳдати башарият, эҳёи табиат ва рӯху маънавиёти инсоният мебошад.

Баҳшиши гуноҳони яқдигар ва аз синаҳо бурун кардани кинаҳо яке аз суннатҳои асосии Наврӯз аст. Дар ин рӯз одамон бояд мӯреро наёзоранд ва ба ҳама касу ашёй олам бо назари меҳр нигаранд:

*Ба назди меҳону ба назди кеҳон,
Ба озори мӯре наарзад ҷаҳон –*

ফармудааст Ҳаким Фирдавсии бузург.

Хушбахтона имрӯзҳо дар Тоҷикистони соҳибистиқлол Наврӯз бо тамоми шукӯху шаҳоматаш ҷаши гирифта мешавад. Фалсафаи Наврӯз муттаҳид соҳтани инсонҳои созанд ва бунёдкор аст. Маҳз ғояҳои умумибашарии одамдӯстиву бародарӣ, баробарӣ, сулҳо осоишпарварии Наврӯз

буд, ки он бо ибтикори Президенти кишварамон, Чаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ва пешниҳоди мамолики Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Озарбойҷон ва Туркия моҳи феврали соли 2010, дар иҷлосияи 64-уми Маҷмаи кулли Созмони Миллали Муттаҳид, таҳти фасли – 49 қатънома зери унвони «Рӯзи байналмилали Наврӯз» пазируфтга шуд ва минбаъд ҳамасола 21 март ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии Наврӯз таҷлил мегардад.

Соли равон дар Наврӯзгоҳи пойтаҳти кишварамон шаҳри Душанбе ҷаҳони Наврӯзи байналмилали бо шукӯҳу тантана қайд гардид, ки дар

он сарони мамлакатҳои ба мо дӯсту бародар Эрон, Афғонистон, Покистон ва меҳмонони зиёд аз кишварҳои дуру наздик иштирок доштанд.

Наврӯзи байналмилалиро меҳоҳам бо якчанд байти шоири маҳбуб Камол Насрулло ба ҳамватанони азиз муборакбод гӯjam:

*Мужда, ёрон! Баҳор омад боз,
Нури Парвардигор омад боз...
Тоҷикистони мо дилистон шуд,
Дил ба дил созгор омад боз.
Сози симфониёи ишқ омад,
Кабки суриву сор омад боз.
Шодиёна, баҳор омад боз,
Шукри Парвардигор, омад боз.*

Адабиёти истифодашуда:

- 1.Фирдавсӣ А. «Шоҳнома» - Ҷ.1. – Душанбе: Адиб, 1987. – С. 64.
- 2.Навruz как явление мировой культуры: Сб. научн. статей / Составители А. Раджабов, М. Каримзода. - Душанбе, 2012
- 3.Рӯзи Аҳмад. «Наврӯзи ҷаҳоноро» - Душанбе: Ирфон, 2012.
- 4.Сулатмонӣ С. «Фарҳангшиносӣ». - Душанбе: Ирфон, 2012.
- 5.Ҳасани Муҳаммадӣ. «Фишонд аз савсану гул симу зар бод». – Душанбе: Истеъодд, 2012.
- 6.Рахимов Д. «Нигоҳе ба ҷаҳонҳои миллӣ ва ойинҳои суннатии тоҷикон». – Душанбе: Истеъодд, 2011.
- 7.Тоҷикистон (мачалла) – Душанбе. – 2012. - № 3-4 (1120).
- 8.Адабиёт ва санъат. – Душанбе. – 2012. - № 12 (1619) - 20 март.

УДК 396+902.7+37 таджик

Зубайдов А.,

Кандидат исторических наук

ВКЛАД МУЗЫКИ В ОБОГАЩЕНИЯ КУЛЬТУРЫ НАВРУЗА

В статье Навруз рассматривается, как праздник весны и первый день (новый день) нового года иранских народностей. Навруз носит в себе гуманность и общечеловеческие черты, как равенство, братство, мир, дружба народов и т. д. и по этому в феврале 2010 году по решению 64 – ой Генеральной Ассамблеи ООН он стал международным праздником.

Музыка всегда являлась неотъемлемой частью празднования Навруза и сопровождала этот праздник со времён Сасанидской династии в течении тысячелетий до наших времён. В статье особо отмечается роль основоположника таджикской классической и традиционной профессиональной музыки Борбада Марвази в развитии наврузских мелодий и песен.

Ключевые слова: Навруз, культура, музыка, песни, гуманность, братство, мир, народные традиции, фольклор.

UDK 396+902.7+37 tajik

**Zubaidov A.,
Candidate of history**

THE CONTRIBUTION OF MUSIC TO ENRICHMENTS OF CULTURE OF NAVRUZ

Navruz as a holiday of spring and the first day of(new day) new year Iranian nationalities is considered in this article. Navruz carries in itself humanity and universal lines as equality, a brotherhood, peace, friendship of people etc. and on it in February, 2010 under the decision 64th General Assembly of the United Nations it became international holiday.

Music always was an integral part of celebrating of Navruz and accompanied this holiday since the Sasanids dynasty in a current of millenia till our times. There is arole of the founder of Tajik classical and traditional professional music Borbadi Marvazi in development of Navruz melodies and songs is especially marked in this article.

Keywords: Navruz, culture, music, songs, humanity, a brotherhood, Peace, national traditions, folklore.

УДК 396+37точик+902.7

Кличева Н.А.

САМТХОИ АСОСИИ ФАҶОЛИЯТИ МУАССИСАҲОИ ФАРҲАНГӢ-ФАРОГАТӢ ДАР ГУЗАРОНИДАНИ ИДИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ НАВРӯЗ

Наврӯз дар Чумхурии Тоҷикистон барои ҳар як тоҷик ва тоҷикистонӣ ҷашини муқаддас ва бузург аст. Мустақил ва соҳибхтиёр гардида ни Чумхурии Тоҷикистон имконият фароҳам овард, ки дар ғанӣ гардонидани дунёи маънавии аҳли чомеа ва фароҳамоварии фазои мусоиди фарҳангӣ муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ дар саросари мамлакат ҳиссагузор бошанд. Дар фаҷолияти муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ чунин самтҳо ба назар мерасанд: ташкил ва гузаронидани чорабинҳои фарҳангӣ, ташкили дастаҳои худфаҷолияти, кор бо ҳунармандони эҷодиёти мардумӣ. Мутахассисини муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ таъриҳ, адабиёт ва фарҳанг маводҳои гуногунро аз худ намуда,

ба ҷашини Наврӯз омодагии хуб дида, онро бо шукӯҳу шаҳомати хоса мегузаронанд.

Ҷашини Наврӯз умри дарози бештар аз ҳафтҳазорсола дорад. Дар забони форсӣ-тоҷикӣ Наврӯз «рӯзи нав» маънӣ дошта, дар аввали соли нави хуршедӣ ба истиқболи соли нав барпо мешавад. (1). Наврӯз ҷашини фарорасии баҳори нозанин, аёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор, эҳёи табиат, сарсабзии одаму олам, оғози корҳои қишоварзӣ ва айёми тавлиди ҷаҳони гулрезу гулхез ва пурнафосату пуртароват аст.

Наврӯз шафоату хосияту расму оинҳои зиёде дорад. Ин ҷашини фарҳунда тарғибари дӯстиву рафоқат, лутфу меҳрубонист. Дар Наврӯз бояд одамони аз ҳам ранцидаву қаҳрӣ даст

ба ҳам диханд, ба ҳам оғүш боз на-
моянд, сухани пурмөхру самимй би-
гүянд. Аз ойинҳои дигари пазироии
Наврӯзӣ тозагии рӯху чисм, тозагии
мухити зист аст.

Доир ба ҷашни Наврӯз бисёр китобу
рисолаҳои илмӣ иншо шудаанд. Таъри-
хи ин ҷашн, маросим ва урфу одатҳои
мардумии он диққати аҳли илмро
ҳазорсолаҳо боз ин ҷониб ба ҳуд мекашад.
Шоирону файласуфони бузург
чун Абӯабдулло Рӯдакӣ, Абуалӣ ибни
Сино, Абӯрайхони Берунӣ, Абулқосим
Фирдавсӣ ва Умарӣ Хайём дар васфи
Наврӯз ашъори ҷовидонӣ овардаанд.
Дар мусикии фолклории наврӯзӣ сурӯ-
ду таронаҳои дилнишини басо фаровон
то замони муосири мо расидаанд.

Абуабдулло Рӯдакӣ дар шеъри зимни
тавсифи ҷашни Наврӯз, ки дар баҳорон
таҷлил мешавад, аз моҳи баҳман, яъне
зимистон низ ёд менамояд:

*Чун сипарам неҳ миёни зам ба Наврӯз
Дар моҳи баҳман битозу ҷони уд сӯз!
Боз ту беранҷ бошу ҷони ту хуррам,
Бо наю бо уду бо надиди Фанорӯз. (2).*

Ҷашни Наврӯз аз аҳди бостон бар-
давом буд, онро гоҳ ҷиҳил рӯз, гоҳ як
моҳ, гоҳ сездаҳ рӯз, гоҳи дигар панҷ –
шаш рӯз таҷлил менамуданд.

Абӯрайхони Берунӣ овардааст, ки
шоҳони Сосонӣ Наврӯзо шаш рӯз ҷашн
мегирифтанд. Онҳо нахустузи Наврӯзо
ба пазироии мардуми заҳматкаш мебах-
шидаанд. Рӯзи дуюм аҳли мансаб ва до-
роёнро қабул намуда, рӯзи сеюмро дар
хузури рӯҳониён сипарӣ мекарданд. Рӯзи
ҷорум аҳли дарбор ва рӯзи панҷум пай-
вайдони хеш ва наздиконашро пазироӣ
менамуданд. Рӯзи шашум бевосита ҳуд
ба тантана мепардохтанд ва ин рӯз
Наврӯзи Бузург номида мешудааст.

Наврӯз аз бузургтарин ҷашнҳои
мардумони эронитабор, ки бо фарҳанги

кавму миллатҳои дигари Осиёи
Марказӣ низ таъсири пурбаракат гу-
зашта, бо номҳои Новruz, Нуруз, Нев-
вruz, Наурыз, Нооруз машҳур ва ид
карда мешавад.

30 сентябри соли 2009 дар ҷаласаи
ЮНЕСКО ҷашни Наврӯз ба рӯйхати
мероси ғайримоддии фарҳангии ҷаҳон
дароварданд. Дар ҷаласаи 64-уми Ас-
самблеяи Генералии Созмони Мил-
алии Муттаҳид таҳти фасли 49, ки
унвони «Фарҳангӣ ҷаҳонӣ»-ро дорад,
карорномаи «Рӯзи ҷаҳонии Наврӯз»
(19 февраля соли 2010) ба тасвиб расид.
Он дар асоси пешниҳодҳои кишварҳои
Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон,
Туркия, Озарбойҷон, Қазоқистон,
Қирғизистон ва Туркманистон мавриди
баррасӣ карор гирифт. Дар қарорнома
гуфта мешавад, ки ҳамасола дар тамо-
ми ҷаҳон 21 март ҳамчун Рӯзи байнал-
милии Наврӯз таҷлил гардад. (3).

Мӯҳтавои ҳӯҷати зикргардида ба
масъалаҳои бехдошти фарҳангии миллӣ,
омӯзиши дастовардҳои пешқадами
фарҳангии миллӣ ва ҷаҳонӣ, ҷалби
ҳар ҷи бештари мардум ба овариниши
ва истеъмоли арзишҳои фарҳангӣ,
мустаҳкам намудани базаи моддӣ –
техникии муассисаҳои фарҳанг, тар-
бияи кадрҳо, ганӣ гардонидани муҳити
фарҳангӣ равона гардидааст.

Дар Тоҷикистони соҳибистиқлол
Наврӯз ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомат
ва бо иштироки бевоситаи Сарвари
давлат Эмомали Раҳмон таҷлил меша-
вад. 25 марта соли 2012 дар Наврӯзгоҳи
шаҳри Душанбе ҷашни байналмилии
Наврӯз таҷлил гардид.

Дар Тоҷикистон ба ифтиҳори Наврӯз
ҷаҳор рӯз, рӯзи истироҳат эълон шуда-
аст ва умуман, ҷашн бардавом аст.

*Гулағион гашт аз нав зиндагонӣ,
Бииуд Наврӯзи фарруҳпай ҷаҳонӣ!*

Тарбияи фарҳангӣ шароити мусоидро барои омодагии шаҳрвандон ба ҷашни байналмилалии Наврӯз ҷиҳати дарки дастовардҳои пешқадами илму фарҳанги мусосир, инкишофи қобилиятҳои онҳо баҳри хифзи анъанаҳои миллӣ ва дурӣ ҷустан аз зуҳуроти номатлуб дар арзишҳои фарҳангӣ, ҳусусан дар муҳити ҷаҳонишавӣ, фароҳам меорад.

Нақши муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ дар баланд бардоштани маънавиёти ҷомеаи имрӯза назаррас мебошад. Дар ташкил ва гузаронидани иди Наврӯз ҳамчун иди байналмилалий дар шакли ҷорабинҳои гуногуни пурмӯҳтаво - намоишҳои театрикунонидашуда, барномаҳои консерти, композитсияҳои адабӣ-музыкӣ, намоишҳои маҳсули эҷодиёти бадей, суманакпазӣ, омодасозии «Ҳафтсиൻ», «Ҳафтшин», сайрҳои наврӯзӣ, меъморӣ, устоҳои мардумӣ, дастаҳои худфъолияти ва иҷроқунандагӣ, тарғиби либосҳои миллӣ, эҳёи суннатҳои наврӯзӣ дар ободонии кӯчаву хиёбонҳо, муассисаҳои клубӣ, варзишгоҳ ва майдонҳои маркази шаҳру нохияҳо ба ҳукми анъана даромадааст.

Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои фарҳангӣ –фароғатӣ фаъолият менамоянд ва дар тадбиқи сиёсати пешгирифтai Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба гузаронидани иди Наврӯз саҳмгузор мебошанд. Муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ дар баргузории ин ҷорабинии фарҳангӣ ва дар тарбияи маънавии мардум саҳми арзандae доранд.Faъолияти имрӯзai муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ ба эҳёи суннатҳои миллӣ ва баланд бардоштани маънавиёти мардум равона карда шудааст.

Бо назардошти шароити имрӯза, боғҳои фарҳангӣ-фароғатӣ дар гузаронидани ҷашну маросимҳои миллӣ ва санадҳои муҳими таъриҳӣ ба монанди «Наврӯз» ҳамчунин ҷорабинҳои оммавӣ, сайргушашҳои оммавии идона, воҳӯриҳо бо

собиқадорони ҷангу меҳнат, шабнишиниҳо, шабҳои рақсу бозӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, барномаҳои консерти ва театркунонидашуда низ баргузор менамоянд.

Боғҳои фарҳангӣ-фароғатӣ фаъолияти худро мутобики муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ ба роҳ монда ва дар ин ҷода муваффақ низ гаштанд. Ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо соҳибкорон заминаи моддию техникиро фароҳам овард. Ин имконият дод, ки дар боғҳои фарҳангӣ - фароғатӣ бунёди толорҳои сақобозӣ, бозиҳои автоматии бачагона, майдонҳои рақсу бозӣ, лавҳаҳои ёдгорӣ баҳшида ба шахсони арзанда, қаҳваҳонаҳо бунёд намоянд ва дар байзе шаҳру нохияҳо аз таваҷҷӯҳи ҳукуматҳои маҳаллӣ ба соҳаи фарҳангу фароғат гувоҳӣ медиҳад.

Фаъолияти боғҳои фарҳангӣ-фароғатӣ ба номи Р.Мурчаеви ш. Қурғонтепа, ш.Кӯлоб, нохияҳои Дангар, Темурмалик, Шаҳритус аз 2 то 11 асад атраксиону аргунҷакҳо, нуқтаҳои мавсимии хизматрасонӣ ва дигар гӯшаҳои истироҳатиро ба истироҳатқунандагон омода соҳтаанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои зерини фарҳангӣ – фароғатӣ амал мекунанд: осорхонаҳо, хонаҳои маданият, қасрҳои фарҳанг, клубҳо, боғҳои фарҳангу фароғат, ансамблҳои гуногуни ҳалқӣ ба монанди ансамбли тарона ва рақс, ансамбли фолклорӣ – этнографӣ, ансамбли созҳои ҳалқӣ, ансамбли созӣ – овозӣ, ансамбли эстрадӣ, ансамбли овозхонони «Фалак», «Шашмақом» ва гайраҳо. Тайи 20 соли истиқлолият муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ рушд ва инкишоф ёфта, ба аҳолии ҷумҳурӣ хизмат расонида истодаанд. Дар асоси суннатҳои миллии фарҳангӣ-маърифатӣ ва маҳсусиятҳои он бо назардошти меёри арзишию ахлоқӣ, зебоиншиносӣ ва меъёрҳои умунибашарӣ имрӯз фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ таҷдид ва замонавӣ гардида, соҳтмони

биноҳои нав ба чашм мерасанд (қасри фарҳангӣ ш. Панҷакент ва г.).

Солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба эҳёи эҷодиёти мардумӣ ва хунарҳои ҳалқӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурий таваҷҷӯҳи зиёд дода шуда истодааст. «Барномаи рушди хунарҳои бадеии ҳалқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015» барои манфиати хунарнамоии хунармандон равона шудааст. Санадҳо ва хучҷатҳо барои он таҳия ва қабул карда мешаванд, ки онҳо барои ҷомеа аз ин ё он ҷиҳат манфиатовар бошанд. Дар он тамоми ҷанбаҳои ҳаёти фарҳангии Тоҷикистон, масъалаҳо, роҳу усулҳои беҳдошти фарҳанг маънавиёт, бунёди муҳити солими фарҳангӣ, бунёди назарӣ ва услубии рушди хунарҳои бадеии ҳалқӣ фарҳанг вазеъ инъикос гардидааст. Дар ҷорабинҳои фарҳангии Наврӯзи байналмилалӣ намоиши хунарҳои мардумӣ ва хунарнамоии хунармандон ҷузъи таркибиро ташкил медиҳад.

Шӯбайи фаъолияти фарҳангӣ – фарогатӣ ПИТФИ дар мавзӯи илмии умумӣ “Самтҳои асосӣ ва дурнамои рушди фаъолияти муассисаҳои фарҳангии иҷтимоӣ (2011 – 2015)” дар соли 2011 ва септоҳаи аввали соли 2012 якчанд корҳои назаррасро ба итмом расонид. Олимони шӯбайи оид ба фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ – фарогатӣ тадқиқотҳоро доир ба «Таърихи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои он», «Мақоми осорхонаҳо дар ҷомеаи имрӯза», «Фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ-фарогатӣ», «Тамоюлҳои инкишофи эҷодиёти бадеии мардумӣ дар Тоҷикистон», «Историография художественной самодеятельности Таджикистана» ва дигарҳоро гузаронданд. Мутахассисон Қличева Н., Шарифзода Ф. ва дигарон ба вилоятҳои Суғд ва Ҳатлон сафарҳои хизматӣ намуда, аз фаъолияти муассисаҳои фарҳангии шаҳрҳои Ҳучанд, Кӯлоб, Чкаловск,

ноҳияҳои Шӯробод, Темурмалик, Шаҳристон ва гайра шинос шуда, ба онҳо ёрии амалии методӣ расониданд. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки дар даврони соҳибистиқлоли шумораи муассисаҳои клубӣ аз 1199 ба 970 муассиса расидааст. Сабаби кам шудани ин муассисаҳо, пеш аз ҳама, дар он аст, ки онҳо ҳамчун муассисаҳои ҷамъиятии клубӣ, ки ба муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ тоб наоварда, пош ҳӯрданд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон дар соҳаи фарҳанг 970 муассисаҳои клубӣ (аз ҷумла клубҳои сайёр 153), 46 боғи фарҳагӣ-фарогатӣ ва 42 осорхонаҳо дар тобеияти Вазорати фарҳанг қарор дорад.

Дар мавриди бурдани тадқиқотҳо муайян гашт, ки беҳдошти фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва рушди эҷодиёти ҳалқ мушкилоти зиёде дорад ва ба сабаби норасоии маблағгузорӣ ин самти фаъолият ба таври бояду шояд рушд намекунад. Санчиши ҳолати воқеии муассисаҳои фарҳангӣ- фарогатӣ, ки соли ҷорӣ аз ҷониби коршиносон бо ибтикори Вазорати фарҳанг доир гардид, аён соҳт, ки на дар ҳама минтақаҳои қиҷвар ба ободонию таъмир ва мустаҳкамсозии базаи моддию техникий ва қадрии муассисаҳо дикқат дода мешавад.

Тадқиқот равшан соҳт, ки дар бা�ъзе аз шаҳру ноҳияҳои қиҷвар аз қабили Ҳисор, Норак, Темурмалик, Ҷоҳтар, Истаравшан, Табошар, Маҷтоҳ, Рашт, Турсунзода қисме аз муассисаҳои фарҳангӣ дар ҳолати хуби техникий қарор доранд. Масъулони соҳаи фарҳангии шаҳру ноҳияҳои зикргардида мунтазам силсилаҷорабинҳои фарҳангӣ доир намуда, бо ин роҳ дар баланд бардоштани маърифати мардум, бунёди муҳити солими фарҳангии эҷодӣ ҳиссаи арзишманд мегузоранд. (4).

Мӯҳтавои тадбирҳои фарҳангие, ки дар муассисаҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои зикргардида доир гашта-

анд, ба пойдории Ваҳдат, ташаккули ягонағии миллӣ, дӯстиву бародарӣ ва тарбиявии маънавии мардум равона гардидаанд. Дар барномаи тадбирҳои фарҳангии муассисаҳо асосан воҳӯриҳо, сӯҳбатҳо, конференсияҳои адабӣ, озмунҳо, концертҳои гурӯҳҳои худфайолиятӣ ва ғайраҳо ба назар мепрасад. Муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ чун солҳои пеш, дар соли 2012 ҷаҳон Наврӯзо бо ҷорабинҳои гуногун пешвоз гирифтанд. (5). Дар вилояти Суғд ҷорабини таҳти номи «Рӯзи байналмилалии Наврӯз» баргузор гардид. Соли ҷорӣ дар вилояти Ҳатлон «Наврӯзи ҳуҷастапай, ҳуш омадӣ» омода ва баргузор шуд. Дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ҷорабини таҳти номи ягонаи «Наврӯзи ҳуҷастапай, ҳуш омадӣ» доир гардид.

Дар ноҳияи Ҳисор, Файзобод, Рӯдакӣ озмуни «Малиқаи Наврӯз» гузаронида шуд, ки беҳтаринҳо бо тӯхфаҳои хотиравӣ, ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд.

Ҷаҳон Наврӯз чун ҳамасола бо барномаи нави ҳунармандони ноҳияи Ҳисор ба тарзи нави театрикунонидашуда пешкаши ҳозирин карда шуд. Дар барномаи Наврӯзи соли 2011 бахшида ба 100-солагии устод М.Турсунзода як порча аз ҳаёти устод ва достони «Ҷони ширин» ба саҳна гузошта шуд.

Шӯъбаи фарҳангии ноҳияи Шаҳринав баҳри таҷлили иди Наврӯз як қатор корҳоро ба анҷом расонид. Дар муддати як моҳ барномаи намоиши театрикунонидашуда таҳия карда шуда, дар майдони варзиши маркази ноҳия пешкаши тамошобинони сершумор гардонида шуд. Дар гузаронидани ин ҷорабинии бузург саҳми хонандагони мактабҳои № 2, 3, 4, 12, 11, 18, донишҷӯёни омӯзишгоҳи тиббӣ ва омӯзгорон калон буд. Аз ҳисоби маблағҳои маҳаллӣ барои

ҳунармандони ноҳияи Шаҳринав ба маблағи 2000 сомонӣ либосҳои саҳнавӣ таъмин карда шуд.

Ҷаҳони байналмилалии Наврӯз дар ш. Турсунзода шӯъбаи фарҳангии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар майдони бо номи «Шоҳ Исмоил Сомонӣ» ва дар майдони варзиши «Металург» бо намоиши театрикунонидашуда, дар сатҳи баланди фарҳангӣ таҷлил гардид.

Ахли фарҳангии ноҳияи Рӯдакӣ ба ҷаҳон тайёри ҳамаҷониба дида, таҳти унвони «Марҳабо, Наврӯзи оламафрӯз» намоиши театрикунонидашударо омода соҳтанд. Ҕорабинии ҷаҳон Наврӯзо озмуни «Малиқаи Наврӯз», қироати шеърҳо дар васфи баҳор, намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили дурдгарӣ, наққошӣ, заргарӣ, асбобу анҷомҳои рӯзгор, олотҳои қишоварӣ ва таомҳои миллӣ боз ҳам рангину хотирмон гардониданд. Ҕорабинҳои Наврӯзӣ дар ҷамоатҳои Зайнабобод, Ҕоряқкорон, Чимтеппа, Ҕоркултеппа, Лоҳур ва ғайра бо бозиҳои миллӣ ва барномаҳои рангини консертӣ, сирқ, дорбозон, масҳарабозон, ширикорон, қироати шеърҳо ҷолиби дикқат гузаронида шуданд.

Ҳокимияти иҷроияи давлатии шаҳри Ваҳдат дар ҳаҷми 25518 сомонӣ тамоми маводи иdonaro омода намуда, 160 агад либосҳои замонавӣ бо дастирии ҔДММ «Ёри Ҕобир» ба таҷлили ҷаҳони Наврӯз сарф намуданд. Театри ҳалқии шӯъбаи фарҳангии ш. Ваҳдат бо намоиши театрикунонидашуда таҳти унвони «Наврӯзи Аҷам» бо инъикоси таърихи суннатии ин ҷаҳони ниёғон ба ҳозирнишин пешкаш намуд, ки он хуб пазирӣ гардид.

Дар шӯъбаи фарҳангии ноҳияи Файзобод дар толори қинову консертӣ ба номи Рӯдакӣ бахшида ба иди Наврӯз бо иштироки ҷамоатҳои шаҳраку дехот озмуни ноҳиявии «Малиқаи Наврӯз» гузаронида шуд, ки дар он хонандай

мактаби № 1 Умедова Тахмина голиби озмун дониста шуд. 21 март Варзишгохи марказии нохияи Файзобод, ки макони гузаронидани чорабинии Наврӯзӣ муқаррар гардида буд, бо барномаи театрикунонидашудаи «Марҳабо Наврӯзи оламафрӯз» хусни оғоз ёфт. Рақсҳои зебои гулдухтарон, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, табрикоти Маликаи Наврӯз, шӯхӣҳои Мулло Насриддин ва ҳунарнамоии санъаткорони нохия ба базми Наврӯзӣ хусни дигар баҳшид. Дар толори консертӣ шаби ҳаҷву суруди Наврӯзӣ бо иштироки санъаткорони нохия баргузор гардид, ки ба тамошобинон хеле писанд омад. Идомаи чорабинҳои Наврӯзӣ дар нӯҳ ҷамоати шаҳраку дехот давом ёфтанд.

Дар ҳамаи марказҳои ҷамоатҳои нохияи Варзоб баҳшида ба иди Наврӯз барномаҳои фарҳангӣ баргузор гардиданд. Дар майдони варзиши нохия «Иди Наврӯз» бо шукӯҳу шаҳомати хос багузор гардид. Кормандони шӯъбаи фарҳангӣ нохия бо барномаи театрикунонидашудаи «Наврӯзи Ваҳдату истиқлол» баромад намуданд.

Муассисаҳои шӯъбаи фарҳангӣ шаҳри Рогун бобати бошуқӯҳ истиқбол гирифтанд ва дар сатҳи баланди ташкилий ва қасбию бадеӣ - эҷодӣ доир намуданд ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳраки Оби-Гарм чорабинӣ гузаронданд. Дар майдони марказии шаҳр таҷлил намудани ҷашни умушишарӣ бо иштироки ташкилоту муассисаҳо ва ҳоҷагиҳои ҳудуди шаҳр бо намоиши маҳсулоти ҳӯрокворӣ, ҳунарҳои мардумӣ, «Арӯсони сол», ҳунари баланди мӯйбофи «Чакомаи гесӯ», тайёр намудани либосҳои маҳалӣ ва барномаи консертии ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг, ҳамчунин иштироки ҳофизи шинохта ва маҳбуб Фаҳриддини Малик ва иштироки ширинкорони студияи «Шаҳрванд» гузарони-

да шуд. Дар майдони «Соҳтмончиёни НБО-и Рогун» ҳунармандони ансамбли «Мавҷи Рогун» ҷашни Наврӯзӣ барои соҳтмончиёни НОБ таҷлил карда, хотири онҳо болида гардонид.

Дар нохияи Раҷт дар рӯзи байналмилалии ҷашни Наврӯз дар маркази нохия ва ҷамоатҳои шаҳраку дехот сӯҳбату воҳӯриҳо, консерту чорабинҳои фарҳангӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ бо иштироки ҳунармандони нохия баргузор гардид.

Кормандони шӯъбаи фарҳангӣ нохияи Нурабод барои тайёр намудани барномаи театрикунонидашуда баҳшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз бо ҷалби мутахассисон аз маркази ҷумҳурӣ даъватшуда сурат гирифт. Ҷашн дар варзишгоҳи нохия баргузор гардид. Дар даромадгоҳи он дастовардҳо ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи ҷамоатҳои дехот ба маърази тамошо гузошта шуда, меҳмонон аз онҳо дидан намуданд. Дар ин ҷашн инҷунин даври аввали фестивал-озмуни ҷумҳуриявии «Чакомаи Гесӯ» гузаронида шуд, ки голибон бо мукофотҳои таъсис намудаи Ҳукумати нохия сарфароз гардонида шуданд. Дар ҷашн ҳунармандон аз ансамблҳои «Дарё», «Фалак», «Ориён» ва ғурӯҳи рақсии «Гулрез» бо суруду рақсҳои ҷаззоб баромад намуданд, ки ба ҳозирин хеле писанд омад.

Баҳшида ба иди Наврӯз кормандони муассисаҳои фарҳангии нохияи Ҷиргатол дар варзишгоҳи марказӣ бо ҳаваскорони санъат барномаи консертии театрикунонидашуда тайёр намуда бо якҷоягии ҳаваскорони санъати нохияи Ҷон-Алайи Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ансамбли давлатии «Лола» бо номи устод Faфор Валаматзода пешкаши тамошобинон гардонида шуд.

Дар нохияи Тоҷикобод бо иштироки ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг филими телевизионӣ таҳти унвони «Наврӯз

-2011» сабт гардида, намоиш дода шуд, ки мақбули тамошобинон гардид.

Дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашнҳои миллӣ солҳои охир ба ҳукми анъана даромадааст. Дар ин самт аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ аҳамияти маҳсус дода мешавад. Ҷашни миллии Наврӯзи Аҷам, ки тибқи Ассамблеи Созмони Миллали Муттаҳид ба феҳристи идҳои байналмилалӣ ворид карда шудааст, дар сатҳи баланд бо шуқӯҳу шаҳомати хоса дар маркази ноҳия гузаронида шуд. Наврӯзи дилафрӯз дар ноҳияи Тавилдара баҳри мардум барномаҳои фарҳангию майшӣ пешкаш карда шуд. Аз ҷумла дар чорҷамоати деҳоти Чилдара, Санѓвор, Ваҳӯ, Тавилдара ва маркази ноҳия қормандони баҳши фарҳанг ва ҷавонон, варзиш ва сайёҳии ноҳия бо барномаҳои фарҳангию варзишӣ табъи сокинон ва меҳмононро болида гардонид. Баҳши фарҳанг ва шӯъбаи кор бо занони ноҳия даври аввали фестивал-озмуни ҷумҳуранияи «Чакомаи Гесӯ» - ро дар маркази ноҳияи Тавилдара, дар арафаи ин иди миллӣ гузарониданд. Инчунин намоиши театрикунонидашудаи «Наврӯзи Тавилдара» аз тарафи ҳунармандони баҳши фарҳанг ва мардуми шарифи Тавилдара бо як шаҳомати хос пешкаши тамошобинон гардид. Дар ин ҷашни идонаи ноҳияи Тавилдара меҳмонон аз гӯшаю канори ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Аз ҷумла ҳунармандони дастаи «Фалак»-и назди Кумитаи телевизион ва радиои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовези консертӣ меҳмони кошонаи ноҳия гашта, ба мардум шодию ҳурсандӣ ато намуданд.

Муассисаҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳо дар фаъолияти ҳуд силсилаи ҷорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ баҳшида ба ҷашни байналмилалии «Наврӯз-2012» ба амал татбиқ намуданд. Аз ҷумла, силсилаҷорабиниҳои Фестивал – озмуни эҷодиёти бадеии халқ - «Андалеб», «Чакомаи Гесӯ», Фестивали

ҷумҳуранияи ансамблҳои оилавӣ «Гули мақсад», Озмуни ҷумҳуранияи боғҳои фарҳангӣ фароғат «Гулзори маърифат», ҷорабиниҳои минтақавии «Суруд ва науви русӣ» (озмуни вилояти телевизионӣ дар вилояти Суғд), Фестивал – озмуни вилояти бачагонаи «Донак» (вилояти Суғд), Озмуни вилояти «Ғунчаҳои санъат» (ВМҚБ), Фестивал – озмуни ансамблҳои оилавӣ (ВМҚБ), Фестивали «Таронаи ҷакан» (вилояти Ҳатлон) ва гайраҳоро ном бурдан мумкин аст. Мӯҳтавои тадбирҳои фарҳангӣ, ки дар муассисаҳои фарҳанги шаҳр ноҳияҳои зикргардида доир гаштаанд, ба пойдории Ваҳдат, ташаккули ягонагии миллӣ, дӯстиву бародарӣ ва тарбияи маънавии мардум равона карда шудаанд.

Оҳир оҳир ҷалби истеъодҳо ба-рои иштирок дар маҳфилҳои муҳталифи ҳунарии муассисаҳои фарҳанг назаррас буда, он ба рушди минбаъдаи эҷодиёти бадеии халқ таъсири мусбӣ мерасонад. Дар назди муассисаҳои фарҳангӣ маҳфилҳои гуногун аз қабили шашмақомхонӣ, фалаксароӣ, навозандагӣ, сарояндагӣ, санъати тасвирӣ, санъати театрӣ, санъати эстрадӣ, гулдӯзӣ ва гайраҳо амал ме-кунанд.

Моҳияти асосии тадқиқоти илмӣ - ин рушди даврабадавраю мақсаднок бо назардошти ҳолати баамаломадаи равандҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ гузаронидани иди байналмилалии Наврӯз мебошад. Аз нигоҳи мо ду давраи тадбиқи сиёсати фарҳангиро бояд ба назари эътибор гирифт:

1. Коркарди стратегияи ташкили фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ дар шароити бӯҳрони ҷаҳонишавӣ гузаронидани иди байналмилалии Наврӯз. Дар ин давра диққати ҷиддӣ ба истифодаи мақсаднок ва са-марабахши имкониятҳои воқеии соҳаи фарҳангӣ фароғат равона карда мешавад. Дар ин ҳолат нақш ва масъулияти қормандони соҳаи фарҳангӣ фароғатӣ ва санъат дучанд афзоиш мейбад. Онҳо

бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда фаъолияти фарҳангиро рушд медиҳад, раванди ҳаёти фарҳангӣ, маънавӣ, ахлоқии ҷомеаро бидуни ҳароҷотҳои иловагӣ бо истифодай самаранок ва мақсадноки имкониятҳои воқеии молиявию иқтисодӣ таъмин месозанд.

2. Инкишофи потенсиали соҳаи фарҳангу фарогат, афзоиши шуморай муассисаҳои фарҳангу фарогатӣ, ҳамвора боло бурдани сифати онҳо дар радифи таҳаввулотҳои ҳолати иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва фарҳангӣ, эҳё ва ҷашни иди байналмилалии Наврӯз дар мам-

лакат – ин аст мароми мо. Ҳоло базаи моддӣ, ташкилий, иқтисодии муассисаҳои фарҳангӣ боло ва мазмуну мӯҳтавои ҷорабиниҳо рӯ ба беҳбудӣ ниҳода, са-мараяи фаъолияти онҳо назаррас гашта-аст. Ташкили фаъолияти муассисаҳои фарҳангу фарогатӣ бо назардошти талаботи рӯзағузунӣ аҳолӣ нисбат ба арзишҳои фарҳангӣ куллан тағиیر ёфта, саҳми онҳо дар тарғиби арзишҳои волои фарҳангӣ, маънавӣ, ахлоқӣ ва эҷодиёти бадеии дар байнӣ мардум бо назардошти меъёрҳои ҷаҳонӣ дучанд мегардад.

Калидвожа: муассисаҳои фарҳангу фарогатӣ, ҷорабиниҳои театрикунонидашуда, хунарҳои бадеии ҳалқ, ҷашни байналмилалии Наврӯз, эҳёи эҷодиёти мардӯмӣ, саਮтҳои фаъолият, тадқиқоти илмӣ, арзишҳои маънавӣ, ҳаёти фарҳангӣ.

Адабиёт:

- 1.www Afganistan.ru
- 2.Саидзод Ҷ. Барф рафтум гул омад. /Омӯзгор-№ 10, 9 март с.2012.

3. Википедия

4. Қличева Н. Тамоюлҳои инкишофи фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият. //Паённомаи фарҳанг: нашрия илмию таҳлили Пажӯҳишгоҳи фарҳанг ва иттилоот. с.2011 № 2 (16) / Мухаррири масъул К.Б. Бӯриев. – Душанбе, 2011.– С.54-57.

5. Маводҳои бойгонии Вазорати фарҳанг.

УДК 396+37таджик+902.7

Клычева Н.А.,

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА НАВРУЗА

Социально-культурные учреждения Республики Таджикистан в честь празднования международного праздника Навруз осуществляют свою деятельность в нескольких основных направлениях: 1. Организации и проведении театрализованных праздников на стадионах, центральных площадях; 2. Организации концертов самодеятельных и профессиональных исполнителей; 3. Сбор и показ выставок декоративно-прикладного и художественного творчества.

Ключевые слова: социально-культурные учреждения, театрализованные представления, народное художественное творчество, международный праздник Навруз, возрождение народного творчества, тенденции развития, научное исследование, моральные ценности, культурная жизнь.

UDK 396+37tajik+902.7

Qlicheva N.

THE BASIC LINES OF ACTIVITY OF WELFARE ESTABLISHMENTS IN CARRYING OUT OF THE INTERNATIONAL HOLIDAY OF NAVRUZA

Welfare establishments of the Republic of Tajikistan in honour of celebrating international holiday of Navruz carry out the activity in several basic directions:

1. Organisation and carrying out of dramatized holidays at stadiums, central squares;
- 2.Organisations of concerts of amateur and professional executors;
3. Gathering and display of exhibitions of arts and crafts and art creativity.

Keywords: welfare establishments, dramatized representations, national art creativity, international holiday of Navruz, revival of national creativity, a development tendency, scientific research, moral values, cultural life.

УДК 9 тоҷик+396+902.7

Фафурова С.

МАРОСИМИ «КАНТУКӢ» ДАР ДЕҲАИ РАРЗИ НОҲИЯИ АЙӢ

Дар қаторкӯҳҳои Зарафшон қуллаи аз ҳама баланде мавҷуд аст, ки онро Ишкорти Похут ё Чуки Фалғар меноманд. Дар водии Зарафшон вобаста ба гардиши офтоб дар атрофи ин қулла ва расидани теги он ба иртифои қулла кӯтоҳу дарозшавии рӯзро муайян мекунанд. Ҳангоме ки офтоб аз қуллаи Ишкорти Похут¹ намоён мегардад, шабу рӯз баробар мешавад.

Мардуми деҳаи Рарз анъанае доранд, ки то расидани офтоб ба қуллаи кӯҳ ва баъди поён фаромадани он дар хонаҳо ё дар чор масциди деҳа, ки дар чор самт (шимол, ҷануб, шарқ ва гарб) ҷойгиранд, дар деворҳо вобаста ба воридшавии нури офтоб ҳатчаҳо мекашанд. Ин ҳатчаҳо нишонаи кӯтоҳу дарозшавии рӯзҳоро нишон медиҳад.

Офтоб, ки ба қулла расид, мегӯянд: «Офтоб аз ҷуки Фалғар гузашт», яъне шабу рӯз баробар шуд. Ин ибораро аз по-

1. Похут - номи деҳа

ёниби Зарафшон сар карда то Самарқанди бостон истифода мекунанд.

Дар бораи маънини калимаи «ҷуқӣ» ҳаминро гуфтанием, ки ин калима сүғдӣ буда, ба маъни нӯл, тега ва маъни дигараш забонаи оташ, шӯъла низ истифода мешавад. Ба гумони мо, тегаи қӯҳро ба нӯл монанд кардаанд ё ин ҷо шӯълаи офтоб дар назар дошта шудааст.

Шӯълаи офтоб аз баландии деҳа то маркази он, яъне то Манори Рарзро (се манораи Айӣ ба рӯйхати ёдгориҳои бостонии Тоҷикистон дохил шудаанд) дар давоми 25 дақиқа фаро мегирад, ки дар давраҳои пеш ин қулла нақши соатро мебозид.

Баробари фаро расидани Наврӯз нурҳои офтоб ба доманакӯҳи рӯ ба рӯи деҳа, ки Кантук ном дорад, пахн мегардад ва мардум барои таҷлили иди Кантукӣ омодагӣ мегиранд. Қӯдакон, ҷавонон, занону мардон ба хонаи ҳамдигар рафта, суруди кантукӣ меконанд ва соҳибхона маводи ҳӯрока

(равган, биринч, пиёз, картошка, гүшт ва ғ.) бароварда ба онҳо медиҳад. Махсулотро дар рӯзи Наврӯз дар чорбоги деха даста-даста, мувофиқи синну сол ҷамъ шуда, хӯрокҳои гунон гун пухта, базм меороянд, бод (хой)

меандозанд, суруд меҳонанд, ракс ме-кунанд, бозиҳо (бучулбозӣ, лапарбозӣ, чормағзбозӣ, лагадбозӣ ва ғ.) ташкил мекунанд. Инчунин дар рӯзи иди Наврӯз дигар суннатҳои наврӯзӣ низ амалӣ мегарданд.

УДК 9 таджик+396+37таджик

Гафурова С.

ТРАДИЦИЯ «КАНТУКИ» В СЕЛО РАРЗ АЙНИНСКОГО РАЙОНА

В Зерафшанской долине, вблизи села Похут находится горный хребет, который местные жители издревле называют Ишкорт или Чуки Фалгар (В переводе на русском можно назвать Фалгарский Пик). В зависимости месторасположения солнца вокруг этого пика, и по мере того, когда лучи солнца достигает эту вершину, определялись продолжительность дня. Когда лучи солнца показывается с вершины этого хребта проходит время равноденства.

Жители села Рарз по сей день имеют такую традицию: до достижения лучи солнца до вершины и в обратно вниз, по другой стороне в определённых стенах домов и в четырёх больших мечетях села, где играют роль местного географического пояса, делали специальные пометки. И по этим пометкам определяли долготу дня.

Во время праздника Наврӯз, когда лучи солнца распространяется у подножия гор, напротив села, который местные население называют «Кантук» млад и стар отмечают праздник «Кантуки». Соседи ходят друг к другу в гости, собирают с каждого дома продукты и по возрастным группам организуют разные игры и пиршества.

Ключевые слова: Навруз, равноденства, специальные пометки, мечет, весна, Кантук, игр, пиршства, праздник, традиция.

UDK 9 tajik+396+37tajik

Gafurova S.

TRADITION OF KANTUK IN RARZ VILLAGE, AINI DISTRICT

In Zerafshan valley, nearby Pohut village there is a mountain ridge which local residents since ancient times name Ishkort or Chuki Falghar (in Russian - Falgar Peak). In dependence of a site of the sun round this peak, and in process of when sun beams reaches this top, were defined day length. When the sun beams are shown from top of this ridge day an night become equinox.

Inhabitants of Rarz village have such tradition to this day: before achievement beams of the sun to top and in back downwards, in other hand, in certain walls of houses and four big mosques of village, where play a role of a local geographical belt, do special marks. And on these marks defined a longitude of day.

During holiday of Navruz when sun beams extends at bottom of mountains, on the opposite side of village, which local population name "Kantuk" young and old alike celebrate a holiday of "Kantuk". Neighbours visit to each other, collect products from each house and organize different games and feast.

Keywords: equinox, special marks, mosque, spring, Kantuk, games, a feast, a holiday, tradition.

УДК 396+37точик+024

Камолзода С., н.и.п.

МАВҚЕЙ ВА ЧОЙГОХИ КИТОБХОНАХО ДАР ИСТИҚБОЛИ ҶАШНИ НАВРҮЗ

*Дўстон, ҷашни дилафрӯз муборак бошад,
Нафаси тозаи Наврӯз муборак бошад!*

Боиси сарфарозӣ ва ифтихормандии мо сокинони чумхурӣ аст, ки бо ҷидду ҷаҳд ва азму талоши чандинсолаи Президенти кишвар мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз суннатҳои қадима ва ориёнаи гузаштагони ҳалқи тоҷик - Наврӯзи аҷам ба иди байналмилаӣ табдил ёфт.

Ҳамагон эҳсос намудаанд, ки ба сарзамини кӯҳанбунёду тозаистиклоли мо Наврӯзи соли 2012 натанҳо чун қосиди бедоршавии табиат, фарорасии баҳори нозанин – арӯси сол, балки Наврӯзи байналмилаӣ чун василаи бузурги пайванди риштаҳои дӯстиву ҳамкорӣ ва якдигарфаҳмию вахдати умумии тамоми сокинони сайёра қадамҳои мубораки худро гузошт.

Фарорасии Наврӯзи байналмилалиро ҳурду бузурги кишвар дер интизор буданд ва барои дар сатҳи шоиста таҷлил намудани он корҳои омодагии зиёд ва савоберо барои саҳмгузорӣ ба ин анъанаи неки ниёғон ба сомон расониданд. Яке аз тӯхфаҳои бораизиштарини кишвар ба таҷлили ҷашни зикрёfta, ин мавриди истифода қарор додани бинои ҳуштарҳу замонавӣ, мӯҳташам ва беназир дар миёни кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил – бинои муассисаи давлатии Китобхонаи миллии Тоҷикистон ба шумор меравад. Дигар воқеи фараҳбахш ва фаромушнашаванда ин мулоқоти анъанавии Президенти мам-

лакат бо намояндагони аҳли зиё буд, ки маҳз дар ҳамин рӯзу дақиқаҳо дар толори барҳаво ва ниҳоят ҷолиби муассисаи зикрёfta ба вуқӯй пайваст. Лозим ба ёдоварист, ки маротибаи аввал бо қадамҳои муборак ва нияту орзӯҳои нек ба ин толор ворид гардани чехраҳои намоёни давлатӣ, олимону адабони ҳушилҳом ва орифону суханварони варзидаи чумхурӣ худ далолат ба ояндаи дураҳшон ва шукӯрои ин даргоҳи илму маърифат, ганҷинаи пуарзиши давлату миллати тоҷик мекунад.

Мавриди истифода қарор дода шудани бинои воқеан зебову барҳаво, баробари зам намудани ҳусни иловагӣ ба намуди зоҳирӣ пойтакти кишварамон барои мардуми шариф ва китобдӯсту фарҳангпарвари мо дар саҳифаҳои таърихи давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол боҳарфҳои заррин сабт ҳоҳад ёфт.

Қобили зикр аст, ки бинои нави китобхона ҷавобгӯйи талаботи байналмилалии китобхонаҳо ва хоса илми китобхонашиносӣ буда, аз толорҳои зиёди ҳозиразамон - қироатхона ва нигоҳдории китоб, таҷхизоти ҳозиразамони техникии хизматрасон, шароити муносиб барои худомӯзӣ, кори эҷодӣ, ҳамзамон осотиши фароғати кормандону мизочон фароҳам оварда шудааст.

Бо мақсади қонеъ намудани талаботи мизочон ва мутобиқ соҳта-

ни фаъолияти муассиса ба талаботи ҳаҷонӣ ба роҳ мондани коргузорӣ ва хизматрасонии созандаву муносиб, маъмурияти китобхонаро зарур аст, ки барои интихоби дуруст ва ба кор ҷалб намудани кормандони ботаҷриба, ба истилоҳ менечерони соҳавӣ ва донандай хуби забонҳои давлативу ҳориҷӣ кӯшиш ба ҳарҷ дода, тавассути баргузории озмунҳо ҷораҷӯй намояд. Вокеан, ҷалби мутахассисони ҷавону қавиирода, созандаву ҳифзкунандаи муқаддасоти миллӣ ва дорои малакаи забондониву маҳорати истифодабарӣ аз воситаҳои муосири электронӣ, муҳимтар аз онҳо дорои одоби ҳамида ва муюширати ҳуб, қадру манзалат ва эътибори муассисаро миёни мардум ба маротиб афзун ҳоҳад намуд. Боварии комил дорам, ки мутахассисони болаёқату соҳибфарҳанг дар ҷумҳурии мо кам нестанд ва барои ба ҳалқу Ватани ҳеш хизмат кардан канораҷӯй накарда, дар озмунҳои навбатӣ фаъолона ширкат меварзанд.

Чун ҳадафи баргузории ҳамоиши имрӯза сабку услуби ба ҳуд хоси ҷашнигирии меросии ниёғон – Наврӯзи ҳуҷастапай назардошт гардидааст, меҳоҳам нуктаэро ёдовар шавам, ки ба ҳамаи шумо маълум аст. Яке аз сабабҳои аз байн нарафтани ин ҷашни бузург, ҳифз намудани асолат ва омили муҳими ҷаҳонӣ шудани Наврӯз, ҳамасола таҷлил гардидаи ҳамин анъана ва суннати қадимаи мардуми тоҷик буд, ки дар ашъори классикони форсу тоҷик ва асарҳои машҳури онҳо инъикос ёфтааст. Бояд зикр намуд, ки баргузории конфронси имрӯза низ ифодакунанда ва идомабаҳши суннати қадимаи мардуми шарифи тоҷик аст. Бештар аз як моҳ мешавад, ки аксарияти ташкилоту муассисаҳои

давлативу ғайридавлатии ҷумҳурий ва бисёр қишварҳои дӯсту бародар Наврӯзи байналмилалиро бо сабку усулҳои ба ҳуд хоси милливу маҳаллӣ таҷлил доранд. Ба ин муносибат дар пажӯҳишгоҳҳои илмӣ - тадқиқотӣ, таълимгоҳҳо ва дигар муассисаҳои зертобеи вазоратҳои маориф ва фарҳанг семинару конфронсҳои илмӣ – методӣ, воҳӯрӣ бо олимону аҳли қалам доир гардидаанд ва имрӯзҳо низ чунин тадбирҳо дар саросари қишвар идома дорад. Дар ин ҳамоишиҳои илмӣ-адабӣ пажӯҳишҳои нави олимони соҳаҳои гуногун дар ҷаҳони Наврӯз мавриди муҳокима қарор дода мешаванд. Боиси ифтихор ва сарфарозии мо кормандони муассисаҳои китобхонавӣ низ ҳаст, ки ҳазинадори асосии Наврӯзи Аҷам маҳсуб ёфта, дар ҳифзу нигоҳдории суннатҳои қадимаи ин ҷашни аҷдодӣ, рушду такомул, билохира ба ҷаҳонӣ шудани он хизмати арзандае намудааст ва дар оянда низ идома ҳоҳад дод.

Вокеан, бо ҷаҳду талоши кормандони муассисаҳои китобхонавӣ баҳусус Китобхонаи миллии Тоҷикистон ба номи Абдулқосим Фирдавсӣ тӯли солҳои зиёд адабиёти илмию адабии зиёде роҷеъ ба Наврӯз гирд оварда шуда, дастраси ҳоҳишмандон мебошад. Ин самти фаъолият тайи солҳои охир тавассути таваҷҷӯҳи хоса ва ғамҳориҳои пайдарҳами Президенти қишвар мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати анъана ва маросимҳои миллӣ рушду нумӯъ ёфта, роҷеъ ба гирдоварӣ ва тақвият баҳшидани корҳои пажӯҳишӣ заминai боэъти-мод гузошта шудааст. Шояд ҳамин иқдомоти наҷиб аҳли адабро ба ваҷд овард, ки дар ин муддат номгӯи хеле зиёд мақолаю рисолаҳо марбут

ба ҷашни Наврӯз дар шакли китобу дастуру алоҳида ва мақолаҳои пурмӯҳтаво дар матбуоти даврӣ таҳия ва нашр гардиданд. Зикр наਮудан ба маврид аст, ки натанҳо олимон – наврӯзиносони дохилӣ ва қишварҳои ҳамсоя, балки олимону коршиносони давлатҳои гуногун, аз ҷумла мамолики Шарқу Farb аз ин дурданаҳои бебаҳои китобхонаҳои моистифода мебаранд. Бо назардошти ҳамин ҳамкориҳо, маъмурияти феълии Китобхонаи миллӣ тасмим гирифтааст, ки роҷеъ ба Наврӯз толори алоҳида таъсис дода, онро бо адабиёти илмию адабии марбут ба Наврӯз комил созад. Барои рафъи мушкилоти мизочон ва бо мақсади ҳар чи зудтар дарёфт намудани адабиёти зарурӣ доир ба Наврӯз фахристи нави наврӯзномаҳоро (ба монанди Наврӯз: китобнома / мураттиб Шариф Комилзода; Муҳаррири масъул Носирҷон Салимов. - Душанбе, 2012.-330с.) дар таҳрири нав мураттаб ҳоҳанд наਮуд. Нақшай дигари фаъолияти Китобхонаи миллӣ дар солҳои наздик таъсис додани маҷаллае ба унвони «Наврӯз» мебошад, ки дар саҳифаҳои он дастовард, ҳамкорӣ ва дурнамои фаъолияти китобхона, масъалаҳои назария ва амалияи китобшиносӣ, тарғибу ташвиқи китоб, ҷалби мардум (бахусус насли наврас) ба муторлии китоб, омӯзиш ва паҳн кардани таҷрибаи пешқадами шӯъбаҳо, кормандони алоҳида ва ғайра инъикос ҳоҳад ёфт.

Китобхонаи миллии Тоҷикистон калидест, ки барои кӯшодани қулфи ҳазинаи Наврӯз дар қишвари соҳибиқишлоамон имконоти васеъро фароҳам меорад ва бо мурури замон ин ҳазина боз ҳам ғанию рангнтар мегардад.

Наврӯз дар ҳаёти тоҷикон ба сароғози ҳуҷастаи таърихие пайвастааст, ки онро дар миёни тамоми қавми ориёйтабор муштаракан истиқбол мегиранд. Ҷашни Наврӯз аз қадим дар макону манзили покиза ва дур аз ифлосиҳо баргузор мегардид. Беҳикмат нест, ки сароғози ҳама ҷашну суннатҳои миллӣ аз муассисоти фарҳангӣ ба вижса китобхонаҳо оғоз ёфта, тавассути баргузории ҷорабинҳои соҳавӣ аз қабили нағоши китобҳо, конфронсу мизи мудаввар ба мардум руҳу илҳоми идона, меҳру муҳаббати пок ва хушиву хушбахти ҳаётро талқин месозад. Бо боварӣ гуфта метавон, ки имрӯз муассисаи фарҳангииро пайдо кардан душвор аст, ки ба истиқболи ҷашни Наврӯз тадбиреро анҷом надода бошад. Барои мисол, китобхонаи илмии муассисаи мо, ки ҳамагӣ фароғори бештар аз ҳафт ҳазор нусха китобу ҷузва мебошад ва масъулияти онро шогирдони ҷавон ва умебаҳш ба зимма доранд, ба истиқболи наврӯз нағоши ҷолиби китобҳоро созмон додаанд, ки ҳама иштирокдорони конфронси имрӯза шоҳиди он гардиданд.

Таҳаввулоти наврӯзшиноҳтӣ ва эҳёи суннату оинҳои он дар даврони истиқлоли Тоҷикистон марҳила ба марҳила рушду нумӯъ ёфт. Ин аст, ки таҷлил аз наврӯзи имсола бо шукӯҳу шаҳомат ва файзу баракати хеш аз наврӯзҳои пешина тафовут дорад. Воқеан аз файзи истиқлол Наврӯз дубора дар сарҳати ҷашнҳои миллии тоҷикон қарор гирифта, шукӯҳи он пайваста меафзояд ва боварии комил дорам, ки ҳар як корманди муассисаи фарҳангӣ баҳусус китобдорони Тоҷикистон аз дигарон дидар дар инроҳ бештар талош меварзанд.

УДК 024+396+37таджик

**Камолзода С.,
кандидат педагогических наук**

РОЛЬ И МЕСТО БИБЛИОТЕК В ПРАЗДНОВАНИИ НАВРУЗА

Одним из замечательных событий в предверии праздника Навруз было торжественное открытие нового здания Национальной библиотеки Республики Таджикистан. Открытие совпало с эжегодной встречей Президента Эмомали Рахмона с представителями интелегенции в большом зале библиотеки.

Новое здание библиотеки отвечает всем современным инновационно – техническим требованиям обслуживания читателей. Для полноценной профессиональной деятельности библиотеки следует подготовить высокопрофессиональные кадры, отвечающие все возрастающим потребностям современного читателя.

Национальная библиотека им. А. Фирдоуси, в предыдущие годы, проделал большую работу в деле организации и проведения различных мероприятий, посвященных Навруз: тематические выставки, обзоры новых изданий, конференции для читателей. Работниками национальной библиотеки подготовлен Каталог о Наврузе. В плане библиотеки создание журнала «Навruz» на страницах которого будут освещаться вопросы исследований библиотечного дела; теории и практики книговедения и библиографии; популяризации передового опыта работы отделов и лучших работников национальной библиотеки.

Ключевые слова: библиотека, праздник Навруз, исследование, книги, журнал, передовой опыт, обслуживание, читатели.

UDK 024+396+37tajik

**Kamolzoda S.,
Candidate of education**

ROLE AND PLACE OF LIBRARIES IN CELEBRATING OF NAVRUZ

Solemn opening of a new building of National library of the Republic of Tajikistan was one of remarkable events in преддверии a holiday of Navruz. Opening has coincided with yearly meetings of President Emomali Rahmon with intellectuals representatives in the big hall of library.

The new building of library responsible all modern innovative - technological requirements of readers' need. For high-grade professional work of library it is necessary to prepare occupational personnel answering escalating requirements of modern reader.

National library of A. Firdavsi, in previous years, has done the big work in business of the organization and carrying out of various actions, Navruz: thematic exhibitions, reviews of new editions and conferences for readers. Workers of national library prepare the Catalogue about Navruz. In respect of library magazine "Navruz" creation on which pages questions of researches of a library science will be taken up; theories and experts bibliography and bibliography; popularizations of an advanced experience of work of departments and the best workers of national library.

Keywords: library, a holiday of Navruz, research, books, magazine, service, readers.

УДК 396+37точик+902.7

Холмуродов З.,
увонончү

ОДОБУ РУСУМИ ҖАШНИ НАВРҮЗ ДАР БАЙНИ ХАЛҚХОИ ГУНОГУН

Җашни Наврӯз яке аз қадимтарин идҳои мардумони эронитабор буда, таърихи беш аз панҷҳазорсола дорад. Чи гунае ки аз номи он маълум аст, «Наврӯз» яъне, «рӯзи нав» аст, дар аввали соли нави хуршедӣ ба истиқболи соли нав барпо мешавад. Наврӯз ҷашни фарорасии баҳори ноҳзанин, зиндашавии табиат, оғози киштукор, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. Наврӯз рӯзест, ки офтоб ба бурчи ҳамал ворид мешавад ва аз ҳамон соат, ки ворид шуд, соли нав фаро мерасад. Җашнгирии Наврӯз ба увони оғози Соли наву Рӯзи нав, айёми бедории табиат ва нахустпайки баҳори фарҳундапай дар ҳар минтақаву кишварҳо хусусиятҳои худро дорад.

Мардуми Эрон низ ҷашни Наврӯзро бо шукӯху шаҳомати хоса қайд мекунанд. Ҷунин ба назар мерасад, ки эрониён тамоми зимистон Наврӯзро интизор мешаванд. Одамон то ин ҷашн манзилҳои худро ҳаматарафа тоза намуда, ҷисману рӯҳан пок шуда ба пешвози Наврӯз омода мешаванд. Дар ҳар оила суфраи «ҳафтсин»-ро омода месозанд. Дар паҳлӯи инҳо шамъ- рамзи рӯшной, Қуръон рамзи маънавиёт, оина – рамзи покиву сафоро мегузоранд. Вақти фаро расидаei Наврӯз оинаҳоро рӯ ба рӯяшон гузошта, шамъҳоро фурӯзон мекунанд ва бо мақсади афзудани баркат дар хонадон Қуръон тиловат менамоянд.

Миёни мардуми Эрон боварҳо вучуд дорад, ки мувофиқи онҳо Ҳудованд дар ҳамин рӯз Ҳазрати Одамро халқ кардааст. Ҳазрати Алӣ (р)

низ ҳамин рӯз ба хилофати худ оғоз кардааст.

Дар Афғонистон низ Наврӯзро бошукуҳ таҷлил мекунанд. Дар вилояти Балх бошад ҷиҳил рӯз идома меёбад. Дар рӯзи аввали Наврӯз мардуми Балх дар ҳарами ҳазрати Алӣ ҷамъ меоянд. Дар он ҷо парчами бузурге барои истиқболи Наврӯз афрохта мешавад. Ҷун дар фасли баҳор талу теппаҳои Балх саросар аз гули лола сурх мешавад, дар он ҷо Наврӯзро «Иди гули сурх» меноманд. Ҳамчунин дар арафаи Наврӯз дар Балх ба онҳое, ки ба наздикӣ издивоҷ кардаанд, ҳадяҳо дода мешавад. Пас анҷоми ҷиҳил рӯзи Наврӯз парчами наврӯзиро фароварда, дар порҷаи зар мепечонанд ва то Наврӯзи дигар онро ниғаҳдорӣ мекарданд.

Инҷунин мардуми афғон бар ин ақидаанд, ки дар ҳамин рӯз Яздони пок оламу одамро оғаридааст. Ҳамчунин ҷанд воқеаи дигари мазҳабие, ки боиси сурур ва шодмонии мусулмонон гардидааст, дар ҳамин рӯз гӯё иттифоқ афтодаанд, аз қабили бо салоҳиди Ҳудованд дар кӯҳи Ирфон ба ҳам пайвастани ҳазрати Одам ва Момо Ҳавво; начот ёфтани киштии ҳазрати Нӯҳ ва ҳамроҳонаш аз тӯғон; берун омадани ҳазрати Юсуф аз ҷоҳ; озод шудани ҳазрати Мӯсо ва ёронаш аз дасти Фиръавн ва гарк гардидани Фиръавн ва ҳамроҳонаш ба дарё; зуҳури ҳазрати Имом Маҳдӣ ва пок намудани замин аз зулм ва беадолатӣ; интиҳоби ҳазрати Алӣ ибни Абӯтолиб ба ҷонишинии ҳазрати Муҳаммад (с) ва гайра. Дар ин бора дар рубоис ишора шудааст:

*Наврӯз шуду үүмла чахон гашт
муаттар,
Аз бўи хуши лолаву насрину
санавбар.
Бар тахти хилофат бинишаст
он шаҳи аброр,
Домоди Набӣ, Шери Худо,
соқии Кавсар.*

Дар Покистон рӯзи аввали Наврӯзо «Олами рӯшнӣ» меноманд. Гӯё он бо фарорасии худ тамоми оламро мунавар месозад. Дар баъзе хонаводаҳои ин сарзамин Наврӯз ба унвони ҷашни динӣ пазируфта шудааст ва бо дуо ва оят истиқбол мегиранд. Дар айёми Наврӯз шабҳои рақсу самоъ доир мегардад. Наврӯз дар Покистон «Ҷашни гули сурҳ» ва дар тақвимҳо «Иди Наврӯз» номида мешавад. Ҳангоми оростани дастурхони наврӯзӣ дар болои он гузоштани Қуръон, ойина, шамъ, гул, сабзавот ва парчами Ислом ҳатмӣ мебошад. Мардум ба номи ҳазрати Алий ширинҳо хайр мекунанд. Зиёрати оромгоҳи хешу табор, дидор бо хешону дўстон дар иди Наврӯз аз расму анъанаҳои ин диёр аст.

Наврӯз дар Озарбайҷон аз ҷашнҳои муҳими суннатист, ки 3 рӯз таҷлил (аз 20 то 23 март) мегардад. Дар Озарбайҷон низ ба монанди сойири қишварҳои Шарқи Миёна ва Осиёи Марказӣ Наврӯз ҳамроҳ бо ривоят ва асотир аст. Мардуми Озарбайҷон бовар доранд, ки ҳар касе дар Наврӯз ба дарки хайру эҳсон намерасад, аз саодат низ барканор ҳоҳад буд. Овехтани кӯлоҳ дар дари хона, овехтани киссаҳои холӣ дар тирезаҳои хона ҷиҳати дарёфтани ҳадаяи рӯзи ид ва гайра суннати наврӯзии мардуми озар аст.

Наврӯз дар Ўзбекистон бо шукӯҳи хос доир мегардад ва рӯзи фаро расидани он таътили расмӣ эълон мекунанд. Дар ин қишвар Наврӯзо ҷашни дустии миллатҳо низ меноманд. Дар шаҳрҳои бостонии Самарқанд ва Бухо-

ро шаби ҷоршанбеи Наврӯзо «Шаби оташафрӯз» меноманд. Дар ин шаб оташ афрухта мардум аз болои он мечаҳад ва мегуянд: «Зардии ман аз ту сурхии ту аз ман». Аз суннатҳои дигари Наврӯз ин аст, ки дар Самарқанду Бухоро «Кушоиши қуфли баҳт» аст. Субҳ дуҳтарони ҷавон қуфли бастаero бо ҳуд мегиранд ва ба кӯча баромада аз роҳгузарон ҳоҳиш мекунанд, ки қуфли онҳоро кушоянд. Мувофиқи таъбирҳо агар роҳгузари аввал ҷавони мӯҷаррад бошад фоли нек аст.

Дар Қирғизистон соати дақиқ фаро расидани Наврӯз мушахҳас нест. Ҳамчунин мардуми қирғиз зарур наимешуморанд, ки рафта ба манзили ёру дустонашон табрик гӯянд. Наврӯз бо расидани субҳи рӯзи 21 март шурӯъ мегардад ва бо ғуруби офтоб ба поён мерасад. Дар ин рӯз дар Қирғизистон бозиҳои варзишӣ, маҳфилҳои фарҳангӣ ва адабӣ доир мегардад. Дар баъзе маҳалҳо сарбозон бо либоси низомӣ ва силоҳи қадимӣ дар кӯчаҳо гардиш мекунанд. Дар рустоҳо ҷавонон бо аспдавонӣ машғул мешаванд. Дар шаҳрҳои бузурги он мисли Бишкек, Ҷалолобод, Ош, Талас бозорҳои анвои гуногуни маҳсулот доир мегардад. Дар қишлоқҳо занон гизоҳои идона пухта ба мардум ройгон медиҳанд

Пас аз соҳибистиқлол гардидан Туркманистон таҷлили Наврӯз ба расмият даромада, рӯзи фарорасии он таътил эълон гардид. Наврӯзо дар Туркманистон «Наврӯз байрам» меноманд. Дар Туркманистон рӯзи аввали он ҳамчун рӯзи зан қабул шудааст. Дар рӯҳҳои ҷашни Наврӯз мардум дар боғҳо, майдонҳо ва шаҳрҳо ба сайру саёҳат мебароянд. Дар ҷашни наврӯзии туркманҳо намоишномаву сурудҳонӣ ва рақсҳои миллӣ иҷро мегардад. Рақси «Ҳанҷар» аз намунаи рақсҳои миллии ин қишвар аст, ки хоси ҷашни Наврӯз аст.

Ҳамин тарик, дар байни ҳалқҳои Қафқозу Осиёи Марказӣ ва манотики

дигар чашни Наврӯз ба унвони иди халқио миллӣ қабул шуда, ба гунаю равишҳои мухталиф таҷлил мешавад.

УДК 396+37таджик+902.7

Холмуродов З.

ОБЫЧАЕ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЕ НАВРУЗ РАЗНЫХ НАРОДОВ

Праздник Навруз является одним из древнейших праздников, которое имеет более чем 5000 летнюю историю и в каждом уголке мира он отмечается своеобразным традицией.

Ключевые слова: Навруз, праздник, Новый год, Центральная Азия, народ.

UDK 396+37tajik+902.7

Kholmurodov Z.

TRADITIONS AND CUSTOMS OF NAWRUZ FESTIVAL OF DIFFERENT CULTURES

Nawruz festival is the ancient spring celebration of the Iranian people, which is about 5 000 years old. Alongside with Iranians other people of Central Asia, Caucasus, Near East and other countries celebrate Nawruz. Each of these people has national and specific traditions and spring rituals. In this article are described some Nawruz rituals and traditions among these people.

Keywords: Nawruz, celebration, New Year, Central Asia, people.

УДК 396+902.7+9точик+37точик

Лутфуллоева П.

ФАЛСАФАИ «ХОК» (ЗАМИН) ДАР НАВРӮЗ ВА ЧАНД НУКОТЕ ДИГАР

Покистон. Марти соли 2002. Падари бузургворам устод Муҳаммадуллои Лутф (Лутфуллоев) нақл меқунанд, ки Моро ба яке аз мактабҳои миёнаи духтарона, ки дар ҳошияи кишвари Ҳиндустан воқеъ гардида буд, бурданд. Ҳини воҳӯй мудири мактаб, ки бо нуи резапайкар буду дар бар ҳалҳоли ҳиндӣ дошт, гуфт: «Шумо, тоҷикон, хушбахтед, ки Наврӯзо доред. Мо бо

забони урду сӯҳбат меқунем, vale воҷаи «Наврӯз»-ро мисли шумо талафуз менамоем».

Падарам дар идомаи хотираҳо нақл карданд, ки мудири мактаб дар ин ҷамъомади пурнуфус ва идона дар бораи Наврӯз бо забони модариаш – урду сӯҳбат мекард, тоҳ-гоҳ ва ҷо-ҷое вожаи «Наврӯз»-ро ба забон мегирифт. Мо аз шунидани ҳамин вожа бе тарҷумон

хам пай мебурдем, ки мудир дар бораи чӣ сӯҳбат мекунад ва шогирдону ҳозиринро бо чӣ табрик мегӯяд.

Бале, Наврӯз асрҳои аср ҷаҳонӣ буд, онро дар ҷанд қишваре, ҳусусан Тоҷикистони азиз ҷаши мегирифтанд. Вале бо ибтикор ва ташаббуси сарвари давлати соҳибистиқлоламон Эмомалӣ Раҳмон Наврӯз ҷаҳонитар ва 23 февраля соли 2010 бо як санади Созмони Милали Муттаҳид ба ҷаши байналмилалӣ мубаддал гардид. Акнун Наврӯзи ҳуҷастапайро, на танҳо дар қишварҳои Афғонистон, Эрон, Покистон, қисман Ҳиндустон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Ӯзарбойҷон, Туркия ҷаши мегиранд, инчунин онро қишварҳои Тотористон, Башқирия, Үйғури Чин, Догистон, Мақдуния, Албания, Херсоговина... қайд мекунанд. Ба қавли академик М. Лутфуллоев, мардуми қишварҳои дигар «Наврӯзо бо лаҳни ҳуд талаффуз кунанд ҳам, боз ҳамон Наврӯз, яъне рӯзи нав аст ва ҷаши миллии мост» ва ба ифодай шоир Муҳаммад Ғоиб, «Тоҷикистон Ватани Наврӯз аст».

Файласуф ва олими шинохтаи тоҷик Кароматулло Олимов ба Наврӯз ҷунин баҳо медиҳад: «Наврӯз на танҳо як ҷаши оғози сол, эҳёи табиат, ҳураммии рӯзгор, балки такондиҳандай андешаи ваҳдати оламу одам, шиносоӣ бо таърихи пургенои миллий ва омили тақвияти ифтиҳори миллий мебошад».

Ва дар ин «таърихи пургенои миллий» садҳо, балки ҳазорҳо вожаҳо корбаст шудаанд, ки «ҳок» (замин) дикқати Моро бештар ҷалб мекунад.

Ҳок, ба ифодай дигар, замин се моҳи зимистон зери барфи гарон хоб аст. Ва ин қонуни табиат аст: ҳамаҷӣ баъди ҳосили фаровон бояд рӯзе ва ё моҳе ҷанд бояд дам бигирад. Охирҳои зимистон бобои Дехқон қарib ҳар рӯз

муште ҳок ба каф мегирад ва зери лаб мегӯяд: «на ҳанӯз хоб аст». То даме ки баҳорон ва қосиди он Наврӯз, ки ба қавли Абӯрайҳони Берунӣ «Пешонии соли нав аст» мерасад ва ҳок аз хоби гарон бедор мешавад. Бедории ҳок ҳидоятест ба ҳамаи онҳое, ки ба шудгор ва қишу кори замин, пошиданӣ донаи умед, шинондани ниҳол ва гулу гулбуттаҳо» (Эмомалӣ Раҳмон) сару кор доранд. Ҳосияти Наврӯз ин аст, ки ҳамроҳи ҳуд борон меорад ва он (борон) табиатро, саҳро, кӯҳу пуштаро мешӯяд ва ба тану ҷони ҳамаю ҳама рӯҳи тоза медамад. То расидани баҳору Наврӯз замин ҳар чӣ, ки дошт, пинҳон медошт. Вале дигар сабр аз даст медиҳад, ҳамаро ошкор месозад:

Навбаҳор омаду бишкуфт ба як
бор ҷаҳон,
Бар сар афқанд замин, ҳар чӣ гӯҳар
дошт ниҳон.
Фарруҳӣ

Замин саҳоватманд мешавад ва то метавонад гӯҳар мерезад, яъне ҳосил медиҳад, ба шарте ки болои он кор бикунӣ, заҳмат бикашӣ. Дар акси ҳол аз зикр мемонад ва хору ҳас зер мекунад. Барои ҳамин ҳам ниёғони дури мо ба қадри замин расидаанд ва ҳар вачаби онро самаранок истифода кардаанд. Дар ин ҳусус ҳикояе меорем аз рӯзгори Анӯшервони Одил: «Подшоҳи Ҳиндустон Расуле назди Нӯшервон мефиристад ва дъяво мекунад, ки дар подшоҳӣ манн аз ту авлотарам, бояд ҳар сол ба ман бочу хироҷ бифиристӣ. Нӯшервони Одил аз даруни сандуқе як дона қавар мебарорад, ба расул нишон медиҳад ва мепурсад: «Дар қишивари шумо аз ин мерӯяд?» Расул посух медиҳад: «Бале, мерӯяд ва хеле зиёд». Он гоҳ Нӯшервон мегӯяд: «Малики Ҳиндро бигӯй: Нахуст қишивари ҳуд

обод бикун, баъд даъвои хироҷ бинамо. Агар дар Ҳиндустон кавар зиёд рӯяд, маълум мешавад, ки замини он чоро хору хас, кавару ҷантоқ зер кардааст. Баръакс дар қишивари ман саросар бигард, агар як бех кавар биёбӣ, ман омили (раиси) он вилоятро ба дор оvezam».

Афзалияти хок (замин) дар он аст, ки ҳамагӣ аз он рӯяд ва дер ё зуд боз бар он равад. Мо мегӯем, ки хок фасли зимистон қароҳт мешавад, дар хоб аст. Вале дар аст он, ба қавли Манучехрӣ, обистан («хок пиндорӣ ба моҳу Мушпарӣ обистан аст») мешавад ва ба ифодаи шоирони Анварӣ «абиромез» (атромез) мегардад:

*Тӯдаи хок абиромез аст
Домани хок абиромез аст.*

Хок обистану абиромез мешавад ва он фурсатеро мепояд, ки бор оварад ва ин фурсат баҳору Наврӯз аст. Чун баҳор мерасад, хок бор меоварад: сабзаю гулҳои баҳорӣ мешукуфанд. Ба ин маънӣ, гул фарзанди хок аст ва вакте ки гул ба рӯи замин ҳайма мезанад, хок мутарро, яъне тару тоза, бо тароват ва мусаффо мешавад. Чи тавре ки дилбарону ошиқон бо ҳам менозанд, гулу хок низ гарқи нозу:

*Чун ҳайма қашид гул ба сахро,
Шуд хок ба рӯи гул мутарро
Низомии Ганҷавӣ*

Воқеан, чаро гулҳои баҳорӣ ин қадар зебову қашанганд? Зоро онҳо барои мо бегона нестанд ва аз хoke мерӯянд, ки зери он ниёғони мо – падарону модарон ва дигар наздикон ҳобидаанд, ба хок омехта шуда, ба тарзи дигар ба рӯи мо ҷилва менамоянд. Пеши назар биёред рӯбоии Умари Ҳайёмро:

*Ин кӯзагарон, ки даст бар гил
доранд,
Гар ақлу хираð нек бар-ӯ
бигморанд,
Ҳаргиз назананд мушту
силиву лагад
Хоки падарон аст, накӯ медоранд.*

Ҳикояи Саъдии бузургвор боз ҳам дилкашу ҷилотар аст: «Вақте ки ман дар шаҳри Санъо (пойтаҳти Яман) будам, яке аз фаразидонам, ки кӯдак буд, даргузашт. Бо фавти он кӯдак ба сари ман чӣ бало омад, наметавонам баён кунам, ки дар ҳақиқат мусибати саҳте буд. Ҳудованди мутаъол ҳар соҳибчамолро мисли Юсуф оғарида бошад, оқибат гӯр мисли наҳанге, ки Юнусро ба коми ҳудаш фурӯ бурд, даркашид...

Шумо агар дидед, ки аз зери хок гул баромад ва шукуфон шуд, ҳайратзада нашавед, чун дар зери ин хок ҳазорони ҷавони зебо ва гуландом хуфтаанд».

Барои замин Умари Ҳайём таъкид мекунад, ки:

*Пеш аз ману ту лайлу наҳоре
будаст,
Гарданда фалак бар сари коре
будаст.
Зинҳор, қадам ба хок оҳиста нуҳӣ,
К-он мардумаки ҷаими нигоре
будаст.*

Зимистон ҳоҳ саҳт меояд, ҳоҳ нарм, ҳоҳ зуд мегузарад, ҳоҳ дер, зимистониашро мекунад. Бисёр дараҳтон ва шоҳу навдаҳои онон, ҳусусан ниҳолҳои ҷавон зарар мебинанд. Баъзан аз вазнинии барф на танҳо шоҳу навдаҳо, ҳатто дараҳтони азим ҳам мешикананд ва ё ҳушк мешаванд. Ҳушку шикастани шоҳҳою навдаҳои ниҳолону дараҳтон қонуни табиат аст. Ба қавли Ҷалолиддини Балҳӣ, «Шоҳе ду-се чор

хушк шуд, бокиши обистан шавад». Бале, қонуни табиат ҳамин аст. На ҳамаи ҳайвонҳо ҳам то баҳор мера-санд. Зайфону логарон мемиранд, дигарон ба рӯзҳои неки баҳор мерасанд. Ҳалқ ҳам хеле хуб гуфтааст: «Бузак-бузак намур, ки баҳор меояд». Ҳосияти баҳору Наврӯз ҳамин аст, ки ба табиату ҷамъият ҷони тоза медамад: баҳор, ки омад, хоку ҳокдон бӯстон мешавад, мурғи ҷон ба парвоз меояд:

*Омад баҳори ошиқон, то хокдон
бӯстон шавад,
Омад ниҳоди осмон, то мурғи ҷон
паррон шавад.
Аз хок рӯзе сар қунад, он бех шоҳи
тар қунад,
Шоҳе ду-се гар ҳушик шуд, бокии
обистон шавад.*

Дар шароити Тоҷикистон ҳанӯз баҳор надаромада, аллакай маълум мешавад, ки қадом ниҳол рустааст ва қадомаш тар аст. Таъсири боғдору боғбон, умуман инсон ҳамин аст, ки шоҳу баргҳои дараҳтонро тоза ва хокро нарм қунад, ба онҳое, ки озоре на-диданд, имконият дихад, ки бемалол бисабзад, ғунча барорад, гарки гулу барг шавад, ҳосил дихад.

Замин ё ки хоки мушкбез барои ҳалқи мо ризку рӯзирасон аст. Беш аз ин, вай яке аз арзишҳои миллии мост. Ва акнун он арзиши умушибашариро қасб кардааст. Замин, чи тавре ки болотар таъкид кардем, гаҳвораи ҳама кас ва ҳама чӣ аст.

Бале, қишиҳои фалакпаймо, тайёраҳои дурпарвози тезпарвоз ҳама маҳсули илму техникаанд. Вале қасе пеши худ савол гузашта бошад, ки ин парвозҳо аз кучо сурат мегиранд? Гаҳвораи онҳо чист? Аз ҳамин. Ҳама кас ва ҳама чиз бе замин ҳеч нест. Инро ниёғони дури мо мефаҳмиданд ва

имрӯз мо ҳам мефаҳмем. Дар замин коркардан, бо замин сару кор доштан, замиро бӯса задан, по бар замин оҳиста гузаштан ҳама дар табиати мардуми мо, хуну пӯсти ў нуҳуфтааст. Ҳанӯз дар аҳди қадим сарзамине, ки мардуми мо мезистанд, басо шодоб ва ҳосилхез мешуд. Як сабаби ба ин сарзамин чашм ало кардани аҷнабиён ҳам дар ҳамин буд. Дар асарҳои олимон, сайёҳон меҳонем, ки ин сарзамини беканор хеле серҳосил, сабзу ҳуррам, бой, дорои сарватҳои зиёди зеризамини, обҳо ва дарёҳои ҳурӯшон будааст. Дар дашту қӯҳдоманҳо рамаҳо ва ғалаҳову подаҳо мечаридаанд.

Ба ифодаи Сайд Нафасӣ, «Хоразм ва Мовароуннаҳр ва Ҳурӯшон ободтарин ва номитарин вилояти Осиёи миёна будааст». Ва аммо дар ин сарзамини ободу боғу роғ, ҷорвои зиёду аҳолӣ худ аз худ пайдо нашудааст. Обод кардани заминҳои нообод дар он замонҳо кори осон набуд. Садсолаҳо гузаштаанд, даҳҳо наслҳо яқдигарро иваз кардаанд, кафи пойҳо кафидаанду дастҳо обила кардаанд, то он биёбону бешазор, ки ҷои истиқомати ҳайвонҳои ваҳшӣ буданд, ба заминҳои корам табдил гарданд. Ҳазорон ҳазор гузаштагони мо қурбон шудаанд, то ҳайвонҳои ваҳширо ба худ ром қунанд. Нерӯи маънавии ниёғони мо ҳам дар ҳамин роҳ сарф шудааст. Бузургонамон аз худованд илтиҷо мекарданд, то дар ин сарзамин фаровониро арzonӣ гардонад. Ҳатто дар «Авесто» ба номи «Замину-Яшт». Ситоиши замин ёд мешавад ва ҷанд фаслҳо ба масъалаҳои дехқонӣ, боғдорӣ ва ҷорводорӣ баҳшида шудааст. «Авасто» бодиянишинони горатгарро мазаммат карда аҳли меҳнатро, ки неъматҳои моддӣ меофаранд, васф мекунад ва мардумро ба зиндагии муқимий даъват мекунад ва кори дехқониро муқаддас мешуморад.

Ин маънӣ дар саволу чавоби Зардушт ва Ахура Маздо баён гардидааст.

Зардушт: «Аз ту мепурсам, ба ростӣ ба ман бифармо, эй парвардигори олами чисмонӣ, Ахура Маздо, кучост он макони дигар, ки боиси шодӣ ва зебоии замин гардидааст?».

Ахура Маздо: «Ин гуна чой ҳамонҷо, ки бандагон барои худ маскан, оташкада ва барои ҳайвонот ҷое сохта, соҳиби зану фарзанд ва дорои дастаи ҷангии нағз бошанд. Он вакт дар макони онҳо ҳайвоноти бисёр, ҳайру барракат, ҷароғоҳ, зан. ҷавонмардон ва ҳама гуна нозу неъмат мухайёҳо ҳоҳад шуд».

Ин қадар мадҳу санои замин ва соҳиби он дехқонро факат дар «Авасто» метавон ҳонд. «Он ҷо муборак ва муқаддас аст, ки дар он ҷо аз ҳама бисёртар ғалла, алаф ва дарахтони мевадор рӯёнида шуда, заминҳои хушк, обёрий ва ботлокҳо ба қишизорҳо муబаддал карда шудаанд. Ва дар ҷои дигар омада «замин ба он қасе, ки дар вай бо дасти ҷапу рост ва бо ҳар ду дасти худ кор мекунад, монанди дилбари ҷавонест. ки дар хобгоҳи зиннат додашуда нишаста, барои дилдодаи худ фарзанд ва сарват меофарад». «Он қасе, ки ғалла мекорад. кори муқаддас ба ҷо овардааст».

«Авасто» онро ҳам таъкид мекунад, ки ҳосили замин, бахусус ғалла девҳоро ба ғаш меорад. Онҳо аз гусса меноланд, мегурезанд, несту нобуд мешаванд. «Ҳангоме ки ғалла аз замин сар мекашад, девҳо ба роҳи гурез меафтанд, вакте ки онро ҳамир мекунанд, девҳо маҳв мешаванд. Ғаровонии ғалла девҳоро чунон мегурезонад. ки гӯё бо оҳани тафсон ба лаби онҳо зада бошанд».

Муносибат ба замин дар замони мо аҳамияти дучанд пайдо кардааст. Мубориза ва саъю қӯшиши сарвари

давлат, аз ҷумла фармони Президенти кишвар Эмомали Рахмон дар бораи ба мардум додани 75 ҳазор ва боз 25 ҳазор гектар замин, ки ғалла корида қисман ҳам бошанд худро таъмин намоянд, ибтидои ин корҳои нек аст.

Солҳои охир саросари кишварамонро ташабbusi ниҳолшинонӣ фаро гирифтааст. Касе ин амали ҳайрро дида худро дар канор гирифта наметавонад. Ҷӣ ташабbusi ҳубе ва ҷӣ амали неке! Аз сӯи дигар, одамони бераҳму бешафқат пайдо мешаванд, ки бутта ва дарахтони қадкашидаро бурида, ҷойҳои ободро нообод мегардонанд. Ҳар ғоҳе, ки ин тоифаи одамон табар бар тани дарахт мезананд, боре ҳам аз худ мепурсида бошанд, ки ҳуди онҳо дар тӯли ҳаёташон ҷанд ниҳол шинондаанд. Ду ҳазор сол пеш Нӯшервон панд медод, ки «То дарахти нав накоред, дарахти қуҳан набуред». Агар мо худро ворисони ниёғон донему ободию сарсабзии Тоҷикистони азизро ҳоҳем, ин пандро ҳамчун ҳалқа бар гӯш бояд дошта бошем.

Имрӯзҳо садҳо ҷавонони ҳузарбро мебинед, ки дар кӯчаҳо бекор, бе мақсади муайянे мегардонанд, ҳол он ки ҳар яке аз онҳо метавонанд ба қадри ҳол ва тавонӣ дар ҷое, дар мазрае кор қунанд ва дар ободии Тоҷикистони азиз ҳисса гузоранд. Зоро ободии ҳона, ободии деҳа, ободии мулӯқ, ободии Ватан мурбут ба ҳуди мост. Ҳар қадар мулӯқро обод қунем, ҳамон қадар рӯҳи ниёғонро шод мегардонем. Зоро бобоҳои мо ғалаку осмонро падару заминро модар меконданд ва аз замин нони ҳалол, шараф, умри ҷовид, обрӯ мекостанд. Лоиқ мефармояд:

*Ба танҳоӣ заминро дӯст бигрифт,
Замин пушту паноҳаш буду ёраш,
Замин ҳам ибтидо, ҳам интиҳояи,
Замин дору надори рӯзгораи.*

Аз ҳамаи он чӣ, ки гуфтем, бобати тарбияни наврасон ва умуман мардум ҷай сабақе мебардорем:

1.Хифз ва дӯст доштани табиат, аз ҷумла, ки гаҳвораи инсоният аст.

2.Муносибат ба замин ва роҳҳои

истифодаи самараноки он.

3.Эҳтироми ҳамаи дехқонони хок-пош, ки бо замин сару кор доранд, ҳар як ваҷаби заминро бекор намегузоранд, боғпарвароне, ки ҳар як ниҳолро ҳамчун фарзанд мепарваранд.

Калидвожаҳо: Наврӯз, хок, замин, ҷаҳонӣ, Созмони Милали Муттаҳид, ҷаши, байналмилаӣ, табиат, Тоҷикистон-Ватани Наврӯз.

Адабиёт:

- 1.Авасто. - Душанбе, 2001
- 2.Эмомалий Раҳмон, Тоҷикон дар оинаи таъриҳ, китоби якум: Аз Ориён то Сомониён. - Лондон.
- 3.Фирдавсӣ. «Шоҳнома», - Душанбе, 1989
- 4.Сайд Нафисӣ. Сарзамини поки ниёғон. - Душанбе, 1909
- 5.Лутфуллоев М. Шарафномаи миллат. - Душанбе, 2003
- 6.Тоҷикистон Ватани Наврӯз аст. - Душанбе, 2012.
- 7.Дастовези Наврӯзӣ. - Душанбе, 1991
- 8.Анҷумани Наврӯз. - Душанбе, 2012

УДК 396+902.7+9таджик+37таджик

Лутфуллоева П.

ФИЛОСОФИЯ ЗЕМЛИ В НАВРУЗЕ

Земля, как мы знаем очень священна для человека, так как именно она даёт урожай, и кормит народ. Во время долгой зимы земля, спит как младенец, но когда приходит Весна, она просыпается и всё зеленеет, цветёт.

За Весной приходит Навруз, наш древнейший, красивый праздник.

Благодаря нашему уважаемому президенту Эмомали Рахмон, Навруз был объявлен всемирным праздником, в связи с этим мы должны гордиться и радоваться. Потому что, Навруз будут праздновать и признавать теперь и другие страны и народы.

Ключевые слова: земля, зима, весна, урожай, Навруз, праздник, праздновать, народ.

UDK 396+902.7+9tajik+37tajik

Lutfulloeva P.

THE PHILOSOPHY OF THE EARTH

The Earth gets up after the long winter, and all becomes green and beautiful, it is mean that the Spring comes. When the person look at the trees, flowers, birds and rivers, he especially feels the spring. He wants to get up early, to work hardly, he is busy by Earth. Because in the future, he gets the rich harvest.

After the spring comes Navruz. It is the most ancient and wonderful tajik holiday.

Key words: Earth, winter, green, beautiful, spring, flowers, birds, rivers, work, rich harvest.

УДК 37 тоҷик+902.7+8тоҷик 1

Саидзода Ҷ., н.и.п.

Камолзода С., н.и.п.

БАҲОР ОМАД, КИ ОРОЯД ЧАМАНРО

Баҳор омад, ки боз аз баҳри гулгаши,
Хиромон моҳам аз манзил барояд.

Қорӣ Абдулло

Қорӣ Абдулло, ки аз шоирону олимони номии Афғонистон маҳсуб мейёбад, соли 1868 (69) дар шаҳри Кобул ба дунё омадаст. Ӯ маълумоти аввалияро дар назди падараш, Ҳофиз Кутбиддин, ки марди донишманд будааст, мегирад. Баъдан, вай ба омӯзиши сарфу нахв, забону адабиёти араб, фикҳ, қалом, мантиқ, ҳикмат, ҳат ва ғайра мепардозад ва дониши худро сайқал мебахшад.

Қорӣ аз айёми ҷавонӣ ба шеъру шоири машғул мешавад ва то поёни умраш онро раҳо намекунад. Ӯ соли 1943 оламро видоъ меѓӯяд. Қорӣ шоире пуркору пуркор будааст, зеро вай та моми умри худро ба таълиф, тарҷума, тартибу танзими осори муҳталифи илмиву адабию таъриҳӣ бахшида, «як нафас ҳам дар зиндагӣ фориг аз қӯшиш набудааст». Ба қавли Абдулҳақи Бетоб:

*Зи бас дошт шабу рӯз бо
қалам кор,
Зи логарӣ баданаши гашта буд
сурати нол.¹*

Куллиёти Қорӣ, ки соли 1955-1956, бо эҳтиноми Поянда Муҳаммад Зоҳир ва писари Қорӣ - Абдулғаффори Қорӣ, дар Кобул ба чоп расидааст, ки аз ғазал, қасида, тарҷеъанду таркибот, маснавӣ, мусаммат, қитъа, рубойӣ, дубайтий, фардҳо, порчаҳои мансур ва

гайра иборат мебошад. Ишку ошиқӣ, мадҳу ситоиш, тарғиби илму дониш, озодию истиқлол, ватану ватандӯстӣ, маорифу маънавиёт, адлу адолат, шикоят аз замона, ифшои навоқиси рӯзгор, панду ҳикмат, манзараи табиат ва амсоли ин аз муҳимтарин мавзӯоти осори ӯ ба шумор мераанд.

Бояд гуфт, ки тасвири табиат, дар ашъори Қорӣ бештар дар ташбиби қасоиди ӯ мунъакис шудааст. Агарчи ин мавзӯъро дар соири ашъораш низ боздид менамоем. Албатта, табиатгароӣ ва он ҳам дар ташиби қасида, амали тоза нест, балки дар шеъри форси тоҷикӣ аз суннати дерина барҳурдор мебошад. ҳусусан, шоирони асри IX-X-XI дар ин замина доди суханро додаанд. Фарруҳӣ, Манучехрӣ ва дигарон шоҳсаворони ин майдонанд. Аммо баъдан ин мавзӯъ рушд мекунад ва дар шеъри шоирони сабки ироқӣ, ҳиндӣ, равияи бозгашт ва шеъри нав ба тарзҳои муҳталиф идома мейёбад. Аз ҷумла дар шеъри асри XIX ва алаҳусус асри XX, ки даврони неҳзату бедории милал, ба виже милали Шарқ, мебошад, ба тарзи тоза андом менамояд, тағиyr мепазирад ва ҷанбаи қавии иҷтимоио сиёсиву инқилобию ватандӯстона мегирад. Ба ҳарфи дигар, шоирон дар ин айём мекӯшанд, ки бештар зебоиҳои қишвари худро дар шеърашон тарсим намоянд ва гоҳе ҳам мушаххасан аз мавзез ва маконе ном бибараанд. Аммо,

бо ин ҳама, шоирон аз васфи куллй ва умумии табиат низ даст намекашанд. Ин амал хусусан дар шеъри шоирони қасидасаро ба умри худ идома медиҳад. Мо намунаи ин гуна табиатгароиро дар қасидаҳои Қорӣ низ мушоҳида менамоем. Албатта, дар ин гуна ташбиҳои шоир, ки зотан тозаву нав мебошанд, таъсири шеъри шоирони табиатгарои сабки хурросонӣ, ба вижа Фаррухию Манучехриро дида метавонем. Агарчи худи шоир аз мазомин ва тасвири тоҷи хеш дар ин гуна ашъор сухан дар миён меорад:

*Чунон замину замон аз баҳор
сарсабз аст,
Ки сабза то ба камар омадасту
гул ба канор.
Табъи хок мазомини тозае зад сар,
Магӯ, ки нест ҳарфи тоза
дар ашъор...²*

аммо боз ҳам нақши таассур аз шоирони табиатгарои пешин дар ин гуна ашъор дар назари хонандай ҳасосу кунҷков ва ворид ба ин мавзӯъ мусаллам аст. Ин ташбиби шоир, агар, аз як сӯӣ, гувоҳи тозакориҳои ў бошад, аз сӯӣ дигар, садоқати ўро ба анъанаи шеъри табиат бармalo месозад. Вокеан, шоир дар ин ташбиби қасида аз омадани баҳор ва ба ҷилва омадани аносими муҳим ва ҳаётбахши он, аз ҷумла насиму боду борону абрӯ сабзаву кӯху барзану бοғу роғу дашту даман, сухан мегӯяд ва пеш аз ҳама ва беш аз ҳама, аз санъати ташхис суд мечӯяд ва бадин тартиб ба табиат ҳисси ҳаракату амал мебахшад:

*Кашиддааст саронарда боз дар
гулзор,
Барои равнақи моҳи ҳамал насиму
баҳор.
Саҳоб соҳаи гулзор руфту рӯб
намуд,*

*Чу кард боди сабо фарши сабзаро
ҳамвор.
Замин зи рашиҳаи абри баҳор гилнам
шуд,
Дигар баланд нагардад зи рӯи хок
губор.
Насим ҳам хасу хошок пок
месозад,
Чунон ки дар дили гулисан намонад
хор.
Шукуфт гунчаву як пираҳан ба худ
болид,
Чу дид номия боз омадаст бар сари
кор.
Сабо ба соҳаи гулзор баркашид
аз шавқ
Ба фарқи хусрави гул соябон зи бари
баҳор.
Бад-он расид латофат, ки беҳисоб
нест,
Шавад агар гули садбарг ошёни
ҳазор.
Тароват аз дару девори бοғ меҳезад,
Баҷост сабза агар сар барорад
зи девор.
Зи эътидоли ҳавои баҳор нест аҷаб
Агар зи пораи аҳгар кунун дӯҳад
гулпор.
Сабо зи накҳати сунбул шудаст
нофафурӯши,
Чаман зи гунча кушудаст таблаи
аттор.
Ба коргоҳи чаман боз аз ragi гули
зард
Кунанд дебаи гулнори сабзаро
зартор.
Зи инбисот ҳаво як даҳони ханда
бувад,
Чаман, ки олами гул шуд зи касрати
азҳор.
Ҳавои моҳи ҳамал турфа дасти гул
дорад,
Ки зад ба сафҳаи гетӣ ҳазор нақшу
нигор...³*

Ногуфта намонад, ки ин қасидаро Қорӣ дар пайравии қасидаи «Дофгоҳ»-и Фарруҳӣ, ки бо ин абӯт:

*Чун паранди нилгун бар рӯй пӯшад
марғзор,
Парниёни ҳафтранг андар сар орад
кӯҳсор.
Хокро чун нофи оҳу мушк зояд
бекиёс,
Бедро чун парри тӯтӣ барг рӯяд
бешумор.
Дӯши вақти нимишаб бӯи баҳор овард
бод,
Чазбаи боди шамолу хуррамо бӯи
баҳор.
Бод, гӯйӣ, мушки суда дорад андар
остин,
Бог, гӯйӣ, лӯъбатони сода дорад дар
канор.
Аргавон лаъли бадаҳий дорад андар
марсала,
Настаран лӯълӯи лоло дорад андар
гӯшвор.
То баромад ҷомҳои сурхи мул бар
шоҳи гул,
Панҷаҳои дасти мардум сар фурӯҳ
кард аз чинор...⁴*

шурӯъ мешавад, сурудааст. Таърихи эҷоди ин қасида ба мусобиқаи шеърие иртибот мегирад, ки мачаллаи «Кобул» соли 1933 ташкил карда буд ва Қорӣ дар ин мусобиқа ҷои аввал ва ҷоизаи дараҷаи аввалро соҳиб гардида буд. Ачиб ин аст, ки мачаллаи мазкур баъди ду сол, яъне соли 1935, боз мусобиқа эълон менамояд ва Қорӣ ин навбат низ ҷои аввал ва ҷоизаи аввалро мегирад ва дар як вақт ба ўлақаби маликушӯаароиро низ медиҳанд. Қасидаи вай бо ин матлаъ шурӯъ мешавад:

*Гар зумуррадгун шавад аз файзи
найсон кӯҳсор,
Мешавад аз баргрезон ҳам зарифон
марғзор...⁵*

Маълум аст, ки Қорӣ шоире маорифпарвар, истиқлолхоҳ, ватандӯст ва ва мутараққӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, ўтибатро тавъям бо мавзӯоти дигар, ба виже мавзӯи ватандӯстӣ, тарҳрезӣ менамояд. Ҳамин аст, ки васфи манозири табиат, ба виже ашъори баҳорияш, рангу бор ва хусусияти мушаххас мегиранд ва ба маконеву замоне муайян даҳолат менамоянд. Мисли ин қасида, ки дар он баҳор дар партави ҷашни истиқлол ва дар фазои Кобулу пули Маҷтан ба риштai тасвир қашида мешавад ва бадин тартиб шоир ҳонандаро ба дунёи рангини ин мавзӯе ва маконҳои дигар дар фасли баҳор мебарад:

*Фазои Кобулу фасли гулу ҳавои
баҳор,
Чӣ давлат аст, ки ҷуз мо надида кас
ба канор.
Ҳавост хурраму гул тазорӯву
булбул маст,
Сабост лаҳлаҳасою насим
анбарбор.
Ба боду роғ дигар фарши сабза
густурданӣ,
Ки пои гул нашиавад ранҷа аз
ҳалидани хор.
Ҳирад муюна дидашт баъси баъд
аз мавт,
Зи хок ҷу сар қашиданӣ сабзву
гулу хор.
Зидуд сабзаи урдубӯҳишт занғ
аз дил,
Агарчи сабза намояд ба ҷаҳим
ҷун зарингор.
Ҳамин тарона расад аз садои об
ба гӯи,
Ки аз канори ҷӯ ҳеч гаҳ магир
канор.
Шудаст дидашт шабнам ба рӯи
гул ҳайрон,
Ба ранги дидашт ошиқ гаҳи
назораи ёр.*

*Дами насим аз он дилқушиову
чонбахш аст,
Ки ҳар саҳар ба чаман меравад
ба гаштү гузор.
Чү гүям аз Пули Мастону вазъи
дилкаши күл,
Яке равону дигар орамида аз
рафтор.
Яке чу ошиқи бедил ба дил
қарораш не,
Дигар чу шоҳиди дилчү гирифта
вазъи виқор...
Бароти ишрати моро сечанд соҳт
сипехр
Ки ҳаст аҳди гулу иди ҷашни
фаслу баҳор...⁶*

Ў ин корро дар яке аз қасоиди дигараш низ идома медиҳад. Зоро Қорӣ табъян шоире ватандӯст аст. Лиҳозо, ишқи худро нисбат ва ватан ва тавсифи зебоҳои он алоқамандона ба тасвири зебоҳои табиат ба намоиш мегузорад ва бад-ин васила зебоҳои табиатро дар хидмати ватан қарор медиҳад ва барьакс:

*Чаман, к-омад баҳорон аз ҳаводорони
бӯстонаи,
Надорад ҳеч гулишан равнақи гулҳои
хандонаи.
Ниишоне медиҳад аз ҷони пок оби
равони ў,
Ҳикоят аз дили ҳуши мекунад вазъи
гулистанаи.
Бисоти сабзааиро меғизояд равнақи
дигар,
Саҳар ҳар гаҳ зи шабнам мекунад
оинабандонаи.
Зи бас обу ҳавои хуррами ў
зиндагибахш аст,
Раво бошиад, ки гүям сад гулистон
бод қурбонаи.
Ҳавояро ба ҳар мавсум нишоти
турфае бошиад,
Набошиад ҷонғизои муниҳасар
бар фасли найсонани.*

*Машоми ҷон намояд тоза гулгашти
тарабхезаи,
Равонпарвар бувад азбас насиими
анбарафишонаи.
Шамими гул ба ин андоза ҷонпарвар
намебошаид,
Тамошиои Пули Мастон ба ин кайф
ар бувад актун,
Нуҳад майхора ҷоми бодаро бар
тоқи найсонани...
Бару буми ҳушаш имрӯз дорад олами
дигар,
Ки зебу зинати дигар фузуд аз ҷашни
ағононаи...⁷*

Қорӣ дар ғазалсарой низ тавоно буда, аз маҳорати баланд бархурдор мебошаид. Аз ин хотир, дар ғазалҳояш аз табиат, ба вижа баҳор, низ ситоиш кардааст. Чунончи, дар ғазале, ки дар пайравии ғазали машҳури Воқифи Лоҳурӣ:

*Баҳор омад, зи ҳешу ошино бегона
хоҳам шуд,
Ки гул бӯи ту хоҳад доду ман девона
хоҳам шуд...⁸*

naviшtaast, чунин мегӯяд:

*Баҳор омад, ба гулишан боз аз кошона
хоҳам шуд,
Ба пои гул надими шишишаву паймона
хоҳам шуд.⁹*

Албатта, ў дар бархе аз ғазалҳои дигараш низ аз баҳор тамцид намудааст, аз ҷумла ғазалҳое, ки бо ин матлаъҳо оғоз мешаванд ва бо мавзӯи ишқу ошиқӣ тавъаманд:

*Эй пур аз гул зи рухат домани
маҳтоби баҳор,
Сарфи зебоии ту ранги гулу оби
баҳор.¹⁰*

*Дилам ба завқи ҳавои баҳор меболад,
Чу бедиле, ки ба дидори ёр меболад.¹¹*

Бояд гуфт, ки Қорӣ дар сурудани дубайтӣ, ба вижа рубоӣ, маҳорати қалон нишон додаст. Ӯ кӯшидааст, ки дар чаҳор мисраъ муҳимтарин масоили зиндагиро дар маърази баён бигузорад. Мавзӯи рубоиёти ўз баёни ҳол, ҷашни истиқлол, ишқу муҳаббат, васфи ватан, ташибики илму дониш, кору кӯшиш, қасбу ҳунар, тараннуми баҳору Наврӯз ва ғайра иборат мебошад. Аммо дубайтиҳои шоир билқул ба баҳор ихтинос дода шудаанд. Шоир дар онҳо аз вуруди баҳор, маҳмалин гардидани боғу роғ, насими атргони аз ва ҷӯшу ҳурӯши табиат, яъне зинда гардидани он, ҷойгузини зимистон гардидани баҳор, шукуфтани гулҳо, борони ҷонбахши баҳорӣ, васфи парандагон, ба вижа булбул, фаро расидани мавсими қишлоу кор ва амсоли ин ҳабар медиҳад, ҳабаре хуш ва нишотофарину дилпазир. Инак, намунаҳои аз дубайтиҳои шоир, ки бо ибораи «баҳор омад» сар мешаванд ва ҷеҳраи ўро ҳамчун шоири баҳорситоӣ пеши ҷашми мо ҷилвагар месозанд:

*Баҳор омад, ки орояд ҷаманро,
Насим арzon қунад мушики Ҳутанро.
Баҳор омад, ки бинад ҷашми бедор
Шаби маҳтоб ҷӯши ёсуманро.*¹²

*Баҳор омад, ки олам зинда гардад,
Гули зард ахтари тобанда гардад.
Ба ташири қӯдуми фарвадин гул,
Зи шодӣ як даҳони ҳанда гардад.*¹³

*Баҳор омад, ки болад аз тараҷӯз гул,
Шавад овозхон аз шавӯз булбул.
Зи ҷӯҳ хезад садои шар-шари об,
Зи шоҳ овози кукуҳои сулсул.*¹⁴

*Баҳор омад, ки он дехқони корӣ
Камар бандад пай қишиши баҳорӣ.
Ғанимат донад ин фасли нақӯро,
Қашад аз баҳри роҳат ранҷу хорӣ.*¹⁵

Хулоса, Қорӣ яке аз адибону сухансанҷони мумтози поёни асри XIX ва аввали асри XX Афғонистон буда, дар адабиёту фарҳангӣ ин қишивари шоирхезу шеърпарвар мақоми пешвойӣ дорад. Ӯ дар сурудани ғазалу қасидаву қитъаву маснавию тарҷеъанду таркибанд ва соири ақсоми шеър маҳорати воло дошта, суханваре чирадаст ва устод мебошад. Дар шеъри вай қаридамони мавзӯъоти роиҷи адабиёт, аз ҷумла тасвири табиат, маҷоли баён меёбанд. Ҳусусан, ашъоре, ки дар тавсифи баҳор-арӯси сол, гуфтаанд, ҳеле ҷаззобу муассир ва дилнишинанд, зоро ўз дар онҳо ҳама чизро дар ҳолати эҳёву ҳаракат ба тамошо мегузорад. Лиҳозо, метавон гуфт, ки вай танҳо шоири баҳориситоӣ, наққоши сирфи табиат нест, балки шоирест, ки ба мавзӯи баҳор ҷомаи иҷтимоиву сиёсиву аҳлоқиву ватандӯстона мепӯшонад ва мардумро ба дӯст доштани зебоиҳои табиат, ватани азиз, ғанимат донастани баҳор, ин айёми тиллоии зиндагӣ, ҳаракату қӯшишу кор кардан, қишлоу кор намудан, илму дониш андӯхтан, шарофатмандона зистан ва бо як сӯҳан, дурӯй гузидан аз гафлат ва ба қадри умри азиз, ки мони баҳор аст, даррасидан фаро меконад, фарохонде ҳунармандонаву зебо ва ибратбахш:

*Наргиси масти ёр рафт ба хоб,
Фитнаи рӯзгор рафт ба хоб.
Кай ба хобаши ту омадӣ як бор,
Баҳти ман бор, бор рафт ба хоб...
Кас набинад ба хоб ин фурсат,
Бӯса, эй дил, ки ёр рафт ба хоб.
Кай тавонам гирифт домани васл,
Чун маро дасти кор рафт ба хоб.
Ҷумла шуд сарфи хобу ҳӯр, ағсӯс,
Умри нопойдор рафт ба хоб...
Шуд ба гафлат ҷавониям, Қорӣ,
Вой, фасли баҳор рафт ба хоб.*¹⁶

Пайнавиштҳо:

1. Корӣ Абдулло. - Куллиёт. Кобул, бидуни соли нашр, с.3.
2. Ҳамон ҷо, с. 231.
3. Ҳамон ҷо, с. 229.
4. Девони Ҳаким Фаррухии Систонӣ. - Техрон, 1385, с. 175.
5. Корӣ Абдулло. Куллиёт, с. 220.
6. Ҳамон ҷо, с. 232.
7. Ҳамон ҷо, с.244.
- 8.Шоирони Афғонистон. - Сталинобод, 1954, с. 54.
9. Корӣ Абдулло. Куллиёт, с. 125.
10. Ҳамон ҷо, с.132.
11. Ҳамон ҷо, с. 126.
12. Ҳамон ҷо, с. 391.
13. Ҳамон ҷо, ҳамон с.
14. Ҳамон ҷо, ҳамон с.
15. Ҳамон ҷо, с.392.
16. Ҳамон ҷо, с. 48-49.

УДК 37 таджик+902.7+8 таджик 1

**Сайдзода Ҷ., к.п.н.,
Камолзода С., к.п.н.**

ПРИШЛА ВЕСНА – ПРИШЁЛ РАСЦВЕТ

Кори Абдулло известный во всем Афганистане и за его пределами учёный, поэт, родившийся в семье известного певца Кутбиддина в 1968 (69) году в г. Кабуле.

Всю свою жизнь он посвятил поэзии и воспеванию в ней красоты природы, человека. В 1934 году он ушёл из жизни.

Творческое наследие Кори Абдулло было опубликовано в 1955-56 гг. в Кабуле. В его поэзии особое место занимало описание весны, природы в поэтических формах «касида», «рубои», «дубайти».

В них он умело и точно с душевной любовью передаёт настроение возобновления жизни растений, природы весной, трелей соловья и первой борозды землепашца.

Он не только певец весны и природы, но он и поэт – патриот своей родины, воспевающий в своих произведениях красоту человека, природы и жизни.

Ключевые слова: Поэзия, природа, весна, стихи, «касида», «рубои», описание, красота человека, произведение и др.

UDK 37 tajik+902.7+8 tajik 1

**Saidzoda J., candidate of education,
Kamolzoda S., candidate of education.**

THE SPRING HAS COME - BLOSSOMING HAS COME

Qori Abdullo known in Afghanistan and behind its limits the scientist, poet who was born in a family of well - known singer Kutbiddin in Kabul, 1968 (69).

All life he has devoted to poetry and in it beauty of the nature, the person. In 1934 he has died.

Kori Abdullo creative heritage has been published in 1955-56 in Kabul. In its poetry description of spring, the nature in poetic forms «ode», «quatrain», « quatrain (dubaiti)» occupied a special place.

In them it was able and it is exact with sincere love transfers mood of renewal of plants' life, the nature in spring, trills of a nightingale and the first furrow of ploughman.

He is not only the singer of spring and the nature, although he was poet and patriot of his native land singing in his musical composition beauties of nature, men and life.

Key words: poetry, nature, spring, verses, «eulogy», «quatrain», description, beauties of nature, life e.t.c.

УДК 78 таджик+37 таджик+902.7

Назарова Л. А., к.иск.н.,

доцент кафедры истории и теории музыки Таджикской национальной консерватории имени Т. Сатторова

ТАДЖИКСКАЯ МУЗЫКА - ЛОКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

«Каждая отдельная художественная личность выражает не только себя и слой жизни своего времени – она свертывает в себе импульсы всего генеалогического древа своих художественных предков»

(Холопова В. Н.)

В статье останавливаю внимание на ментальности современного процесса в системе жанра таджикской музыки первого десятилетия XXI столетия. Стремлюсь показать «текст» восточной традиции, обнаруживающий себя в культурном ореоле творчества таджикских композиторов, проживающих в разных точках земного шара: – Беньямина Юсупова (Израиль), Алишера Латифзаде (США), Павла Турсунова (Россия). Весной 2011 года они принимали участие в Международном музыкальном форуме «Бахористон» в Душанбе (смотрите мою статью «Музыка планеты» в журнале «Памир» №4-6, 2011 г.).

Природа языка как знак и память, искусство звука, тонкость метроритмической реальности в оптике времени неограниченно усиливается в звучащей материи любого жанра, направленного на присутствующего живого слушателя какой бы он не был национальности. Выразителен сам процесс создаваемой музыки нашими соотечественниками, опирающейся на феномен «архетипа» - запись, расшифровку традиции и на память, отражающей реальность, присущую самой ее структуре. Звуковая ткань, очертания целого, «эмоциональные контуры», создаваемого опуса, обещают вырасти в интересное выразительное произведение у крупно-

го музыканта, поражающее слушателя парадоксами сочетаний несовместимых, казалось бы на первый взгляд, структур восточной и западноевропейской системы. Музыка способна создать контакт между людьми разной национальности.

Находясь под большим влиянием наиболее важных течений современной музыки, таджикские композиторы, как они сами себя называют, живя за рубежом, понимают особую роль со-прикосновения собственной и чужой музыкальной ментальности. Стремящаяся преодолеть вектор бессознательной зависимости от разнообразных стилевых течений и создать собственное направление, связанное с драгоценными страницами таджикской традиционной музыки. В тоже время, ощущая себя таджикским художником, каждый из трех названных композиторов, абсолютно разняющихся по «музыкальному типу», попадая в гущу инноваций, очевидно, не может пройти мимо их воздействия. В музыке, развивая различные типы современной композиторской техники, синтезируя различные жанровые и стилевые направления, три творца стремятся найти свою нишу в эволюции моделей культуры, обогатить ее изумляющей новизной восточного колорита.

Развитию искусства на разных стадиальных уровнях всегда присущи процессы интеграции и дифференциации. В области пространственно-временных искусств со второй половины XX столетия особенно наблюдается процесс синтеза жанров и стилей, связанных с расширением и углублением художественного познания мира. Этот фактор, стимулирующий поиск новых художественных форм и способов общения, рассчитан на активное сотрудничество со слушателем, адресатом музыки. Происходит внутреннее смещение жанровых

пластов, на уровне которого в наше время возросшую популярность получают жанры, утрачивающие четкие границы. «Жанровая подвижность», размывающая жанровые границы, способствует художественному самораскрытию творческой личности, перевесу индивидуального над традиционным, сохраняя при этом генетически черты семантического варианта того или иного жанра. Новизна жанровых трактовок обнаруживает себя, разумеется, еще в таджикской музыке прошлого столетия на территории нашей страны, начиная с 70-х годов в творчестве ярких индивидуальностей Фируза Бахора, Толибхона Шахиди, Дамира Дустмухамедова, Азама Солиева, Курратулло Яхъяева, Курратулло Хикматова, Заррины Миршакар, Шодмона Пулоди, Талаба Сатторова, Лолы Толис. Сегодня, когда процесс жанрового обновления особенно интенсивен в мировой музыкальной практике, разнообразная музыка резко очерченных и ярких дарований композиторов Б. Юсупова, А. Латифзаде, П. Турсунова является подтверждением сказанного.

Особо подчеркну, что анализ композиций «зарубежных» таджиков, не озвученных на Международном форуме «Бахористон», основан на слуховом восприятии и чувственном постижении их музыки, записанной на CD и DVD, без выраженной установки на нотный текст партитур.

Павел Турсунов, проживающий в Москве, написал концерт для трубы с оркестром «Улыбка Бехзода» (по мотивам персидских миниатюр). Программность заголовок определяет направленность формы художественного обобщения концерта. Принцип «множественного и концентрированного воздействия», сформулированный Л. Мазелем, демонстрирует здесь широчайшее разнообразие выразительных средств в восприятии

слушателя, вызывающих конкретное ассоциативное представление в содержании музыки. Сюитная композиция концерта показательна с точки зрения использования нетрадиционных признаков, свидетельствующих о качественно ином подходе к избранной модели с явно фокусирующими признаками Concerto grosso. Создана своеобразная иллюзия «пространственно-динамических сопоставлений» (Н. Зейфас) tutti и soli, гибко меняющая и обогащающая многокрасочную звуковую палитру. Переосмысливая принцип виртуозно - концертирующего «пространственного сопоставления» тембров, характерных для эпохи барокко, автор передает это живое ощущение через призму исполнительской практики своего времени. Разножанровый синтез концерта координирует функциональную связь небольших иллюстрированных миниатюр, взаимодействующих друг с другом в окружающем их пространстве, рисует многообразные жанровые сцены батальной, бытовой, танцевальной, лирико-эпической живописи, запечатленных кистью великого художника эпохи Восточного Ренессанса XV века Бехзода. Увлекательная «фантазийность» игры каноническими моделями пленит восприятие и воображение современного слушателя.

Музыкальный язык концерта для трубы с оркестром П. Турсунова содержательно обусловлен отбором использованных средств выражения, обладающих свойством, способствующим включению индивидуального в мета-систему культуры эпохи. Исторически сложившиеся комплексы «жанровых лексем», интонационных, метроритмических, фактурных структур восточной монодической традиции вступают с первых же тактов концерта в диалог с другой культурой - Запада. Ориентируясь на семантическую стилистику

художника-гения Иоганна Себастьяна Баха, божественного символа всеобщей истории музыки, П. Турсунов обогащает образно-ассоциативные возможности данного опуса. Фактически композиторское произведение «многоязычно». Интонации монодийной культуры таджиков, попав в иную музыкальную систему, помогают «дешифровать» индивидуальный замысел композитора. Автор наслаждается традиции, выработанные музыкальной культурой новыми пластами, донося до слушателя свои художественные идеи, вызывающие определенные ассоциативные представления в его восприятии.

Другая тенденция, опирающаяся на взаимопроникновение жанров внутри одного произведения, показательна на примере виртуозного сочинения, названного автором Беньямином Юсуповым «Viola Tango Rock Concerto», специально написанного для талантливого скрипача Максима Венгерова, вовлеченного в игровой процесс музыки. В концерте задействована скрипичная игра на альте. Сочинение демонстрирует высочайшую пробу композиторского мастерства: от безуказненно-го владения академической техникой до современной импровизационной игры на электроскрипке в стиле рок, обостряющей максимально образный строй многочастного цикла.

В основе концерта, на мой взгляд, лежит концепция художника, испокон веков, вновь и вновь, переживающего непостижимое крушение основ человеческой жизни. Б. Юсупов, задумываясь о реализации монументального замысла, пронизанного чувством современной правды, выражает вечные темы искусства: катастрофы, страдания, одиночества и любви. Выделяя жирным шрифтом «Viola Tango Rock Concerto», открывающего все новые и

новые возможности для драматического воплощения, композитор сознательно осуществляет дерзновенный замысел соединения в потоке живой инструментальной музыки пластов обособленных субкультур, бросающих вызов явлениям внешнего мира. Автор вовлекает таджикский фольклор, выразительную палитру музыки барокко, европейскую классику, романтизм, интонационно-семантические представления разнообразнейших жанровых характеристик – хорала, вальса, танго, рок-музыку, усиливает тем самым «интернациональный контакт» звукового мира. В одном из интервью 2006 года Б. Юсупов сказал: «Я принадлежу к нации /израильской – Л. Н./, которая уже две тысячи лет крутится между разными народами и странами, и впитывает в себя разные культуры». Необычность музыки в истоках ярко контрастирующих частей, так и внутри каждой, внедряющихся в инструментальный контекст предельно несовместимые образные сферы разной жанровой ориентации. Присутствие, казалось бы, несочетаемых традиций – внезапных жанровых сопоставлений не оборачивается эклектикой, а наоборот, ярко обнажает дозу возможностей, органично выявляемых внутренним миром автора. Проявляется взаимодействие авторского сознания и модели концерта на уровне «целостного мироощущения» /согласно теории В. Медушевского/. Драматургия концерта детально проработана глубинным измерением соотносящихся пластов, где каждый борется за свое пространство, независимость друг от друга и в тоже время выстраиваясь в единую концепцию. Контраст крайних слоев наделяется «эстетической и этической семантикой» /В. Холопова/. Предельно расширенный интонационный словарь новейшего времени свидетельствует о демократизации

языка концерта, открытого для общения автора со слушателем.

Глубокое философское трагедийное произведение, оставляющее сильнейшее впечатление, наполняет слушателя ежесекундным смыслом жизненных ощущений, «этической семантикой». Конфликтная драматургия, лежащая в основе концерта, выстроена типичным методом логического волнообразного развертывания музыкального материала, захватывающего концерт в целом, так и отдельные его части. Внутреннее наполнение их самобытно.

Авторская исповедь solo альта в предисловии, открывающая концерт, сознательно подчеркнута своей принадлежностью к традициям таджикской монодии. Переносит композитора через неостанавимый поток времени на родную землю, где он родился, жил, творил до периода сильных потрясений, вызванных гражданской войной в Таджикистане в начале 90-х годов прошлого столетия. /Особо подчеркну, что «исход» соотечественников из Таджикистана остро ударили по его культуре и в тоже время оказал колossalное влияние на музыкальную культуру мира/. Погружая слушателя в душевную ностальгию прошлого через одинокую, светлую в своей печали тему в высоком регистре на фоне воздушных капель фортепиано, автор вступает в новое отношение с настоящим. После выразительной паузы неожиданный контраст в сторону стилистической конфронтации, проявленной вторжением сухой остинатной поступи и pizz. низких струнных – показа одного из негативных полюсов. Тембр солирующего альта в совершенно иной плоскости напряженного речитативного интонирования, постепенно расширяющего звуковое пространство, несет новую выразительность, особо подчеркнутую

педалью жуткого остинатного фона. Диалог солиста и оркестра согласно романтической традиции выражает конфликт, предельно поляризуется на уровне всего концерта.

Семантическим суперконтрастом в современном понимании с обратным знаком по отношению к музыке лирического переживания, музыкальной экспрессии концерта встает феномен агрессии (в одной из частей) сильно действующих средств новейшего инструментализма в лице, оглушительной, нереально звучащей электроскрипке, противостоящей акустическому альту, общей тембровой окраске симфонического оркестра. В кульминационной зоне Б. Юсупов нагнетает стилевую драматургию концерта искажением темы известного Каприса Паганини, раскрученной дьявольским почерком в его музыке, с обостренным нервным ритмом джазовой ударной установки.

Композитор разворачивает перед слушателем «театр тембров», концепцию «внутреннего и внешнего» внезапно противостоящих жанрово-смысловых сопоставлений. Неожиданное включение автором в альтовый концерт Танго, хотя и вербально заявленный в названии сочинения, вмещает не только акустический, но и визуально-пространственный ряд, тем самым бросает вызов канону, крепким вековым устоям «серьезной» музыки. Идея связи слуховых и визуальных представлений натолкнула Б. Юсупова на поистине уникальный эксперимент: «перевод музыки через ее ритм в пространство» (В. Конен). Визуальный дуэт Максима Венгерова и потрясающей аргентинской танцовщицы Кристины Палье, живет активным сценическим действием, где чувствуется высокий тонус современной жизни. (В одном из интервью композитор сказал: «Мы должны все время двигаться впе-

ред и менять наши концепции. Если мы застынем, то нас это уничтожит»). Бытовой жанр танго, покоривший многие континенты мира своей жаркой страстью, особой энергией ритма, колоссальным образом подчеркивает трагическую концепцию концерта и одновременно проявление взгляда на воплощение эмоции человеческой любви, на позитивный полюс притяжения. Стремление остановить изменчивость внешнего мира, запечатлев прекрасное мгновение, ощущаешь в художественном воплощении «бытовизмов» окружающего мира – выразительной игры на гармонике, акустической гитаре.

Живая традиция музыки быта ощущена также и в концерте для виолончели с оркестром (2008 г.), посвященном Мише Майскому, где фольклорный феномен воплощен в цитируемой загигательной, искрометной цыганской песне. Рождается новое пространство музенирования. Замечу, что в виолончельном концерте и, особенно, в альтовом ощущено разнонаправленность поиска композитора, идущего от искусства второй половины XX столетия, где специфическое свойство современного художественного мышления актуализирует историческую память избранной «чужой лексики».

Останавливаясь на отдельных страницах музыкального творчества Алишера Латифзаде, подчеркну, что эксперименты его творческой работы ведутся в поисках «нетиповых» языковых и драматургических решений, подчиненных особенностям национальных жанров. Наглядно прослеживается даже в названии его сочинений: «Тui» (2001 г.), для народных инструментов, синтезатора и магнитофонной ленты; «Tolerans» для дирижера, музыкантов ... и для всех (2002 г.).

В «Тui» композитор экспериментирует выразительными возможностями

стями верbalного и звукового материала. Сочинение интересно ярко выраженным обрядовым действием. Композиция раскрыта архаическими формами карнаевских возгласов, горловым пением традиционных исполнителей, магией азартных танцевальных ритмов горных и долинных районов Таджикистана, запечатленных магнитозаписью. Используя синтезатор, создающий эффект объемного сонорного пространства в кульминационной зоне – ауджа и живое звучание народного ансамбля, автор расширяет возможности художественного воздействия через жанрово-стилистическую сферу. Фольклорный жанр в контексте композиторского творчества перезагружен, сочетает в едином целом сегменты обрядового действия различного происхождения (горного и долинного). В связи с этим рождается современный смысл понимания нового национального наследия.

Свободное владение арсеналом давности и нового позволяет А. Латифзаде найти в разнонаправленных композиторских поисках свой «метостиль» и одновременно установить смысловые связи в рамках «большого Текста культуры» на уровне интертекстуальности. В этом музыкально-историческом контексте определенное место занимает «Tolerans» для дирижера, музыкантов ... и для всех, созданного для чтецов, хора, симфонического оркестра и магнитофона. Общая идеальная концепция сочинения выстраивается вокруг главной мысли, интонируемой восточной поэзии чтецами на разных языках: форси, английском и русском,зывающими мир к терпимости, примирению, вере:

*Поймите люди всей земли,
Вражда плохое дело.*

*Живите в дружбе меж собой,
Нет – лучшего дела.*

Отсюда - особый образно-эмоциональный стержень произведения, позволяющий композитору включить в «Tolerance» в зоне смысловой кульминации цитату хора из «Lachrymose» Реквиема Моцарта на фоне монтажа его собственной музыки. Она (цитата) углубляет выразительный смысл произведения в целом, являясь откликом на мысли произносимого текста. Соединение двух взаимодополняющих жанровых компонентов – декламации и пения - определяет стилевое своеобразие оркестрового сочинения.

Постоянный интерес автора к новым принципам музыкального письма открывает новые формы исполнительства в композиторском творчестве. Языковой уровень названных сочинений вовлекает авангард современных средств и техник композиций. Особое внимание отводится сонористическим приемам, кластерным вертикалям, репетитивной технике, идущей из глубин минималистской монодии восточных культур. Разнообразность образных сфер через многомерную выразительность музыкального решения позволила А. Латифзаде создать своеобразные художественнонеповторимые сочинения.

Завершая статью еще раз выделю, что музыка таджикских композиторов, живущих за рубежом, вписалась в мировую культуру своей оригинальной музыкальной концепцией и несет в себе нечто притягательное для слушателя многих стран нашей планеты.

Хочу особо поблагодарить композиторов Толибхона Шахиди, Азама Солиева, а также музыковеда Фирзу Ульмасова и авторов за предоставленные музыкальные диски анализируемых сочинений.

Калидвоҷаҳо: «Матн»-и анъанаҳои шарқӣ, «таҳлилӣ жанрӣ», «ҳаракатҳои жанрӣ», навидҳои забони мусиқӣ (инноватсияи забони мусиқӣ)

Ключевые слова: «Текст» восточной традиции, «жанровый синтез», «жанровая подвижность», инновация музыкального языка.

UDK 78 tajik+37 tajik+902.7

Nazarova L., candidate of art history

TAJIK MUSIC – LOCAL PHENOMENON IN OUTER SPACE OF MUSICAL CULTURE

In the article of “Tajik music” Nazarova L.A. the problem of synthesis different genres and style directions of music of the first decade of Tajik composers in XXI century who lives in abroad has mentioned: Benjamin Uysupov (Israel), Alisher Latifzade (USA), Pavel Tursunov (Russia). Viola Tango Rock Concerto and cello concert by B. Yusupov. Concerto for trumpet with orchestra <Smile of Behzod> by P. Tursunov <Тui> for orchestra for folk instruments and recorder tape; <Tolerance> for conductor, musicians and ... for all by A. Latifzade, where originally mixed Eastern and Western traditions.

УДК 396+03 тоҷик+902.7

Тайғуншоева Ҷ.

РУСУМ ВА ИСТИЛОҲОТИ НАВРӮЗ

Наврӯзи Аҷам пуритихортарин ва бузургтарин суннатҳои мардуми ориёй, аз умқи қарнҳо то ба имрӯзи фирӯз расидааст. Наврӯз нахустин рӯз аст аз Фарвардинмоҳ ва аз ин ҷиҳат «Рӯзи нав» ном гирифт зеро, ки пешонии соли нав аст. Наврӯзи фирӯз аз баҳори гулбасар мужда расонда, табиатро зебу фарри нав мебахшад ва ба мардум фараҳмандӣ меорад,

Наврӯз аёмест, ки заминрову замонро хусни тоза баҳшида ва нерӯи зебоиофараш дар табиити сабзпӯшу гулпӯш тачассум мёёбад. Аз ин хотир Наврӯзи хучастапай ба-рои мардуми шарифи мо яке аз суннатҳои беҳтарин маҳсуб мёёбад.

Фасли Наврӯз аст айёми баҳор,
Гул шукуфту гашт олам лолазор.
Дашту саҳро сабзу хуррам
гашистааст,
Аз насими соғ, ҳавои бегубор.

Наврӯз арзишҳо ва коркардҳои барчастие дорад, ки мушкил аст яке аз онҳоро бартар аз яке овард. Бо вучуди ин яке аз умдатарин нақшҳои Наврӯз эҷоди ваҳдат ва тақвияти ҳамбастагиҳо ва ягонагиҳост.

Яке аз идомаи пайвастаи Наврӯз таи чанд ҳазор соли таърихи он, ки дар натиҷаи ин идома Наврӯз густардатарин ва кӯҳантарин ҷашну ойини муштраки ҳамаи сарзамиҳое шуд, ки имрӯз кишварҳои Эрон, Афғонистон, Покистон, баҳше аз Ҳиндустон, кишварҳои Осиёи Миёна ва Қафқоз, манотики курднишини Туркия, Ироқ ва Сурия, Албанияро дар бар мегирад.

Дар аҳди қадим дар Эрон ва Осиёи Миёна Наврӯзо на танҳо ҳамчун ҷашни миллӣ балки ҳамчун ҷашни давлатӣ низ қайд мекарданд. Аз тадқиқотҳои таърихи маълум мегардад, ки азбаски Наврӯз таи як моҳ давом

мекард одамон ба табақаҳои гуногун чудо шуда ҳар як гурӯҳ иди Наврӯзро таи панҷ рӯз онро таҷлил мекарданд. Масалан дар Эрони қадим панҷ рӯзи аввалро подшоҳон, дуюм панҷрӯзаро ашрофзодагон, панҷрӯзаи сеюмро хизматгорони подшоҳ ҷашн мегирифтанд. Подшоҳон иди Наврӯзро аз рӯзҳои якӯм оғоз карда барои наздикини худ хони наврӯзи меоростанд ва нишастагонро ба дӯстӣ ва рафоқат дা�ъват менамуданд. Рӯзи дуюм подшоҳ ашрофзодагон ва дехқононро қабул мекард. Рӯзи сеюм улами динро тақлиф мекард, рӯзи чаҳорум ахли хонаводаи худро ва ахираи Наврӯз дар сатҳи баланд таҷлил мегардид.

Дар асарҳои Абӯрайхони Берунӣ ва «Наврӯзнома»-и Хайём кайд гардидааст, ки дар айёми ҷанширии Наврӯз заминро об медоданд, ҳешовандон ва наздикини худро тӯхфаҳо тақдим мекарданд, аргунҷакбозӣ мекарданд, ширинихо (қандалот) тақсим мекарданд. Либоси нав ба бар карда инҷунин дар ин рӯз ҳосили ҳафтсолаи рӯёндаашонро муайян мекарданд.

Дастарҳони шоҳонро навъҳои гуногуни нону кулҷаворӣ аз гандум, ҷав, ҷуворимакка, нахуд, наск, биринҷ, кунҷит, лӯббӣ ташкил медод. Дар мобайни дастарҳон ҳафт навдаи дараҳт аз дараҳтони биҳӣ, анор, мачнунбед, зайдун ва дигар меваҳоро мегузоштанд. Файр аз ин ҳафт қосаи сафед, ҳафт динор ё дирҳам мегузоштанд. Барои подшоҳон бошад таоми маҳсус изборат аз шакари сафед, ҷормағз бо иловани шир ва ҳурмо тайёр мекарданд.

Дар Эрони имрӯза бошад дар хони Наврӯзӣ ҳафт таом ки бо қалимаи арабии С (ҳафтсин) сар мешавад мемонанд. Дарстарҳонро бо ҷурғот, шир, қурут, тухмҳои ородода ва маваҷотҳои гуногун, ҷормағз ва писта оро медиҳанд. Ҳамҷунин расм ва суннати ҳоси наврӯзӣ, ин пухтани анвои ширинихои наврӯзӣ аз ҷумла суманақ, ки бо «ҳафтсин» ва «ҳафтшин» сар мешавад

Ҳафт шин яъне ҳафт гизо ё рустање, ки бо ҳарфи Шини форсӣ- Ш сар мешавад инҳоянд;

Шакар- имрӯз хокай қандро шакар мегӯянд. Вале дар хони наврӯзӣ шакар ба маъни маводи ширину хуштаъмest, ки дар таркиби нон, картошка, мева ва сабзавот мавҷуд аст.

Шарбат- ширинии равон, афшураи мева: анор, себ, зардолу ва олуболу. Куватдиҳандай дил ва акл, сабуккунандай рӯҳ, шиканандай ташнагӣ. Бо ин ҳосияти шифобаҳш ва рӯҳбаландсозиаш шарбат дар хони муқаддаси наврӯзӣ чой ёфтааст.

Шароб- бузургонамон аз мӯъчиҳои илоҳӣ медонанд, ки аз шираи ангур ва гандум ҳосил мешавад. Дар дасторҳони идонаи наврӯзӣ чой ёфтани шароб аз он аст, ки онро бузургон барҳамзанандаи андӯҳ ва дард, оғарандай сухан, кувватдиҳандай дил донистаанд.

Шир- гизои муқаддасест, ки инсон бори нахуст аз пистони модар меошомад. Дар хони наврӯзӣ он низ мавҷуд ва эътибори ҳосаро соҳиб аст. Шир аз об ва сафеда иборат аст.

Шамъ- мартабаи ба хони Наврӯзӣ чой ёфтани шамъ ва қудсияташ он аст, ки ёдгоре аз оташи зардуштист. Равшани мебахшад, нур медиҳад. Рамзи базму шодӣ, барҳамзандаи торикий, нишонаи офтоб, баҳт ва гармӣ аст.

Шоя- маводе, ки дар дастарҳони Наврӯзӣ вазифаи ороишӣ ва хушбӯиро дорад, шоя аст. Навъҳои гуногуни шоҳчай навсабзида ё нав гулкардаи дараҳт аст. Мамъулан шамшод аст. Он рамзи зебоӣ, ҷавонӣ, тозагӣ, рамзи ростӣ, некӣ, куввати дил ва барҳамзандаи андӯҳ аст.

Шинний-маводи дигаре, ки дар хони наврӯзӣ чой дорад шинний ё худ ширинӣ мебошад, ки аз ангур, тут, ҳарбуза ва тарбуз бо роҳи ҷӯшонидан тайёр мекунанд. Таркиб ва сифаташ ба шакар монанд аст. Барои пухтани мураббо, ҳалвои сурхак ва тарҳалво истифода бурда мешавад. Зеби ҳар дастарҳон ва иззати ҳар меҳмон аст.

Хафт син, сархарфи хафт гизо ва ё рустаниест, ки бо харфи сини форсӣ- С сар мешавад:

Суманак- маъмултарин ва хушояндтарин хони Наврӯзӣ ҳаст, ки ҳам дар шакли сабза ва ҳам дар сурати гизо дар дастархон пешкаш мегардад. Ширааш серғизост. Аз шираи суманак ҳӯроқ мепазанд, ки ҳамин номро дорад. Суманак танӯрӣ ва дегӣ мешавад. Пухтани суманаки дегӣ вақти зиёдро талаб мекунад. Аз лаззати суманак баракати солро муайян мекунанд.

Сипанд- ин растани хушбӯй буда, дар дастархони Наврӯзӣ мавқеи асосиро соҳиб аст. Он гиёҳи доруворӣ ҳисобида шуда, барои таскини рӯҳ, қалб ва шифои меда истифода мешавад. Бӯи хуш дорад. Дар аҳди қадим ба оташ меандохтанд, то ки он бӯи хуш дихад. Барои ради қувваҳои нопок сипанд дуд мекунанд. Сипанд ёдгоре аз ойини зардуштист.

Себ- меваи маъмул, сероб, ширин аст. Иштиҳоовар буда зеби ҳар дастархон аст. Навҳои гуногуни себ мавҷуд аст. Барои тайёр намудани мураббо ва шарбат низ истифода мешавад. Бо чунин ҳосиятҳои фоидабахшаш себ, дар дастархони мӯқаддаси Наврӯзӣ чой ёфтааст.

Сир-сирпииёз бо ҳусусиятҳои хушбӯй, рафъкунанда ва нест кардани қуваи бадӣ ва дарду таб, шарафёби мавқеъ дар хони Наврӯзӣ гардидааст. Дар Чини қадим аз сир ҷавҳаре тайёр мекарданд, ки онро ҷавҳари ҷавонӣ меномиданд.

Санҷид- хушбӯйтарин гизои болои хони Наврӯзӣ буда, хуштаъм мебошад. Гулаш хушбӯй, серشاҳд ва дорои равғани эфир аст.

Сирко-ин маводи мӯъчизакор ҳусусиятҳои зиёди кимиёвӣ дошта, бо эъҷози лаззатбахши ҳеш мавқеъ дар хони Наврӯзӣ дорад.

Самак- асоси самак дар хони Наврӯзӣ рамзи моҳии мӯқаддасест, ки гӯё дунё болои он чой дорад. Моҳиро дар шакли бирён ва пурра болои хон мегузоранд. Ба қавле ҳӯрдани моҳӣ одамро аз гуноҳ пок месозад.

Қобили зикр аст, ки ҷашни Наврӯзро кулли мусалмонҳои ҷаҳон таҷлил мекунанд. Мардуми эронитабори осетин низ як ҳафта пеш аз Наврӯз ҷашне доранд, ки «Цин-пурс» номида мешавад. Онҳо он рӯз либоси нав ба бар намуда, хони наврӯзӣ меороянд ва якдигарро муборакбод мегӯянд.

Мардуми исавимазҳаб низ пас аз Соли Нав 7 январ Мавлуди Исои Масехро ҷаши мегиранд, ки ин ҷаши аслан таҳти таъсири Митрой ё меҳрпаастӣ пайдо шудааст, то қарни ҷаҳоруми мелодӣ дар Рум ва то қарни X мелодӣ дар қишварҳои славянитабор баргузор мешуд ва ба ҷашиҳои Садаю Наврӯзи эронинажод иртиботе доштааст. Як силсила мақолоте, ки дар бораи расму ойинҳои наврузи дар байни тоҷикон таълиф гардидааст, зикр гардидааст, ки ҳам мардуми Аврупо ва ҳам Осиё чанд навъи дараҳтро мӯқаддас шумурда, дар ҷашиҳои баҳорӣ ҳамчун рамз истифода мекунанд. Аз ҷумла, барои исавиён арҷаи ҳамешасабз ва барои мардуми ориёӣ, алалхусус тоҷикон, бед нишонаи оғози соли нав шуморида мешавад.

Абӯрайхони Берунӣ дар «Осор-улбоқия» дар бораи ҷаши Наврӯз дар байни мардуми эронинажод сухан ронда, ҳусусиятҳои ин ҷаширо дар байни эрониёни шарқӣ ва гарбӣ зикр намуда, нишон додаст, ки ойинҳои наврӯзии ҳоразмиёну сүғдиён ба ҳам шабех буда, аз мардуми Форс фарқ мекунад. Ба тавре ки аз сарҷашмаҳо бар меояд, маъмулан Наврӯз 20-21 март таҷлил мешуд, аммо ин сана на дар ҳама ҷо риоя мешуд. Дар баъзе аз қишварҳои аҳди бостон ҷаши наврӯзӣ ҳатто дар авали моҳи март баргузор мегардид. Аммо ин тадриҷан аз байн рафта маросими таҷлили Наврӯз ба рӯзи оғози қишити аввал рост омад ва новобаста ба шароити иқлими маҳал дар навоҳии мухталиф рӯзҳои 21-22 март баргузор мегардад.

Аз ин ҷост, ки мардуми мо Наврӯзро дар давоми асрҳо ҷун муждаи эҳёи табиат, бедории замин ва коштани нахустин донаҳои умедин ба он азизу

гиromй медоранд ва онро бо дуои хайру орзуҳои нек ва нақшаҳои ободгариву созандагӣ пешваз мегиранд.

Боиси сарфарозист, ки бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 23 февраля 2010 дар ҷаласаи 64-уми Маҷмааи Умумии Соъзмани Милали Мутаҳид дар доираи банди 49 рӯзнома: «Фарҳанги ҷаҳон» оид ба «Рӯзи байналхалқии наврӯз» эълон намудани 21 март бо ҳамовозии том пазишуфта шуд. Аз ҷониби СММ ҳамчун иди байналмилаӣ эътироф гардидани Наврӯз, дар бораи дарки бештари аҳамияти ин ҷаҳн на танҳо дар минтақаҳое, ки онро таҷлил менамоянд, балки дар сартосари ҷаҳон шаҳодат медиҳад.

Имсол Ҷаҳн Наврӯз дар ҷумҳурии азизи мо дар сатҳи идҳои бузурги умумидавлатӣ таҷлил гардида, ҷиҳати ҳамаҷониба бошӯкуҳу гуворо истиқбол

намудани он Ҳукумати Тоҷикистон шароит ва имконотҳои мусоидро барои мардум муҳайё менамояд.

Бо итминони комил метавон гуфт, ки ин ҷаҳнни бузурги миллӣ, ки решоҳои амиқи таъриҳии он аз ин сарзамини муқаддас гизо мегирад, дар ватани аҷоди ҳуд сол аз сол шӯкуҳу шаҳомати ҳоса истиқбол гардида, барои насли оянда ҳамчун ифтихору шараф аз фарҳангу тамаддуни хеш, рамзи покиу ростӣ, кору пайкори нек ва созандагию ватандорӣ боз ҳам дар тӯли ҳазорсолаҳо бокӣ ҳоҳад монд.

Умед дорем, ки Наврӯзи имсола низ бо қадами мубораки ҳуд ба мардуми кӯҳанбунёд, бофарҳанг ва заҳматдӯсти тоҷик дар роҳи талошҳои бунёдкорӣ ва марҳилаҳои ободонии қишвари соҳибистиклол ва миллати тамаддун-созамон муждаҳои тоза меорад.

УДК 396+03 таджик+902.7

Тайгуншоева Дж.

ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ НАВРУЗА

Навруз один из древних праздников арийского цивилизации дошедших глубины веков до нашей эре . Навруз первый день нового года и дословно переводится как новый день «с этого дня весна» заявляет своё права, природа оживает, начинается цветение садов, цветов всей природы.

В древней Иране, Средней Азии Навруз празднуется не только как традиционный, а как государственный праздник.

В нашей время страны Иран, Афганистан, Пакистан, часть Индии, страны средней Азии и Кавказа, Курды, Сирии, Турции, Ирак, Албании отмечают праздник Навруза.

Парзнование традиционного дастархон готовят сладости и накрывают его как сем видов на букву «С» и на букву «Ш». Традиционного готовят суманак.

По приложению Президента Республики Таджикистана, ООН было принята резолюция объявили 21-марта международным днём Навруза.

Ключевые слова: международный праздник, традиция и обряды, возрождение природы, суманак и.т.д.

UDK 396+03 tajik+902.7

Tayngunshoeva J.

NAVRUZ IS ONE OF THE ANCIENT TRADITIONAL HOLIDAYS

Navruz is one of the ancient holidays Aryan civilizations of the centuries which have reached depth to BCE. Navruz is the first day of new year also translates word-for-word as new day «from this day of spring», to stake out its claim, the nature return to life (revives), blossoming of gardens and flowers begin.

In ancient Iran and Central Asia Navruz is celebrated as a traditional and state holiday.

These days in Iran , Afghanistan, Pakistan, a part of India, the countries of average Asia and Caucasus, Kurds, Syria, Turkey, Iraq, Albania celebrate Navruz holiday.

Celebration traditional Dastarkhon - prepare sweets and cover it as a letters "S" and letter «Sh». Prepare Traditional Sumanak.

Under the appendix of the President of the Republic of Tajikistan, the United Nations was adopt a resolution and March 21 declared as international day of Navruz.

Keywords: international holiday, tradition and ceremonies, nature revival, Sumanak e.t.c.

УДК 396+37 таджик+1ми7+902.7

Казакова З., доцент

НАВРУЗ - ДУХОВНОЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА

Празднества являются одними из важнейших социально-культурных ценностей, которые содействуют формированию человека и его духовному развитию. Праздник в процессе исторического развития человеческого общества вобрал в себя самое ценное, что достигнуто обществом в области культуры на разных этапах своего развития. Но не все праздники переживают века и становятся традиционными, массовыми, полезными для людей и общества в целом. Сохраниются, прежде всего, те, которые участвуют в формировании человека, способствуют его труду и досугу, отвечают социальному-экономическим, политico-правовым и нравственно-эстетическим запросам людей и таким праздником является Новый год, который празднуется всеми народами мира.

Древнеиранские народности и их прямые потомки – таджики имеют богатую традиционную земледельческую культуру, поэтому календарные праздники, к которым относится и Навруз, являются результатом разумного практического подхода к ним.

Отражая в себе социально-экономическую и культурно-бытовую жизнь народов, праздники становились наиболее яркой формой коллективного отдыха земледельцев, важным средством удовлетворения духовных потребностей трудового народа. Именно поэтому в народных праздниках одновременно сочетаются элементы искусства разных жанров, начиная от устной народной традиции - гуруглихони до различных спортивных состязаний и игр, в том числе «Бузкаши», и непременно выступления певцов, музыкантов, танцоров, сказителей и т.п. Эти праздники ободряли и поднимали дух трудового народа, развивали эстетический вкус и играли положительную роль в воспитании молодежи и подрастающего поколения.

Древние праздники сыграли важную роль в возникновении различных музыкальных жанров и форм, связанных с культово-ритуальной практикой и именно «Навруз является самым насыщенным в музыкальном плане обрядом по объему включенных в него мероприятий, связанных с созданием и исполнением народных песен и музыки. Здесь, прежде

всего, следует назвать многочисленные песни (народные рубаи, байты, частушки – китъа, прибаутки), а также циклические вокально-инструментальные произведения, которые имеются в структуре классических макомов (такие как Наврузи Хоро, Наврузи Аджам, Наврузи Сабо), посвященные самому радостному празднику в жизни таджикского народа Навруз» (А.Низамов).

Кроме того, праздник Навруз является не только днем начала сотворения мира Ахура-Маздой, днем зарождения зороастризма, установлением календарной системы иранских народов, но и днем восшествия на трон легендарного царя Джамшеда. Календарные праздники Навруз, Мехргон, Сада считались священными и ими даже клялись.

В эпоху Сасанидов (III- VII вв.) зороастрийская религия получает статус государственной, а Навруз был провозглашен официальным новогодним праздником и отмечался в течение шести дней. Первые пять дней были общенародным праздником и назывались малым Наврузом («Наврузи омма», «Наврузи кучек»). Шестой день был официальным праздником только для царя, когда он праздновал Навруз только со своими приближенными и эта часть праздника называлась «Наврузи бузург» или «Наврузи хоса». Были подробно разработаны ритуалы празднования Навруза. За двадцать пять дней до начала Навруза в царском дворе сооружали двенадцать колонн из сырого кирпича. На этих колоннах сеяли пшеницу, ячмень, рис, бобы, просо, кукурузу, горох, чечевицу, кунжут, фасоль. Эти растения выращивали до шестого дня Навруза, и в этот день в торжественной обстановке в сопровождении музыки, песен и танцев снимали колосья, которые разбрасывали в праздничный пир. Таким способом по росту каждого из них определяли урожайность этих растений в предстоящем году. Дата празднования дня весеннего равноденствия, возрождения и обновления всей живой

природы высчитывалась заранее математиками и астрологами.

Многовековой процесс формирования весеннего календарного цикла песен привел к их систематизации, тематическому объединению. К весеннему циклу песен можно отнести «Навруз», «Наврузи Бузург» («Великий Навруз»), «Наврузи Кайкубод» («Навруз Кайкубада»), «Сабзаи баҳор» («Зелень весны»), «Сабз-баҳор» («Зеленая-весна»), «Навбаҳори» («Весенняя»), «Гулджамъ» («Цветник») и другие специальные мелодии, имеющие отношение к весенным обрядам и ритуалам, например: «Баде Наврузӣ», «Наврузи Моздак», «Наврузи хурдак», «Сози Наврузӣ», «Овозҳои баҳорӣ», «Роҳҳот Ҳусравонӣ» и т.д. (А. Раджабов).

Пышно отмечали Навруз во время правления Махмуда Газневида (999-1030гг.) и ему также посвящали свои стихи поэты того времени-Унсури, Фаррухи, Шатранджи, Манучехри и многие другие. Вот строки поэта Шатранджи из касыды о Наврузе:

*Радостную весть о Наврузе
приносит нам всегда аист,
Горестное сердце наше радует этой
весной аист,
Гнездо его, ты сказал бы, школа,
а воробыи-ребята,
Сидит посреди них, словно
старик-учитель, аист.*

(Перевод Е.Э.Бертельса).

О Наврузе писал Фирдоуси в «Шахнаме», о праздновании его в Бухаре подробно описано у Д.Икроми в романе «Дочь огня», красочно описал народные гуляния и игры в Навруз в предреволюционной Бухаре С.Айни в своих «Воспоминаниях».

Как указывалось выше «как ни старалось мусульманское духовенство вначале запретить Ноуруз, а затем внести в его празднование религиозные элементы, ничего не получилось – пишет И.С.Брагинский. Народные

массы сохранили нерелигиозный, вольный характер праздника Ноуруза, как праздника весны». Но отрицать влияние мусульманства нельзя и до советского периода женщины праздновали Навруз, как и другие праздники отдельно от мужчин.

Развлечение женщин в Навруз в Каратегине и Дарвазе подробно описал Н.Нурджанов. «Хой» или «Аргучак» - качели. Качание на качелях – любимое развлечение женщин. В прошлом женщины праздновали новый год (Навруз) отдельно от мужчин. Они собирались где-то в живописном месте и устраивали различные развлечения, в том числе и качели. Считалось, что качание на качелях, богоугодное дело – «савоб», поэтому в дни праздников качались на качелях даже старухи. Качелями служила веревка, перекинутая через сук дерева в виде петли. Женщина, встав в петлю во весь рост, раскачивала качели до тех пор, пока не поднималась очень высоко. Обычно женщины соревновались, кто выше и сильнее раскачается. Во время качания пели четверостишия (рубай) любовного содержания. Некоторые импровизировали новые четверостишия, посвященные своему любимому, называя его имя. В то время, когда одна женщина качалась на качелях, другие играли на бубнах и танцевали, пели в унисон. Кроме этих развлечений, женщины, иногда шутя, устраивали борьбу, но так, чтобы мужчины об этом не знали».

Люди верили, что очищение совершается только огнем или водой и огонь всегда вызывает добрые силы плодородия и благополучия. Танцы, надо как можно выше подпрыгивать, чтобы сельскохозяйственные культуры росли выше. Качание на качелях имело целью ускорить рост посевных культур, повысить плодородие земли. Изобилие пищи должно обеспечить достаток еды и на следующий год. Ритуальное значение имели также приготовления различных мучных изделий, лепешек и т.д.

И сегодня Навруз широко отмечается населением не только иранских народов, но тюркских и других. Традиция украшать праздничный стол семью ветвями разных деревьев: ивы, оливы, айвы, граната и т.д.; ставить на стол семь разновидностей: с буквы «син», «шин» или «мим», как, например: Сабзи (зелень, проросшее зерно), сабзе (кишмиш, изюм), себ (яблоко), сирко (уксус), сонджит (джида), сумах (барбарис), сир (чеснок); шамъ (свеча), шакар (сахар), шир (молоко), ширини (сладости), шербет (сироп), шире (сок, сладкий сироп), шароб (вино) и т.д., также на букву «м», где присутствуют: курица, рыба, креветки и др. Мы привели пример периода сасанидской эпохи, поэтому понятно, что вино сегодня заменяется другим продуктом. Также осталась традиция чистить свое жилище, домашнюю утварь, купаться и надевать новые чистые одежды; дарить друг другу подарки; ходить в гости и т.д. Также до наших дней дошел музыкальный репертуар, связанный с проведением праздника – Навруз, который исполняется и в детских садах, вспомним песенку про суманак и др., в школах и репертуар, который исполняется на театральных подмостках музыкантами, певцами и танцорами. А театрализованные представления на стадионах с большим количеством участников и гостей республики? Многое делается для сохранения нашего наследия, которое досталось нам от предков, но по разным причинам что-то все равно уходит, в частности, бытовой жанр устной традиции под названием «Байтбарак». Этот жанр бытовал в Бухаре, Самарканде, Ходженте, Исфаре, Канибадаме, Душанбе, Пенджикенте, Гиссаре и в др. На празднование Навруза из районов в города съезжались острословы и балагуры, которые, располагаясь, в чайхане или у кого-то из участников, делились на группы и задача состояла в том, чтобы на поставленный одним из них вопрос

был немедленный остроумный ответ или на предложенную тему участники диспута давали бы свои дополнения. Все это мероприятие сопровождалось весельем и хохотом до слез.

Возможно, прав английский этнограф Э.Б.Тейлор, говоря что «культура, или цивилизация, в широком этнографическом смысле слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаяев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества. И далее он предлагает замечательное объяснение устойчивости традиций и обычаяев: когда какой-либо обычай, навык или мнение достаточно распространены, то действие на них всякого рода влияний долго может оказываться столь слабым, что они продолжают переходить от поколения к поколению. Они подобны потоку, который, однажды проложивши себе русло, продолжает свое течение целые века. Мы имеем здесь дело с устойчивостью культуры. Тем не менее, весьма замечательно, что перемены и перевороты в человеческой истории позволяют стольким маленьким ручейкам так долго продолжать свое течение». Если этот образ перевести в реалии истории, то можно констатировать, что ни захватование Средней Азии Александром Македонским, ни экспансия арабов,

ни татаро-монголы, ни междоусобные войны, ни присоединение Туркестана к России не нарушило течения арийской культуры, скорее оно, в свою очередь дало жизнь другим ручейкам. По инициативе руководства республики предпринят ряд важнейших законодательных актов, обеспечивающих дальнейшее развитие национальной культуры. Таджикский Шашмаком был представлен ЮНЕСКО в 2002 году и таджикский народный танец представлен ЮНЕСКО в 2003 году для рассмотрения и признаны Генеральным Советом этой организации как музыкальное и танцевальное наследие мировой культуры.

В 2009 году праздник Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, а 21 марта объявлено как Международный день Навруз.

Сегодня Навруз празднуют не только в ирано и тюркоязычных странах, но и в Санкт-Петербурге и в Москве. Во дворце спорта «Лужники» состоялся общегородской праздник «Навруз» 2012, который проходил при участии посольств зарубежных стран и национальных общин общественных объединений столицы при поддержке департамента межрегионального сотрудничества национальной политики и связей с религиозными органами Москвы.

Ключевые слова: праздник, культура, традиция, эпоха, музыка, песни, танцы, Борбад, наследие, древний, календарный, этнограф, обряды, ритуалы, ЮНЕСКО, развитие.

УДК 396+37 точик+1ми7+902.7

Казакова З.

НАВРУЗ – АНЬАНАИ МАҶНАВИЮ ЭСТЕТИКИИ ХАЛҚИ ТОЧИК АСТ

Дар маърӯзаи зерин дар бораи идҳое, ки мо ҷашн мегирэм ва вазифаҳое, ки ин идҳо ба ҷо меоранд, маълумот дода шудааст. Наврӯз ва ҷашнгирии он дар давраҳои гуногуни таърих. Анъанаҳои мусиқиву-эстетикии халқи эронзамин ва Борбад. Ҷашнгирии Навруз имрӯз – дар Тоҷикистон

Каливоджаҳо: ид, тантана, фарҳанг, анъана, дара, мусиқӣ, сурудҳо, рақсҳо, Борбад, мерос, кадими, тақвим, этнограф, маросим, расму русум, ЮНЕСКО, инкишоф додан.

UDK 396+37 tajik+1mi7+902.7

Kazakova Z.

NAVRUZ IT'S SPIRIT AESTHETIC TRADITION OF TAJIK FOLK.

In artickle is given determination holiday in general and problem, with they carry under their undertalking.

Navruz and his (its) celebration in different history epoch.

Music – aesthetic traditions Iranian folc and famous creator of the music Borbad. Navruz and his (its) celebration today.

Keywords: holidey, culture, traditions, epoch, music, songs, dance, Borbad, heritage, ancient, calendar, ethnographe, ceremony, ritual, UNESCO, development.

УДК 37 тоҷик+396+902.7

ГУЗОРИШ

аз баргузории конфронси илмӣ - амалии

«Наврӯзпажӯҳи ва проблемаҳои фарҳангшиносии муосир»

(3 апрели соли 2012)

Дар гузориши профессор С. Сулаймонӣ зери унвони «Пажӯҳии Наврӯз ва ҷанбаҳои мухталифи он дар фарҳангшиносии муосир» ишора гардид, ки «Ба созмони байналмилалии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва муассисаҳои фарҳангии он пешниҳод мекунанд, ки доир ба иқдомоти худ ҷиҳати иҷрои лоиҳаи илмӣ, фарҳангӣ ва таълими ҳамасола гузории таҳия намуда, митъаъд онро ба ҷашни навбатии рӯзи байналмилалии Наврӯз манзур намоянд». Аз баёнии Наврӯз - 2012. - Душанбе. - 15 марта.

Ба фармудаи Президенти кишвар «Ба ҷаҳониён маъруф кардани Наврӯз» яке аз масъалаҳои мухими илми фарҳангшиносӣ мебошад.

Воқеан ин нукта бори дигар водор месозад, ки минбаъд доир ба масили Наврӯзпажӯҳӣ иқдоми бештартар ва густурдаро идома додан яке аз дигар самтҳои илми фарҳангшиносии ҳам назарӣ ва ҳам корбурдӣ мебошад.

Афзуда гардид, ки дар бораи Наврӯз нақлу ривоят ва иттилоо-

ти зиёде мавҷуданд, ки онҳо барои равшан кардани пайдоиш, моҳият, ҷашигирӣ ин иди бузург ҳамчун мабаъ ва сарчашмаҳои мухим хидмат менамояд. Дар ин замина иттилооте, ки дар «Шоҳнома»- и Фирдавсӣ, «Осор-ул-боқия»-и Абурайхони Берунӣ, «Зайн-ул-ахбор»-и Махмуди Гардезӣ, «Наврӯзнома»-и Умарӣ Хайём ва гайра оварда шудаанд ҳеле мухиманд ва арзиши бештареро доро мебошанд. Ҳамин аст, ки ҳар гоҳ сухан аз Наврӯз ояд пажӯҳандагон асосан ба ин китобҳо ручӯъ мекунанд. Омӯхтан, такя кардан ба ин кутуб бар мо ҳам қарз асту ва ҳам фарз, зоро тавре ки гуфтем онҳо аз сарчашмаҳои мухим ва аввалиниҳо маҳсуб меёбанд. Тибқи ҳамин асос мо ҳоло пораэро аз «Осор-ул-боқия» мегиррем то тасаввuri хонандаро роҷеъ ба Наврӯз ҷашигирӣ ва таърихи қадимӣ доштани онро биафзоем ва тасдиқ бинамоем.

Махмуди Гардезӣ низ дар «Зайн-ул-ахбор» дар бораи Наврӯз маълумот

медиҳад. «Наврӯзнома»-и Хайём яке аз дигар китобҳои муҳим аст, ки дар он роҷеъ ба «кашфи ҳақиқати Наврӯз» маълумот дода шудааст.

Дар гузориш омада, ки фарҳанги Наврӯз беш аз ҳама, дар шеър инъикос ёфтаву тавсиф шудааст. Бадон маъно метавон гуфт, ки ҳеч девон ва ё маҷмӯаи шоири нест, ки дар он Наврӯз васф нашуда бошад, яъне шеър на танҳо Аҷамро балки расму ойину ҷашниҳои онро ҳам зинда кард ва зинда нигоҳ дошт. Зикри Наврӯз ва ситоиши он, албатта, дар шеъри форсӣ-тоҷикӣ аз устод Рӯдакӣ шурӯъ мешавад ва минбаъд дар осори шоирони дигар идома мебад.

Ситоиш ва авсоғи наврӯзу навбахор дар таърихи шеъру адаб қонуниятиҳои хос қасб намуда, дар ин ҷода сабқати адабиро пеш оварда, то андозае муайянгари муҳтассоти сабқии шуаро низ гардидаанд.

Манучехрӣ дар тасвири баҳор ва ҷузъиёти он то ба ҳадде даст ёфт, ки ӯ катраи боронро то ба ҷиҳилу ҷаҳор навъ тасвир кардааст ва аз ин сабаб Манучехриро шоири табиатнигор гуфтаанд.

Саноии Ғазнавӣ дар мавзӯи фавқуззикр ҷанбаҳои ҳакимонаву фалсафии онро голибан таҳқиму тақвияти бунёдӣ бахшид. Иқдомоти ин шоири навовару қашшоғ ва адабиёти давр ва мутааххир таъсири воғир кард ва ҳатто адабиёти араб ва турк низ аз он ҳамаҷониба баҳра бардошт.

Дар гузориш ишора гардид, ки омӯхтани Наврӯз дар таърихи навини Шӯравӣ ҳуд як ҷанбаи дигар дорад. Дар қарори маҳсуси бюрои КМ ПҚ Тоҷикистон, ки дар охирҳои соли 1987 қабул гардидааст, оид ба ҷашнигирии Наврӯз чунин гуфта шудааст: «*Барқарор намудани «Наврӯз», ки иди меҳнат ва баҳор аст, намунаи муносибати эҳтиёткорона ба маросими башардӯстонаи замони гузашта мебошиад*». Роҳи дуру дарозеро паймудааст. Ҳамзамон, ин ҷашн ба зиндагии мо равшанио нур илқо намуда ва ба мардум дарси шодию нишот, умеду орзу, дӯст до-

штани ҳаёту парвариши зебой ва кору ҳаракату меҳнатро талқин намудааст, зоро воқеан ҳам Наврӯз айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор, оғози қишигутор, сари соли нав ба шумор мераవад. Маҳз таҳқиқу пажӯҳиши он бори дигар саҳфоти онро равшантар месозад.

Масъалаи пажӯҳиши Наврӯз баъд аз истиқлолият мазмуну маънни тоза қасб кард, ки ин имкониятест барои таҳқиқу баррасии он аз дидгоҳи фарҳангшиносӣ. Чорабиниҳои наврӯзӣ шакли густурда пайдо намуд ва рӯзи ҷашни Наврӯз ҳамчун иди миллӣ ба рӯзи истироҳат табдил дода шуд. Фарҳангшиносон бояд инро таҳқик карда, барномаҳои фароғатиро тибқи суннату маросимҳои наврӯзӣ оро диханд. Ва ниҳоят бо таҷаббусу сиёсати дурандешонаи Давлати Тоҷикистон ва талаби қишиварҳои ҳамзабон, бавижана Ирону Афғонистон Наврӯз иди байналмилалӣ Ҷонон шуд, ки боиси ифтиҳори мо – тоҷикон ва таъомии мардуми мутамаддини олам гардид. Ин ҳам яке аз дигар проблемаҳои фарҳангшиносии мо дар ин робита аст. Бояд дигар фикру андешаҳо ҳам ҷаҳонӣ бошад. Ҳамин нуктаро Президенти қишивар, мӯҳтарам Эмомали Рахмон таъқид карда, мегӯянд: «*Имрӯз Наврӯзи аҷодди мо на танҳо дар қишиварҳои ориёй, балки дар сарзамиňҳое низ ҷашн гирифта мешавад, ки дар замони ҳуд аз сарҷасимаҳои пурбаракат ва ҷовидонаи фарҳанги мо баҳравар шудаанд. Мо ҳоло аз он ҳушибаҳтем, ки таъомии ҳалқҳои Осиёи Миёна дар рӯзи ин ҷашни фарҳунда ҳамдигарро ба ифодаи тоҷикӣ «Наврӯз муборак» табриқ мекунанд. Ин нукта бори дигар тасдиқ мекунад, ки миллати мо дар таъомии таърихи ҳуд нақши паҳнкунандай таамаддупро бозиддааст*».

Бояд гуфт, ки тартиб додани «Наврӯзнома»-ҳо ва ё маҷмӯаҳои наврӯзӣ дар фарҳанги муосири мо ба ҳукми анъана даромадааст. То имрӯз якчанд наврӯзномаҳо ба табъ расиданд, ки муҳиму ба ҳадаф буданд ва аз ҷониби хонандагон хуб истиқбол шуданд. Ин маҷмӯаҳо дар бедории

шавқу завқ ва тарбияи худшиносию зебошиносии мардум нақши мухим доранд ва онҳоро ба ҳунари манзаранигории шуарову удабои мо ошно месозанд. Гузашта аз ин, мачмӯаҳои наврӯзӣ барои бехтару хубтар ва гарму рангитар гузаронидани чорабиниҳои наврӯзӣ (солинавӣ) ва баҳорӣ-мачлису ҷамъомад, базму баҳсҳо, муошираву байтбаракҳо ва нерӯозмоиҳои мухталиф маводи басо судманд медиҳанд ва мардумро аз варакгардонии девону мачмӯаи шоирон ва кофтани ёфтани ашъори наврӯзио баҳорияҳо озод меқунанд, то вакти қимати онҳо беҳудаю ройгон сарф нашавад. Дигар, онҳо барои ташхису баррасии ин мавзӯй дар осори адибон ва умуман, адабиёти тоҷик имконият фароҳам месозанд.

Воқеан, адабиёти классикии мо кони ашъори баҳорию наврӯзӣ буда, дар ин бобат камназир аст. Инак, аз боғи пуршукӯҳ ва ҷовидонии шеъри манзаравӣ - баҳориявию наврӯзии классикон, гулчинеро ба ҳонандагони шеърдӯсту зебоипараст, ҳунаршиносу навназар ва посдорандагону бонигарони анъаноту суннати аждодон бояд бештар китобу нашриҳо ба даст расанд.

Дар кори конфрос мухаққиқон аз Ҷумҳурии Исломии Ирон ҳонум Фалоҳатии Бечорпас Умулбанин дар мавзӯи «*Аз таърихи ҷашни Наврӯз дар*

Ирони бостон» ва ҳонум Аъзами Гулчин «*Оини Нарӯз дар фарҳанги Зардушиён*» суханронӣ намуда, суннату анъанаҳои наврӯзиро ёдрас намуданд. Ишора гардид, ки суннатҳои наврӯзӣ дар Ирони бостон хеле ғуногун ва ҷолиб будааст, ки бештари нишонаҳои он ба мо расидааст. Муаллиф дар бораи муқаддимоти наврӯзӣ сухан ронда ишора намуд, ки маросими ҷаҳоршанбесурӣ, оташафрӯзӣ, балогардонӣ, кӯза шикастон, исфанд дуд кардан, оби қалиён ва даббоғхона, ба саҳро рафтан, тухмимурғшиканӣ, шоландозӣ ва ғайра яке аз дигар суннатҳои наврӯзӣ будааст, ки то ба ҳол фаровон ба ёдгор мондааст. Мухаққиқ

дар ҷараёни суханронӣ ба намунаҳои дигари он ишора карданд.

Дар гузориши унвончӯи Донишгоҳи фарҳанги масказ Алиҷон Тӯраев ҳамгунӣ ва ҳаммонандии суннатҳои Наврӯзӣ бо суннатҳои мардумони рус мушоҳида гардид.

Пешниҳодҳо:

1. Таҳқиқ дар иртибот бо фарҳанги Наврӯз дар самтҳои ҳонаводагӣ, маҳаллӣ, минтақай, миллӣ ва байналмилалӣ сурат гирад. Боз дар доҳили ҷунин соҳтор рахёфти фарҳангҳои ҷудогона (фарҳанги як қавм, як маҳал, як авлод) синну сол қасбу кор ва ҷанде дигар вижагиҳо ба назар гирифта шавад.

2. Символикаи (рамз) Наврӯз такмил дода шуда, ҷавобгӯи арзишҳои байналмилалиро тавонад бозгӯ намояд. Дар намоди Наврӯз бояд симо ва ҳуввияти тоҷикӣ таҷаллӣ гардад. Дар он бештар ҳамон ваҳдатгарӣ ва фарҳангофаринии мардумони иронӣ инъикос пайдо кунад. Дар ин росто, Эъломии Курushi Кабирро тавонад ба намоиш гузорад, эҳёи дӯстиву рафоқати байни миллатҳоро битавонад посӯҳ дихад. Қишиварҳо, ки имрӯз бештар ҷудоиталабанд, битавонад онҳоро бо ҳам бипайвандад. Бинед, танҳо байни мо ҳуди тоҷикон чи қадар фосила афтодааст.

3. Мо аз фарҳангу зиндагии тоҷикони Осиёи марказӣ камтар иттилоъ дар даст дорем ва фарҳанги миллии ҳудро аз даст дода истодаем. Дар ин росто, сиёсати фарҳангии мо таҷдиди назар меҳоҳад. Маҳз мо тоҷикон набояд бигзорем, ки байни миллатҳо рахна шавад, туркману қирғизу дигар миллатҳоро ба монанди Курushi Кабир бо ҳам наздик намояд, ҷунки маҳз мардумони иронӣ аз ҷунин фарҳангу ғояҳои миллӣ сарфароз аст. Агар таъриҳро ба хотир биоварем, воқеан ҷунин аст. Танҳо ҷодаи абрешим ҳамсоягӣ, ҳамbastagӣ, фарҳангу забони муштаракро ташаккул дод ва муттаҳид соҳт. Мо бояд аз на-

зари фарҳангшиносӣ рӯи ин масъалаҳо бештар таҳқиқ намоем.

4. Бояд минбаъд рӯи Наврӯзгоҳи ҷаҳонӣ андеша ронем. Фикру андешаҳо бояд тағиیر дода шавад. Табииати кишвари мо, экология, рӯди дарёҳо, расму суннатҳо, меҳмондӯстӣ, ҳунари дастӣ ва ҷанде аз фаровардаҳои миллӣ имкон медиҳад, ки чунин корро роҳандозӣ шавад. Боз кардани ҷойҳои туристӣ, фароғатгоҳҳо дар сатҳи байналмилалӣ ҷавобгу дошта, барои ин амр муҳим аст, ки рӯи он таҳқиқу пажӯҳиш бояд бештар сурат гирад.

5. Аз намодҳое, ки барои Наврӯз хос нестанд, онҳоро таҷдиди назар мешояд. Монанди, ғовкушӣ дар рӯзи Наврӯз, бузкашӣ, ҳурӯсчанг ва дигар унсурҳои бегона дар рӯзи наврӯз.

6. Ҳуб мешуд, ки як барномаи фароғатии вижайи наврӯзӣ таҳия карда мешуд. Файр аз рақсу бозӣ, ки мо аз он фаровон дорем, китобхонӣ, қиссагӯии наврӯзӣ, мавлавиҳонӣ, ҳофизҳонӣ, бедилҳонӣ, шоҳномаҳонӣ ва ҳаттотӣ роҳандозӣ гардад.

7. Дар иртибот ба Наврӯз ва ҷашни он садҳо осор ба мо бокӣ мондааст. Аммо мо натавонистаем онҳоро аз назари фарҳангшиносӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дихем. Наврӯзнигорӣ дар ирти-

бот бо фарҳангшиносӣ вориди илми мо нашудааст. Ба ишораи Президенти Ҷумҳурии Исломии Ирон «Арзишҳои наврӯз илоҳӣ ва инсонӣ аст». Мо агар илоҳиёти фарҳанги наврӯзро баррасӣ намоем, хеле пешрафт мекунем. Машнавиёти мардум боло меравад, тарбияти инсонҳо бештару хубтар роҳандозӣ мегардад. Мо ҳоло танҳо ба моддиёт таваҷҷӯҳ дорем. Ба ишораи Президент Аҳмадинажод «Инсонҳо дунболи зебоиҳо аст. Наврӯз ба дӯстӣ ва адолат даъват мекунад, Наврӯз инсонӣ, илоҳӣ, адолат, ишқ, покӣ аст». Бо таваҷҷӯҳ ба ин таҳқиқи фарҳангшиносии Наврӯз яке аз проблемаҳои муҳими рӯз ба шумор меравад.

8. Эй Ҳудованди замину осмон, То ба наврӯзи дигар моро расон!

Чунин андешаи Президенти Тоҷикистонро метавон як сумбули арзиши маънавии башар шуморида, онро бештар таблиғу ташвиқ кардан лозим аст.

9. Бо ташаббуси Президенти кишвар – Эмомали Рахмон ширкати сарони давлатҳои форсизабон - Тоҷикистону, Ирон ва Афғонистон худ таҷаллигари эҳтиром ба арзишҳои миллии ориёҳҳо ва эҳтиром ба ин миллати сарфарозро нишон дод.

Калидвоҷаҳо: Наврӯз, пажӯҳиш, таҳқиқ, арзишҳои наврӯзӣ, илоҳӣ, дӯстӣ, адолат, покӣ, ишқ.

УДК 37 тадж+396+902.7

**Краткий отчёт о научно-практической конференции, посвященной теме: «Исследование Навруза и современные проблемы культуры»
(3 апреля 2012 года)**

Исследованием Навруза в Таджикистане уделяется недостаточное внимание. Особенно с исторической, литературной, религиозной точек зрения. До нас дошли несколько трактатов, где Навруз был основным объектом исследования. Это «Осорулбокия» Абурайхана Бируни, «Шахнаме» Фирдоуси, «Наврузнома» Омара Хайяма, и т.д. Существуют множество стихов, касыд, рассказов и поэм, посвящённых этой теме, но до сегодняшнего дня, они не были объектами исследований. По замыслу авторов, в основу Навруза, заложены понятия: любовь, дружба, справедливость, духовность, чистые помыслы, правдыости и т.д..

Авторами предлагается ряд наиболее важных направлений действий для исследования и возрождения Навруза, как одного из величайших праздников древности человечества.

Ключевые слова: Навруз, исследования, ценности навруза, любовь, дружба, справедливость, духовность, чистые помыслы, правдивость и чистота.

UDK 37 tajik+396+902.7

The summary record about scientifically-practical conference devoted «Research of Navruz and modern problems of culture» (On April, 3rd, 2012)

To researches of Navruz in Tajikistan the insufficient attention is paid. Especially from the historical, literary, religious points of view. We were reached by some treatises where Navruz was the basic object of research. It is "Osorulbokija - Aburajhon Beruni" "Shohnoma Fidavsi", Umari Khayoms "Navruznoma", etc. But there is a set of verses, odes, stories and poems to devoted this theme but they were not objects of researches. Inherently of Navruz has laid the foundation of conception of love, friendship, justice, spirituality, pure thoughts and truthfulness.

Authors a number of the most important directions of operation for research and revival of Navruz, as one of the greatest holidays of an antiquity mankind is offered.

Keywords: Navruz, researches, values of Navruz, love, friendship, justice, spirituality, pure thoughts, truthfulness and cleanliness.

УДК 371+1ми+371.013

Сафаралиев Б.С., д.п.н. профессор,
Калимуллин Д.Д., к.п.н.

ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Сегодня государство, демонстрируя демократические преобразования, отказалось от навязывания обществу тех или иных ценностей и законодательно ориентирует систему образования опираться в воспитании на ценности отечественной и мировой культуры. Развитие содержания образования, его структурирование вокруг базовых социокультурных ценностей человечества выступает, поэтому с одной стороны, как актуальная теоретическая и практическая задача, а с другой, как необходимая педагогическая инновация, призванная обеспечить новое качество образования.

К сожалению, итоги можно оценить неоднозначно. Более того, сегодня уже можно оценить «достижения» постперестроичной школы, результаты действия образовательных инноваций, заимство-

ванных и чуждых нашей культуре. Так, ставка на лидеров и игнорирование проблем аутсайдеров образования дала миллионы беспризорных детей, «выдвинутых» из школы под самыми благовидными предлогами. Среди них не редкость полная безграмотность 10-14 летних, не умеющих ни читать, ни писать, то есть не владеющих элементарными общеучебными умениями. Распространение идей «свободного воспитания» без учета внутренней сложности и неоднозначности процессов личностного становления, провоцирование непослушания несовершеннолетних, акцентирование их прав в ущерб обязанностям и ответственности, вкупе с легитимацией через средства массовой информации (СМИ) девиантных форм поведения, обернулось массовыми социальными деформациями среди

молодежи. Среди несовершеннолетних распространились наркомания, алкоголизм, сексуальная развращенность, преступное поведение, которые достигли катастрофических размеров¹. Нередки среди школьников стали СПИД, беременности, самоубийства, изнасилования, ограбления, избиения. Плоды «либерально-гуманистического» воспитания позволили родителям на практике испытать неизвестные ранее скорби семейной жизни, связанные с детьми. Все это происходит на фоне угрожающего сокращения детского населения страны².

1. В январе - феврале 2010 года зарегистрировано 437,2 тыс. преступлений, или на 12,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 5 субъектах Российской Федерации, снижение - в 78 субъектах; В результате преступных посягательств погибло 7,6 тыс. человек (-20,2%), здоровью 8,7 тыс. человек причинен тяжкий вред (-17,0%). На сельскую местность приходится 40,7% погибших (3,1 тыс. чел.), на города и поселки, не являющиеся центрами субъектов федераций, - 39,2% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (3,4 тыс. чел.); Почти половину всех зарегистрированных преступлений (42,4%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи - 154,6 тыс. (9,0%), грабежа - 27,4 тыс. (25,8%), разбоя - 3,7 тыс. (27,8%). Каждая третья кража (31,0%), каждый двадцать третий грабеж (4,4%), и каждое двенадцатое разбойное нападение (8,4%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое двадцать второе (4,5%) зарегистрированное преступление - квартирная кража. В январе - феврале 2010 года их число сократилось на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [10].

2. Реальное количество детей в российских семьях заметно отличается от желаемого. Четверть опрошенных (25%) сообщили, что детей у них нет. Естественно, эта группа формируется в основном за счет респондентов молодого возраста, еще не успевших обзавестись чадами. Так, в возрастной группе 18-25 лет доля не имеющих детей составляет, согласно опросу, 78%; в возрастной группе 26-35 лет - уже только 24%; в возрастных группах старше 36 лет - 8-10%. Далее, треть опрошенных сообщили об одном ребенке (31%), треть - о двоих (33%), 8% - о троих, у 4% - четверо детей и более. Как и следовало ожидать, картины в трех возрастных группах старше 36 лет зеркальны. И, как видим, большинство респондентов останавливаются на одном-двух отпрысках. [9]

В России последние пять лет ежегодно в розыске находятся примерно 55 тысяч детей и подростков, согласно официальной статистике министерства внутренних дел. Более того, в 21 субъекте Федерации отмечено значительное сокращение финанси-

В связи с этим перед педагогической общественностью со всей остротой встал вопрос о том, на каких началах должно строиться образование, какие условия необходимо создать, чтобы ребенок развивался в соответствии с традиционными нормами нравственности, чтобы не угас его духовный мир. Вывод напрашивается один – любые педагогические инновации должны лежать в русле опыта духовной жизни народа (мы полагаем опыта российского), не должны отрываться от него, должны проверяться им.

Отечественная педагогическая традиция исходит из признания двумирности человека, наличия во внутреннем мире ребенка пространства «эго-стремлений» и «пространства совести» и видит задачу воспитания в ограничении «эго» и расширении «совестного» пространства личности. На этом пути воспитание постепенно переходит в самовоспитание, становление индивидуальности как личности, взявшей ответственность за свое духовное развитие на себя.

Говоря о теории педагогики необходимо сказать, что на концептуальном уровне инновации связаны с переходом от «когнитивного обучения» к ценностной педагогике. Признание приоритета духовных ценностей влечет за собой кардинальные изменения всей идеологии образования, которые еще предстоит осознать во всем их объеме [7].

Если принцип ценностной ориентации структурирует содержание образования – знания, опыт деятельности, опыт творчества – вокруг ценностных смыслов, то метапредметность предполагает выход в образовательном процессе за пределы учебной предметности к метапредметным основаниям культуры.

Согласимся, предметная в социокультурном смысле жизнь есть жизнь

рования различных профилактических программ – более чем на 50 процентов.

духовная, несущая человеку дары, среди которых чувство предстояния миру, высшее чувство ответственности, чувство реальной силы, призывающей к действию, чувство служения, чувство творческого участия в деле мироустройства, смиренение, рожденное пониманием, чему предстоишь, уверенность в своей правоте, лишенная самомнения, дар верного целеполагания. Именно такая жизнь дает человеку чувство собственного духовного достоинства, переживание осмысленности бытия [7].

Однако сегодня у подрастающего поколения эволюционировали ценности. К большому сожалению духовность, нравственность занимают последние места в рейтинге ценностей.

Духовность – компонент человека наряду с жизнью, здоровьем, психикой, интеллектом и т. д., это то, что отличает человека от остального животного мира. Как отмечает Ф.Энгельс «Под человеком понимается живое существо, отличающееся своей духовностью». Духовность – фактор активный, в своем поведении человек руководствуется осознанием должного отношения к социальным ценностям (другому человеку, обществу, социальным нормам, самому себе и т.д.), то есть того, что образует сущность духовности. И это осознание выступает в качестве движущей силы поведения. Сознание выступает как «непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и умственных образов, непосредственно предстающих перед субъектом в его «внутреннем опыте» и предвосхищающих его практическую деятельность» [1].

Судя по интервью главного редактора журнала «Эксперт» Валерия Фадеева, размышляя о проблемах духовно-нравственного развития России, автор категорично заявил: «Вопросов духовно-нравственного свойства в повестке дня просто нет». Так как они широко не обсуждаются общественностью и политической элитой. Дис-

куссии носят периферийный характер, правда церковь пытается говорить о таких проблемах. Однако насколько ее подход актуален для светского общественно-политического пространства? Так как общество волнует pragmatische сторона жизни. Далее автор продолжает: «Увы, мы говорим о чем угодно, но о нравственности и духовности молчим, даже в связи с такими проблемами, как образование. Но даже вопросы экономики и политики нельзя решить, не имея настоящей целостной основы. А она, в конечном итоге, всегда нравственная» [8].

В рамках заявленной темы статьи, мы выбрали несколько определений духовности, в частности, современная светская педагогика рассматривает духовность следующим образом. Духовность – это единомоментное присущее качество человека, способ его существования, который соответствует внутренней направленности на высшие ценности, придающие человеческой жизни, всей человеческой культуре высшее измерение, высшее значение смысла. Духовность есть феномен сохранения преемственности поколений, позитивных тенденций в развитии человека, продолжение человеческого способа жизни. Духовность – это основная глубинная сила человеческой индивидуальности, ее активность устремляет душевный мир к предельному состоянию эволюции, к совершенству. Духовность обозначает потребность в достижении смысла и назначения своей жизни. Воспитание духовности выражается в необходимости демонстрации возможностей «я», вслушивания во «внутренний голос», следования собственному предназначению. Духовность – это потребность и способность человека путем внутренних усилий устанавливать и сохранять связь с надиндивидуальным, а также с надчеловеческим пространством, то есть со сверхсистемой, которая вписана в бытие человека как разумная

часть живой природы, которая концентрируется всей человеческой жизнью.

В конечном счете мы можем выделить: духовность определяется как некое качество личности, какие-то определенные функции, которые человек осуществляет и которые проявляются в жизни. И при этом обнаруживаем всем нам знакомое стремление концентрироваться на таких базовых абсолютных ценностях, как истина, добро и красота [6]. Напомним, что есть религиозное и светское понимание духа: в первом случае речь идет о божественном начале, во втором о стремлении к идеальному.

Сегодня бытуют и другие мнения, по данному вопросу. В частности, по мнению президента Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России теоретической базой в проблеме формирования и приумножения духовности является близкая к этической – теологическая теория медиа. Предполагается, что медиа способны формировать определенные духовные, этические/моральные, ценностные принципы аудитории (особенно это касается несовершеннолетних). Из этого вытекает главная цель теологического медиаобразования: приобщить аудиторию к той или иной модели поведения, к ценностным ориентациям, отвечающим тем или иным религиозным доктам [2].

Говоря о роли телевидения в формировании духовности эксперты отмечают, что важнейшей характеристикой современного телеконтента остается смысловая эклектика, производство и трансляция взаимно противостоящих смыслов почти каждого или типологически однородных каналов, что представляется следствием явления медиакратии, когда программная политика идентифицируется не с менталитетом телезрителя, в том числе его духовными и нравственными запросами и

приоритетами, а с представлениями медиаменеджмента¹.

К сожалению и ученые и практики пришли к выводу о полном отсутствии системной образовательной работы по направлениям духовно-нравственного, этико-правового и информационно-правового образования в сегментах школьного, профессионального и дополнительного образования, что приводит к недополучению знаний, навыков применения школьниками, студентами в жизни всего комплекса элементов регуляции общественных отношений – морали, обычаев, религии и права.

У многих россиян складывается мнение о полной и безвозвратной утере нашим обществом и его гражданами нравственных норм, о том, что эрозия морали достигла той критической точки, за которой грядет духовное перерождение, а точнее – вырождение России. При этом наиболее уязвимой к негативному моральному транзиту признается молодежь.

Так, по мнению большинства опрошенных, причем, как людей старшего возраста, так и самой молодежи, для современной молодежи в целом характерен «моральный релятивизм» и даже цинизм, равнодушие к каким бы то ни было идеалам. Эту точку зрения разделяют 64% молодых респондентов и 70% - представителей старшего поколения. И только треть россиян придерживается оптимистического взгляда на ситуацию, полагая, что молодежь тянется к высоким идеалам (36% и 28% соответственно) [4].

Распространение среди молодежи настроений цинизма и равнодушия к идеалам в наибольшей степени ощущается среди самых юных наших сограждан. Так, в группе респондентом в возрасте 17-19 лет склонность моло-

1. Советник президента национальной ассоциации телевещателей, член Экспертного совета МОО ВПП Юнеско «Информация для всех» Владимир Лившиц

дежи к цинизму отмечается чаще всего (43% при 36% среди 20-23-летних и 31% среди 24-26-летних опрошенных) [4].

Ориентация на западные ценности свидетельствует о том, что западная культура притягивает многих не только в качестве неких образцов, приятных для созерцания, и, возможно, служащих примером для подражания, но и в качестве наиболее предпочтительной среды обитания. Так, 41-43% опрошенных заявили, что, по их мнению, большинство молодежи их круга предпочли бы жить и работать не в России, а за границей.

Как показал опрос проведенный институтом социологии РАН, сегодня понятия морали и нравственности, по мнению многих наших сограждан, и особенно молодежи, приобретают зачастую характер анахронизмов, пользоваться которыми – значит обречь себя на неуспех. Так, немногим менее половины опрошенных представителей молодежи (46%) в ходе опроса согласились с утверждением, что сегодня мы живем уже совсем в другом мире, отличном от того, что было раньше, и многие традиционные моральные нормы уже устарели. Противоположной точки зрения придерживается большинство молодежи, но далеко не подавляющее – 54% уверены, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени и всегда остаются актуальными и современными [4].

Нельзя не признать, что современные жизненные реалии достаточно суровы и подвергают нравственность россиян серьезным испытаниям на прочность. В ходе исследований многие респонденты признают, что трудности, с которыми им приходится сталкиваться в разных сферах жизни, вынуждают их к серьезной «инвентаризации» ценностей. В результате большинство молодежи (55%) сегодня вынуждены признать, что их успех в жизни во многом зависит от умения вовремя закрыть глаза на собственные принципы, и со-

глашаться с тезисом, что «современный мир жесток, и чтобы добиться успеха в жизни, иногда приходится переступать моральные принципы и нормы».

Ответ на вопрос, кто, по мнению респондентов, является кумиром сегодняшних юношей и девушек 14–18 лет (суждения представляют интерес т.к. воспроизводят «коллективный образ» современного подростка) выглядит следующим образом. Респонденты полагают, что сегодняшние юноши и девушки почитают как кумиров прежде всего певцов и музыкантов, то есть героев шоу-бизнеса (53%), звезд телевидения (33%), актеров (27%), киногероев (18%), спортсменов (18%). Оценивая предпочтения нынешних юношей и девушек 14–18 лет, 23% опрошенных называют также представителей светской тусовки, а 18% – манекенщиц, моделей. Интересен тот факт, что респонденты в возрасте 18–25 лет (которым самим еще недавно было 14–18 лет) почти не упоминают светских моделей и манекенщиц в качестве кумиров своей юности (по 1%).

Поскольку лейтмотив современной культуры – успех, кумирами становятся известные бизнесмены и звезды шоу-бизнеса и кино: Билл Гейтс, Акио Морита (основатель Sony), Линус Торвальдс (разработчик Linux), Сид Мейер (создатель игры «Цивилизация»). А среди «звезд» называют в первую очередь Ренату Литвинову, Галустяна, Аллу Пугачеву («сильная женщина»), Анджелину Джоли («красивая, действительно умна, помогает детям»), Элвиса Пресли, Мадонну («она всего добилась сама»), Джимми Моррисона, Питера Джексона, Камерона Дункана, Викторию Бэкхем [5].

27% респондентов (старше 25 лет) полагают, что кумиры сегодняшних 14–18-летних хуже тех, что были в их юности. Они утверждают, что современные кумиры не соответствуют тем высоким стандартам, которые существовали прежде («у нас были великие

люди, а сейчас – певцы»; «слишком примитивны»; «слишком пустые»; «у нас они серьезнее были» – 7%), что нынешние кумиры, как и их поклонники, бездуховны, сконцентрированы только на деньгах и удовольствии («нет духовности у молодежи, романтизма, свойственного молодости, деньги для них главное»; «наши пели для души, а сейчас поют за деньги»; «у них одна ориентация – деньги» – 6%), что эти люди агрессивны и развратны («сейчас кумиры безобразны, развратны, распущенны»; «наши кумиры были скромнее» – 6%).

В условиях весьма неблагоприятных в целом воздействий макросреды снизился престиж нравственности, возросли рваческие ориентации, интересы сугубо личного, прагматического плана в молодежной среде. У значительной части молодежи разрушены и утрачены такие традиционные нравственно-психологические черты, как романтизм, самоотверженность, готовность к подвигу, честность, добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде и поиску идеала, к позитивной реализации не только личных, но и социально значимых интересов и целей и другие [3].

Как видим, продолжается тенденция дальнейшей дегуманизации и деморализации социокультурных ценностей, что выражается, прежде всего, в принижении, деформации и разрушении позитивного образа человека, личности нашего общества. То же самое проявляется и в неослабевающем интересе молодежи к восприятию сцен и эпизодов насилия и секса, жестокости и натуралистичности (кинематограф, телевидение, видео, рок-музыка, театр, литература, изобразительное искусство). Увеличение такого рода псевдоценостями противоречит традиционной народной нравственности [3].

Для большинства молодежи труд потерял смысл как средство самоутверждения, самореализации. В своем

стремлении к хорошему заработка и к высоким доходам многие молодые люди утрачивают нравственные ориентиры и нередко вступают в противоречие с правовыми нормами. По данным социологических исследований, каждый седьмой из опрошенных готов к тому, чтобы улучшить свои дела самыми различными способами, в том числе (если потребуется) и путем противозаконных действий. Около половины из числа респондентов считают, что главное - получить как можно больше денег, независимо от затрат труда. Семь из десяти опрошенных одобряют действия тех, кто "делает" деньги любыми способами. В Москве и Санкт-Петербурге такое мнение разделяют почти 80% респондентов.

В результате падения социальной ценности труда у большей части молодежи сформировался социальный пессимизм - неверие в возможность реализовать свои лучшие силы и способности в интересной и содержательной работе, оплачиваемой в соответствии с затраченными усилиями.

В целом, анализ системы ценностей российской молодежи, значительные деформации, продолжающиеся трансформации, в которых преобладает, к сожалению, негативная направленность, отнюдь не предрасполагают к развитию у подрастающего поколения гражданственности и любви к Отечеству. Патриотизм, как одна из ценностей, все менее проявляется в сознании и чувствах молодежи через другие ценности, которые определяют ее особенности, наиболее характерные черты как специфической социальной группы.

Общеизвестно, что нормы, установки, эталоны детерминируются средой и теми институтами социализации, которые занимаются формированием личности.

В целях формирования духовности, сохранения духовного мира личности необходимо профилактические меха-

низмы. Говоря о профилактическом воздействии необходимо обратить внимание на разнообразные технологии социально-культурной деятельности: рекреацию, анимацию, реабилитацию личности.

Список использованной литературы:

1. Бороздин Э.К. К вопросу о сущности сознания. Режим доступа: <http://www.fund-intent.ru/Article>Show/456>
2. Демидов А. Этика, духовность и нравственность в формировании информационного общества (доклад) /Духовность, нравственность и право в политике доступа: круглый стол 24 апр., 2008.
3. Лутвинов В., Радионов Е. Современная молодежь: ценности, позиция, ориентиры. www.rau.su/observer/N09_97/007.htm
4. Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты. М., 2007 Режим доступа: www.isras.ru/files/File/Dolkad/Doclad_Molodezh.pdf Дата обращения: 03.03.2012
5. Паутова Л. Ценности и кумиры молодежи. Режим доступа: <http://fomgeneration.wordpress.com/2008/11/12/> Дата обращения 03.03.2012
6. Погорелов С.Т. Подходы к воспитанию будущего семьянина в проекте «Духовная культура Урала». Режим доступа: http://orthodox.etel.ru/2009/06/_proekt.htm
7. Погорелов С.Т. Инновационные аспекты проекта «Урал. Человек. Истоки» в педагогической системе гимназии №94. Режим доступа: <http://gim94.ru>
8. Православный журнал. Режим доступа: www.foma.ru
9. Статистика. Население. Режим доступа: http://statistika.ru/naselen/2010/04/29/naselen_16398.html.
10. Статистика. Правонарушения. Режим доступа: http://statistika.ru/law/2010/04/28/law_16479.html

UDK 371+1mi+371.013

**Safaraliev B.S., doctor of education. Professor. Chelyabinsk,
Kalimullink D.D., Candidate of education, Kazan, Russian Federation**

SPIRITUALITY AND MORALS IN PERSONALITY FORMATION

Today the state, showing democratic transformations, has refused imposing to a society of those or other values and legislatively focuses education system to lean in education against values of domestic and world culture. Development of the maintenance of formation, its structuring around fundamental sociocultural values of mankind acts, therefore on the one hand as an actual theoretical and practical problems, with another hand as the necessary pedagogical innovation, called to provide new quality of formation.

Keywords: education, value, sociocultural, quality, formation.

УДК 008+902.7

Филиппова А. Ю.,
аспирантка ЧГАКИ

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО МАЛОГО ГОРОДА

Социокультурное пространство Российской Федерации складывается из социокультурного пространства различных регионов, расположенных на территории страны, исторического прошлого и настоящего, этнических, социально-экономических и других особенностей регионов, культурного и образовательного уровня населения.

Значительное число населенных пунктов Российской Федерации имеют небольшое количество населения, однако такие образования являются неотъемлемой частью Российской Федерации, характеризуют историческое прошлое страны, обозначают экономическое и социальное развитие. Такие населенные пункты называют малыми городами, численность населения которых насчитывает менее 50 тысяч человек. Возникновение малых городов связано с разными причинами, например, выделением социально-культурного, административного или производственного центра в сельской местности. Малые производственные города характеризуются наличием предприятий легкого сырьевого или обрабатывающего производства. К малым городам относятся города туристического, рекреационного и научно-производственного профиля, а также города, связанные с оборонной промышленностью страны.

О. Н. Яницкий выделяет три принципиальных момента развития городов, указывая, что, «во-первых, города рассматриваются не просто как пассивные «хранители» культуры, а как непрерывно действующие на жителей, регулирующие их жизнь; во-вторых, го-

рода - это люди с их бытовым укладом, социальной организацией; в-третьих, город - целостность, в которой социальное и экономическое, духовное и материальное, естественное и искусственное слиты воедино». (4, с. 27).

Зависимость малых городов, поселков и деревень от регионов обусловлена следующими факторами, выделенными В. М. Чижиковым: «направленностью экономического и социального развития регионов и, прежде всего, их специализацией, складывающимся типом губернских и уездных городов и уровнем их развития; степенью развития товарных отношений в сельском хозяйстве; глубиной внутренних противоречивых процессов в деревне; состоянием хозяйственных связей с другими регионами». (3, с. 134).

В аксиологическом контексте социокультурное пространство выступает как система ценностей в определенных пространственных и временных параметрах, характеризуемая ценностными ориентациями разных людей. Социокультурное пространство каждого города существенно отличается от другого процессами, происходящими внутри города, жизненной средой, закономерностями функционирования и развития. Социокультурное пространство крупных городов в большей степени характеризуется способностью к диническому развитию, изменением пространственных и временных границ, объемов производства, уровня жизни и так далее.

В сравнении с крупными городами в малых городах выделяется свой

социально-психологический климат. Отсутствие некоторых социальных институтов, влияющих на развитие личности, недостаточность внешних условий, оказывающих влияние на мобильность жителей, привели к статичному образу жизни населения. Связь малых городов с селом диктует определенное поведение жителей, которые выступают носителями традиционного российского архетипа поведения. Традиционная сельская культура, свойственная малым городам, сформировала традиционные черты у жителей: трудолюбие, сострадание, смекалка, расчетливость, бережное, но иногда потребительское отношение к природе и другие.

Определенный для малых городов сельский быт, семейные отношения, совместное проведение досуга оказали влияние на психологические установки населения. Общественное сознание, становление жизненных позиций у молодежи в малом городе происходит несколько медленнее, чем у молодежи в больших городах, влияние внешних факторов на формирование общественного сознания молодежи в малом городе более значимо, чем у молодежи в большом городе. Интенсивная социализации, переоценка жизненных ценностей, формирование широких взглядов на окружающий мир у молодого поколения крупных городов подталкивают их к независимости взглядов и суждений, чаще всего их убеждения – это результат собственных размышлений.

По демографическим показателям в малых городах преобладают преимущественно люди старшего поколения, пенсионеры, в связи с этим возникает проблема дефицита рабочей силы. Большие затраты из бюджета городов требуются на содержание нетрудоспособного населения, сохраняется проблема низкой рождаемости и высокой смертности. Молодое поколение из-за недостатка рабочих мест, низкой зара-

ботной платы, гендерных особенностей стремится переехать в крупные города. В свою очередь снижение численности населения ведет к «вымиранию» малых городов или появлению так называемых «городов призраков».

Социальная неоднородность, характерная большим городам, сглаживается в малых городах, уменьшается отличие в классах, сословиях, конфессиях, национальностях, социально-культурном и образовательном уровнях населения. Общие интересы, идеология, предпочтения, формы общения, проведение досуга влекут за собой снижение дифференциации населения малых городов. К сожалению, недостаточное количество культурно-досуговых учреждений, предназначенных для проведения досуга населения, является одной из основных причин, которые приводят к асоциальному поведению, пьянству, беспорядкам среди населения.

Безличность, анонимность населения, свойственная большим городам, значительно снижается в малых городах и селах. В больших городах человек, проявляя себя в различных социальных общностях, является участником множества социальных микросред (работа, отдых, транспорт, место жительства, досуг), при этом человек может не являться постоянным участником действия, «затерявшись» среди окружающих, и не контактировать с окружающими людьми, скрываясь за безличным, анонимным характером взаимоотношений. В отличие от населения больших городов в малых городах человек всегда оказывается «в центре событий», ему достаточно сложно скрыться от окружающих, «затерявшись» среди толпы. В связи с этим, ролевое поведение жителей малых городов, их формальные и неформальные отношения в различных микросредах подчас совпадают.

Особое место в социокультурном развитии городов занимает «ситуация периферийности». Города, наиболее приближенные к столице, региональным или районным центрам, существенно отличаются от «отдаленных», периферийных городов. Социокультурная ситуация города, бытовая инфраструктура, психологические установки, культурно-эстетическая среда малых городов, находящихся вблизи к мегаполисам или столице (например, города Московской области), существенно отличаются от малых городов Урала или Сибири. Возможность общения с ценностями культуры, историческими памятниками культуры, способность погрузиться в насыщенную социально-культурную сферу позволяет населению больших городов полноценно вступить в субъектно-объектные отношения со всей социально-культурной сферой.

Сложность выделения единого социокультурного пространства городов связана с разнообразием исторического, этнического, религиозного, экономического, социального и культурного планов. Поэтому для определения единого социокультурного пространства малых городов была выбрана однородная территория, близкая по историческому прошлому, частичной занятостью населения в сельскохозяйственных сферах и промышленном производстве и специфическим социально-психологическим климатом.

Специфика городов Южного Урала определяется общим промышленным прошлым. Индустриализация во времена Петра I повлекла за собой «лихорадочное» строительство заводов на Урале. Выделение областей, районов, городов и административных центров зависело от наличия благоприятных промышленных, природных и торговых факторов. Стихийные постройки городов- заводов являются специфической формой поселения на Урале.

Горнозаводская зона наложила отпечаток на деятельность всех населенных пунктов Урала. Однако важное место в малых городах занимает сельское хозяйство. Соседство и происхождение малых городов Южного Урала с сельской местностью повлекло за собой характерную планировку городов и уклад жизни населения. Сельское хозяйство в малых городах имеет большое значение, продукты животноводства, растениеводство являются сырьем для пищевой промышленности. Кроме этого, симбиоз села и города прослеживается в застройках зданий характерного усадебного типа с приусадебными садами и огородами. Особенностью малых городов Южного Урала выступает наличие промышленного производства и, как следствие, зависимость всех сфер жизни от промышленных предприятий. Создание новых технологий, внедрение новой техники, высококвалифицированные кадры – всё это явилось основой для формирования особого производственного быта, промышленной архитектуры Южного Урала. Наличие закрытых административно-территориальных образований способствовало созданию специфического социально-психологического климата с высоким образовательным уровнем и познавательным потенциалом населения.

К памятникам историко-культурного наследия малых городов Южного Урала, в которых сохранились градостроительные ансамбли 19 века, относятся города: Верхнеуральск и Троицк. Касли, Кыштым, Верхнеуральск, Троицк, Миньяр имеют статус исторических населенных мест.

«Урал явился центром новаторства в русской индустриальной культуре, когда культура начала себя осознавать через традицию промышленности. Это родина нового типа поселений для России – городов- заводов; промышленной архитектуры; появление феноме-

на «горнозаводской интеллигенции» и высококвалифицированных рабочих; уникальных, не знающих мировых аналогов, художественно-промышленных производств». (1).

Таким образом, социокультурное пространство малых городов является результатом исторических, географических, этнических социально-

культурных и экономических преобразований. Социокультурное пространство определяется сложной инфраструктурой социокультурных объектов и отношений, в нем сохраняются, преобразуются и передаются культурные нормы и ценности, умения и знания, реализуются потребности общества.

Литература:

1. Казакова, Г. М. Регион как субкультурный локус (на примере Южного Урала) / Г. М. Казакова: дисс. на соиск. уч. ст. д-ра культурологии. – М., 2009.
2. Редькина, В.П., Шершов, Е.И. Основные тенденции экономики и социальной сферы города Челябинска [текст]: доклад./ В.П. Редькина, Е.И. Шершов – Челябинск, 2004.
3. Чижиков, В. М. Диалектика взаимодействия социокультурных систем города и села: Монография. М.: МГУКИ, 1999.
4. Яницкий, О. Н. Экологическая перспектива города. М., 1987.

UDK 008+902.7

Filippova A. Ju,
post-graduate student

SOCIOCULTURAL SPACE OF TOWNLET

The sociocultural space of the Russian Federation develops from sociocultural spaces of various regions located in territory of the country, the historical past and the present, ethnic, social and economic and other features of regions, cultural and educational level of the population.

Keywords: Sociocultural space, cadres, history, modernity, personnel training.

УДК 024+9 таджик+37 таджик

Буриев К.Б., к.и.н.

РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА - ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ СУВЕРЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Культура один из основных столбцов развития нации и государства. Республика Таджикистан с первых дней своей независимости уделяет особое внимание развитию культуры и возрождению исторически сложившейся и укрепившейся на протяжение тысячелетия национальной

культуры. История возникновения и развития национальной культуры исходит из глубин доисторических времён, она впитывает в себя не только достижения национальной традиции последних тысячелетий, но и присутствуют отголоски минувших доисторических культов и об-

рядов, только немного в видоизменённой вариации. Одной из таких явных доисторических традиций является повсеместное празднество «Навруз» - нового года по старому летоисчислению, или же такие обряды и культы, связанные с конём, огнём, и т.д. Таким образом, в национальной культуре таджиков существует множество разных красок, обрядов и традиций, заимствованных на протяжение многих тысячелетий и ставших частью традиций и обрядов новоизвестных народов Евразийской степи.

Предки таджиков славились своими культурными достижениями и были законодателями мод в этой области. Они вывели не только чистокровные породы лошадей и впервые использовали их в военных целях, но создали в культуре и искусстве такие шедевры, которым равных не было в последнее тысячелетие. Чего стоит распространение арийского искусства «Звериного стиля» - труд высококлассных мастеров древности. До сих пор их великолепные сокровища и стили изображения волнуют и чаруют многих современных мастеров изобразительного и литейного отраслей. Или же строительство города Персеполя, Дербента, Аркаима, Висячих садов Семирамиды, надписи Бесутун, Накше Рустам, Накше Раджаб и многое другое. Поэтому нашему народу не только следует гордиться своими знаменитыми предками, но и стремиться к тому, чтобы сотворить нечто в духе своих предков, чтобы быть достойными их.

Современная культурная политика нашего государства даёт возможности для возрождения и развития национальной традиции не только таджикам, но и всем национальным представителям, бок о бок живущим в Республике Таджикистан. Надо отметить, что проведение важных государственных и международных мероприятий в наши дни не обходится без культурного составляющего, т.е., участия представителей искусств и народных промыслов.

За годы независимости национальная культура постепенно и уверенно разви-

вается. Этому способствует Закон РТ «О культуре» (1997 г., изм. ст. 30. 2003 г.), где заложена основная законодательная база существования отрасли в Республике Таджикистан, и Законы РТ «О народных художественных промыслах», «О библиотечной деятельности», «О театре и театральной деятельности», и многие другие, которые, в свою очередь, создают условие для дальнейшего роста отраслей культуры в Республике. На основе Законов была принята «Концепция развития культуры Республики Таджикистан» (№501 от 30.12.2005 г.), - основополагающий документ по развитию культуры, в котором отражена вся отрасль культурно-досуговой, библиотечно-информационной, музыкально-духовной и научно-практической деятельности.

Мы с вами рассмотрим развитие библиотечной деятельности как одно из основных направлений культуры в годы независимости. Для успешного функционирования данной отрасли уделяется огромное внимание со стороны государства и, особенно, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В Таджикистане успешно действуют 4131 библиотек, из них 1395 библиотек Министерства культуры, 64 детские библиотеки, 7 научно-отраслевые библиотеки, 152 (стационарные) передвижные библиотеки, 2729 школьные библиотеки, а также профсоюзные и частные библиотеки. Из числа работников библиотек Министерства культуры по всей республике менее 10 процентов с высшим, и 30 процентов со средне-специальным библиотечным образованием, школьные библиотеки, в свою очередь, обеспечены всего 10 процентами специалистов отрасли.

Современные библиотеки являются не только хранилищем бесценного достояния народа - книг и рукописей, но и информационными центрами для многих потребителей информации. Как отмечает Дж. Шерматов «В современном мире повышается значение информации как стратегического ресурса развития общества. Количество и качество информаци-

онных ресурсов, эффективность их использования становится определяющими факторами социально-экономического развития стран. Богатейшие документированные информационные ресурсы сосредоточены в библиотеках. Библиотека как информационное, культурное и образовательное учреждение играет большую роль в развитии науки и техники, в системе образования и воспитания, сохранения историко-культурного наследия народа» [5]. Понимая важность библиотечно-информационной деятельности и её роли в современном мире, Республика Таджикистан создаёт условия для развития отрасли в нескольких направлениях. Во-первых: подготовка кадров - одно из основных направлений политики нашего государства, она реализуется во всех сферах науки и культуры. Современные требования отрасли – это особо подготовленные специалисты, которые не только должны знать свою работу, но и хорошо владеть навыками: компьютерной технологии, программирования, создания банков и баз данных, web-сайтов, Интернет технологий, знание двух, трёх иностранных языков и т.д.

Во-вторых: создание условий для реализации «Программы компьютеризации учреждений культуры и искусства Республики Таджикистан на 2007-2010 гг.», «Государственной программы компьютеризации государственных, публичных библиотек в Республике Таджикистан на 2011-2013 гг.» и борьба с компьютерной неграмотностью в Республике Таджикистан, Интернет и онлайн связи между библиотекарем и потребителем информации, а также создание отраслевых электронных ресурсов, доступ к этим ресурсам и их размещение для пользователей через web-сайты - одно из основных направлений финансирования краткосрочных и долгосрочных программ Министерства развития экономики и торговли Республики Таджикистан. Оснащение Национальной библиотеки Республики Таджикистан современными библиотечно-информационными

технологиями и забота об информированности населения являются одними из важнейших направлений деятельности государства.

В-третьих: государство Таджикистан принимает и реализует программы развития библиотечно-информационной отрасли. Реализуется «Программа развития библиотечного дела в Республике Таджикистан на 2006-2015 гг.», «Программа развития Национальной библиотеки РТ им. А. Фирдоуси на 2006-2015 гг.», и другие. Государство заинтересовано в поддержке программ по развитию отраслей культуры и, особенно, библиотечно-информационной деятельности, о чём мы расскажем ниже.

За годы независимости библиотечная отрасль претерпела некоторые изменения в количественном и качественном уровнях. Этому способствует принятие в 2003 году Закона РТ «О библиотечной деятельности» [1], главы IX, X, XI, XII, и XIII «Концепции развития культуры Республики Таджикистан» (№501 от 30.12.2005 г.) [3], а также Закон РТ «О культуре» (1997 г., изм. ст. 30. 2003 г.) [2], где заложена основная законодательная база существования библиотечной отрасли в Республике Таджикистан. На основе Законов и Концепции развития культуры РТ, которые нацелены на развитие отрасли, были подготовлены и приняты программы развития. Основными из них являются: «Программа развития библиотечного дела в Республике Таджикистан на 2006-2015 гг.», «Программа развития Национальной библиотеки РТ им. А. Фирдоуси на 2006-2015 гг.», «Программа подготовки специалистов отраслей культуры, искусства и печати на 2007-2010 гг.», «Программа развития культуры Республики Таджикистан на 2008-2015 гг.», «Программа компьютеризации учреждений культуры и искусства Республики Таджикистан на 2007-2010 гг.», «Государственная программа компьютеризации государственных публичных библиотек в Республике Таджикистан на 2011-2013 гг.» и т.д., которые, в свою

очередь, дали толчок развитию библиотечной отрасли в республике. Каждая из этих программ имеет свою особую цель, и успешно решает определенную, и важную миссию, поставленную перед ним. Например: один из основных пунктов «Программы развития культуры Республики Таджикистан на 2008-2015 гг.», предусматривает финансирование по обеспечению ВУЗов и учебных заведений научными, учебными, методическими и наглядными пособиями, и этим самым вносит свою лепту в подготовку кадров отраслей культуры. Подготовка научных кадров и повышение квалификации работников библиотечной отрасли - одна из важных проблем современной действительности республики. Государство много внимания уделяет подготовке молодых специалистов во всех сферах науки и культуры. Ежегодно внутри страны по Президентским квотам, из удаленных районов поступают в Вузы более тысячи студентов, и по этим же квотам ежегодно оплачивается обучение более 400 студентов в вузах за пределами страны. Также, для обучения в аспирантуре и докторантуре из госбюджета страны выделяются огромные деньги. Но многие желающие заняться научными исследованиями не могут использовать данные льготы и провести защиту кандидатской и докторской диссертации за пределами государства. Особенно остро стоит вопрос о тех отраслях и темах, которые не имеют диссертационных Советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. Сюда относится и библиотечная отрасль, и наши аспиранты и докторанты вынуждены для защиты своих диссертаций выезжать в Россию или другие страны. Но, к сожалению, не у всех соискателей есть возможность защититься за рубежом и многие из них предпочитают защититься в Совете педагогических, исторических или других отраслях наук.

Республика Таджикистан постепенно интегрируется в мировые и международные экономические, политиче-

ские и культурные процессы, особенно, в области библиотечной деятельности. Наши библиотеки устанавливают связи со многими мировыми библиотечно-информационными центрами и международными организациями по развитию библиотечной и информационной отраслей. Потребность в высококвалифицированных кадрах по выполнению современных потребностей учреждений увеличивается. Кадровый голод создаст неблагоприятную картину развития отрасли. Подготовка и переподготовка кадров очень нужна, но нужнее всего специалисты с умением и опытом работы с огромной базой информации, компьютерными технологиями и в коммуникативно-информационной сфере по созданию баз электронной и виртуальной библиотек.

В рамках исследуемой темы С.А. Чазова в своей статье о «Традиционных методах преподавания с учетом возможностей современных сетевых технологий» отмечает, что «подготовка современного специалиста невозможна без системного подхода к освоению, как теоретических знаний, так и практических умений и навыков. В любой отрасли деятельности сегодня от специалиста требуются не просто знания и практический опыт, но и навыки слежения за динамикой отраслевого сегмента информационного пространства и оперативного выявления новых аспектов и проблем. Данные способности, нередко ассоциирующиеся с эвристическим потенциалом субъекта, позволяют профессионалам “держать руку на пульсе времени”, адекватно реализовать свои творческие и профессиональные возможности, успешно конкурировать на кадровом рынке», - и далее добавляет – «Профессионализм специалиста информационно-библиотечного профиля предполагает глубокое знание системы источников мировых информационных ресурсов, навыки навигации как в традиционных информационно-поисковых системах, так и сетевых, опыт и умения быстрой адаптации к различ-

ным интерфейсам многообразных компьютерных программ. Эти знания и навыки должны развиваться и закрепляться в процессе обучения информационного специалиста, поскольку профессионалы данного профиля обязаны уметь самостоятельно осваивать информационно-предметную сферу, выявлять и предвидеть информационные потребности, а также обеспечивать своевременное, качественное информационное обслуживание потребителей» [4].

Отрадно, что в программах по развитию отраслей особое внимание уделено подготовке и переподготовке кадров, обеспечению учебно-методических материалов, компьютеризации процессов обучения и деятельности работников отрасли, проведению мероприятий по улучшению навыков работы специалистов отрасли, таких как тренингов, семинаров, конференций и т.д.

Современное научно-техническое развитие ставит цель перед библиотеками Республики Таджикистан активно адаптироваться к мировым достижениям. Это касается не только области использования мировых достижений, но и внесения посильного вклада в её развитие. Если мы сегодня не подготовим высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям (велениям) времени, то библиотечная отрасль нашей республики навсегда останется позади всего мира, и этим нанесёт непоправимый урон для развития других более важных отраслей нашего государства. Информационное обеспечение народного хозяйства, образования, здравоохранения, науки, безопасности и других отраслей в Республике - основная и первостепенная задача библиотек и информационных центров. Важность обеспечения кадрами и новейшими технологиями библиотечно-информационной отрасли не нуждается в комментариях.

Учитывая современные требования развития общества и современные тенденции развития библиотечно-информационной дея-

тельности, и, особенно, библиотечно-информационной технологии, научные работники НИИ культуры и информации для исследования нынешнего состояния обеспеченности библиотечных учреждений кадрами, технологиями, информационными возможностями, разработали тему: «Основные тенденции и перспективы развития деятельности социокультурных учреждений Таджикистана» (2011-2015 гг.), которая наряду с другими учреждениями культуры, исследует деятельность учреждений библиотечной отрасли, в частности:

- приоритетные направления фундаментальных исследований в области культуры и информации Республики Таджикистан, проведение научно обоснованных социологических и иных исследований, сбор статистической, эмпирической информации, имеющей первостепенное значение в сфере культуры и информации;
- проведение социологических и маркетинговых исследований по культурологическим и искусствоведческим проблемам, в том числе по состоянию и перспективам развития библиотечно-информационной деятельности;
- разработка прогнозов по развитию всех направлений культуры, искусства и средств массовой информации в Таджикистане;
- организация симпозиумов, семинаров, конференций, дискуссий и других мероприятий по проблемам библиотековедения и библиографии, а также внедрение современных библиотечных и информационных технологий;
- подготовка научных кадров и повышение квалификации работников библиотечной отрасли;
- подготовка к изданию обработанных результатов исследований, осуществлённых институтом;
- пропаганда научных знаний в области библиотечной деятельности, анализ и подготовка научных отчётов о работе библиотек на местах;

- предоставление экспертных оценок по различным аспектам библиотечной деятельности и её вкладу в культурную жизнь Республики Таджикистан;

НИИ культуры и информации успешно закончил исследовательскую тему: «Деятельность социально-культурных, музыкальных и библиотечно-информационных учреждений Таджикистана» (2007 – 2010 гг.). По данной теме было подготовлено и частично напечатано более 300 научных, научно-методических, учебных и учебно-методических пособий, книг, брошюр и статей.

Таким образом, исследовательская тема и финансовые возможности, предstawляемые программами развития, дали толчок появлению множества научных, методических, практических пособий. Воспользовавшись данной возможностью, научные работники НИИКИ подготовили и выпустили огромное количество научных трудов¹, монографий, учебников и учебных пособий², в том числе и по библиотечному делу, прове-

ли множество конференций³, семинаров, круглых столов и т.д.

Современная культурная политика нашего государства ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов для основного направления народного хозяйства, и особенно, для библиотечной и информационной сфер деятельности, а также обеспечение, по мере возможности, самыми современными информационными технологиями. Республика Таджикистан в решении данных проблем, с учётом современных требований в кооперации и координации с отраслевыми учреждениями мира, особенно стран СНГ, в недалёком будущем создаст условия для положительного и поступательного движения в этом направлении. Государство, оснащая библиотечно-информационную отрасль современными технологиями, переобучая специалистов, создавая условия труда, жизни, отраслевого, научно-технического, правового и культурно-информационного роста, вкладывается в своё будущее и будущее своих граждан.

Использованная литература:

1. Ёрова Ф. История библиотечного дела в Бухарском Эмирата (вторая половина XIX - начало XX вв.) (1997), Сулаймони С. Из истории библиотечного дела в Таджикистане (1998), Бурниева К.Б. История возникновения и развития сельскохозяйственной библиографии (2010) и др., сборники: Книга в развитии культуры народов Востока и проблемы библиографирования рукописных книг (2004), Технология создания и использования библиотечно-информационных фондов библиотек (2009), Библиотечное дело в Таджикистане (2010), и др.
2. Шарофзода Р. История письменности Аджами (2010), Тошев Ш.К. Библиография детской литературы (2011) и др., учебно-методические пособия: Менеджмент и маркетинг в библиотечной деятельности (2007), Использование современной информационной технологии в деятельности библиотек (2007), Внестационарное библиотечно-информационное обслуживание (2008), Сулаймони С., Шерматов Дж. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности (2008), Сулаймони С., Абдурахмонова Ш. Библиотечно-информационные методы пропаганды книг (2008), Сулаймони С., Шерматов Дж. История и основные направления библиотечного дела в Таджикистане (2009), Сулаймони С. Электронные библиотеки (2009), справочник: Нормативно-правовые документы по библиотечному делу (2008) и др.,
3. «Библиотеки XXI века» (2000), «Комплектование библиотечных фондов Таджикистана национальной литературы» (март 2001 г.), «Библиотеки Таджикистана в период создания информационного общества» (декабрь 2001 г.), «Совершенствование библиотечных фондов» (2004), международная «Библиотека в эпоху глобализации информационного пространства» (2004), международная «Роль книги в возрождении цивилизации Востока и книговедческие проблемы рукописи» (2004), круглый стол «Концепция развития культуры Республики Таджикистан: достижение и проблемы реализации» (2007), «Новые пути реализации «Концепция развития культуры Республики Таджикистан» (2010), «Роль детских и школьных библиотек в воспитании подрастающего поколения» (2010).

3. Консепсияи рушди фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон. – Душанбе: Матбуот, 2006. – 32 с.

4. Ҷазова С. А. Традиционные методы преподавания с учетом возможностей современных сетевых технологий. – Электронный источник, ссылка: <http://www.gpntb.ru/libcom2/tezis.cfm?n=doc14>

5. Шерматов Дж. Библиотечное дело за годы независимости Таджикистана (1991-2007 гг.)//Технологии бунёд ва истифодаи заҳираҳои китобхонавии-иттилоотии китобхона: дастури методи (Технология создания и использования библиотечно-информационных фондов библиотек: методическое пособие). – Душанбе: Эҷод, 2009. – С. 132 (по 152).

Ключевые слова: Библиотечное дело, сотрудничество, соглашение, подготовка и переподготовка, научные кадры, специалисты.

UDK 024+9 tajik+37 tajik

Buriev K.B., candidate of history

LIBRARY SCIENCE DEVELOPMENT IS AN IMPORTANT DIRECTION OF A CULTURAL POLICY OF SOVEREIGN REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Culture is one of the basic columns of development of nation and state. Republic of Tajikistan from the first days of its independence gives particular attention to development of culture and revival historically developed and become stronger on an extent of a millennium of national culture. The history of occurrence and development of national culture starts with depths of prehistoric times, it absorbs in itself not only achievements of national tradition of last millennium, but also there are echoes of the past prehistoric cults and ceremonies, only it is a little in a modified variation. One of such obvious prehistoric traditions is universal festival of "Navruz" - new year on old chronology, or such ceremonies and the cults connected with a horse, fire, etc. Thus, at national culture of Tajik there is a set of different paints, ceremonies and the traditions which borrowed on an extent of many millennia and have become by a part of traditions and ceremonies of the newly appeared people of the Euroasian steppe.

Keywords: Culture, tradition, library, a modern cultural policy, programs, cadres, education.

УДК 8 тоҷик 1+03+396+37 тоҷик

Муллоаҳмадов М., доктор илмҳои филологӣ узви вобастаи Академияи илмҳои ҶТ

БОЗТОБИ ФАРҲАНГИ НАВРӯЗ ДАР ШЕъРИ ТОҶИКУ ФОРС (АСРҲОИ 1Х-Х1У)

Наврӯз аз зеботарину шевотарин ва деринтарину бостонигарин ҷашнҳоест, ки табиат ба инсон ато кардааст. Аҷдодони тоҷикону эрониён бори аввал дар таъриҳи арзиши ин падидай табиату ҳастиро дарк намуда, пазируфтаанд ва дар тӯли

ҳазорсолаҳо пайваста онро алорағми ҳама душвориҳо азизу гиромӣ доштанд. Онҳо бо хираду заковат ва ҳушу фаросати азалии худ ин падидай зебон табиатро бо беҳтарин расму оин, одоту маросим, бовару суннатҳои наҷиб оро-

ста, онро ба як фарҳанги умумибашарӣ табдил додаанд. Аз ин чост, ки фарҳанги Наврӯз аз хучуму тохтугозҳои бешумори аҷнабиён, ҳаробкориву яғмогариҳо, истилову салтанати тӯлонии онҳо, ки боиси аз байн рафтани ёдгориҳои зиёди илмигу адабӣ, ҳунаригу фарҳангӣ, ҳатту забонҳо гардиданд, на танҳо осеб надид, балки истилогаронро ҳам тасхир намуда, мавриди қабули онҳо қарор гирифт. Ба василаи Наврӯз мардумони эронӣ суннатҳову үнсурҳои фарҳанги бостонии ҳудро идома доданд. Аз ин рӯ Наврӯзро метавон эҳёгару фарогири фарҳангӣ бостон дар ҳар давру замон донист, ки во-лотарин үнсурҳои фарҳангии мардумони эронитаборро ҷамъ овардааст.

Наврӯз ҳамеша баёнгари наҷибтарин орзӯву омол, ормону умединӣ башар буда, некиву накӯкорӣ, покиву озодагӣ, тарабу шодӣ, осудагиву ободиро талқин менамояд, мардумро ба созандагиву бунёдкорӣ даъват мекунад, дили онҳоро ба ҳушиҳои табиату зиндагӣ гарм месозад. Дар ин ҷаҳон таҷаллии пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек, ки мароми аҳлоқии мардумони эронӣ аст, ҳувайдост. Наврӯз ҳамчунин пайвандгари дӯстиву бародарӣ, нерӯбахши сулҳу оштист, зудояндаи занги қинаҳову озурдагиҳост.

Ин ҷаҳони фарҳунда аз ибтидо ҷанбаи умумибашарӣ дошта, орзуву мароми инсон ва робитаи ўро бо табиат бозтоб менамояд. Тавре ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъқид кардааст, «Наврӯз падидааст, ки аз ҷониби ҳуди табиат барои аҳли сайёраи Замин тақдим шудааст».

Дар бораи пайдоиши ин ҷаҳони фарҳунда ахбороту ривоёти зиёде мавҷуданд. Нахустинсон Каюмарс, нахустин шоҳи бузург Ҷамшедро аз бунёдгузорони он донистаанд, ки гувоҳи бостонӣ будани ин ҷаҳон аст. Аз замони пайдоиши ин ҷаҳон, ки зодаи табиати зебои сарзамини пахновару биҳиштосои Ҳурросони бузург ё Эронзамин (Эронвич) аст, бо арзишҳои моддиву маънавии мардумони он ғанӣ гардида, таҷассумгари

хувияти миллии онҳо шудааст. Ҳарчанд дар «Авесто» аз вожаи «Наврӯз» зикре нарафтааст, vale мароми ҳушбинонаи онро амсоли пирӯзии равшанӣ ба зулмот, гармӣ бар сардӣ ва ба таври кулӣ некӣ бар бадӣ дар ин китоби бостонӣ метавон пайдо кард.

Фарҳанги ғаниву волои Наврӯз саросар аз рамзҳо иборат аст. Ҳар унсуру падида он ишорае ба як ҷанбаи ҳаёти инсон буда, ўро ба табиат наздиктар ва дилбастигашро ба зиндагӣ бештар месозад. Аз ҷумла сафедӣ дар фарҳанги Наврӯз рамзи покиву озодагӣ ва сафову осудагист. Аз ин чост, ки дуҳтарон либоси сафед ба бар мекунанд, қадбонуҳо ҳонаҳоро сафед менамоянд, мардон ба сафед кардани зарфҳои мисин мепардозанд, ҳар кас саъӣ менамояд, ки ҳангоми таҳвили сол ва фаро расидани Наврӯз шири сафед нӯшад, то ки дар соли нав солиму бардам ва роҳи зиндагиаш сафед бошад.

Ҳар унсури ҳафтсину ҳафтшини дастархони наврӯзӣ дорои рамзҳоест, ки дар шарҳашон метавон китобҳо таълиф кард. Ҳуди рақами ҳафт дар фарҳанги ориёй як ҷаҳон маънӣ дорад, ки ҳафт додарон, ҳафт авранг, ҳафт айвон, ҳафт аъзо, ҳафт гунбад, ҳафт иқлим, ҳафт қишивар, ҳафт аъзо ҳафт фалак, ҳафт ранги камони Рустам, ҳафт ҳони Рустам ва ғайра далели онанд.

Наврӯз аз замони пайдоиши василаи муҳими ваҳдату ҳамbastagии мардумони эронитабор буд. Қавмҳои гуногуни эронӣ дар сарзамини пахноваре дар муҳити муҳталиф зиндагӣ мекарданд, дорои урфу одот, забону оин, ҳатто дину мазҳабҳои гуногун буданд, vale Наврӯзро бо ҳам истиқбол мегирифтанд, ҷаҳони шодиву тараб меоростанд. Байдтар забони форсии дарӣ низ ин нақши ваҳдатсозро ба ўҳда гирифт ва ҳамроҳ бо фарҳанги наврӯзӣ мардумони эрониро аз маҳвашӣ начот доданд. Истилогарони аҷнабиро ин ду падидаи волои фарҳангӣ мафтун ва тасхир намуданд. Пирӯзии ин ду падида ғалабаи маънавӣ бар аҷнабиён буд. Ин ду падидаи зебои табииву иҷтимоӣ бо

ислом низ созгорй пайдо карда, барои ғановати тамаддуни исломӣ, густариши он миёни қавмҳои гуногун амсоли туркону хиндуон, чинҳову балкониҳо мусоидат намуданд.

Пайванди Наврӯз ва забони форсиро метавон як падидай муҳими фарҳангие донист, ки дар ниҳояти созгориву зебой сурат гирифтааст. Аз ин ҷост, ки дар васфу ситоиши Наврӯзу баҳор ба забони форсӣ ҷандон осори фаровоне оғарида шудааст, ки дар ҳеч адабиёти дигари олам ба назар намерасад.

Бо фаро расидани Наврӯзу баҳор табиат либоси тозаву зебо ба бар мекунад ва бо ҳусну таровати беназираш ба дилҳо сурурӯ ба дидоҳо нур мебахшад. Аз омади Наврӯз на танҳо табиат пас аз ҳоби гарони зимистонӣ бедор мешаваду гиёҳу дараҳтон зинда мегараданд, ҷӯши ҷашмаҳову ҳурӯши нахрҳо баландтар мегарданд, балки рӯҳияи мардум низ болидаву ҷехраҳо шукуфта ва дилҳо саршори фараҳу шодии бештар мешаванд. Дар баҳорон талу теппаҳо сабзу дилситон, бօғу роф рангину шукуфон, гулу гиёҳ чунбону фурӯзон ва мардум ҳураму шодон мешаванд.

Ин ҳама зебоиву таровати табиату инсон дар айёми баҳорон ба шоирону мутрибон, ҳунармандону мусаввирон илҳоми тоза мебахшад, онҳоро ба эҷоди шеъру таронаи нав, мусаввараву ҳунари тоза илқо менамояд. Ба ҳусус шоирон беҳтарин ашъории ҳудро дар васфу ситоиши ин арӯси сол сурудаанд.

Бунёдгузори адабиёти тоҷику форс, падари шеъри форсӣ, Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар тасвири баҳор ҳамчун наққоши чирадаст бо рангҳои баланду дураҳшон зебоиҳои табиатро хеле ҷаззобу дилнишин ба қалам медиҳад. Дар ин шеъри баҳория ҳонандагӣ на танҳо зебоиҳои манзараи табиатро амсоли шукуфтани лолаву боридани борон мебинад, балки садои тундару нолаи раъд, нағмаи мурғону вазиши боди саборо мешунавад, бӯйи гулҳову боронро мешамад ва ҳудро лаҳзас дар оғӯши табиати баҳорон эҳсос мекунад:

Омад баҳори ҳуррам бо рангу бӯи тиб,
Бо сад ҳазор нақҳату орошии аҷиб.
Шояд, ки марди тир баҳ-ин гаҳ шавад
ҷавон,

Гетӣ ба дил ёфт шабоб аз паш мавиб.
Чархи бузургвор яке лаишаре бикард,
Лаишар-шабиҳи тираҷуу боди сабо
нақиб.

Наффот барқи равшану тундар-шаб
таблзан,

Дидам ҳазор ҳайлу надидаш чунин
муҳиб.
Он абр бин, ки гиряд чун марди сӯѓвор
В-он раъд бин, ки нолад чун ошиқи
каиб.

Ҳуришедро зи абр дигҳад рӯй ғоҳ-гоҳ,
Чун он ҳисорие, ки гузар дорад аз ракиб.
Яқчанд рӯзгор ҷаҳон дардманд буд,
Беҳ шуд, ки ёфт бӯи суман бодро
табиб.

Борони муниқбӯй биборид нав ба нав
В-аз барф баркашид яке ҳуллаи қасиб.
Кунҷе, ки барф пеш ҳаме дошт, гул
гирифт,

Ҳар ҷӯяке, ки ҳушик ҳаме буд, шуд ратиб.
Тундар миёни дашиш ҳаме бод бардамад,
Барқ аз миёни абр ҳаме баркашад қазиб.
Лола миёни кишиш бихаидаш ҳаме зи дур
Чун панҷаи арӯс ба ҳино шуда ҳазиб.
Булбул ҳаме бихонад дар шоҳкори бед,
Сор аз дараҳти сарв мар ӯро шуда
мучиб.

Сулсул ба сарвбун-бар бо нағмаи қуҳан,
Булбул ба шоҳи гул-бар бо лаҳнаки
зариб.

Чои дигар Рӯдакӣ мамдӯҳро бо дуид, ки бо ҳам мусодиф омадаанд, табрик менамояд:

Бод бар ту мубораку ҳунишон
Ҷашни Наврӯзу Гӯстандакушион.

Қобили зикр аст, ки шоир номи форсии иди Қурбонро меорад, ки имрӯз фаромӯш шудааст.

Дар шеъри Рӯдакӣ робитаи инсон бо табиат дар фасли баҳор ҷунон барҷаставу шево таҷассум ёфтааст, ки назирашро на танҳо дар шеъри форсӣ,

балки дар адабиёти чахон наметавон пайдо кард. Шоир аз ҳар узву андоми маъшуқ зебоиву таровати баҳорро мебинад ва дар ин таносуб бартарии инсонро бар табиат таъкид менамояд. Барои ўид бе инсон маънӣ надорад:

*Як бор бувад ид ба ҳар сол, ба як бор,
Рӯи ту маро ҳаст ҳамеша гули
пурбор ...
Як ҳафта падидор бувад наргиси даштӣ
В-он наргиси чашми ту ҳамасола
падидор.*

Тавре ки аён аст, дар тасвири табиат низ Рӯдакӣ чун инсондӯсти бузург аз дидгоҳи баҳардӯстӣ назар кардааст.

Шоири ҳамасри Рӯдакӣ Аммораи Марвазӣ низ миёни ашёи зебои табиат ва инсон монандҳоро кашф менамояд:

*Шохи бед сабз гашта рӯзи бод,
Чун яке масти навону сарнагун.
Лола барги лаъл бингар бомдод,
Чун сари шамишири олуда ба хун.*

Рӯдакиву муосиронаш зебоии табиатро дар фасли баҳор чунонки ҳаст, ба таври воқеъӣ ба қалам додаанд. Дар тасвири онҳо ҳанӯз рамзу намод ва бардоштҳои зехниву таҷридӣ ба назар намерасанд.

Робиаи Балхӣ, ки аз аввалин занони суханвари порсигӯй аст, боди наврӯзиро чунон табииву воқеъӣ тасвир кардааст, ки хонанда вазидани боду боридани борон ва ҳатто садои хиширроси баргҳоро тавассути истифодаи бамавқеъи овозҳои ҳ, ш, ҷ, р эҳсос мекунад:

*Фишионд аз савсану гул симу зар бод,
Зиҳӣ боде, ки раҳмат бод бар бод.
Мисоли чашми Одам шуд магар абр
Далели лутфи Исо шуд магар бод,
Ки дурр борид ҳар дам дар чаман абр,
Ки ҷон афзуд хуҷ-хуҷи дар шаҷар бод...*

Ҳаким Абулқосии Фирдавсӣ дар ҳамосаи бузургаш «Шоҳнома» борҳо аз Наврӯз ёд карда, манзараҳои зебои

табиатро дар фасли баҳор ба қалам додааст. Ӯ Чамшедро бунёдгузори ин ҷашни бостонӣ медонад:

*Сари соли нав Ҳурмузи Фарвадин,
Баросуда аз ранҷ рӯи замин.
Ба Наврӯзи нав шоҳи ғетифурӯз,
Бар он таҳт бинишаст фирӯзрӯз...
Ба Ҷамиед бар гавҳар ағионданӣ,
Мар он рӯзро рӯзи нав хонданӣ.
Чунин рӯзи фарруҳ аз он рӯзгор
Бимонда аз он хусравон ёдгор.*

Дар зимни васияти Доро ба Искандар низ бузургдошти Наврӯз аз муҳимтарин вазифаҳои хусравон шуморида мешавад. Дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ Наврӯзу баҳор ҳамеша бо тарабу шодӣ пайваст аст.

Дар шеъри шоирони асри X1, ба хусус шоирони аҳди Ғазнавиён – Ӯнсурӣ Балхӣ, Фарруҳии Систонӣ, Манучехри Домғонӣ, Асчадии Марвазӣ тасвири табиат ба яке аз мавзӯҳои асосӣ табдил меёбад. Шоирони мазкур саъӣ кардаанд, ки нерӯи хунари суханварии худро ба тасвири зебоиҳои табиат сарф намоянд. Аз ин рӯ, шеъри ин давраго метавон шеъри тасвири табиат донист. Дар ин росто шоирони аҳди ғазнавӣ суннатҳои устод Рӯдакиро идома дода, ашъори зиёде дар ситоиши Наврӯзу баҳор сурӯданд. Тасвирҳои онҳо низ соддаву табиӣ буда, аз муракқабиву хаёлпардозиҳо орист. Ӯнсурӣ боди наврӯзиро ба ҳамон равиши Рӯдакиву муосиронаш соддаву воқеъӣ ба қалам медиҳад:

*Боди наврӯзӣ ҳаме дар бӯстон бутгар
шавад,
То ҷн сунъаши ҳар дарахте лӯъбате дигар
шавад.
Бог ҳамҷун кулбаи бazzоз пурдебо шавад,
Бод ҳамҷун таблаи аттор туранбар
шавад.*

Дар тағazzулоти Фарруҳӣ тасвири баҳору табиат бештар ба шодиву тараб ва хушгузаронии умр пайваст аст:

*Ииңи наву ёри наву Наврүзу сари сол,
Фархунда кунад эзид бар мири ман ин
хол.*

*Рұзест, ки дар умр наёбанд чунин рұз,
Солест ки дар умр наёбанд чунин сол.*

Яке аз маъруфтарин шеърҳои Фархии чавон, ки воситае барои на танҳо вуруд ба даргоҳи ҳокими Чагониён амир Абулмузаффар гардид, балки ӯро ба олами шеъру шоири овард, қасидаи «Бо корвони ҳулла» аст, ки маншаъу илҳомбахши он низ Наврӯзи дилситон будааст:

*Фасли баҳори тозаву Наврӯзи дилфиреб
Ҳамбўйи мушк боду замин пур зи бўйи
бон...*

Дар ашъори Манучехрӣ ба тасвирҳои рангини манзараҳои зебои табиат садои мусиқӣ изофа мешавад, ки шодиву тараби наврӯзиро боз ҳам афзунтар мекунад:

*Сулсули бөгӣ ба бөг андар ҳамеояд ба
дард,
Булбули рогӣ ба рог андар ҳаменолад ба
зор.
Ин занад бар чангҳои сүгдиён
«Полизбон»
В-он занад бар нойҳои лўриён
«Озодвор».*

Аз ашъори Манучехрӣ бармеояд, ки дар фарҳанги Наврӯз мусиқӣ ҷойгоҳи хос дошта, оҳангҳои мусиқии «Наврӯз», «Сози Наврӯз», «Наврӯзи Кубод», «Наврӯзи хоро», «Наврӯзи хурдак», «Хусравонӣ», «Офарин» ва амсоли инҳо дар он айём ичро мешуданд :

*«Наврӯзи бузург»-ам бизан, эй мутриби
Наврӯз,
Зоро ки бувад наебати Наврӯз ба
Наврӯз.
Барзан газали нагзу дилангезу дилағрӯз
В - ар нест туро, бишнав аз мурги
навомӯз.*

Низомии Ганҷавӣ аз оҳангӣ «Нози Наврӯз» ёд мекунад, ки бо он маросими ҷашн дар дарбор шурӯъ мешудааст:

*Чу дар парда қашидӣ «Нози Наврӯз»,
Ба наврӯзӣ нишастӣ давлат он рӯз.*

Тасвири соддаву табиӣ ва воқеъгароёнаи табиат дар овони Наврӯзу баҳор дар ашъори шоирони қарнҳои баъд то асри XУ идома пайдо мекунад.

Ҳаким Умарӣ Хайём, ки солҳои зиёди умри худро ба таҳқиқу танзими тақвими хуршедӣ баҳшида, дар бораи пайдоиши Наврӯз ва вежагиҳои он асари маъруфи «Наврӯзнома»-ро оғаридааст, дар ситоиши Наврӯз ҳам чанд руబии дилпазир сурудааст. Ҳарчанд нигоҳи Хайём ба табиат нисбат ба назари шоирони аҳди газнавӣ амиқтар аст, vale ҳамоно ба андешаҳои ҳаётдӯстонаву хушбинонаи Рӯдакиву Фирдавсӣ наздикӣ дошта, ба ҳусус соддагиву воқеъгароии равиши баёни онҳо дар руబоҳои ӯ ба назар мерасад. Умарӣ Хайём андешаҳои фалсафии худро амсоли таҳаввулу тафиири табиату олам, гардишу табодули мавод, хушгузории умр, бархӯрдорӣ аз неъматҳои моддӣ ва амсоли онҳо бо истифода аз унсурҳои баҳору табиат баён намудааст. Ӯ ҳам зебоиву хушиҳои Наврӯзу табиатро бе инсон ва ёди он тасаввур намекунад:

*Саҳро руҳи худ ба абри Наврӯз
бииуст
В-ин даҳри шикастадил зи нав гашт
дуруст.
Бо тозарухе ба сабзазоре май ҳӯр,
Бар ёди касе, ки сабза аз хокаи
руст.*

Ҳатто дар осори шоирони му-тасаввиф тарзи нигориши соддаву воқеъгароёнаи табиат тафиир намеёбад. Ҷалолиддин Балхӣ низ монанди Рӯдакӣ аз фаро расидани арӯси солу дидори нигор изҳори шодиву тараб мекунад:

*Баҳор омад, баҳор омад, баҳори мушкбор
омад,
Нигор омад, нигор омад, нигори бурдбор
омад.*

Ҳоғизи Шерозӣ ҳам аз пайвастӣ Наврӯзу баҳор бо бодаву нигор хушҳол аст ва дар ин пайванд ҷойгоҳи инсонро воло медонад:

*Гул бе рухи ёр хуши набошад,
Бе бода баҳор хуши набошад.
Тарфи чаману тавофи бустон
Бе лолаузор хуши набошад.*

Вале Наврӯз дар таронаҳои мардумии-ашъори шоирон на ҳамеша бо шодид-

ву нишот тавъям аст. Шоири шӯридаҳол Масъуди Саъди Салмон, ки солҳои тӯлонӣ дар зиндон ба сар бурдааст, бо ҳасрат орзуи сайри Наврӯзӣ ва дидори ёр мекунад:

*Дар орзӯи бӯйи гули Наврӯзам,
Дар ҳасрати он нигори оламсӯзам.
Аз шамъ се гуна кор меомӯзам:
Мегиряму мегудозаму месӯзам.*

Ситоиши Наврӯзу баҳор ва тасвири табият дар он овон дар осори шоирони тоҷику форс дар асрҳои баъд вежагиҳои ҳос пайдо карда, то имрӯз идома дорад, ки баррасии онҳо дар оянда сурат доҳад гирифт.

УДК 8 таджик 1+03+396+37 таджик

Муллоаҳмадов М., доктор филологических наук член корреспондент АН РТ

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НАВРУЗА В ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ (IX-XIV вв.)

В статье рассматриваются вопросы, связанные с международном праздником Навруза и его отражение в таджикско-персидской поэзии IX-XIV вв. Прежде всего отмечается, что Навруз является не только праздником весны и нового года, но и считается замечательным культурным явлением. Данное явление имеет огромное гуманистическое и эстетическое значение. Поэтому оно на протяжении тысячелетий невзирая на трудности продолжало распространяться по всему миру и привлекало внимание многих поэтов.

Ключевые слова: Навруз, культурное явление, восхваление Навруза, песнопение, традиция, элементы культуры, стихи, поэты.

UDK 8 tajik 1+03+396+37 tajik

Mulloahmadov M, doctor of philology

corresponding member of the Academy, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan

REFLEXION OF CULTURE OF NAVRUZ IN TAJIK - PERSIAN POETRY (IX-XIV century)

In article the questions connected with international holiday of Navruz and its reflexing in Tajik-Persian poetry IX-XIV . First of all is considered that Navruz is not only a holiday of spring and new year, but also it is considered the remarkable cultural phenomenon. The given phenomenon has huge humanistic and aesthetic value. Therefore it throughout millennia despite of difficulties continued will extend all over the world and noticed attention of many poets.

Keywords: Navruz, cultural phenomenon, praising of Navruz, chanting (psalm), tradition, culture elements, verses, poets.

МУАЛЛИФОНИ МО

- Бўриев Қ.Б.,** номзади илмҳои таърих, директори ПИТФИ
- Ғафурова С.,** омӯзгори ДДСТ ба номи М. Турсунзода.
- Ёров Ф.,** номзади илмҳои педагогӣ, Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- Зубайдов А. Ҷ.,** дотсент, номзади илмҳои таърих, муовини директори ПИТФИ оид ба корҳои илмӣ
- Казакова З.,** ходими калони шӯъбаи муассисаҳои таълимӣ ва методии ПИТФИ
- Калимуллин Д.Д.,** номзади илмҳои педагогӣ, ш. Қазон, Федератсияи Русия.
- Камолзода С.,** номзади илмҳои педагогӣ, мудири шӯъбаи китобхонашиносӣ, китобшиносӣ ва библиографии ПИТФИ.
- Қличева Н.,** мудири шӯъбаи фарҳангӣ-фароғатии ПИТФИ
- Лутфуллоева П.,** ходими калони Маркази миллии таҳсилот ва инноватсия ПРМ АТТ
- Муллоаҳмадов М.,** доктори илмҳои филологӣ, Узви вобастаи Академияи илмҳои ҶТ
- Назарова Л.,** номзади илмҳои санъатшиносӣ, дотсенти кафедраи таърих ва назарияи мусикии Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов.
- Обидов Ҷ.,** доктори илмҳои филологӣ.
- Обидпур Ҷ.,** профессор, мудири шӯъбаи муассисаҳои таълимӣ ва методии ПИТФИ
- Рахимов Д.,** дотсент, номзади илмҳои филологӣ, ходими калони илмии шӯъбаи эҷодиёти мардумӣ ва таҳлилию методӣ
- Сайдзода Ҷ.,** номзади илмҳои педагогӣ, ходими калони шӯъбаи филологияи ПРМАТТ
- Сафаралиев, Б.С.,** профессор, доктори илмҳои педагогӣ, ш. Челябинск, Федератсияи Русия.
- Сулаймонӣ С.,** профессор, доктори илмҳои педагогӣ, ходими пешбари илмии шӯъбаи таърих ва назарияи фарҳангшиносии ПИТФИ
- Тайғуншоева Ҷ.,** Ходими пешбари илмии шӯъбаи фаъолияти фарҳангӣ-фароғатии ПИТФИ
- Тугаев М.,** омӯзгори ДДСТ ба номи М. Турсунзода.
- Филиппова А. Ю.,** аспиранткаи ЧГАКИ ш. Челябинск, Федератсияи Русия
- Холмуродов З.,** Мудири шӯъбаи таърих ва назарияи фарҳангшиносии ПИТФИ

OUR AUTHORS

Buriev Q.B., candidate of history. Director of the Scientifically Research Institute of Culture and Information.

Ghafurova S., a lecturer of Institute of Arts.

Yorov F. candidate of education , Ministry of Education of Tajikistan.

Zubaidov A. J., Associate professor, candidate of history, a deputy chief and scientilist (on sceintifical works) of Scientifically Research Institute of Culture and Information.

Kazakova Z., principal officer of methodical and educational institutions department of Scientifically Research Institute of Culture and Information.

Kalimulin D.D. candidate of education –Russian federation, Kazan.

Kamolzoda S., candidate of education, head of a department of library science and bibliography of Scientifically Research Institute of Culture and Information.

Qlicheva N., chief of cultural and entertaining department of Scientifically Research Institute of Culture and Information.

Lutfulloeva P., Education and innovation national centre senior officer Research institute of education and Academician Education of Tajikistan

Mulloahmadov M., doctor of philology corresponding member of the Academy, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan

Nazarova L., candidat of art history, associate professor of history and music theory department in Tajik national conservatoire by name T. Sattorov.

Obidov J., doctor of Philology.

Obidpur J., professor, chief of methodical and educational institutions department of Scientifically Research Institute of Culture and Information.

Rahimov D., Associate professor, candidate of philology, senior staff scientist of national folk, analytical and methodical department

Saidzoda J., candidate of education, senior officer of philological department- Research Institute of Education and Academician education of Tajikistan.

Safaraliev B. S., professor, doctor of education, Russian federation, Chelyabinsk.

Sulaimoni S., professor, doctor of education, principal officer of department of history and cultural theory of Scientifically Research Institute of Culture and Information.

Tuighunshoeva J., principal officer of cultural and entertaining department of Scientifically Research Institute of Culture and Information.

Tughaev M., a lecturer of Institute of Arts.

Philipova A. J., postgraduate (student) of (in) Chelyabinsk State Academy Cultural and Arts Chelyabinsk, Russian federation.

Kholmurodov Z., head of a department of history and cultural theory of Scientifically Research Institute of Culture and Information.

МУНДАРИЧА

Сулаймонӣ С. Пажӯҳиши Наврӯз ва ҷанбаҳои муҳталифи он дар фарҳангшиносии муосир	3
Бӯриев Қ. Наврӯзи ориёи оламгир гашт.....	7
Ёров Ф. Наврӯзи Аҷам ҷашне аз умқи қарнҳо	17
Обидов Д. Танзими анъанаҳои Наврӯз дар Афғонистон	22
Туғаев М. Навruz иди байналмилалӣ.....	30
Рахимов Д. Муайян кардани замони фарорасии Наврӯз дар гоҳшумориҳои мардуми тоҷик	36
Обидпур Ҷ. Наврӯз ва раксу мусиқӣ.....	45
Зубайдов А. Саҳми мусиқӣ дар рисолати фарҳангии Наврӯз.....	50
Қличева Н. Самтҳои асосии фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ дар гузаронидани иди байналмилалии Наврӯз	56
Faфурова С. Маросими Кантукӣ дар деҳаи Рарзи ноҳияи Айнӣ.....	64
Камолзода С. Мавҷеъ ва ҷойгоҳи китобхонаҳо дар истиқболи ҷашни Наврӯз...66	
Холмуродов З. Одобу русуми ҷашни Наврӯз дар байни ҳалқҳои гуногун.....	70
Лутфуллоева П. Фалсафаи «ҳок» (замин) дар Наврӯз ва ҷанд нукоте дигар.....	72
Саидзода Ҷ., Камолзода С. Баҳор омад, ки орояд ҷаманро.....	78
Назарова Л. Таджикская музыка - локальное явление в мировом пространстве музыкальной культуры.....	84
Тайғуншоева Ҷ. Русум ва истилоҳоти Наврӯз.....	90
Казакова З. Навруз - духовноэстетическая традиция таджикского народа.....	94
Гузориш аз баргузории конфронтси илмӣ - амалии «Наврӯзпажӯҳи ва проблемаҳои фарҳангшиносии муосир»	98
Сафаралиев Б.С., Калимуллин Д.Д. Духовность и нравственность в формировании личности	102
Филиппова А. Ю. Социокультурное пространство малого города.....	109
Буриев К.Б. Развитие библиотечного дела - важное направления культурной политики суверенной Республики Таджикистан.	112
Муллоаҳмадов М. Бозтоби фарҳангӣ наврӯз дар шеъри тоҷику форс (Асрҳои 1X-XIV).....	118
Муаллифони мо.....	124

CONTENT

Sulaimoni S. Research of Navruz and its distinguishing characteristic in modern culturology	3
Buriev Q. Aryan Navruz has become well-known	7
Yorov F. Navruzi Ajam - a holiday from ancient days.....	17
Obidov D. Arrangement traditional of Navruz in Afghanistan.....	22
Tughaev M. Navruz an international holiday.....	30
Rahimov D. Definition of approach of new year - Navruz on Tajik National Calendar.....	36
Obidpoor J. Navruz, music and dancing	45
Zubaidov A The contribution of music to enrichments of culture of Navruz.	50
Qilicheva N. Guidelines for cultural and entertainment establishments actions in carrying out of international Navruz.....	56
Ghafurova S . Tradition of Kantuk in Rarz village, Aini.....	64
Kamolzoda S. Role and place of libraries in celebrating of Navruz.....	66
Kholmurodov Z. Traditional celebration of Navruz among different nationalities.....	70
Lutfulloeva P. Soil philosophy in Navruz and some sayings.....	72
Saidzoda J. Kamolzoda S. Spring has come-blossoming has come.....	78
Nazarova L. Tajik music-local phenomenon in outer space of musical culture.....	84
Tuighunshoeva J. Traditions and terms of Navruz.....	90
Kazakova Z. Navruz it's spirit aesthetic tradition of tajik folk.....	94
The summary record about scientifically-practical conference devoted «Research of Navruz and modern problems of culture»	98
Safaraliev B. S, Kalimullin D.D. Spirituality and morals in personality formation	102
Filippova A. Ju. Sociocultural space of a townlet.....	109
Buriev K.B. Library sciences developmen- important directions cultural policy of sovereign of the Republic of Tajikistan.....	112
Mulloahmadov M. Reflexion of culture of Navruz in Tajik - Persian poetry (IX-XIV century).....	118
Our authors.....	124

**ББК-71. я5+78.3+85.3 (2 тадж.)
П-12**

**БВК-71. я5+78.3+85.3 (2 tj)
Р-12**

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

**Нашрияи илмию таҳлилӣ
2012 № 1 (18)**

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

**Научно-аналитическое издание
2012 № 1 (18)**

HERALD OF CULTURE

**scientific and analytical edition
2012 № 1 (18)**

Технический
редактор *Фаридун Муродализод*
Верстка *Хаётулло Холов*
Набор *Бӯризода Фарруҳ*
Корректор *Истамгул Ибрагимова*

Сдано в печать 20.04.2012 г. Разрешено в печать 5.05.2012 г.
Формат 70x100¹/₁₆. Объём 8,0 п.л. Гарнитура Литературная.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Заказ № 55/12.

Издательство «*Истедод*»
734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 36.
Тел.: 221-95-43. E-mail: istedod2010@mail.ru.